

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон



**Гуруҳбандии даромад ва харочоти буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дастурамалҳои истифодабарии онҳо**

**Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар
ташкilotу муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ ва
дастурамали истифодабарии он**

Душанбе - 2015

Ҳуҷҷати мазкур бо фармоиши
Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти № 173 аз 26 январи соли 2015
тасдиқ шудааст.

Мундариҷаи мухтасар

Дар ҳуҷҷати мазкур гурӯҳбандии даромад ва хароҷот, гурӯҳбандии вазифавии буҷет, гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии вазифавию иқтисодӣ ва зермоддаҳои таҳлили гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ ва Дастурамалҳои истифодабарии онҳо, ки дар низоми ҳазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷетистифода мешаванд, пешниҳод шудаанд. Ҳуҷҷатҳои мазкур ҷиҳати татбиқи Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009 – 2018 ва Стратегияи такмил додани низоми баҳисобгирии муҳосибавии бахши давлатии Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2018» таҳия гардида, дар он талаботҳои санадҳои меъёрию ҳукукии байналмилалӣ ва дигар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд.

Мундариҷа

ҚИСМИ 1. ГУРҶҲАНДИИ ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТ.....	3
Зерқисми 1.1. Даромадҳои давлатӣ ва грантҳо ..	3
Зерқисми 1.2. Гурӯҳбандии вазифавии буҷет.....	8
Зерқисми 1.3. Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет.....	14
Зерқисми 1.4. Зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ дар рафти иҷроиши буҷет истифода мешавад.....	16
ҚИСМИ 2: ДАСТУРАМАЛҲО ОИДИ ИСТИФОДАИ ГУРҶҲАНДИИ БУҶЕТ.....	21
Зерқисми 2.1. Дастурамал оиди истифодаи даромадҳои давлатӣ ва грантҳо.....	21
Зерқисми 2.2. Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии вазифавӣ.....	21
Зерқисми 2.3 Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии иқтисодии буҷет.....	49
Зерқисми 2.4. Дастурамал оиди истифодаи зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ хангоми иҷроиши буҷет истифода мешавад.....	66
Зерқисми 2.5. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) даромадҳои давлатӣ ва грантҳо бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001 ва НЯҲ.....	84
Зерқисми 2.6. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) гурӯҳбандии вазифавӣ бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001.....	90
Зерқисми 2.7. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва зермоддаҳои таҳлилӣ бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001 ва НЯҲ.....	96
ҚИСМИ 3: НАҚШАИ ЯГОНАИ ҲИСОБҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР ТАШКИЛОТУ МУАССИСАҲОИ БУҶЕТӢ ВА ХАЗИНАДОРӢ.....	108
Зерқисми 3.1. Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ.....	108
ҚИСМИ 4. ДАСТУРАМАЛИ ИСТИФОДАБАРИИ НАҚШАИ ЯГОНАИ ҲИСОБҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР ТАШКИЛОТУ МУАССИСАҲОИ БУҶЕТӢ ВА ХАЗИНАДОРӢ..	149

ҚИСМИ 1. ГУРҲҶАНДИИ ДАРОМАДҶО ВА ХАРОҶОТҶО

Зерқисми 1.1. Даромадҳои давлатӣ ва грантҳо

1. Даромадҳо

1.01. Воридоти андозӣ

1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз ғоида

1.01.01.01. Андоз аз даромад

1.01.01.02. Андоз аз ғоида

1.01.02. Андозҳои иҷтимоӣ

1.01.02.01. Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои буҷетӣ)

1.01.02.02. Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои буҷетӣ)

1.01.02.03. Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои ғайри буҷетӣ)

1.01.02.04. Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои ғайри буҷетӣ)

1.01.02.05. Андози иҷтимоӣ (1% барои соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома амалкунанда)

1.01.03. Андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманқул

1.01.03.01. Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқули шахсони воқеӣ

1.01.03.02. Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ

1.01.03.03. Андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ

1.01.03.04. Андози замин аз шахсони воқеӣ

1.01.04. Андоз аз фурӯш

1.01.04.01. Андоз аз фурӯши нахи пахта

1.01.04.02. Андоз аз фурӯши алюминии аввала

1.01.04.03. Андоз аз маҳсулоти коркарди алюмин

1.01.05. Андоз аз арзиши иловашуда

1.01.05.01. Андоз аз арзиши иловашудаи дохилӣ

1.01.05.02. Андоз аз арзиши иловашудаи берунӣ

1.01.06. Низомҳои махсуси андозбандӣ

1.01.06.01. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (Андози ягона)

1.01.06.02. Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ

1.01.06.03. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд

1.01.06.04. Низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд

1.01.07. Аксизҳои дохилӣ

1.01.07.01. Спирт (ғайри табиӣ кардашуда)

1.01.07.02. Арак

1.01.07.03. Шароб

1.01.07.04. Шампан

1.01.07.05. Коняк

1.01.07.06. Пиво

1.01.07.07. Маҳсулоти тамоку

1.01.07.08. Масолеҳи сӯзишворӣ ва молиданӣ

1.01.07.09. Бензин

1.01.07.10. Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нуқра

1.01.07.11. Аксиз аз ташкилотҳои мобилӣ

1.01.07.12. Аксиз аз бозихҳои тижоратӣ

1.01.07.13. Дигар аксизҳои дохилӣ

- 1.01.08. Аксизҳои берунӣ**
 - 1.01.08.01. Спирт (ғайри табиӣ кардашуда)
 - 1.01.08.02. Нушокиҳои спиртӣ
 - 1.01.08.03. Маҳсулоти тамоку
 - 1.01.08.04. Маҳсулоти сӯзишворӣ ва молидани
 - 1.01.08.05. Бензин
 - 1.01.08.06. Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нукра
 - 1.01.08.07. Дигар аксизҳои берунӣ
- 1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо**
 - 1.01.09.01. Бочҳои гумрукӣ
 - 1.01.09.02. Пешпардохтҳои маблағҳои гумрукӣ
- 1.01.10. Андозҳо барои захираҳои табиӣ**
 - 1.01.10.01. Андоз барои захираҳои табиӣ
 - 1.01.10.02. Роялти барои об
- 1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо**
 - 1.01.11.01. Андоз аз воситаҳои нақлиёт
 - 1.01.11.02. Бочи давлатӣ
 - 1.01.11.03. Фоида аз монополияҳои молиявӣ (фискалӣ)
 - 1.01.11.04. Бочи давлатӣ аз шиносномаҳои хориҷӣ
- 1.01.12. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард**
 - 1.01.12.01. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
- 1.02. Воридоти ғайриандозӣ**
 - 1.02.01. Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибкорӣ**
 - 1.02.01.01. Тақсимои дивидендҳо аз корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ, аз он ҷумла 10% дивиденд аз фоидаи соф
 - 1.02.01.02. Аз ҳисоби депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (фоизҳо ва ғайраҳо)
 - 1.02.01.03. Аз муассисаҳои молиявӣ (фоизҳо ва ғайраҳо)
 - 1.02.01.04. Фоизҳо аз қарздиҳии хурд барои корхонаҳо
 - 1.02.01.05. Дивидендҳо
 - 1.02.01.06. Фоизҳо аз қарзҳои додашуда
 - 1.02.01.07. Фоидаи софи корхонаҳои давлатӣ (10%)
 - 1.02.01.08. Воридот аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ
 - 1.02.02. Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет**
 - 1.02.02.01. Хироч барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - 1.02.02.02. Хироч барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоии граждани
 - 1.02.02.03. Хироч барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурудгоҳҳои ҳавоӣ
 - 1.02.02.04. Хироч барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ
 - 1.02.02.05. Хироч барои додани иҷозати истифодаи спектри радиобасомад
 - 1.02.02.06. Хирочи консулӣ
 - 1.02.02.07. Хироч барои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - 1.02.02.08. Хироч барои иҷозатномадиҳӣ
 - 1.02.02.09. Хироч барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилӣ
 - 1.02.02.10. Хироч барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ
 - 1.02.02.11. Хироч барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул ва аҳдҳо бо он

- 1.02.02.12. Хироч барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳачм
- 1.02.02.13. Хироч барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад
- 1.02.02.14. Пардохт барои амалҳои марбут ба хифзи ҳукукии объектҳои моликияти саноатӣ
- 1.02.02.15. Пардохт барои истифодаи объектҳои олами ҳайвонот
- 1.02.02.16. Пардохт барои истифодаи объектҳои олами наботот
- 1.02.02.17. Пардохт барои истифодаи ҷангал
- 1.02.02.18. Пардохт барои ҷойгиркунии рекламаи берунӣ
- 1.02.02.19. Пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад
- 1.02.02.20. Пардохт барои ифлос кардани муҳити табиӣ зист ва дигар намудҳои таъсири зарарнок ба он
- 1.02.02.21. Иҷозат барои истифодабарии воситаҳои нақлиёти сиёҳшиша ва хира
- 1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)**
 - 1.02.03.01. Ҷаримаҳо ва пеняҳо аз БДА
 - 1.02.03.02. Ҷаримаҳо барои вайронкунии қонунгузории андоз
 - 1.02.03.03. Ҷаримаҳои суд
 - 1.02.03.04. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо
 - 1.02.03.05. Ҷаримаҳо аз санадҳои тафтишӣ
 - 1.02.03.06. Ҷаримаҳо и БДА аз низоми шаҳри бехатар
 - 1.02.03.07. Ҷаримаҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд
 - 1.02.03.08. Пеняҳо барои вайронкунии қонунгузории андоз
 - 1.02.03.09. Пеняҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд
- 1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурӣ**
 - 1.02.04.01. Пардохт барои хизматрасонии маъмурӣ
 - 1.02.04.02. Барои хизматҳои гумрукӣ
 - 1.02.04.03. Пардохт барои бланкаи шиносномаҳо
 - 1.02.04.04. Пардохт барои маркаҳои аксизи дохилӣ
 - 1.02.04.05. Пардохт барои маркаҳои аксизи берунӣ
 - 1.02.04.06. Воридот барои шиносномаҳои хориҷӣ
 - 1.02.04.07. Иҷозати кор барои шаҳрвандони хориҷӣ
 - 1.02.04.08. Хизматрасонии додани шиносномаи хориҷӣ
 - 1.02.04.09. Шаклҳои (бланкаҳои) нишондор
 - 1.02.04.10. Пардохт барои додани иҷозатнома
 - 1.02.04.11. Пардохт барои дида баромадани ариза барои гирифтани иҷозатнома
 - 1.02.04.12. Барои китобҳои СБҲМ
 - 1.02.04.13. Пардохт барои додани сертификатҳо
 - 1.02.04.14. Аз суғуртаи ҳатмӣ (70 %)
 - 1.02.04.15. Аз ғуруши рақамҳои давлатии РБДА (80%)
 - 1.02.04.16. Барои иҷора
 - 1.02.04.17. Ҷуброни талафоти вобаста ба баровардани заминҳо аз гардиши кишоварзӣ
 - 1.02.04.18. Воридоти дигари ғайриандозӣ
 - 1.02.04.19. Бақайдгирӣ (ОВИР)
 - 1.02.04.20. Дигар бақайдгириҳо
 - 1.02.04.21. Хизматрасонӣ барои додани шиносномаи биометрӣ
 - 1.02.04.22. Барои китобҳо (Вазорати маориф)
 - 1.02.04.23. Барои муоинаи техникии автомашинаҳо

- 1.02.04.24. Барои назорати техникии давлатӣ
- 1.02.04.25. Хизматрасонии нотариус
- 1.02.04.26. Хизматрасонии БДА
- 1.02.04.27. Барои таҳсил
- 1.02.04.28. Барои экология
- 1.02.04.29. Корти мушаххас (Идентификатсионӣ)
- 1.02.04.30. Баргардонидани маблағҳои гирифташуда ва истифоданашуда
- 1.02.04.31. Баргардонидани маблағҳо ба Ташкилотҳои бучетӣ

1.02.05. Даромад аз сармоя

- 1.02.05.01. Фурӯши манзилҳои истиқоматӣ
- 1.02.05.02. Фурӯши молҳо аз захираҳои давлатӣ
- 1.02.05.03. Фурӯши масолеҳи қимматноки дигар
- 1.02.05.04. Трансфертҳои капиталӣ аз сарчашмаҳои ғайридавлатӣ
- 1.02.05.05. Аз ташкилотҳои байналхалқӣ
- 1.02.05.06. Трансфертҳои ихтиёрий, бидуни грантҳо
- 1.02.05.07. Фурӯши биноҳои ғайриистіқоматӣ
- 1.02.05.08. Фурӯши дигар иншоотҳо
- 1.02.05.09. Фурӯши таҷхизотҳои нақлиётӣ
- 1.02.05.10. Фурӯши дигар мошин ва таҷхизотҳо
- 1.02.05.11. Фурӯши боигарии зеризаминӣ
- 1.02.05.12. Фурӯши дигар дороиҳои табиӣ
- 1.02.05.13. Фурӯши дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда
- 1.02.05.14. Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ

1.02.06. Пардохтҳои дохилӣ ва хориҷӣ

- 1.02.06.01. Пардохтани дороиҳои молиявӣ кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар бонкҳо бо асъори миллий ва хориҷӣ
- 1.02.06.02. Пардохтани қарзҳо аз ҷониби воҳидҳои бахши давлатӣ, корхона ва ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ бо асъори миллий ва хориҷӣ
- 1.02.06.03. Пардохтани қарзҳо аз ҷониби гурезаҳо
- 1.02.06.04. Пардохтани қарзҳо аз ҷониби гурезаҳои иҷборӣ
- 1.02.06.05. Пардохтани қарзҳо бо асъори миллий ва хориҷии дигаре, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудаанд
- 1.02.06.06. Пардохтани дороиҳои молиявӣ дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат аз ҷониби институтҳои молиявӣ хориҷӣ
- 1.02.06.07. Пардохтани дороиҳои молиявӣ дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат аз ҷониби ташкилотҳои байналмиллалӣ ва трансмиллӣ
- 1.02.06.08. Пардохтани қарзҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати хориҷие, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудаанд

1.03. Грантҳо

1.03.01. Аз хориҷи кишвар

- 1.03.01.01. Грантҳои ҷорӣ
- 1.03.01.02. Трансфертҳои ихтиёрии ҷорӣ, бидуни грантҳо
- 1.03.01.03. Грантҳои асосӣ
- 1.03.01.04. Трансфертҳои ихтиёрии асосӣ, бидуни грантҳо

1.03.02. Грантҳо аз дигар воҳидҳои бахши давлатии идоракунии

- 1.03.02.01. Маблағҳои гирифташаванда дар шакли субвенсия аз сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ
- 1.03.02.02. Маблағҳои гирифташаванда дар шакли ҳисоббаробаркунӣ аз сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ

1.03.03. Грантҳои асосӣ ва қарзҳо (заимствование)

- 1.03.03.01. Грантҳои Иттиҳоди аврупо
- 1.03.03.02. Векселҳои хазинадорӣ
- 1.03.03.03. Қарзҳои дохилӣ аз дигар қоғазҳои қимматнок ва саҳмияҳо
- 1.03.03.04. Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки умумичаҳонӣ
- 1.03.03.05. Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки осиегии рушд
- 1.03.03.06. Қарзҳои хориҷӣ аз Иттиҳоди аврупо
- 1.03.03.07. Қарзҳои хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ
- 1.03.03.08. Қарзҳои хориҷӣ аз дигар давлатҳо
- 1.03.03.09. Қарзҳои хориҷӣ аз таҳвилкунандагон
- 1.03.03.10. Дигар намудҳои қарзҳои давлатӣ
- 1.03.03.11. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки умумичаҳонӣ
- 1.03.03.12. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки осиегии рушд
- 1.03.03.13. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Иттиҳоди аврупо
- 1.03.03.14. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ
- 1.03.03.15. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар давлатҳо
- 1.03.03.16. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз таҳвилкунандагон

Зерқисми 1.2. Гурӯҳбандии вазифавии буҷет

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ

- 011. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, сиёсати молиявию андозии буҷетӣ, фаъолияти сиёсати берунӣ ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ
 - 01101. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ
 - 01102. Сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ
 - 01103. Фаъолияти сиёсати берунӣ
 - 01104. Дигар мақомоти давлатӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд
- 012. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ
 - 01201. Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ
 - 01202. Кӯмаки иқтисодӣ, ки аз тариқи ташкилотҳои байналмиллалӣ расонида мешавад
 - 01203. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд
- 013. Таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва илмӣ
 - 01301. Таҳқиқоти бунёдӣ
 - 01302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ
- 014. Хизматрасониҳои хусусияти умумидошта
 - 01401. Мақомоти идоракунии хизмати давлатӣ
 - 01402. Мақомоти банақшагирӣ ва хадамоти оморӣ
 - 01403. Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта

02. Мудофия

- 021. Идоракунии ҳарбӣ ва мудофияи гражданин
 - 02101. Эҳтиёҷоти ҳарбӣ
 - 02102. Мудофияи гражданин
 - 02103. Эҳтиёҷоти ҳарбӣ ва мудофияи гражданин, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 022. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофия
 - 02201. Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ
 - 02202. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофия
 - 02203. Фаъолият дар соҳаи мудофия, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

03. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ

- 031. Хадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор
 - 03101. Милитсия
 - 03102. Муҳофизат аз сӯхтор
 - 03103. Хадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар дохил карданашудаанд
- 032. Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо
 - 03201. Адлия
 - 03202. Низоми судӣ
 - 03203. Прокуратура
 - 03204. Ташкили фаъолияти ҳабсхонаҳо
 - 03205. Дигар фаъолият дар соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 033. Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ
 - 03301. Амнияти миллий
 - 03302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ
 - 03303. Харочоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният

04. Маориф

- 041. Таълиму тарбияи томактабӣ
 - 04101. Муассисаҳои томактабӣ
- 042. Таҳсилоти умумӣ
 - 04201. Таҳсилоти ибтидоӣ
 - 04202. Таҳсилоти умумии асосӣ
 - 04203. Таҳсилоти миёнаи умумӣ
 - 04204. Муассисаҳои хусусияти касбӣ- техникӣ дошта
- 043. Таҳсилоти олии миёнаи касбӣ
 - 04301. Муассисаҳое, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд
 - 04302. Муассисаҳое, ки таҳсилоти миёнаи касбиро таъмин менамоянд
 - 04303. Таҳсилоти миёнаи олии касбӣ, ки ба дигар категорияҳо шомил намебошанд
- 044. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда
 - 04401. Курсҳо ва марказҳои тақмили ихтисос
 - 04402. Донишқадаҳои тақмили ихтисос
 - 04403. Муассисаҳое, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд
- 045. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф
 - 04501. Идоракунии ва назорат дар соҳаи маориф
 - 04502. Фаъолияти ғридиҳанда дар соҳаи маориф
 - 04503. Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф
 - 04504. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд

05. Тандурустӣ

- 051. Беморхонаҳо
 - 05101. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ
 - 05102. Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда
 - 05103. Таваллудхонаҳо
 - 05104. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)
 - 05105. Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 052. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)
 - 05201. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисёрсоҳавӣ
 - 05202. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда
 - 05203. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ)
 - 05204. Бунгоҳҳои саломатӣ
 - 05205. Стансияҳои ёрии таъчилии тиббӣ
 - 05206. Марказҳои тибби оилавӣ
 - 05207. Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 053. Ҳифзи саломатии аҳоли
 - 05301. Маркази хун
 - 05302. Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ
 - 05303. Маркази дезинфексияи профилактикӣ
 - 05304. Маркази эмтаъминкунии
 - 05305. Стансияҳои санитарно эпидемиологӣ
 - 05306. Марказҳо оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ (ВНМО)/ СПИД
 - 05307. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда
 - 05308. Марказҳои мубориза ба зидди бемориҳои тропикӣ
 - 05309. Марказҳои ташхис
 - 05310. Таблиғоти тандурустӣ
 - 05311. Марказҳои солимии репродуктивӣ
 - 05312. Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, ки ба категорияҳои дигар дохил карданашудаанд
- 054. Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ

- 05401. Идоракуни ва назорат дар соҳаи тандурусти
- 05402. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурусти
- 05403. Маводҳои дорусозӣ
- 05404. Дигар маводҳои тиббӣ
- 05405. Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ
- 05406. Фаъолият дар соҳаи тандурусти, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ

- 061. Суғуртаи иҷтимоӣ
 - 06101. Барномаҳои давлатии нафақа
 - 06102. Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд ё бо сабаби талафи корношоямии муваққатӣ
 - 06103. Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ
 - 06104. Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъҷубӣ
 - 06105. Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон
 - 06106. Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ
 - 06107. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон
 - 06108. Кӯмакҳои дигар ба аҳоли
 - 06109. Суғуртаи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 062. Ҳифзи иҷтимоӣ
 - 06201. Муассисаҳо барои кӯдакон
 - 06202. Муассисаҳо барои калонсолон
 - 06203. Муассисаҳо барои пиронсолон
 - 06204. Осишгоҳҳо-профилакторияҳо
 - 06205. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ
 - 06206. Ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд
- 063. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
 - 06301. Идоракуни ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
 - 06302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
 - 06303. Ташкилдихии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал

- 071. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ
 - 07101. Рушди фонди манзилӣ
 - 07102. Рушди коммуналӣ
 - 07103. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 072. Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зист
 - 07201. Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо
 - 07202. Системаи обу ташноб (канализатсия)
 - 07203. Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зисте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 073. Хоҷагии ҷангал
 - 07301. Хоҷагии ҷангал
 - 07302. Мамнӯъгоҳҳои миллӣ
 - 07303. Чорабиниҳои дигар оид ба хоҷагии ҷангал
- 074. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал
 - 07401. Идоракуни ва назорат дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ
 - 07402. Идоракуни ва назорат дар соҳаи экология
 - 07403. Идоракуни ва назорат дар соҳаи хоҷагии ҷангал
 - 07404. Чароғон кардани кӯчаҳо

07405. Обтаъминкунӣ
075. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал
07501. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ
07502. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология
07503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии ҷангал
076. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал
07601. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ
07602. Фаъолияти дигар дар соҳаи экология
07603. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии ҷангал
- 08. Фарҳанг ва варзиш**
081. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
08101. Чорабиниҳои варзишӣ
08102. Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ
08103. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карданашудаанд
082. Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва чорабиниҳо
08201. Китобхонаҳо
08202. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо
08203. Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дилхушӣ
08204. Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ)
08205. Чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карданашудаанд
083. Воситаҳои ахбори омма
08301. Телевизион ва радиошунавонӣ
08302. Матбуоти даврӣ ва нашриёт
08303. Воситаҳои дигари ахбори омма
084. Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш
08401. Идоракуни ва назорат дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ
08402. Идоракуни ва назорати соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
08403. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ
08404. Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карданашудаанд
- 09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ**
091. Сӯзишворӣ
09101. Идоракуни дар соҳаи ангишт ва сӯзишвории дигари саҳт
09102. Идоракуни дар соҳаи нафт ва газ
09103. Идоракуни дар соҳаи сӯзишвории ҳастай
09104. Идоракунии намудҳои дигари сӯзишворӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карданашудаанд
092. Нерӯи барқ ва дигар намудҳои энергия
09201. Идоракуни дар соҳаи нерӯи барқ
09202. Идоракуни дар соҳаи нерӯ ба истиснои қувваи барқ
093. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ
09301. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар баҳши энергетика
09302. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор**
101. Кишоварзӣ
10101. Идоракуни ва рушди заминҳои кишоварзӣ
10102. Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунии заминҳо бо аҳоли
10103. Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ

- 10104. Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ
- 10105. Хизматрасонии байторӣ
- 10106. Мубориза бо ҳашароти зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки инчунин ба банди 10.1.1.-10.1.5 дохил карда нашудаанд
- 10107. Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обёрӣ)
- 10108. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 102. Моҳидорӣ ва шикор
 - 10201. Хочагии моҳипарварӣ
 - 10202. Хочагии шикор
- 103. Хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор
 - 10301. Идоракунии ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор
 - 10302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор
 - 10303. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 11. Саноат ва сохтмон**
 - 111. Саноати истихроҷ ва саноати коркард
 - 11101. Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо
 - 11102. Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои ғоиданок
 - 112. Истеҳсолот
 - 11201. Истеҳсолот
 - 11202. Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
 - 113. Сохтмон
 - 11301. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот
 - 11302. Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва иншоот
 - 11303. Сохтмони биноҳои гражданин ва иншоот
 - 114. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон
 - 11401. Идоракунии ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон
 - 11402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат
 - 11403. Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
- 12. Нақлиёт ва коммуникатсия**
 - 121. Нақлиёт
 - 12101. Нақлиёти обӣ
 - 12102. Нақлиёти роҳи оҳан
 - 12103. Нақлиёти ҳавой
 - 12104. Системаи кубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ
 - 12105. Нақлиёти автомобилӣ ва хочагии роҳ
 - 12106. Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд
 - 122. Коммуникатсия
 - 12201. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия
 - 123. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия
 - 12301. Идоракунии ва назорат дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия
 - 12302. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд
 - 124. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия
 - 12401. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиёт
 - 12402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия
- 13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо**
 - 131. Фаъолияти таъминотӣ, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

- 13101. Савдо ва хоҷагии анборҳо
- 13102. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
- 13103. Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.
- 132. Рушди иқтисодӣ
 - 13201. Туризм (сайёҳӣ)
 - 13202. Лоиҳаҳои бисёрхадафонаи рушд
 - 13203. Фаъолияти умумии хоҷагӣ ва тичоратӣ, ба ғайр аз ташкилдиҳии меҳнат
 - 13204. Ташкилдиҳии умумии меҳнат
 - 13205. Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд
- 133. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо
 - 13301. Идоракунии ва назорат дар соҳаи иқтисод
 - 13302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар баҳши иқтисод
 - 13303. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд
- 14. Харочоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд**
 - 141. Амалиётҳо бо ӯҳдадорихои қарзии давлатӣ
 - 14101. Амалиётҳо бо ӯҳдадорихои қарзии дохилии давлатӣ
 - 14102. Амалиётҳо бо ӯҳдадорихои қарзии берунии давлатӣ
 - 142. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ
 - 14201. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ
 - 143. Харочоти дигар
 - 14301. Харочоти дигар, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбанди карда нашудаанд

Зерқисми 1.3. Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо

212 - Маблағчудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

22 - Харочоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

2212 - Хариди молҳои техникӣ

2213 - Маводи суخت ва равшанҳои молидани

2214 - Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

2215 - Таъмири ҷорӣ

2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ

2218 - Пардохт барои хизматрасонии алоқа

2219 - Моли хизматрасонӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

23 – Харочоти пардохти ғоизҳо

231 - Ғоизҳо

2311 - Ғоизҳо ба нерезидентҳо

2312 - Ба резидентон ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ

2313 - Ғоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ

24 – Харочот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)

241 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ

2411- Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ

2412 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ

25 – Харочот барои ҷудокунии грантҳо

251 - Грантҳо

2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

2512 - Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)

2513 - Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (асосӣ)

2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ

2516 - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)

26 – Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумақҳо

261 - Кӯмакпулиҳо

2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ

2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ

27 Дигар харочот

271 - Харочоти марбут ба моликият ба истисноӣ ғоизҳо

2711-Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагонибиманомаҳо воғузуршуда

2712 - Харочот ба даромади солиёна (рента)

2713 – Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот

2714 – Харочоти дигари ба зерқисмҳои 27100 шомилнашуда

272 - Дигар харочоти гуногун

2721 - Идрорпулиҳо

2722 - Нафақаҳо

2723 - Ҷубронпулиҳо барои хуруқворӣ

2724 - Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

- 2725 - Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо
- 2726 - Трансфертҳои ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
- 2727 - Ҷубронпулии якҷаҳтаина
- 2728 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳи шомилнашуда
- 2729 - Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳои оид ба маблағҳои махсус

273 - Харочоти барои мақсадҳои асосӣ

- 2731- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ
- 2732- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои молиявии давлатӣ
- 2733- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
- 2734- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
- 2735- Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳи шомилнашудаанд

28 - Амалиётҳои дороиҳо ва ӯҳдадорӣ

281 – Амалиётҳои дороиҳои ғайримолиявӣ

- 2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)
- 2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)
- 2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)
- 2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот
- 2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ
- 2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ
- 2817 – Дороиҳои ғайриистеҳсоли

282 - Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ

- 2821 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо
- 2822 – Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо

283 - Хариди дороиҳои молиявии берунӣ

- 2831 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо
- 2832 – Қарздиҳии берунӣ

284 - Пардохти ӯҳдадорӣҳои молиявӣ

- 2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
- 2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо
- 2843 Пардохти ӯҳдадорӣҳои молиявии берунӣ

Зерқисми 1.4. Зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ дар рафти иҷроиши буҷет истифода мешавад

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо

- 1 - Музди меҳнат дар шакли пулӣ
- 2 - Музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ)
- 3 - Подошпулиҳо
- 4 - Пардохти ҳаққи хизмат
- 5 - Пардохтҳои дигар барои кормандон

212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

- 1 - Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

- 1 - Суғуртаи саломатӣ
- 2 - Дигар суғуртаи давлатӣ

22 - Харочоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

- 1 - Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ
- 2 - Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ
- 3 - Масолеҳи масрафӣ
- 4 - Инвентари мулоим ва либоси расмӣ
- 5 - Хурокворӣ
- 6 - Доруворӣ, воситаҳои басту банд
- 7 - Дигар ашёи ба категорияҳои дигар мансубнашуда

2212 - Хариди молҳои техникӣ

- 1 - Молҳои техникии таъйиноти низомӣ

2213 - Маводи суخت ва равшанҳои молиданӣ

- 1 - Бензин
- 2 - Сузишвории дизелӣ (Солярка)
- 3 - Керосин
- 4 - Мазут
- 5 - Равғани автомобил
- 6 - Дигар маводи суخت

2214 - Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

- 1 - Пардохтҳои иҷоравӣ
- 2 - Таълим ва таҷдиди таълими кормандон
- 3 - Харочоти намояндагӣ
- 4 - Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо
- 5 - Харочоти сафари хизматӣ
- 6 - Харочот аз конвертатсия
- 7 - Харочот барои комиссияи бонкӣ
- 8 - Дигар харочоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд

2215 - Таъмири ҷорӣ

- 1 - Таъмири биноҳо ва иншоот
- 2 - Таъмири роҳҳо
- 3 - Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин
- 4 - Таъмири мебелӣ идорӣ ва таҷҳизоти техникии идорӣ

- 5 - Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд
- 2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон**
 - 1 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд
 - 2 - Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, наشري хабар дар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма
 - 3 - Хизматрасониҳои алоқаманд бо шинондани дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот
 - 4 - Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст.
- 2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ**
 - 1 - Нерӯи барқ
 - 2 - Газ
 - 3 - Гармидиҳӣ
 - 4 - Партовбарӣ
 - 5 - Обтаъминкунӣ
 - 6 - Системаҳои гармкунии новобаста
 - 7 - Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда
- 2218 - Пардохт барои хизматрасонии алоқа**
 - 1 - Хизматрасониҳои алоқа
 - 2 - Насби воситаҳои алоқа
 - 3 - Хизматрасониҳои почта
 - 4 - Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар дохил нагардида
- 2219 - Молу хизматрасонӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд**
 - 1 - Истифодаи дигар молу хизматрасониҳои ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнабуда.
- 23 – Харочоти пардохти ғоизҳо**- 231 - Ғоизҳо**
 - 2311 - Ғоизҳо ба нерезидентҳо**
 - 1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
 - 2312 - Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ**
 - 1 - Ғоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ
 - 2 - Ғоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон
 - 3 - Ғоизҳо барои дигар резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ
 - 4 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
 - 2313 - Ғоизҳо ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ**
 - 1 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 24 – Харочоти пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)**
 - 241 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ**
 - 2411 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ**
 - 1 - Ба корхонаҳои тобё
 - 2 - Ба дигар корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии ғайримолиявӣ
 - 3 - Ба корпоратсияҳои давлатии (ташкilotҳои) молиявӣ
 - 2412 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ**
 - 1 - Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
 - 2 - Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
- 25 – Харочот барои ҷудокунӣ грантҳо**
 - 251 - Грантҳо**
 - 2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ**
 - 1 - Грантҳои ҷорӣ
 - 2 - Грантҳои асосӣ
 - 2512 - Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)**
 - 1 - Грантҳои ҷорӣ ба ташкilotҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ

- 2 - Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо
- 2513 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)**
 - 1 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти байналхалқии ҳукумати ва ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 2 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати сермиллат
 - 3 - Грантҳои асосӣ ба категорияҳои дигар дохил карда нашуда
- 2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок**
 - 1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд
- 2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ**
 - 1- Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд
- 2516 - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)**
 - 1- Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ
- 26 – Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо**
- 261 - Кӯмакпулиҳо**
 - 2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ**
 - 1 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ
 - 2 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ (натуравӣ)
 - 2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ**
 - 1 - Кумакпулӣ
 - 2 - Пардохтҳои ҷуброни ба аҳоли
 - 3 - Кумакпулии яквақтаина
- 27 Дигар харочот**
- 271 - Харочоти марбут ба моликият ба истиснои ғоизҳо**
 - 2711- Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда**
 - 1 - Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда
 - 2712 - Харочот ба даромади солиёна (рента)**
 - 1 - Харочот ба даромади солиёна (рента)
 - 2713 – Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот**
 - 1 – Харочоти суғуртаи биноҳо
 - 2 – Харочоти суғуртаи таҷҳизот
 - 2714 – Харочотҳои ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда**
 - 1 - Дигар харочоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда
- 272 - Дигар харочоти гуногун**
 - 2721 Идрорпулиҳо**
 - 1 - Идрорпулиҳо
 - 2722 Нафақаҳо**
 - 1 - Нафақаҳо
 - 2723 Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ**
 - 1 - Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ
 - 2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ**
 - 1 - Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ
 - 2725 Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо**
 - 1 - Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо
 - 2726 Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ**
 - 1 - Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
 - 2727 Ҷубронпулии яквақтаина**
 - 1 - Ҷубронпулии яквақтаина
 - 2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда**
 - 1 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда

- 2729 Маблагчудокуниҳо аз даромадҳо онд ба маблагҳои махсус**
 1 - Пардохти даромадҳое, ки аз болои хароҷотҳо барзиёд мебошанд
- 273 - Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ**
2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ
 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ
2732 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ
 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ
2733 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
2734 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
2735 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд
 1 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд
- 28 - Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорӣҳо**
281 – Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ
2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)
 1 – Сохтмони нав
 2 – Таҷдид ва барқароркунӣ
 3 - Хариди биноҳо ва иншоот
2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)
 1 – Сохтмони нав
 2 – Таҷдид ва барқароркунӣ
 3 – Хариди биноҳо ва иншоот
2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)
 1 – Сохтмони нав
 2 – Таҷдид ва барқароркунӣ
 3 - Хариди биноҳо ва иншоот
2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот
 1 - Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ
 2 Хариди дигар мошин ва таҷҳизот
 3 Мебел, ашёҳои идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ
 1 - Ҷамъовариҳои осори санъати тасвирнокӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра
 2 - Таъминоти барномавии компютерҳо
 3 - Фонди китобхона
2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ
 1 - Захираҳои стратегӣ
 2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ
2817 – Дорониҳои ғайриистехсолӣ
 1 - Хариди замин
 2- Хариди дорониҳои ғайримоддӣ ғайриистехсолӣ
 3- Ободонии замин
- 282 - Хариди дорониҳои молиявии дохилӣ**
2821 - Зиёдкунӣ ба қияҳои асъорӣ ва амонатҳо
 1 - Бонки миллии Тоҷикистон
 2 - Бонки давлатии амонатгузори Тоҷикистон Амонатбанк (фондҳои махсус)
 3 – Тоҷиксодиротбанк
 4 - Дигар бонкҳои амонатӣ
2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо

- 1 - Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ
 - 2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ
 - 3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ
 - 4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ
 - 5 - Қарздиҳии гурезагон
 - 6 - Қарздиҳии кӯчандагон
 - 7 - Қарздиҳии дигаре, ки ба дигар категорияҳо дохил нашудааст
 - 8 - Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
- 283 - Хариди дорониҳои молиявии берунӣ**
- 2831 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо**
- 1 - Институтҳои молиявии берунӣ
- 2832 – Қарздиҳии берунӣ**
- 1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ
 - 3 – Дигар қарздиҳии беруние, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст
- 284 - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ**
- 2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо**
- 1 – Пардохти векселҳои хазинадорӣ
 - 2 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда
 - 3 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда
 - 4 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳоли харидашуда
- 2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо**
- 1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон
 - 2 - Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо
- 2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ**
- 1 – Аз Бонки умумичаҳонӣ
 - 2 – Аз Бонки осиёии рушд
 - 3 – Аз Иттиҳоди аврупо
 - 4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 5 – Аз дигар давлатҳо
 - 6 – Пардохти қарзи ба таҳвилкунандагон

ҚИСМИ 2: ДАСТУРАМАЛҲО ОИДИ ИСТИФОДАИ ГУРҲБАНДИИ БУЌЕТ

Зерқисми 2.1. Дастурамал оиди истифодаи даромадҳои давлатӣ ва грантҳо

Барои мавриди истифода қарор додани Дастурамал оиди истифодаи даромадҳои давлатӣ ва грантҳо, лутфан, ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 17 сентябри соли 2012 таҳти № 901 тасдиқ шудааст, муроҷиат намоед.

Зерқисми 2.2. Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии вазифавӣ

01. Баҳши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии

Баҳши мазкур фаъолияти мақомоти идоракуниро фаро мегирад, ки ба хизматрасониҳои шахсони инфиродии ҳуқуқӣ ва воқеӣ вобастагӣ надорад. Ин фаъолият сиёсати андозию буҷетӣ ва сиёсати умумии кадрҳо, харидорӣ ва хизматрасониҳои марказонидашуда, ба роҳ мондани сиёсати берунӣ, инчунин амнияти давлатӣ ва тартиботро фаро мегирад. Ин хизматрасониҳо ба гурӯҳҳои алоҳидаи муайяни истифодабарандагон расонида намешавад.

011. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ, фаъолияти сиёсати берунӣ, ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ

Дар зербаҳши мазкур ҳамаи хароҷотҳо барои мақомоти иҷроия ва қонунгузор, сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ ва фаъолияти сиёсати берунии давлат инъикос мегарданд.

01101. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ

Ин категория дастгоҳи раҳбари ҳокимияти иҷроияро дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ ва мақомоти қонунгузорию дар ҳамаи сатҳҳои, ки ба он ҳайати машваратӣ, маъмурӣ ва сиёсӣ, ки дар дастгоҳ амал менамоянд, шомил шудаанд, фаро мегиранд. Инчунин хизматрасониҳои пешбинишуда барои мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, ҳамчунин комиссия ва комитетҳои доимӣ ва муваққатӣ, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроия ё қонунгузор таъкил ё амал менамоянд, дохил карда мешаванд. Комитетҳои байниидорӣ, ки дар соҳаҳои муайян амал мекунанд, масалан дар сиёсат, ҳаёти маданӣ ё муносибатҳои берунӣ бояд мутобиқи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда шаванд. Хадамоти вазоратҳо, хадамоти раҳбарони раёсатҳои мақомоти маҳаллии идоракунии ва ғайра ҳамчунин мутобиқи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

01102. Сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ

Ин категория идоракунии ва назорати молиявӣ ва фаъолияти андозию буҷетӣ (фискалӣ), ҷараёни андозбандӣ, инчунин идоракунии маблағҳо ва қарзҳои давлатӣро фаро мегирад. Идоракунии маблағҳои давлатӣ хизматрасониҳоро ба мисли сафарбаркунии ва дарёфти воситаҳои пулӣ ва назорати харҷ кардани онҳоро дар бар мегирад. Ҳамчунин ба мақомотҳои таъминкунандаи хизматрасониҳои молиявӣ ва андозию буҷетӣ, аз қабилӣ Вазорати молия, мақомоти буҷетӣ, ҳазинадорӣ, инчунин мақомоти андоз ва ғумрук дохил карда шудаанд. Ҳамзамон, санҷиш, ҷамоҳангсозӣ, мувофиқасозӣ, назорати буҷет, хизматрасониҳои муҳосибавӣ ва аудити дохилӣ шомил карда шудаанд. Таҳқиқот, рушд, азнавбаҳодиҳии муносибатҳои молиявӣ ва андозию буҷетӣ, хизматҳо оид ба пешниҳод намудани иттилооти давлатӣ, хадамоти оморӣ ва дигар хадамоти вобаста ба муносибатҳои молиявӣ ва андозию буҷетии марбут ба ин категория, фаро гирифта шудааст. Назорати системаи бонкӣ ба Раёсати қарзи давлатӣ дохил карда шуда, хароҷотҳои пешниҳод кардани кафолат ё барориши ӯҳдадориҳои қарзӣ ё пардохти фоизиро дар бар намегирад.

01103. Фаъолияти сиёсати берунӣ

Категорияи мазкур таъкили фаъолияти Вазорати қорҳои хориҷӣ, миссияҳои дипломатӣ, консулгарӣ ва намоёндагиҳои вазорату идораҳое, ки дар хориҷа ҷо гирифтаанд ё дар назди таъкилотии байналмиллалӣ ё байнидавлатӣ амал менамоянд, фаро мегирад. Инчунин таъкили фаъолият ва таъмини муассисаҳои машғул дар соҳаи паҳн кардани иттилоот ва расонидани хизматҳо берун аз ҳудуди қаламрави кишварро дар бар мегирад. Инчунин ҳаққи узвияти доимӣ ва махсус барои нӯшонидани хароҷоти умумии ҷории таъкилотии байналмиллалӣ ва байнидавлатиро

Ниғаждори қисмҳои ҳарбие, ки дар хориҷа ҷойгир карда шудаанд ва кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ, инчунин хароҷоти дигари ҳарбӣ берун аз сарҳад. Ҳамчунин ташили корҳои китобхонаҳо, толорҳои хониш ва хидмати маълумотдиҳие, ки берун аз кишвар ҷойгир карда шудаанд, инчунин раҳнамоӣ ва мусоидат кардан дар гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ дар соҳаи сиёсати берунӣ.

Ин категория фаъолияти дигари мақомоти қонунгузорӣ ва иҷроияро дар соҳаи сиёсати молиявӣ ва андозию бучетӣ, инчунин муносибатҳои беруни, ки ба се зергурӯҳҳои собиқ мутобиқ нестанд, дар бар мегирад.

Вазифаи мазкур ҳамаи идораҳо, бюро ва дигар мақомоте, ки бо кӯмаки ғайри ҳарбӣ ба кишварҳои рӯ ба тарақӣ сарукор доранд, инчунин миссияҳои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, грантҳо, ссудаҳо, ссудаҳои бидуни ғоиз, расонидани кӯмаки техникӣ ва тартиб додани ҳаргуна барномаҳои соҳаи маориф ба монанди пешниҳод кардани таҷрибаҳои таълимӣ ва додани стипендияҳо дар бар мегирад.

Ҳаққи аъзогӣ ба фондҳои рушди иқтисодӣ, ки дар ихтиёри ташиклоти байналмиллалӣ, минтақавӣ ва дигар ташиклоти байналмиллалӣ дохил карда шудаанд.

01203. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷие, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд

Таҳқиқоти бунёдӣ ҳамчун намуди гуногуни фаъолияте, ки барои афзун гардонии неруи илмӣ ё миқдори кашфиётҳои бидуни ягон гуна мақсади мушаххас, равона карда шудааст мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Таҳқиқоти амалӣ айнан ҳамингуна нақширо, вале танҳо бо мақсади таҷрибавии муайян иҷро карда мешавад. Маъмулан, таҳқиқоти амалӣ мутобиқ бо вазифаҳои иҷронамудаи онҳо гурӯббандӣ карда мешаванд.

Ин категория хароҷоти ҳамаи идораҳо, бюро ва мақомоти сохторие, ки таҳқиқотро дар соҳаи илмҳои табиӣ, техникӣ, иҷтимоӣ ва гуманитарӣ (башардӯстона) инчунин таҳқиқоти бунёдии комплексӣ амалӣ менамояд, фаро мегирад.

Масалан, ҳароҷот барои нигоҳдориш Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; Академияи илмҳои кишоварзӣ, Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва ғайра ба он тааллуқ доранд.

а) Ин категория хароҷоти ҳамаи идораҳо, бюро, мақомоти сохторие, ки таҳқиқоти амалӣ ва тартиб додани фаъолияти илмӣ-техниқиро аз рӯи самтҳои афзалиятнок иҷро мекунад, дар бар мегирад;

(22)

в) Харочоти ҳамаи идораҳо, бюро ва мақомоти сохторие, ки таҳқиқоти амалӣ ва коркардро оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти илмию техникӣ; тавсияномаҳо оид ба истифодаи комёбиҳои илм дар амал ва мусоидати онҳо мавриди азхудкардани истеҳсолот; гузаронидани экспертизаҳои муҳими илмӣ, фаъолияти илмию техникӣ; тавсияномаҳо оид ба истифодаи комёбиҳои илм дар таҷриба ва мусоидати онҳо ҳангоми азхуд намудани истеҳсолот; гузаронидани экспертизаҳои муҳими илмӣ, илмию техникӣ ва барномаҳои хоҷагии халқ; лоиҳаҳои инноватсионӣ; тайёр кардани кормандони илмии тахассуси олии тавассути аспирантура ва докторантура, ки самти тахассусӣ доранд бояд мутобиқи гурӯҳбандии буҷетӣ бо дарназардошти тайиноти онҳо аз рӯи бахшҳои дахлдор гурӯҳбандӣ карда шаванд. Масалан, харочот барои ниғаҳдории институте, ки дар соҳаи тандурустӣ мутахассис тайёр мекунад бояд аз рӯи вазифаи 5.4.2. гурӯҳбандӣ карда шавад, ё ин ки, институте, ки дар соҳаи саноат мутахассис тайёр мекунад бояд аз рӯи вазифаи 11.4.2. ва ғайра гурӯҳбандӣ карда шавад.

014. Хизматрасониҳои хусусияти умумидошта

01401. Мақомоти идоракунӣ хизмати давлатӣ

Ин вазифа таъкили гузаронидани сиёсати умумии кадрҳоро фаро мегирад. Масъалаҳои кадрӣ новобаста ба вазифаи муайян. Рушд ва ҷорӣ намудани сиёсати умумии кадрҳо ва ҷараёнҳои интихобкунӣ, аттестатсия, пешбарии кадрҳо аз рӯи хизмат, бақор қабул намудан, аз кор озод кардан, пардохтҳо, танзими рӯйхати вазифаҳои хизматӣ ва регламенти кори хадамоти давлатӣ, баҳодиҳӣ, гурӯҳбандӣ ва ғайра дохил карда шудааст. Идора кардани кадрҳо дар соҳаи муайяни фаъолият (масалан, ҳарбӣ) мутобиқи тайиноти онҳо гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

01402. Мақомоти банақшагирӣ ва хадамоти оморӣ

Вазифаи мазкур таъкили банақшагирии умумии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин таъмини корҳои хадамоти оморино дар бар мегирад. Ба он мақомоти таъкикулдиханда, ҳамоҳангсозанда ва идоракунандаи раванди ҷорӣ намудани нақшаҳои умумии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва барномаҳо шомил карда шудаанд. Мақомоти марказии оморие, ки сиёсати оморино пурра таъкикул медиҳанд, инчунин барномаҳои оморино, ҳамоҳангсозӣ, машваратдиҳӣ ва дастгирӣ намуда, ба фасли дахлдор гурӯҳбандӣ шудаанд, шомил карда шудаанд.

01403. Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта

Ин вазифа идоракунӣ фаъолияти хусусияти умумӣ, амалӣ намудан, таъмини ҷунин фаъолият ба монанди, таъмини марказонидашуда, харидорӣ, ниғаҳдорӣ ва ҳифзи ҳуҷҷатҳо ва бойгонӣҳои аҳамияти давлатидошта, истифодабарии биноҳое, ки ба мақомоти давлатӣ тааллуқ доранд ё тавассути онҳо истифода мешаванд, паркҳои марказии автомобилӣ, давлатӣ, матбааҳо ва хизматрасониҳои дигари вобастаи иҷрои вазифаҳои мушаххасро дар бар мегирад. Агентҳои давлатӣ ё комиссияҳои самти муайян, мақомоте, ки бо гузаронидани интихобот ва дигар воҳидҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд, метавонанд ҳамчунин дохил карда шаванд.

02. Мудофия

Дар баҳии мазкур хароҷот ва таъмини фаъолияти мақомоти идоракунӣ ҳарбӣ, ки бо таъмини қобилиятнокии мудофияи давлат вобастаанд, пешбинӣ карда мешаванд.

021. Идоракунӣ ҳарбӣ ва мудофияи граждани

Зербаҳии мазкур вазифаҳои зеринро дар бар мегирад

02101. Эҳтиётоти ҳарбӣ

Вазифаи мазкур идоракунӣ, таъкили фаъолият, назорати қувваҳои мусаллаҳ, аз ҷумла қувваҳои ҳушкигард, ҳарбию ҳавоӣ, қўшунҳои мудофияи заддиҳавоӣ, зудамал, муҳандисӣ, қувваҳои коммуникатсионӣ ва дигар қисмҳои ёридиҳандаи баҳии мудофия, таъмини қўшунҳо бо озуқаворӣ, сарулибоси ҳарбӣ, техника, аслиҳаву муҳимот ва молу мулки махсуси дигари ҳарбӣ, таъкили фаъолияти комиссариатҳои ҳарбӣ ва гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбино фаро мегирад. Вазифаи мазкур инчунин хароҷоти вобаста ба ниғаҳдорӣ ва таъмини фаъолияти қўшунҳои сарҳадие, ки муҳофизати сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд, дар бар мегирад. Вазифаи 2.1.1. таъкили фаъолияти донишқадаҳои олии ҳарбӣ, коллеҷҳо, литсейҳо, инчунин идоракунӣ ва фаъолияти госпиталҳо ва муассисаҳои дигари тиббиеро, ки мутаносибан ба баҳиҳои 4 ва 5 гурӯҳбандӣ карда мешаванд, дар

бар намегирад. Таъмини нафақавии хизматчиёни ҳарбӣ дар баҳши 6 гурӯҳбандӣ карда шудааст.

02102. Мудофияи граждани

Ин вазифа идоракунӣ, фаъолият ва таъмини қувваҳои мудофияи гражданиро, аз ҷумла таъмини фаъолият дар шароити вазъияти фавқулодда ва офатҳои табииро дар бар мегирад. Ба вазифаи мазкур қисми моддии молу мулк ва техникаи истифодашаванда барои таъмини қувваҳои мудофияи граждани ва бартараф кардани ҳолатҳои фавқулодда, ба истиснои хароҷот барои расонидани кӯмак ба аҳоли дар ҳолати вазъияти фавқулодда ва офатҳои табиӣ, инчунин хароҷоти мақсаднок ба ҳадафҳои равона кардашуда, ки дар баҳши 6 гурӯҳбандӣ карда шудаанд, дохил карда мешавад.

02103. Эҳтиёҷоти ҳарбӣ ва мудофияи граждани, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Вазифаи мазкур идоракунии ҳарбӣ ва мудофияи граждани, ки ба категорияҳои пешинаи ин зербаҳш мутобиқат наменамоянд, дарбар мегирад. Чорабиниҳо оид ба омодакунии қавонун то давраи даъват ба хизмати ҳарбӣ ва фаъолияти прокуратураҳои ҳарбӣ ва инчунин чорабиниҳо оид ба безараргардонии башардӯстонаи минаҳоро дарбар мегирад.

022. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофия

Зербаҳши мазкур вазифаҳои зеринро дар бар мегирад:

02201. Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ

Ин вазифа барномаҳо ва мақомоте, ки кӯмаки ҳарбиро назорат менамоянд, аз ҷумла ташиклоту қувваҳое, ки ба эътилофҳои ҳарбии байналмилалӣ дохил мешаванд, дар бар мегирад. Ба он грантҳо ва ссудаҳои тайиноти ҳарбӣ, ҳаққи узвият дар иштироки маблағҷудокунии сохторҳои байнидавлатии ҳарбӣ ва қувваҳои сулҳпарвар, ворид карда шудаанд.

02202. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофия

Нигаред ба вазифаҳои 01302

02203. Фаъолият дар соҳаи мудофия, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Вазифаи идоракунӣ, фаъолият ва таъмини комплекси мудофиявиро, ки ба вазифаҳои пешинаи баҳши мазкур мутобиқат наменамоянд, дар бар мегирад.

03. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ

031. Хизмати милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор

Зербаҳши мазкур аз вазифаҳои зерин иборат мебошад:

03101. Милитсия

Ба ин вазифа, идораҳо, раёсатҳо ва дигар воҳидҳои маъмурие, ки дар қувваҳои милитсия ва ҳадамоти он амал ва назорат мекунанд ба ҳаёти доимӣ ва ёридиҳандаи милитсия дохил карда шудааст. Ба вазифаи мазкур чорабиниҳо оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, кофтукови ҷиноӣ, мубориза бо ҷинояти муташаккилона, танзими ҳаракат дар роҳ, ҳадамоти дидбонӣ, патрулӣ, ба қайд гирифтани шаҳрвандон, ҷамъовариҳои маълумоти оморӣ ва фаъолияти дигари вобаста ба кори милитсия дохил карда шудаанд.

Таъминоти таҷҳизот ва техника барои мақомоти милитсия. Муассисаҳои оли таҳсилоти милитсия (Академияи ВКД) ба қатори барномаҳои умумию таҳсилотӣ дар баҳши 4 гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

03102. Муҳофизат аз сӯхтор

Ба ин вазифа идораҳо, раёсатҳо ва дигар мақомоти маъмурие, ки мубориза бо сӯхтор ва ҳадамоти бехатарии зиддисӯхторро амалӣ ва назорат менамоянд, дохил карда шудаанд. Қувваҳои доимӣ ва ёридиҳандае, ки барои мубориза бо сӯхтор пешбинӣ карда шудааст, инчунин муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо таҷҳизоти махсуси зиддисӯхтор ва нақлиёт ворид карда шудаанд.

03103. Ҳадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ин вазифа фаъолияти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба вазифаҳои дигари зербаҳши 3.1 дохил карда нашудаанд, дар бар мегирад. Ташикли фаъолият оид ба насб ва хизматрасонии техникаи аломатҳои роҳ, воситаҳои танзими ҳаракат дар роҳ ва ғайраро дар бар мегирад.

032. Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо

Зербаҳои мазкур идоракунӣ ва фаъолияти судҳои гражданинӣ ва ҷиноӣ ва тамоми низомии пешбурди судӣ ба пуррагӣ, аз ҷумла қўмаки ҳуқуқӣ ва хизматрасониҳои мушовирони ҳуқуқӣ, ҳам давлатӣ ва ҳам ғайри давлатиро дар бар гирифтааст. Идораҳои судӣ, ки ба онҳо ҳуқуқи ҷарима бастан ва дигар намудҳои муҷозоти аз тарафи судҳо муайян гардидагӣ доранд, дохил карда шудаанд. Идоракунӣ ва фаъолияти системаи муҷозоти ҷиноӣ ва пеш аз муҳлат озод кардани маҳбусон низ дохил карда шудааст. Идоракунии маҳбасхонаҳо дар Трибунали маъмурии мутобиқи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

03201. Адлия

Вазифаи мазкур Вазорати адлия, раёсатҳои вилоятии адлия (аз ҷумла, вилоятҳои худмухтор) идораи давлатии нотариалӣ, мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандиро (САҲШ) дар бар мегирад.

03202. Низомии судӣ

Вазифа мазкур Суди Конститусионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии Иқтисодӣ, Суди ҳарбию фаро мегирад, судҳои вилоятӣ (аз ҷумла, вилоятҳои худмухтор), шаҳрӣ (аз ҷумла, ш. Душанбе) ва ноҳиявӣ, вилоятӣ, судҳои иқтисодӣ, суди иқтисодии шаҳри Душанбе ва ғайраро дар бар мегирад. Ин категория идоракунӣ ва фаъолияти судҳои гражданинӣ ва ҷиноӣ ва тамоми низомии пешбурди судиро ба пуррагӣ, аз ҷумла қўмаки ҳуқуқӣ ва хизматрасониҳои ҳуқуқии мушовирони ҳам давлатӣ ва ҳам ғайри давлатиро дар бар мегирад. Идораҳои судие, ки ба онҳо ҳуқуқи бастан ҷарима ва дигар намудҳои муҷозоти муайянишуда аз тарафи судҳо дода шудааст, дохил карда шудаанд. Инчунин, идоракунӣ ва фаъолияти низомии муҷозоти ҷиноятӣ ва пеш аз муҳлат озод кардани маҳбусон, дохил карда шудаанд. Ташкил ва тартиби фаъолияти судҳоро Қонуни конститусионӣ муайян менамояд.

03203. Прокуратура

Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти прокуратураро дар бар мегирад. Прокуратураи Генералӣ, прокуратураҳои вилоятӣ (аз ҷумла, худмухтор), прокуратураҳои шаҳрӣ, прокуратураҳои ноҳиявӣ, прокуратураҳои нақлиётӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

03204. Ташкили фаъолияти маҳбасхонаҳо

Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти маҳбасхонаҳо ва дигар муассисаҳои ислохотиро фаро мегирад. Таъмини контингенти махсуси муассисаҳои мазкурро бо озуқаворӣ, сарулибос ва хизматрасонии тиббӣ, нигаҳдорӣ ва таъмини фаъолияти ҷузъумҳои қаровулиро дар бар мегирад.

03205. Фаъолияти дигар дар соҳаи адлия, прокуратура ва низомии судӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ба ин вазифа фаъолияти соҳаи адлия, прокуратура ва низомии судӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд, ворид карда шудааст.

033. Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқук

Зербаҳои мазкур аз вазифаҳои зерин иборат мебошад:

03301. Амнияти миллӣ

Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти мақомоти амният ва хадамоти махсусро, ки барои таъмини амнияти дохилӣ ва берунӣ давлат равона карда шудааст, дар бар мегирад. Ба вазифаи мазкур ҳароҷот оид ба мучахҳаз гардонидани онҳо бо муҳимоти ҳарбӣ, нақлиёт, воситаҳои махсуси техникӣ ва молу мулкӣ дигар дохил карда шудааст.

03302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ

Нигаред ба вазифаҳои 01302

03303. Ҳароҷоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният

Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти гвардияи миллӣ, мақомоти зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар, мақомоти гумрук, таъмини фаъолияти хадамоти фелдегерӣ, инчунин идоракунӣ умумии фаъолият барои беҳтар кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва амният равонашуда, бунёди сиёсати умумии ингуна нави фаъолиятро дар бар мегирад.

04. Маориф

Таҳсилот, муносибатҳои муташакилони ва устуворро барои азхуд кардани донише, ки дар доираи низоми расмии мактабҳо ва муассисаҳо, инчунин берун аз ҳудуди онҳо амал мекунад, дар бар мегирад.

Таҳсилот, мутобиқ бо дараҷаи мактабҳо ё барномаҳои донишгоҳие, ки таҳкурсии таҳсилотро бунёдгузори намудаанд ва навъҳои робитаҳо, ки барои ҳосил кардани дониш пешбинӣ нагардидаанд ё мутобиқи модел, ё ҳадафҳои пай дар пай, масалан бо мақсади истироҳат кардан ба нақша гирифта нашудаанд, гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Академияҳои ҳарбӣ ва коллеҷҳо, инчунин мактабҳои олии милитсия, ки нақшаи таълимии он монанди нақшаҳои муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимӣ мебошанд, дар инҷо дохил карда шудаанд (ҳатто агар дар чунин навъ мактабҳо танҳо хизматчиёни ҳарбӣ ва аъзои оилаи онҳо таҳсил намоянд). Идоракунии ва таъмини чорабиниҳои варзишӣ ва солимгардонии вобаста ба муассисаҳои таълимӣ дар категорияҳои зерин гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

041. Таълиму тарбияи томактабӣ

04101. Муассисаҳои томактабӣ

Ин категория идоракунии баҳои таълимоти томактабиро дар бар мегирад. Таҳсилоти томактабӣ барои кӯдакони аз 3 сола то синни зарурӣ, барои ба мактаби таҳсилоти умумӣ дохил шудан пешбинӣ гардидааст. Ин таҳсилот барои инкишофи иҷтимоӣ, фикрӣ ва ҷисмонии кӯдак масъулият ба дӯш дорад. Масалан, ба он хароҷот барои нигоҳдории боғчаҳои бачагона, кӯдакистонҳо дохил мешаванд.

042. Таҳсилоти умумӣ

Таҳсилоти умумӣ аз се зина (ибтидоӣ, умумии асосӣ ва умумии миёна) иборат буда, тавассути мактабҳои ибтидоӣ, мактабҳои умумии асосӣ, мактабҳои миёнаи умумӣ, гимназия ва литсейҳо амалӣ карда мешаванд. Зинаҳои мазкур мушаклони ё мувофиқан дар таркиби мактабҳои умумии асосӣ, мактабҳои миёнаи умумӣ, гимназия ва литсейҳо ташиқил карда мешаванд.

04201. Таҳсилоти ибтидоӣ

Категорияи мазкур инҳоро дарбар мегирад:

- Таъмини таҳсилоти ибтидоӣ;
- роҳбарӣ кардани мактабҳо ва муассисаҳои дигари таълимӣ, ки таҳсилоти ибтидоӣ, бозрасии онҳо, идоракунии ё дастгирӣ намудани онҳоро таъмин менамоянд.
- Барномаҳои омӯзиши савод барои шахсоне, ки аз хонандагони мактаби ибтидоӣ калонсолтаранд.

04202. Таҳсилоти умумии асосӣ

Ин категория дарбар мегирад:

- муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки азхудкунии барномаҳои зинаи якум(ибтидоӣ) ва дууми таҳсилоти миёнаро (асосӣ) таъмин менамоянд;
- роҳбарӣ кардани мактабҳо ва муассисаҳои дигари таълимӣ, ки таҳсилоти миёнаро дар сатҳи поён таъмин менамояд, бозрасии онҳо, идоракунии онҳо ё ба онҳо расонидани дастгирӣ;
- додани стипендияҳо ва кӯмакпулиҳо барои дастгирии хонандагон, ки аз рӯи барномаи зинавӣ барои ба даст овардани таҳсилоти миёна дар сатҳи поёнтар машғуланд, таъмин менамояд.
- таҳсилоти миёнаи берун аз мактабии сатҳи поёнтар барои калонсолон ва ҷавонон.

04203. Таҳсилоти миёнаи умумӣ

Категорияи мазкур инҳоро дар бар мегирад:

- муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки таълими барномаҳои се (ибтидоӣ, асосӣ, миёнаи умумӣ) зинаи таҳсилоти миёнаи умумиро аз рӯи стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ таъмин менамояд, таҳсил 11 сол, кӯдакони сини аз 6-7 то 16-17 сола
- роҳбарӣ кардани мактабҳо ва муассисаҳои таълимии дигаре, ки таҳсилоти миёнаро дар сатҳи олӣ таъмин менамояд, бозрасии онҳо, идоракунии онҳо ё ба онҳо расонидани дастгирӣ;
- додани стипендияҳо ва кӯмакпулиҳо барои дастгирии хонандагон, ки аз рӯи барномаи таъминкунандаи таҳсилоти миёна дар сатҳи боло машғуланд.
- таҳсилоти миёнаи берун аз мактабро барои калонсолон ва ҷавонон дар сатҳи олӣ.

04204. Муассисаҳои хусусияти техникӣ-касбӣ дошта

Ин категория фаъолият ва таъмини барномаҳои таҳсилоти касбиро дар доираи сатҳи таҳсилоти миёна дарбар мегирад. Ин сатҳ аз ду марҳала иборат буда метавонад. Марҳалаи якум (аз ҷумла, таҷрибаҳои истеҳсолӣ) донишҳои хусусияти таълими умумидоштаро медиҳад, ки иҷрои коре, ки донишҳои техникии махсусро талаб намекунад, иҷозат медиҳад. Дуюм марҳила фанҳои таҳсили умумидошта ва фанҳои, ки ҷои корро дар соҳаи махсус дар оянда таъмин менамоянд, дарбар мегирад. Дар ин ҷо хароҷотҳо барои нигоҳ доштани омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва литсейҳо, новобаста аз тобеияти идорӣ онҳо дахл доранд.

043. Таҳсилоти олии миёнаи касбӣ

Таҳсилоти олии миёнаи касбӣ дар асоси таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва коллеҷҳои мактабҳои олии касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, амалӣ карда мешавад.

04301. Муассисаҳои, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд

Ин категория корҳои ташиқӣ, таъминотӣ ва фаъолияти донишгоҳҳо ва муассисаҳои дигаре, ки таҳсилоти олиро таъмин менамоянд, дарбар мегирад. Хароҷот барои нигоҳдории муассисаҳои таълимии оӣ (донишгоҳҳо, донишқадаҳо, академияҳо, консерваторияҳо ва ғайра) новобаста аз тобеияти идоравии онҳо, дохил карда мешаванд.

04302. Муассисаҳои, ки таҳсилоти миёнаи касбиро таъмин менамоянд

Ин категория корҳои ташиқӣ, таъминотӣ ва фаъолияти муассисаҳои соҳаи маорифро дарбар мегирад, ки онҳо шаҳрвандонро бо маълумоти миёнаи касбӣ дар асоси маълумоти умумӣ ва миёна бе додани дипломи донишгоҳ (таҳсилоти оӣ) таъмин мекунад. Хароҷот барои нигоҳдории омӯзишгоҳҳо, коллеҷҳо, новобаста аз тобеияти онҳо дохил карда мешаванд.

04303. Таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд

Ба ин фаъолият ва хизматрасониҳои бахши таҳсилоти оӣ мансубанд, ки онҳо ба категорияи 4.3.1. и 4.3.2. шомил намебошанд.

044. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда

Ин категория ташиқидиҳӣ, таъмин ва фаъолияти хизматрасониҳои маълумоти бедараҷаро дарбар мегирад.

04401. Курсҳо ва марказҳои тақмили ихтисос

Ба ин гурӯҳ хароҷот барои нигоҳдории курсҳои тақмили ихтисос ва марказҳои тақмили ихтисос барои баланд бардоштани ихтисоси кормандон, ки дар назди вазорату идораҳо ва сохторҳои дигари мақомотҳои идоракунӣ ташиқ карда шудаанд, дохил мешавад.

04402. Донишқадаҳои тақмили ихтисос

Ба ин модда хароҷот барои нигоҳдории донишқадаҳои тақмили ихтисос оид ба баланд бардоштани ихтисоси кормандон, ки дар назди вазорату идораҳо ва сохторҳои дигари мақомоти идоракунӣ ташиқ карда шудаанд, дохил карда мешавад.

04403. Муассисаҳои, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд

Ба ин модда хароҷотҳо, ки ба дигар моддаҳои 044 метавонанд дохил карда нашаванд.

045. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф

Ин категорияи идоракунӣ соҳаи маорифро, ки ба дигар сатҳҳо дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад. Шӯъбаҳои барномавӣ, ки оид ба идоракунӣ, таъминот, иҷроии ва ҷорӣ намудани таҳқиқоти амалӣ дар назария, усули таълим ва таҳияи нақшаи таълим мансубанд, дохил карда шудаанд. Ҳамчунин барномаҳои, ки таъминкунандаи ахбори ҷамъиятӣ оиди системаи маориф, аз ҷумла, ҷамъоварӣ, таҳлил ва паҳнкунии ахбори омӯрӣ мансуби ин гурӯҳанд.

04501. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи маориф

Ба он хароҷот барои нигоҳдории раёсатҳо ва шӯъбаҳо дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ, дохил карда мешаванд.

04502. Фаъолияти ёридиҳанда дар соҳаи маориф

Ба он хароҷот оид ба ташиқӣ корҳои методӣ дар соҳаи маориф, новобаста аз тобеияти идоравии дохил карда мешаванд.

04503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф

Нигаред ба банди 01302

04504. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ба он корҳо ва хизматрасониҳои соҳаи маориф, ки ба дигар категорияҳои бахш тааллуқ надоранд, дохил карда шудааст. Масалан, ба он хароҷот барои гузаронидани чорабиниҳои марказонидашуда дар соҳаи маориф, дохил карда шудааст.

05.Тандурустӣ

051. Беморхонаҳо

05101. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ

Ин категория ташикли корхоро дар бахши беморхонаҳо, ки хизматрасонии умумиро мерасонанд, дар бар мегирад. Дар ин банд ташикли фаъолият, назорат ва таъмини беморхонаҳое, ки дар самти муайян махсусгардонидани навидаанд, дохил карда шудаанд. Беморхонаҳо муассисаҳои ба ҳисоб мераванд, ки дар он духтур-мутахассис назоратро таъмин менамояд. Инчунин пардохтҳои давлатие, ки бевосита аз тарафи беморхона ё аз тариқи бемор сурат гирифтааст, дохил карда шудаанд. Хароҷотҳо барои сохтмони беморхонаҳо, таҷҳизот, лавозимоти умумӣ, манзил ва имтиёзҳо барои кормандони тиббӣ, дохил карда шудаанд. Пардохтҳо ба бемороне, ки дар натиҷаи бистарӣ шудан зарар дидаанд, дар бахши (6) гурӯҳбандӣ карда шудааст. Инчунин, Госпиталҳои ҳарбӣ ба истиснои госпиталҳои ҳарбию саҳроӣ, ки дар бахши (2) гурӯҳбандӣ мешаванд, дохил карда шудаанд.

05102. Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда

Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда хизматрасонию танҳо аз рӯи намудҳои муайяни беморӣ (масалан, барои беморони гирифтори касалии сил, саратон ва ғайра) пешниҳод менамоянд. Мафҳуми беморхона дар банди (05101) муайян карда шудааст. Дар ин гуна марказҳо, хизматрасониҳои тиббӣ одатан аз тарафи духтурон-мутахассисони махсусгардонидашуда (ихтисоси махсус дошта) расонида мешаванд. Дар ин банд хароҷотҳои давлатӣ барои табobati беморон, ки аз ҷониби муассиса ё тариқи беморон расонида мешаванд, дохил карда шудаанд. Инчунин хароҷотҳо барои сохтмони беморхонаҳо, таҷҳизот, манзил ва имтиёзҳо барои кормандони тиб дохил карда шудаанд. Пардохтҳо ба бемороне, ки дар натиҷаи бистарӣ шудан зарар дидаанд, дар бахши (6) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Госпиталҳои ҳарбӣ ба истиснои госпиталҳои ҳарбию саҳроӣ, ки дар бахши (2) гурӯҳбандӣ мешаванд, дохил карда шудааст.

05103. Таваллудхонаҳо

Таваллудхонаҳо хизматрасонии беморхонавиро бамуроҷиаткунандагон таъмин менамоянд. Кормандони тиббии ин гуна муассисаҳо дорои тахассуси духтурони табобатиро надоранд. Инчунин маънидоди категорияи (05101), ба ин банд мувофиқ мебошад. Таваллудхонаҳое, ки таҳти назорати бевоситаи духтурон (кормандони дорои маълумоти тиббӣ) нестанд, аз рӯи категорияи (05103) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

05104. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)

Духтурон, кормандони миёна ва хурди тиббии марказҳо бистарӣ намудани беморонро, ки солимиашионро пас аз амалиёти ҷарроҳӣ барқарор менамоянд, нигоҳубини доимии бемороне, ки ба он эҳтиёҷ доранд, гузаронидани амалиётҳо оид ба барқарор кардани вазифаҳои аз қор монда ва истироҳати барқарорсозиро таъмин менамоянд. Инчунин дар ин банд муассисаҳое, ки ба шахсони кӯҳансол ва камқувват хизмат мерасонанд, дохил карда шудаанд. Марказҳо таҳти назорати доимии духтурҳои навбатдор қарор надоранд. Бо ибораи дигар категория (05101) ба банди мазкур мутобиқ мебошад. Таъмин ва ташикли фаъолияти хонаҳои пиронсолоне, ки ба соҳаи тиб дахл надоранд, дар категорияи (06202) гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

05105. Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ба ин категория беморхонаҳое, ки хизматрасонии онҳо ба категорияи (051) дохил карда нашудаанд, дохил карда мешаванд.

052. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)

05201. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисёрсоҳавӣ

Категорияи мазкур ташикли фаъолият, идоракунии, амалӣ намудани хизматрасониҳои тиббиро аз тарафи марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) ва духтурони умумисоҳавӣ дар бар мегирад. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) муассисаҳои тиббие ба ҳисоб мераванд, ки асосан ба хизматрасонии амбулатории беморон машғул мебошанд. Духтурони амалия беморонро дар

утоқҳои кори худ муолиҷа намуда, баъди онҳо ба манзилҳои намераванд. Хизматрасониҳои марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) ҳамчун хизматрасониҳои беморхонаҳои умумисоҳавӣ аз ҷониби духтурон бе маҳдудият вобаста ба намудҳои беморӣ, ки беморон метавонанд муроҷиат намоянд, расонида мешавад. Дар баробари дигар хароҷотҳо, пардохтҳои бевосита ба тариқи инфиродӣ ба беморон (мутобиқи системаи суғуртаи давлатии тиббӣ) низ вучуд доранд.

05202. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда

Гуруҳи мазкур хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи тиббии марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) ва духтурон-мутахассисонро, дарбар мегирад. Марказҳои саломатии махсусгардонидашуда (дармонгоҳҳо) ва духтурон – мутахассисони онҳо аз Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисёрсоҳавӣ ва духтурони умумисоҳавӣ бо хизматҳои аз ҷониби онҳо расонидашуда, яъне бо муолиҷаи беморони дар ҳолати муайян қарор дошта, гирифтори бемориҳои муайянбуда, аз бемориҳои муайяне, ки танқисӣ мекашанд, амалиётҳои тиббии муайяно қбул менамоянд, ё ин ки ба категорияи муайян дохил мешаванд, фарқ мекунанд.

– Пешиҳод намудани хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи тиббӣ;

– Роҳбарӣ кардан, бозрасӣ, идоракунӣ ё мусоидат намудан нисбат ба хизматҳои тиббии махсусгардонидашуда, ки аз ҷониби марказҳои саломатии махсусгардонидашуда ва духтурон – мутахассисон расонида мешаванд.

Инчунин, хизматрасониҳои духтури дандон – ортодонтҳо.

Ин гуна хизматрасониҳои тиббиро дар бар намегирад:

- марказҳои дандонпизишкӣ ва духтурони дандон (05203);

- хизматҳои лабораторияҳои таҳқиқоти тиббӣ ва ҳуҷраҳои рентгенӣ.

05203. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ)

Ин категория фаъолияти идоракунӣ ва таъмини хизматрасониҳои дандон (стоматологӣ), ки тавассути марказҳои махсусгардонидашуда ё марказҳои умумии дандон (стоматологӣ) ва духтурони дандонпизишкӣ, мутахассисон оид ба беҳдошти (гигиена) даҳон ва ғайраро дар бар мегирад. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ) ба бистарӣ кардани бемор маиғул набуда, метавонанд мутахассисонро оид ба беҳдошти ковокии даҳон ва ғайра дошта бошанд. Дандонпизишкон (стоматологҳо) ва мутахассисон оид ба беҳдошти ковокии даҳон метавонанд беморонро дар ҳуҷраҳои худ ё муассисаҳои ғайритиббӣ муолиҷа намоянд. Дар ин гуруҳ ҳамаи намудҳои протезкунӣ дохил карда шудаанд. Дар баробари маблағгузориҳои давлатӣ баъди сохтмон ва харидориҳои таҷҳизот, нақшаи инфиродии ёрӣ ба беморон вучуд дорад, ки онро метавонад бевосита муассиса ё ба таври ғайри мустақим аз тарафи бемор расонад (ба тариқи системаи суғуртаи давлатии тиббӣ).

05204. Бунгоҳҳои саломатӣ

Ин категория таъмини хизматрасониҳои тиббиро (танҳо кормандони миёна ва хурди тиббӣ) ба таври амбулаторӣ дар маҳалҳои дурдаст (ҷамоатҳо) дар бар мегирад.

05205 Стансияҳои ёрии таъҷилии тиббӣ

Категория мазкур расонидани хизматрасониҳои тиббии амбулаториро аз тарафи стансияҳои ёрии таъҷилии тиббӣ дар бар мегирад (духтурони умумисоҳавӣ). Духтурони умумисоҳавӣ ихтисос надоранд.

05206 Марказҳои тиббии оилавӣ

Категория мазкур хизматрасониҳои тиббиро аз тарафи марказҳои тиббии оилавӣ ба беморон, ки ба таври амбулаторӣ расонида мешавад, (духтурони умумисоҳавӣ) дар бар мегирад. Духтурони умумисоҳавӣ ихтисос надоранд.

05207. Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

Ин категория идоракунӣ, фаъолият ва таъмини хизматрасониҳоро тавассути марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) аз ҷониби ҳамшираҳои шафқат, момодояҳо, физиотерапевтҳо, терапевтҳои умумӣ (логопедҳо) ва дигар парамедикҳо дар хонаҳои муроҷиат ё муассисаҳои ғайритиббӣ дар бар мегирад. Инчунин ба ин гуруҳ окулистҳо (духтури чашм), травматологҳо

(духтурони шикастабанд), невропотологҳо (духтурони ситемаи асаб) ва духтуроне, ки аз тибби анъанавӣ истифода менамоянд, дохил карда шудаанд. Дорувориҳо, таҷҳизоти тиббӣ ва лавозимот низ дохил карда шудаанд. Дар баробари дастгирии давлатӣ, ки ба ҳолатҳои дигари табобати инфиродӣ вобастагӣ надорад, (масалан, барои сохтмонҳо, таҷҳизот ва ғайра) намудҳои расонидани хизмати инфиродӣ ба ҳар бемор вуҷуд дорад, ки бевосита дар клиника ё тавассути бемор амалӣ карда мешаванд. Ин гуна системаи пардохт метавонад мутобиқи системаи сугуртаи давлатии тиббӣ амалӣ карда шавад. Инчунин категорияи мазкур идоракунии, фаъолият, бозрасӣ ва таъмини марказҳои саломатиро (дармонгоҳҳо) бо духтурон, духтурони дандон ва кормандони миёнаи тиббӣ, ки ба яке аз зергурӯҳҳои (052) дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад.

053. Ҳифзи саломатии аҳоли

Дар зербаҳши мазкур ташкили фаъолият ва расонидани хизматҳое, ки тавассути баҳши саломатии аҳоли амалӣ мегардад, гурӯҳбандӣ карда мешавад. Барои мисол, ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва ирсол намудани хун, ташиҳи бемориҳо (ба монанди, саратон, касалҳои сил ва узвҳои таносулӣ), хадамоти профилактикӣ (пешгирӣ) (иммунизатсия ва эмгузаронӣ), хизматҳо оид ба назорати таваллуд ва ғайра. Ин хизматрасониҳо аксар вақт тавассути гурӯҳи мутахассисоне, ки бо беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ё духтурони амалия вобастагӣ надоранд, расонида мешавад. Аксар вақт хизматрасониҳо аз тарафи гурӯҳи одамоне, ки аксарияти онҳо саломатии хуб доранд, (чорабиниҳои солимгардонӣ дар мактабҳо, муассисаҳо ва ғайра) расонида мешаванд. Хароҷотҳо барои ин гуна хизматрасониҳо новобаста аз он, ки аз тарафи кӣ онҳо амалӣ мегарданд, дар ин категория гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Хароҷотҳо, барои фаъолияти озмоишгоҳҳо, ки бо чунин гурӯҳи хизматҳорасониҳо вобастагӣ доранд дар ин ҷо гурӯҳбандӣ карда мешаванд, ба истиснои озмоишгоҳҳои, ки бо муайян кардани сабабҳои беморӣ алоқаманданд ҳамчун таҳқиқот дар соҳаи тибб ва тандурустӣ ба таври алоҳида гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Инчунин хароҷотҳо барои тайёр ва паҳн намудани иттилоот оид ба тандурустии ҷомеавӣ дар ин ҷо низ гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

05301. Маркази хун

Нигаред ба зербаҳши 053.

05302 Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05303. Маркази дезинфексияи профилактикӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05304. Маркази эмтаъминкунӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05305. Стансияҳои санитарно-эпидемиологӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05306. Марказҳо оид ба пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ (ВНМО)/ СПИД

Нигаред ба зербаҳши 053.

05307. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда

Нигаред ба зербаҳши 053.

05308. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05309. Марказҳои ташхис

Нигаред ба зербаҳши 053.

05310. Таблиғоти тандурустӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05311. Марказҳои солимгардонии репродуктивӣ

Нигаред ба зербаҳши 053.

05312. Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

Ин категория ташикли фаъолият ва расонидани хизматрасониҳоро, ки ба зергурӯҳҳои (053) дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад.

054. Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ

05401. Идоракуни ва назорат дар соҳаи тандурустӣ

Ин категория идораҳо ё барномаҳоеро, ки маҷмуи пурраи хизматрасониҳои тиббиро оид ба иттилооти иҷтимоӣ, ҷамъоварӣ ва паҳн кардани маълумотҳои оморӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ё таҳияи нақшаҳои умумӣ ва буҷетино таъмин менамояд, дарбар мегирад.

05402. Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурустӣ

Нигаред ба вазифаи 01302

05403. Маводҳои дорусозӣ

Ин гурӯҳ чорабиниҳои зеринро дар соҳаи маводҳои дорусозӣ дарбар мегирад:

–Таъмини маводҳои дорусозӣ ба монанди дорувориҳои тиббӣ, ашёҳои доруворӣ, доруҳои давои патентдор, зардобҳо ва вакцинаҳо, витаминҳо ва моддаҳои минералӣ, равғани моҳӣ (аз ҷигари равғанмоҳӣ ва палтус), контрасептивҳои шифойӣ;

–роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти маводҳои дорусозӣ ва ё расонидани мадад оиди таъминоти ҷунин маводҳо.

05404. Дигар маводҳои тиббӣ

Ин гурӯҳ чорабиниҳои зеринро дар соҳаи дигар маводҳои тиббӣ дарбар мегирад:

–Таъмини маҳсулотҳои тиббӣ, аз ҷумлаи ҳароратсанҷҳои тиббӣ, лейкопластирҳо ва лавозимотҳои ҷароҳатбандӣ, сӯзандорухобарои доругузaronии зеринусти, доруқуттиҳои ёришаввалин, грелкаҳо ва шишаҳо барои ях, ҷуробҳои табобатӣ ба мисли ҷуробҳои ёзанда ва зонубандҳо, санҷишҳои барои муайян намудани ҳомиладорӣ, рифолаҳо ва дигар доруҳои пешгиркунандаи ҳомиладорӣ

–роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти дигар маҳсулотҳои тиббии аз ҷониби духтур нишондодашуда ва ё расонидани кӯмак оиди таъминоти ҷунин маҳсулотҳо.

05405. Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ

Ин гурӯҳ чорабиниҳои зеринро дар соҳаи таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ дарбар мегирад:

–Таъмини таҷҳизоти тиббӣ ва асбобҳои тиббӣ ба монанди айнакҳои саҳеҳгардонӣ ва линзаҳои (шишаи мунавварии оптикӣ адасиакл) васлкунанда, асбобҳои шунавоӣ, протезҳо барои чаши, бугумҳои сунӣ ва дигар асбобҳои протезӣ, ортопедӣ ва мададрасон, пойафзолҳои ортопедӣ, бандажҳои ҷарроҳӣ, бандажҳо барои ҷурра ва корсетҳо (миёнбандҳо), гарданбандҳо, таҷҳизот барои масҳи муолиҷавӣ ва лампаҳои физиотерапевтӣ, курсҳои механикӣ ва дастӣ барои маъҷубон, аробаҳо барои маъҷубон, курсикатҳо, асобагалҳо, асбобҳои электронӣ ва дигар таҷҳизотҳо барои ҷен кардани фишори хун ва ғайраву ҳоказҳо;

–роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти таҷҳизот ва асбобҳои тиббии аз ҷониби духтур нишондодашуда ва ё расонидани кӯмак оиди таъминоти ҷунин таҷҳизотҳо. Ба ин дохил мешаванд: хароҷотҳо барои протезҳои дандон на барои мувофиқ гардонии онҳо; таъмири таҷҳизоту асбобҳои тиббӣ: Ба ин дохил намешавад: иҷораи асбобҳои тиббӣ.

05406. Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ин категория ташикли фаъолият ва таъмини баҳии тандурустиро, ки ба ҳеҷ як аз категорияҳои дар боло номбаршуда (5) мутобиқат надоранд, дарбар мегирад.

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ

061. Суғуртаи иҷтимоӣ

Хизматрасониҳои баҳии суғуртаи иҷтимоӣ ҳамчун трансфертҳои пардохтӣ (аз ҷумла, пардохтҳои моддӣ) барои ҷуброн, камшавӣ ё талафи даромад ё паст будани музди меҳнат баррасӣ карда мешаванд. Хизматрасониҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ дар (062) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

06101. Барномаҳои давлатии нафақа

Ин категория ташиклидихии фаъолияти фондҳои нафақа, фондҳои собиқадорон (ҳам граждани, ҳам ҳарбӣ) ва гирифтани кӯмакпулиҳоро ба сабаби аз даст додани қобилияти меҳнат, дарбар мегирад. Кӯмакпулиҳое, ки пардохти онҳо метавонад ҳам аз ҳисоби пардохти пешакии

ҳаққи аъзогии хизматчиён ҳам бе ҳаққи аъзогии пешакии пардохташударо дарбар мегирад. Пардохт аз рӯи пиронсолӣ, надоштани қобилияти меҳнатинчунин, дигар дастгири аз тарафи давлат ба фонндҳои нафақа ва ғайра барои хизматчиёни давлатӣ дар доираи системаи суғуртаи иҷтимоӣ барои ҳамаи аҳоли дар гурӯҳи (06103) гурӯҳбандӣ карда шудааст.

06102. Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд ё бо сабаби талафи корношоямии муваққатӣ

Ин категория ташиқидиҳои фаъолияти соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла, пардохти кӯмакпулӣ барои модар, аз рӯи беморӣ, муваққатан аз даст додани қобилияти меҳнат ва ғайраро дарбар мегирад. Кӯмакпулӣ барои модар давраи то ва баъди таваллудшавии кӯдак дарбар мегирад. Пардохтҳо одатан тавассути системаи суғуртаи иҷтимоӣ ё ташиқилоти маҳаллии қорӣи чунин хусусиятдошта амалӣ карда мешаванд. Хароҷот, барои пардохти хизматрасониҳои тиббӣ мувофиқи яке аз гурӯҳҳои бахши (5) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

06103. Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ

Ин категория ҳифзи иҷтимоиро дар намуди кӯмакпулӣ дар шакли пулӣ ва натуралӣ барои пешгирӣ аз эҳтимолияти хавфи вобаста ба кӯҳансолӣ (аз даст додани даромадҳо, нокифоягии даромадҳо, надоштани имконияти ба худ хидмат расонидан, қоҳиши иштирок дар фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғайра) дарбар мегирад:

– кӯмакҳои пулии, чун нафақа аз рӯи пиронсолӣ, ки ба шахсони ба синни муқаррарнамудаи нафақа расидаанд, дода мешавад, нафақаҳои пеш аз мӯҳлат аз рӯи пиронсолӣ, ки ба меҳнаткашони синни баландтар то расидан ба синни муқарраршудаи нафақа ба нафақа баромадаанд, пардохт карда мешаванд. Нафақаҳое, ки ҳам ва то ҳам баъд аз расидан ба синни муқаррарнамудаи нафақа ба меҳнаткашони синни баландтаре, ки фаъолияти меҳнатиро давом додаанд, вале соатҳои қориро кам гардонидаанд, қисман пардохт карда мешаванд, кӯмакпулиҳо барои нигоҳубини кӯҳансолон, пардохтҳои дигари даврӣ ё яқвақта баъд аз баромадан ба нафақа ё аз рӯи пиронсолӣ, дода мешавад.

– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ ба монанди таъмин бо манзили истиқоматӣ ва баъзан таъмини хӯрок ба кӯҳансолон, ки ё дар муассисаҳои махсус ё бо оилаҳои худ дар муассисаҳои махсус, дар хонаҳо зиндагӣ мекунанд бо воситаҳои нақлиёт ва ғайра таъмин карда мешавад, кӯмакпулиҳо ба шахсоне, ки ба кӯҳансолон нигоҳубин мекунанд, хизматҳои гуногун; молҳое, ки ба кӯҳансолон барои иштирок кардан дар чорабиниҳо оид ба гузаронидани истироҳат ва чорабиниҳои фарҳангӣ, сайёҳат кардан ё ширкат варзидан дар қори ҷамъиятӣ дода мешаванд, дарбар мегирад. Ҳамчунин, барномаҳои таъмини нафақаҳои хизматчиёни мақомоти қудратӣ ва хизматчиёни давлатиро дарбар мегирад.

Категорияи мазкур пардохти кӯмакпулиҳоро ба меҳнаткашони синни баландтар, ки пеш аз расидан ба синни нафақа, бо сабаби аз даст додани қобилияти меҳнатӣ ба нафақа баромадаанд, дарбар намегирад.

06104. Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъҷубӣ

Ин категорияи ҳифзи иҷтимоӣ дар намуди кӯмакҳо дар шакли пулӣ ё натуралӣ, ба шахсоне дода мешавад, ки пурра ё қисман дар фаъолияти иқтисодӣ имкони ширкат кардан ё тарзи бурдани ҳаёти солимро ба сабаби нуқсонҳои фикрӣ ё қисмонӣ надоранд ё доимӣ ё метавонад дар давоми давраи мӯҳлати муқаррарнамуда боқӣ бимонад;

– идорақунии ингуна барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ё расонидани кӯмак ба онҳо;

– кӯмакпулиҳо ба монанди нафақа аз рӯи маъҷубӣ, ба шахсони синнашон ба синни муқарраршудаи нафақа нарасида, ки бо сабаби нуқсонҳои қисмонӣ ва фикрӣ азият мекашанд ва онҳоро то аз даст додани қобилияти меҳнатӣ оварда расонидааст, кӯмакпулиҳо ба сабаби пеш аз мӯҳлат ба нафақа баромадан ба меҳнаткашони синни баландтар пардохтшаванда, ки ба сабаби кам шудани қобилияти меҳнатӣ пеш аз мӯҳлати муқарраршудаи нафақа ба нафақа рафтаанд, кӯмакпулиҳо барои нигоҳубин, кӯмакпулиҳои пардохтшаванда ба маъҷубони иҷроқунандаи қоре, ки ба имконияти онҳо мутобик қарда шудааст ё ба қормандоне, ки омодагии қасбиро мегузаранд, пардохтҳои давра ба давраи дигар ва яқвақта, ба шахсони ғайри қобили меҳнат аз рӯи ҳифзи иҷтимоӣ;

– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ ба монанди додани манзил ба шахсони ғайри қобили меҳнат ва имкони хӯрок додан дар муассисаҳои дахлдор, расонидани кӯмак ба шахсони ғайри қобили меҳнат дар хонаҳо, таъмин кардани онҳо бо воситаҳои нақлиёт ва ғайра, кӯмакпулиҳо ба шахсоне, ки ба маъҷубон нигоҳубин мекунанд, таъмини таълими касбию техникӣ ва омӯзиши дигари маъҷубон ҷиҳати мусоидат ба онҳо барои реабилитатсияи касбию иҷтимоӣ, хизматҳои гуногун ва молҳое, ки ба шахсони ғайри қобили меҳнат дода мешаванд барои он, ки имконияти иштирок кардан дар чорабиниҳо оид ба гузаронидани истироҳат ва чорабиниҳои фарҳангӣ, сайёҳат кардан ё ширкат варзиданро дар кори ҷамъиятӣ дода мешавад, дар бар мегирад.

- кӯмакҳо дар шакли пулӣ ва натуралӣ ба шахсони ғайри қобили меҳнати ба синни муқарраршудаи нафақа расида дода мешавад, дар бар намегирад.

06105. Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон

Ин категория дарбар мегирад:

– Таъмини ҳифзи иҷтимоӣ дар намуди кӯмакҳо дар шакли пулӣ ва натуралӣ ба хӯрандагон дар ҳолати марги саробон (ба монанди ба яке аз ҳамсарон, ба ҳамсари собиқ, кӯдакон, наберагон, падару модар ё дигар ҳешовандон) ;

– роҳбарӣ ва идоракунии барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ё расонидани кӯмакҳо;

– кӯмакпулиҳо ба монанди нафақа ба сабаби аз даст додани саробон, кӯмакпулиҳо ба сабаби фавтидан, пардохтҳои дигари мунтазам ё яқвақта ба хӯрандагоне, ки бе саробон мондаанд;

– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ, ба мисли пардохти қисми хароҷоти дафн, хизматҳои гуногун ва молҳое, ки ба кӯдакони бесаробонмонда барои ба онҳо додани имконият ҷиҳати иштирок кардан дар ҳаёти ҷамъиятӣ дода мешавад.

06106. Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ

Ин категория ташикли фаъолият ва таъмини низоми кӯмакпулиҳоро аз рӯи бекорӣ фаро мегирад. Инчунин, пардохтҳоро дар доираи суғуртаи иҷтимоӣ ё дигар намуди пардохтҳои давлатӣ ба шахсони инфиродӣ, аз ҷумла, ба собиқадорони ҷанг, ба сабаби камшиавии даромад ё аз даст додани ҷои корӣ, инчунин ташикли корҳои ҷамъиятӣ, додани қарзҳои имтиёзнок ба бекорон, ташикли ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ, идрорпулиҳо, бозомузӣ касбӣ ва дигар кӯмакпулиҳоро низ фаро мегирад. Ташикли фаъолият ва таъминоти бахши хизматчиёни давлатӣ дар гурӯҳи (135) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Кӯмакпулиҳо оид ба ҳифзи иҷтимоӣ ва кӯмак мутобиқи зергурӯҳи (062) гурӯҳбандӣ карда мешавад.

06107. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон

Ин категория ташикли фаъолият ва таъминоти моддии хоҷагӣ ва оилаҳои серфарзандро дарбар мегирад. Ҳамчунин пардохтҳо ба хоҷагӣҳое, ки ба кӯмак ниёз доранд ва ба гурӯҳҳои (06102- 06106) дохил намешаванд, инчунин ба оилаҳои камбизоат, ки кӯмакпулиҳои унвонии иҷтимоӣ расонида мешавад, пардохтҳо ба хоҷагӣҳо барои ҳар як кӯдак, новобаста аз эҳтиёҷот (масалан, барои кӯмак ва пардохти манзил ва хизматҳои коммуналӣ), дохил карда шудаанд. Пардохтҳо барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дар гурӯҳи 06102 гурӯҳбандӣ карда мешавад.

06108. Кӯмакҳои дигар ба аҳоли

Ин категория ташикли фаъолият ва таъминоти моддии дар гурӯҳи (06102- 06107) дохил нагардидаро дарбар мегирад. Ҷаброни зарари расонидашуда дар натиҷаи аз даст додани молу мулк, сӯхтор, обҳезӣ ва ғайра, инчунин пардохти маблағи киро ва хизматҳои коммуналӣ, грантҳои махсус ва бонусуҳо ба собиқадорони ҷанг, инчунин ҷаброни зарари расонидашуда дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ ба шахрвандон ва дигар намудҳои ёриҳои моддӣ, ки ба муҳоҷирони ихтиёрӣ (дохилӣ) ва экологӣ, ки дар гурӯҳи (061) инъикос нагардидаанд, низ дохил карда шудаанд.

06109. Суғуртаи иҷтимоие, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудааст

Категорияи мазкур фаъолият ва таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоиеро, ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудааст, дарбар мегирад.

062. Ҳифзи иҷтимоӣ

06201. Муассисаҳо барои кӯдакон

Ин категория, расонидани кӯмаки иҷтимоиро барои кӯдакон ва муассисаҳои ивазкунондаи

оилаҳо, аз ҷумла, хонаҳои кӯдакон, интернатҳо, марказҳои тавонбахшии барои кӯдакон ва гайра дарбар мегирад. Дастгирии муассисаҳои, ки ба модарон ва кӯдакони хурдсоли онҳо, инунин хонаҳои модар ва кӯдак хизмат мерасонанд, дохил карда шудаанд. Муассисаҳои оид ба нигоҳубини рӯзонаи кӯдакон, вале бе фаро гирифтани таҳсилоти мактабӣ, низ дохил карда шудаанд. Хароҷот барои сохтмони биноҳо ва таҷҳизот, инчунин предметҳои дигар барои таъмини фаъолияти ҷорӣ, хароҷот барои омӯзиши шароити зиндагӣ ва расонидани ёрии умумӣ ба оилаҳои носоз якҷоя бо хароҷот барои хизматрасониҳои муассисаҳои навъи гайриинтернатӣ, ки дар гурӯҳи (06204) гурӯҳбандӣ карда мешаванд, хароҷот барои ниғаҳдори муассисаҳои, ки дар онҳо баъзе маҳдудиятҳо амал мекунанд, ки (масалан, барои ҷинояткорони хурдсол) дар баҳши (3) гурӯҳбандӣ карда мешаванд ва хароҷот барои ташикили дамгирӣ ва истироҳат, ки бо хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоӣ вобаста нестанд ва дар баҳши (8) гурӯҳбандӣ карда мешавад, дохил карда шудаанд.

06202. Муассисаҳо барои калонсолон

Ин категория, расонидани кӯмаки иҷтимоӣ барои касалиҳои руҳидоштаи калонсолон, бистаригардони онҳо, амалӣ кардан ва расонидани кӯмаке, ки дар банди мазкур гурӯҳбандӣ карда шудааст, аз зергурӯҳи зикришудаи (06203) бо он фарқ мекунад, ки манзил ба шахсони гирифтори бемориҳои асаб, шахсоне, ки аз нигоҳи ҷисмонӣ нуқс дошта азият мекашанд (рӯҳу асаб) масалан, ба нобиноён, ношунавоён ё шахсони аз ҷиҳати фикрӣ қафомонда танҳо барои аҳолии калонсол, инчунин банди мазкур бо он фарқ мекунад, ки ба ин банд хизматҳои марказҳои рӯзонаи таҷҳизонидашуда барои маъҷубон, дохил карда шудаанд. Дар ҳамаи мавридҳои дигар, муқаррароти зергурӯҳи (06203) ба зергурӯҳи мазкур таъбиқ карда мешавад.

06203. Муассисаҳо барои пиронсолон

Ин категория фаъолият ва хизматрасониҳои баҳши ҳифзи иҷтимоиро дарбар мегирад. Ба ин муассисаҳо барои пиронсолон, ки манзили истиқоматӣ ва хароҷотҳоро барои хӯроки пиронсолон таъмин менамоянд, шомил карда шудааст. Ин гуна муассисаҳо барои ниғаҳдори пиронсолон (нотавонон ва маъҷубон) зарур буда, инчунин кӯмаки ҳадди ақали тиббиро пешбинӣ менамоянд. Хизматҳои ба пиронсолон расонидашуда дар манзилҳо ё муассисаҳои навъи гайриинтернатӣ дар гурӯҳи (06204) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Хароҷот барои ташикили дамгирӣ ва истироҳат барои пиронсолон дар баҳши (081) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

06204. Осоишгоҳҳои профилакторияҳо

Ин категория фаъолият ва таъмини кӯмаки иҷтимоиро ба шахрвандон тавассути муассисаҳои навъи гайриинтернатӣ, инчунин хизматрасониҳои умумӣ оид ба омӯзиши шароити зиндагии оилаҳои носоз новобаста аз синнусол, вазъи оилавию моддӣ, ҳолати саломатӣ, ки дар асоси он шахсоне, ки ҳуқуқи гирифтани кӯмаки иҷтимоиро доранд, ошкор карда мешаванд, фаро мегирад. Хароҷот барои хизматрасониҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ (масалан, расонидани хизматҳо дар манзилҳо, рӯбучини хона, нигоҳубини кӯдакон) низ дохил карда шудаанд. Пардохти хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоии пешниҳодишуда тавассути муассисаҳои бисёрсоҳавие, ки ба гурӯҳи (06101, 06106) шомил нагардидаанд, дохил карда шудаанд.

Масалан, нигоҳубини рӯзонаи пиронсолон, ки аз хароҷот барои ташикили дамгирӣ ва истироҳат фарқ мекунанд, ҳамчунин ҳамин қабил хизматрасониҳои муассисаҳо агар онҳо имкони тақсими намудани хароҷоти дар боло зикришударо дошта бошад. Хароҷот барои харидорӣ ва ниғаҳдори маҳсулоти озӯкаворӣ, таҷҳизот ва дигар лавозимот дар сураати ҳолатҳои фавқуллодда дар замони осоишта, дохил карда шудаанд. Ин гуна хароҷот барои мақсадҳои мудофиаи гражданин пешбинӣ гардида, дар баҳши (2) гурӯҳбандӣ карда шудааст.

06205. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ

Ин категория муассисаҳои дарбар мегирад, ки онҳоро аз рӯи гурӯҳҳои 06201 ва 06204 гурӯҳбандӣ кардан, имконнопазир мебошад. Ба ин категория ворид мешавад кудакони маъҷуб, бепарастор, инчунин кудакони маъҷуб ва дигар шахсони имтиёзноки ба касбомузӣ фаро гирифта шуда, хароҷот барои ниғаҳдори онҳо ва хароҷотҳои дигар аз қабيلي таъмин будан бо ҷои хоб дохил карда мешавад.

06206. Муассисаҳои ҳифзи иҷтимоие, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ин категория фаъолият ва таъмини хизматрасониҳоро ба пиронсолон, маъҷубон ва

шахсони муҳтоҷ, ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад.

063. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ

06301. Идоракунии ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ

Ин категория идоракунии, фаъолият ва таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоиро, ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудааст, дарбар мегирад. Идораҳо ва муассисаҳои, ки ҳамзамон бо ду бахш вобастаанд ва машғули ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоот ва омор, тартиб додани буҷетҳо ва гузаронидани таҳқиқот дар ин ду соҳа мебошанд, низ дохил карда шудаанд.

06302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ Нигаред ба вазифаи 01302

06303. Ташкили фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

Ин категория таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоиро, ки ба ягон категорияҳои пешинаи бахши 6 дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад (масалан: КЭТМ, протезсозӣ ба маъҷубон, ҳароҷотҳои дигар, ки ба шахсони алоҳида расонида мешавад).

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал

071. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ

07101. Рушди фонди манзилӣ

Ташкили фаъолият дар соҳаи хоҷагии манзил. Рушд, назорат, идоракунии ва гузаронидани баҳодихии натиҷаҳои фаъолият дар ин соҳа новобаста аз ин, ки он зери васояти мақомоти давлатии идоракунии амалӣ карда мешавад ё не. Нигаҳдорӣ ва таъмири бом ва таҳхонаҳои хонаҳои истиқоматӣ, инчунин нигаҳдорӣ ва таъмири асосии хонаҳои истиқоматии идорӣ, ки ба тавозуни мақомоти худидоракунии дар маҳалҳо дода шуда ворид гардидаанд. Назорати андозаи пардохт барои манзил, мутобиқат ва меъёрҳои додани манзил бо пардохти кам аз ҳисоби давлат, таъмин намудани табақаҳои васеи аҳоли ё онҳое, ки махсусан ниёзманд мебошанд, бо манзил (харидорӣ, модернизатсия ва таъмири манзил), харидории замин, ки барои сохтмон заруранд, вайрон кардани хонаҳои кӯҳна ва минбаъд таъмин намудан бо манзили нав. Субсидияҳо, грантҳо ё ссудаҳои, ки барои афзун гардонидан, беҳтар намудани фонди манзил пешбинӣ шудаанд, ба ғайр аз кӯмак ба хоҷагии манзилҳо дар пардохтани маблағи хона, ки дар бахши ҳифзи иҷтимоӣ гурӯҳбандӣ шудааст. Муассисаҳо ва идораҳои машғул ба ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоот дар бораи манзил, таҳқиқоти илмӣ ва тарҳрезии стандартҳои таҷрибавии манзил ба истиснои тартиб додани усулҳои сохтмонӣ ва масолеҳ, низ ворид гардидааст.

07102. Рушди коммуналӣ

Ташкили фаъолияти бахши хоҷагии коммуналӣ. Категорияи мазкур фаъолияти корхонаҳо ва ташилотҳои хоҷагии коммуналиро, ки вазифаҳои зеринро амалӣ менамоянд, дарбар мегирад:

- кабудизоркунии кӯчаҳо ва гулгаишҳо, аз ҷумла нигаҳдории дарахтзорҳои сабзи вучуддошта;
- сохтмон, азнавсозӣ ва васеъкунии паркҳо, боғҳо, гулгаишҳо, роҳҳо, пиёдаравҳо ва майдонҳои истифодаи умум;
- ташкили васеъкунии ва ободгардони қабристонҳо;
- нигаҳдорӣ ва рӯбучин кардани (аз ҷумла, ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, ҳамчунин тоза кардани барф) кӯчаҳо, хиёбонҳо, паскӯчаҳо, паркҳо, боғҳо, гулгаишҳо, роҳҳо, майдонҳо, гузаргоҳҳо, пиёдаравҳо, пулҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ, инчунин шабакаҳои ирригатсионӣ (обёрӣ) ;
- ҷарогонкунии кӯчаҳо;
- обтаъминкунии
- обёрӣ дарахтзорҳои сабз ва кӯчаҳо;
- ташкили фаъолияти корхонаҳои хоҷагии гармидиҳӣ дар мавриди хизматрасонӣ ба аҳоли.

07103. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Фаъолият ва дастгирии рушди коммуналию манзилие, ки ба зергурӯҳҳои (07101 ва 07102) дохил карда нашудаанд.

072. Чорабиниҳои санитарӣ, назорат аз ифлосшавии муҳити зист

07201. Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо

Ин категория дарбар мегирад:

– Идоракунии системаҳо оид ба ҷамъоварӣ, коркард ё дур кардани партовҳо, назорат ва бозрасии онҳо, истифодабарӣ ё мусоидат кардан ба онҳо;

– додани грантҳо, қарзҳо ё субсидияҳо барои мусоидат намудан ҷиҳати истифодабарӣ, иншоот, хизматрасонии техникӣ ва таъмир ё модернизатсияи ингуна системаҳо.

– ҷамъоварӣ, коркард ва дафн кардани партовҳои ҳастай.

07202. Системаи канализатсия

Ин категория дарбар мегирад:

– Идоракунии системаҳои канализатсия ва коркарди обҳои ифлос, назорат кардани онҳо, бозрасӣ, истифодабарӣ ё мусоидат кардан ба онҳо;

– додани грантҳо, қарзҳо ё субсидияҳо барои мусоидат намудан ҷиҳати истифодабарӣ, иншоот, хизматрасонии техникӣ ва таъмир ё модернизатсияи ингуна системаҳо.

07203. Чорабиниҳои санитарӣ назорати ифлосшавии муҳити зист, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ба вазифаи мазкур чорабиниҳои санитарӣ, аз ҷумла, назорати ифлосшавии муҳити зист, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд, мансубанд.

073. Хоҷагии ҷангал

07301. Хоҷагии ҷангал

Ташикили фаъолият дар соҳаи хоҷагии ҷангал, аз ҷумла, тартиб додани ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки истифодаи ҷангалро, ҳамчунин додани иҷозатномаҳо барои буридани ҷангалро танзим менамояд. Проблемаҳои ниғаҳдорӣ, васеъшавӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои ҷангал, идоракунӣ, фаъолият ё дастгирии корҳо оид ба барқароркунии ҷангалҳо, мубориза бо зараррасонандагон, пешгирӣ ва мубориза бо сӯхторҳо дар ҷангал, хароҷот дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳо барои гузаронидани амалиёти тиҷоратӣ ҷиҳати гирифтани маҳсулоти хоҷагии ҷангал ба ғайр аз масолеҳи ҷангал, хароҷот барои дастгирии таҳқиқот дар соҳаи идоракунии хоҷагии ҷангал ва истифодабарии ҷангалҳо, қисмҳои барномавии барои истифодабарандагони ҷангал хизматрасонандагон, ки дар байни аҳоли ба паҳн кардани иттилоот, инчунин ба ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор дар ин соҳа маишул мебошанд, шомил мебошад.

07302. Мамнӯъгоҳҳои миллӣ

Идораҳо ва қисмҳои барномавие, ки ба идоракунӣ ва дастгирии мамнӯъгоҳҳо ва корхонаҳои истеҳсоли моҳӣ миғуланд. Хароҷоти корхонаҳои истеҳсоли моҳӣ ё манӯъгоҳҳои ба сифати корхонаҳои давлатӣ амалкунанда, аз гурӯҳи мазкур хориҷ карда мешаванд, бо вучуди ин, дастгирии давлатии ингуна ташикилот дар инчо дохил карда шудааст.

07303. Дигар чорабиниҳо оид ба хоҷагии ҷангал

Ташикилдихӣ, фаъолият ва дастгирии кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ, моҳидорӣ ва шикор.

074. Дигар фаъолият дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал

07401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ

Муассисҳою ташикилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ амалӣ менамоянд.

07402. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи экология

Муассисаҳою ташикилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи экология амалӣ менамоянд.

07403. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии ҷангал

Муассисаю ташикилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи хоҷагии ҷангал амалӣ менамоянд.

07404. Ҷарогон кардани кӯчаҳо

Ташикилдихӣ ва амалӣ намудани корҳо оид ба ҷарогонкунии кӯчаҳо, ки хусусияти доимӣ

надоранд ва аз рӯи гурӯҳи 07102 гурӯҳбандӣ карда нашудаанд.

07405. Обтаъминкунӣ

Ҳамаи идораҳо, муассисаҳо ва барномаҳо оид ба рушд, танзим ва назорати обтаъминкунӣ, аз ҷумла, назорати тозагӣ, арзиш ва ҳаҷми об, дохил карда мешаванд. Дастгирӣ аз ҷониби давлат дар намуди трансфертҳо, ссудаҳо, субсидияҳо ва кӯмакҳои дигари зарурӣ барои рушд, дастгирии фаъолияти системаҳои обтаъминкунӣ, новобаста аз шаклҳои моликият ё ташиклоти сохторӣ. Чорабиниҳо оид ба ташиклдиҳии системаи обтаъминкунӣ дар хоҷагиҳо ва ноҳияҳои саноатӣ, инчунин дар баҳиши хоҷагии халқ.

075. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ экология ва хоҷагии ҷангал

07501. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ

Нигаред ба вазифаи 01302

07502. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология

Нигаред ба вазифаи 01302

07503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии ҷангал

Нигаред ба вазифаи 01302

076. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал

07601. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ

Ташиклдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

07602. Фаъолияти дигар дар соҳаи экология

Ташиклдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии экология, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

07603. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии ҷангал

Ташиклдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии хоҷагии ҷангал, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

08. Фарҳанг ва варзиш

081. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш

08101. Чорабиниҳои варзишӣ

Ташикли истироҳат ва чорабиниҳои варзишӣ. Фаъолият, таъминкунӣ ва додани иншоотҳои варзишӣ ва иншоотҳои дигар барои машғул шудан ба варзиш ва бозӣҳо, инчунин барои гузаронидани чорабиниҳои варзишию солимгардонӣ, иншоотҳо барои ҷойгир намудани тамошобинон, барои машғул шудан ба варзиш, аз ҷумла, майдонҳои бозӣ, кортҳо, пайраҳаҳои пойга, пайраҳаҳо барои сагчаҳо, рингҳои муштзанӣ, пайраҳаҳои конкитозӣ, толорҳои гимнастикӣ ва ғайра, иншоот ва иншоотҳои мучаҳҳаз барои бозӣҳо масалан, барои қартабозӣ ё бозӣҳои рӯймизӣ.

Варзишию солимгардонӣ, аз ҷумла, ҳавзҳои шиноварӣ, саунаҳо, паркҳо, пляжҳо, кемпингҳо, лагерҳои истироҳат ва маҳалҳои истиқоматие, ки дар асоси ғайритиҷоратӣ пешниҳод мегарданд, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои маблағгузориҳои гурӯҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллие, ки минтақаҳои худро намояндагӣ мекунанд, инчунин хароҷот ҷиҳати харидориҳои таҷҳизот, гузаронидани машқҳо ва чорабиниҳои дигар барои омодагии ҳамаи гурӯҳҳо ё як варзишгар инчунин, субсидияҳо барои гурӯҳҳои касбӣ ва варзишгарон, дохил карда шудаанд. Фаъолият ва дастгирии иншооти варзишию солимгардонӣ ва иншоотҳои, ки ба муассисаҳои маориф тааллуқ доранд ва ба зергурӯҳи (4) мутобик мебошанд, гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

08102. Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ

Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ, ки аҳамияти давлатӣ, ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ доранд.

08103. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

082. Муассисаҳо ва чорабиниҳои фарҳанги маърифатӣ

Ташикл ва татбиқи фаъолият дар соҳаи фарҳанг. Идоракуни, ташикли фаъолият, таъмин, истифодабарӣ ва дастгирии муассисаҳои фарҳанг ба монанди: китобхонаҳо, осорхонаҳо, галереяҳои ҳунари, театрҳо, толорҳои намоишдиҳӣ, муҷассамаҳо, хонаҳои таърихӣ ва ҷойҳои таърихӣ, боғҳои зоологӣ ва ботаникӣ (аквариумҳо) ва ғайра. Бароҳмони фаъолият ва дастгирии чорабиниҳои фарҳангӣ, аз ҷумла, гузаронидани консертҳо, омода намудани сахнаҳо, истеҳсоли киноҳо, намоишҳои ҳунари ва ғайра. Расонидани кӯмаки молӣ ё кӯмакҳои дигар ба рассомони инфиродӣ, нависандаҳо, дизайнерҳо, оҳангсозон, ва ғайра ва ба ташикилотҳое, ки ба фаъолияти рушди фарҳанг машғул мебошанд. Хароҷот барои таъмин намудани таҷлили ҷашнҳои миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ни, дохил карда шудаанд.

08201. Китобхонаҳо

Хароҷот барои ниғаҳдориҳои ҳамаи намудҳои китобхонаҳо, новобаста аз соҳа ва тобеъияти идоравӣ (оммавӣ, илмӣ, идорӣ ва ғайра) ба он дохил карда шудаанд.

08202. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо

Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои ниғаҳдориҳои осорхонаҳо, мамнӯъгоҳҳо, намоишгоҳҳо ва муассисаҳои дигари ба инҳо монанд, новобаста аз хусусият ва тобеъияти идоравӣ дохил карда шудаанд.

08203. Муассисаҳои фарҳангӣ маърифатӣ ва дилхушӣ

Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои ниғаҳдориҳои муҷтамаи давлатии фарҳанг ва санъат, театрҳо (ҳама намудҳои соҳа), филармонияҳо, сиркҳо, марказҳои эҷодӣ, коллективҳои мусиқӣ, ансамблҳо, студияҳои кино ва муассисаҳои дигари театралӣ тамошобоб ва эҷодӣ, дохил карда шудаанд.

08204. Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ)

Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои ниғаҳдориҳои муассисаҳо ва ташиклоти давлатӣ, инчунин барои гузаронидани чорабиниҳои гуногун оид ба муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ, фарҳанг ва санъат дохил карда шудаанд.

08205. Чорабиниҳои фарҳангӣ маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ба ин зергурӯҳ масалан, хароҷот барои ниғаҳдориҳои шӯроҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои эҷодӣ ва ташикилотҳои ҷамъиятии дигар, хароҷот барои пардохти мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг ва санъат, ниғаҳдориҳои меҳмонхонаҳо, минтақаҳои истироҳат ва хароҷоти дигаре, ки ба категорияҳои 08201, 08204 тааллуқ надоранд, дохил карда шудаанд.

083. Воситаҳои ахбори омма

Ташиклидиҳӣ ва танзими корҳои пашикунӣ ва таъбу наир. Фаъолият ва дастгирии хизматрасониҳои пашикунӣ. Хароҷоти дарбаргирандаи трансфертҳо, ссудаҳо ё дастгириҳои намуди дигари сохтмон, ё фароҳам овардани шароит барои пашии телевизион ва радио, ҷиҳати истеҳсоли маводи пашикунӣ ва таҳияи он барои муаррифӣ. Идоракуни, фаъолият ва дастгирии хизматрасониҳои таъбу наир. Хароҷот, аз ҷумла, ссудаҳо, трансфертҳо ва намудҳои дигари дастгирӣ барои сохтмон ва харидориҳои завод, таҷҳизот ва мавод барои рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ё таъбу наири китоб, гирдовариҳои ахбор ва иттилоот барои паҳн кардани корҳои наиргардида, дохил карда шудааст.

08301. Телевизион ва пашии радио

Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои ниғаҳдориҳои кумитаҳо, раёсатҳо, дирексияҳои марказҳои техникаи муассисаҳо ва ташиклоти дигари системаи телевизиони давлатӣ ва пашии радио, дохил карда шудаанд.

08302. Матбуоти даврӣ ва нашриёт

Хароҷот барои ниғаҳдориҳои рӯзномаю маҷаллаҳо, нашриётҳо, матбаа ва ғайра ба ин зергурӯҳ дохил карда шудаанд.

08303. Воситаҳои дигари ахбори омма

Масалан, хароҷот барои ниғаҳдориҳои агентии давлатӣ иттилоотӣ ва хароҷоти дигаре, ки ба категорияҳои 08301 - 08302 дохил карда нашудаанд, ба ҳамин категория дохил карда шудаанд.

084. Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш

Ташиқилдиҳӣ, идоракуни, фаъолият ва дастгирии корҳо ва хизматрасониҳои варзишию солимгардонӣ, фарҳангӣ ва диние, ки ба категорияҳои 082 ва 083 дохил карда нашудаанд, ба ҳамин категория дохил карда шудаанд.

08401. Идоракуни ва назорати соҳаи фарҳангию оммавӣ

Масалан, хароҷот барои ниғаҳдорию раёсатҳои минтақавӣ ва шӯъбаҳои фарҳанг, муҳосиботи марказонидашуда ва ғайра ба ҳамин категория дохил карда шудаанд.

08402. Идоракуни ва назорат дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Муассисаҳое, ки идоракуни ва назоратро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш амалӣ менамоянд, ба ин категория дохил карда шудаанд.

08403. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзиш

Нигаред ба вазифаи 01302

08404. Ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзише, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Хароҷот дар соҳаи ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзише, ки аз рӯи вазифаҳои асосии бахши мазкур гуруҳбандӣ карда нашудаанд, тааллуқ доранд.

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ

091. Сӯзишворӣ

09101. Идоракуни дар соҳаи ангишт ва дигар сӯзишворию сахт

Ташиқил ва танзими фаъолият дар бахши мазкур барои истихроҷи ангишт ва дигар намудҳои сӯзишворию сахт равона карда шудааст. Ин гуна нави корҳоро ангишти сифатҳои гуногун, аз ҷумла лигнит, торф ва ғайра новобаста аз усулҳои истихроҷи он ё ганигардонӣ, инчунин коркарди ин намудҳои сӯзишворию шаклҳои дигар, масалан кокс ё газро фаро мегирад. Муассисаю ташиқилот ё муассисаҳое, ки машғули идоракунии истихроҷ, истеҳсол ва коркарди ангишт, гузаронидани корҳои кашфиёти геологӣ ва истихроҷи намудҳои сӯзишворию сахт кандашаванда, истеҳсоли кокс, брикетҳо, ва газҳои коркардишуда, инчунин ташаккул ва танзими қоидаҳои коркард, ниғаҳдорӣ ва коркарди намудҳои сӯзишворию ба ин монанд мебошанд. Дастгирӣ дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳо барои соҳаҳои саноате, ки ба истихроҷи ангишт ва дигар намудҳои сӯзишворию сахт машғул мебошанд. Хадамоти машғул ба истеҳсол ва паҳн кардани иттилоот ва тартиб додани омор дар ин соҳа.

09102. Идоракуни дар соҳаи нафт ва газ

Ташиқил ва танзими корҳо дар фаъолияти вобаста ба истихроҷ ва коркарди нафту газ. Ба намудҳои мазкури сӯзишворӣ газҳои табиӣ, фраксияҳои васеи карбогидридҳои сабук, газҳои технологӣ ва инчунин нафт аз ҷоҳҳо ё манбаъҳои дигар, масалан ба монанди варақсанги сӯзанда ва ғайра дохил карда мешаванд. Ташиқилот, муассисаҳо ва барномаҳои вобаста ба ҷамлу нақл, танзим ва тақсим кардан ва додани нафту газ. Воҳидҳои сохторию вобаста ба коркарди қоидаҳои истифодабарии конҳои нафту газ ва ниғаҳдорию захираҳои нафту газ, назорати иҷроӣ онҳо, инчунин воҳидҳое, ки бо корҳои кашфи геологӣ захираҳо ё бо истихроҷи онҳо, инчунин, коркард ва тақсим намудани онҳо сарукор доранд, дастгирӣ дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳое, ки ба соҳаи истихроҷи нафту газ дода мешаванд, қисмҳои барномавии машғул ба истеҳсол ва паҳн кардани иттилоот ва омили марбут ба маълумот дар бораи захираҳои нафт ва газҳои табиӣ, истихроҷ ва истифодабарии онҳо, дохил карда мешавад.

09103. Идоракуни дар соҳаи сӯзишворию ҳастай

Ташиқил ва танзими фаъолияти вобаста ба бахши сӯзишворию ҳастай. Ин гуна нави фаъолият истихроҷ ва коркарди маводи таҷзияшаванда, ашёи хоми сӯзишворӣ ва истеҳсоли сӯзишворию ҳастаиро дарбар мегирад.

Воҳидҳои сохторию вобаста ба коркард, консерватсияи ҷунин захираҳо ва қисмҳои вобаста ба истихроҷи онҳо, кӯмак намудан дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳо барои соҳаҳои машғули истихроҷ, коркард ва истеҳсоли сӯзишворию ҳастай, воҳидҳои машғул ба истеҳсол, тақсим намудани иттилоот ва таҳияи омор аз рӯи захираҳои ашёи хоми ҳастай, истеҳсоли ҷунин мавод ва истеҳсоли элементҳои гармичудокунанда, ба ин категория дохил карда мешаванд. Ташиқил ва ёрии вобаста ба ниғаҳдорӣ ва аз байн бурдани партовҳои радиоактивӣ дар зергурӯҳи

(11202) гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

09104. Идоракуни дар соҳаи дигар намудҳои сӯзишворӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташиқ ва танзими фаъолияти вобаста ба ҷунин намудҳои сӯзишворӣ (ки ба категорияҳои 09101 - 09103 дохил карда нашудаанд), ба монанди спирт, ҳезум, партовҳои саноати коркарди ҷӯб, багасс ва дигар шаклҳои сӯзишвориҳои ғайритиҷоратӣ.

Ташиқоти ва қисмҳои барномавии маишул ба танзим ва дастгирии фаъолият барои истифодаи оқилонаи пешбинишудаи ҷунин нави мавод дар истеҳсоли энергия. Қисмҳои вобаста ба ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоот ва таҳияи омор дар бораи дар истеҳсол мавҷуд будан ва истифодаи ингуна нави захираҳо. Манбаҳои нури геотерматикӣ ва истифодаи энергияи боду офтоб, ки ба категорияҳои мазкур дохил карда нашудаанд, дар зергурӯҳи (092) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Идоракунии хоҷагии ҷангал дар зергурӯҳи (073) гурӯҳбандӣ карда шудааст.

092. Нури барқ ва ҳомилҳои энергетикӣ дигар

09201. Идоракуни дар соҳаи нури барқ

Категориҳои мазкур, ҳамчун манбаҳои анъанавии нури барқ, ба монанди нуруҳои гармидиҳандаи барқӣ ва нуруҳои оби барқӣ, инчунин манбаҳои нав ба мисли нури бод ё нури гармии офтобро дарбар мегирад.

– Роҳбарии маъсалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи энергияи барқ; ниғаҳдорӣ, коркард ва истифодаи оқилонаи захираҳои нури барқ; назорати истеҳсолот, интиқол ва тақсим намудани нури барқ ва танзими ин маъсалаҳо;

– сохтмон ё баҳрабардорӣ аз системаҳои ғайритиҷоратии таъмини барқ;

– таҳия ва паҳн кардани иттилооти хусусияти умумидошта, ҳуҷҷатҳои техникӣ ва ҷамъовариҳои маълумоти оморӣ оид ба маъсалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи нури барқ;

– додани грантҳо, қарзҳо ё субсидияҳо барои дастгирии соҳаи нури барқ аз ҷумла, хароҷот барои сохтмони сарбанд ва иншооти дигаре, ки асосан барои истеҳсоли нури барқ пешбини шудаанд.

Нури, ки ба истиснои қувваи барқ ба кӯмаки бод ё гармии офтоб истеҳсол карда мешавад, дарбар намегирад.

09202. Идоракуни дар соҳаи нури ба истиснои қувваи барқ

Ин категория дарбар мегирад:

– Роҳбарии маъсалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи энергетика ба истиснои нури барқе, ки асосан марбут ба истеҳсолот, тақсим кардан ва истифодаи гармӣ дар намуди буг, оби гарм ё ҳавои гарм;

– сохтмон ё идоракунии системаҳои ғайритиҷоратии таъмини энергия, ба истиснои таъмини барқ;

– таҳия ва паҳн кардани иттилооти хусусияти умумидошта, ҳуҷҷатҳои техникӣ ва ҷамъовариҳои маълумоти оморӣ дар бораи мавҷуд будан дар истеҳсол ва истифодаи нури, ба истиснои қувваи барқ;

– додани грантҳо, қарзҳо ё субсидияҳо барои мусоидат кардан дар истифодабарии нури, ба истиснои нури барқ.

– захираҳои геотермалӣ; нури, ки ба истиснои қувваи барқ бо кӯмаки бод ё гармии офтоб истеҳсол карда мешавад, дарбар мегирад.

093. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ

09301. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши энергетика

Нигаред ба вазифаи 01302

09302. Дигар фаъолияти дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташиқ, идоракуни ва танзими фаъолияти комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба вазифаҳои пешина дохил карда нашудаанд.

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор

101. Кишоварзӣ

10101. Идоракуни ва рушди заминҳои кишоварзӣ

Ташики фаъолият оид ба муҳофизат ва истифодабарии оқилонаи заминҳои кишоварзӣ. Хароҷот барои маҳдуд кардан ё раванқ додани намудҳои алоҳидаи маҳсулоти кишоварзӣ ё барои ҳаҷми заминҳои истифодашаванда ҳамчун қисми сиёсати устуворшавии нархҳо барои маҳсулоти кишоварзӣ баррасӣ гардида, дар зергурӯҳи (10103) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Ҳатто агар унсурҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ вуҷуд дошта бошанд.

10102. Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунӣ заминҳо бо аҳоли

Ташики фаъолият оид ба гузаронидани ислоҳоти аграрӣ ва замин, азхудкунӣ ва маскункунӣ заминҳо бо аҳоли. Идораҳо ва қисмҳои барномавии вобаста ба коркард, идоракунӣ фаврӣ, гузаронидани ислоҳоти замин ва арзёбии натиҷаи онҳо, инчунин воҳидҳои, ки ба азхудкунӣ ва маскункунӣ заминҳо бо аҳоли, инчунин додани қарзҳо дар ин соҳа машғул мебошанд. Чунин чорабиниҳо барои таъйир додан ва аз нав тақсим кардани ҳуқуқи моликиятдорӣ ба замин, ва кўчонидани фермерҳо равона карда шудаанд. Пардохтҳо ба соҳибони замин, ки ҳуқуқи онҳо барои замин аз нав баррасӣ гардидаанд, дохил карда шудаанд. Дастгирии таҳқиқот дар проблемаҳои ислоҳоти замин ва кўчонидани аҳоли дохил карда шудааст. Қисмҳои таъминкунандаи иттилоот дар бораи ислоҳоти замин ва тартиб додани ислоҳоти аграрӣ ва азхудкунӣ замин, дохил карда шудаанд.

10103. Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ

Ташики фаъолият, дар соҳаи вобаста ба устуворкунӣ нархҳо ва даромадҳо ва тақмил додани механизми нархгузорӣ барои маҳсулоти кишоварзӣ. Идораҳо ва қисмҳои барномавии машғул ба таъмини шаклҳои дигари дастгирӣ, масалан субсидияҳо вобаста ба ниғаҳ доштани нархҳо, ташики ба фурӯшрасонидан ё танзими истеҳсоли намудҳои алоҳидаи маҳсулоти кишоварзӣ. Хароҷоти корхонаҳои давлатӣ, вобаста ба иҷрои ҳамингуна корхонаҳо, дохил карда шудаанд. Субсидияҳо ва шаклҳои дигари пардохтҳо, ки фермерҳоро ба харидорӣ ва истифодабарии нуриҳои маъданӣ, тухмиҳои навъи олии ва заҳрдоруҳо, водор менамояд, ҳамчунин сохторҳои барномавӣ оид ба мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварзӣ ва бемориҳои наботот дар зергурӯҳи (10106) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Дастгирии таҳқиқот дар коркард ва самаранокӣ барномаҳои дастгирии нархҳо, пешниҳод намудани иттилооти ҷамъиятӣ ва омӯри дар бораи барномаҳои устувори нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дохил карда шудааст.

10104. Рушди истеҳсоли кишоварзӣ

Ташики фаъолият дар соҳаи рушди кишоварзӣ. Идораҳо ва қисмҳои барномавии вобаста ба идоракунӣ ва дастгирии фаъолият, ки барои баланд бардоштани истеҳсолот, беҳтар кардани сифат, ниғаҳдори заминҳо, паст кардани арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшаванда, ба ибораи дигар бо баланд бардоштани сатҳи зидагӣ дар қишлоқҳои, рушди кишоварзӣ, асосан вобаста ба паҳн кардани дониш ва иттилоот бо роҳи истифода бурдани воситаҳои ахбори омма, намоиш додани иншоотҳо, нишон додани фермаҳои намунавӣ, инфиродӣ ва курсҳои омӯзиши гурӯҳӣ ва ғайра.

10105. Хизматрасонии байторӣ

Ташики фаъолият дар соҳаи хизматрасонии байторӣ. Идораҳо ва қисмҳои барномавии машғул ба идоракунӣ ва фаъолияти барномаҳои вилоятӣ барои таъмини хоҷагиҳои фермерӣ бо хизматрасонии байторӣ ё барои додани ссудаҳо, трансфертҳо ё мусоидат ба чунин хизматрасонӣ, хизматрасонии байтории вобаста ба пешгирӣ кардан ва муолиҷа намудани бемориҳои ҳайвонот ва чорабиниҳои вобаста ба беҳтар кардани саришумори чорво, аз ҷумла, бордоркунӣ сунъӣ дар таҳти назорати байторӣ, қисмҳои барномавии машғул ба ҷамъоварӣ ва тартиб додани омӯри оид ба хизматрасонии байторӣ, дохил карда шудааст. Ташики фаъолият ва дастгирии таҳқиқот оид ба хизматрасонии байторӣ ва чорводорӣ дар зергурӯҳи (10108) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Фаъолият оид ба рушди донишҳои вобаста ба тандурустии ҳайвонот дар зергурӯҳи (10104) гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

10106. Мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварзӣ, ки ба зергурӯҳҳои 10101–10105 дохил карда нашудаанд, вале дар зергурӯҳи 10105 шомил гардидаанд.

Ташики фаъолият оид ба мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварзӣ ва расонидани дигар намудҳои хизмат ба монанди апробатсияи зироатҳои кишоварзӣ ва баҳо додан

ба сифати онҳо, идораҳо ва қисмҳои барномавии машғул ба идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии хизматҳое, ки барои аз байн бурдан ё мубориза бо зараррасонандаҳои кишоварзӣ, паразитҳо, касалиҳои растаниҳо бо модаҳои дигари зараррасон пешбинӣ гардидаанд. Субсидияҳо барои аз тарафи фермерҳо харидорӣ намудани масолеҳ барои ин мақсадҳо дар зергурӯҳи (10103) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Қисмҳои барномавии машғул ба ҷамъоварӣ ва таҳияи омор дар ин соҳа низ дохил карда шудаанд. Дар баробари ин, паҳн кардани иттилоот аз рӯи мавзӯи мазкур дар зергурӯҳи (10104) гурӯҳбандӣ карда шуда, дастгирии таҳқиқот бошад, дар зергурӯҳи (10108) гурӯҳбандӣ карда шудааст.

10107. Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обёрӣ)

Идораҳо ва қисмҳои барномавии машғули соҳаи муҳофизати мелиоратсия ва васеъ намудани заминҳои киштишаванда барои шудгор, насби системаҳои ирригатсионӣ ва дренажӣ, танзими шӯришавии хок ва ғайра. Хароҷот барои сохтмони сарбанд, каналҳои обёрӣ, насби таҷҳизот инчунин, хароҷот барои идоракунӣ ва баҳрабардори ин системаҳо, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи ниғаҳдорӣ, мелиоратсия ва васеъ намудани заминҳои кишоварзӣ, дохил карда шудаанд. Инчунин дигарчорабиниҳои вобаста ба мелиоратсияи заминҳо, дохил карда шудаанд.

10108. Дигар фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташкили фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба зергурӯҳҳои (101) дохил карда нашудааст. Қисмҳои барномавии таъминкунандаи ҷомеа бо иттилоот ва машғул ба ҷамъоварӣ ва таҳияи омор дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла, ояндабинии ҳосил, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқоти кишоварзӣ, ки дар зергурӯҳҳои (10101 - 10108) гурӯҳбандӣ нагардидаанд, дар зергурӯҳҳои (104) гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

102. Моҳидорӣ ва шикор

10201. Хочагии моҳипарварӣ

Ташкили фаъолият дар соҳаи моҳидорӣ касбӣ ва варзишӣ. Ташиқидиҳии моҳидорӣ дар обҳои ширин ва обҳои баҳрӣ, инчунин дар минтақаи назди соҳил, аз ҷумла, моҳипарварӣ.

10202. Хочагии шикор

Масъалаҳои шикор марбут ба сайди ҳайвоноти ваҳшӣ, зиёдишавӣ ва ниғаҳдори онҳо. Гузаронидан ё дастгирии таҳқиқот дар соҳаи танзими захираҳои ҳайвоноти ваҳшӣ, моҳиҳо. Воҳидҳои машғул ба таҳия ва танзими қоидаҳои меъёрӣ, аз ҷумла, додани иҷозатнома барои сайди моҳӣ ва шикор, қисмҳои барномавии паҳнкунандаи иттилоот ва таҳиякунандаи омор дар ин соҳа, дохил карда шудаанд.

103. Дигар хизматрасониҳо дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор

10301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор

Ташиқлоту идораҳо, инчунин қисмҳои сохтори он, ки машғул ба идоракунӣ, танзими фаъолияти ташиқлоту муассисаҳое, ки дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, ба риояи қоидаҳои истифодабарии комплекси аграрӣ машғул ҳастанд, санадҳои меъёрию ҳуқуқиро дар соҳаи мазкур тартиб медиҳанд. Назорат кардани ташкили фаъолияти кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, додани иҷозатнома барои ҳуқуқи гузаронидани кор, инчунин бурдани назорати қоидаҳои истифодабарии беҳатарии комплекси мазкур.

10302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор

Нигаред 01302

10303. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташиқил, идоракунӣ ва танзими фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба категорияҳои пешинаи зербаҳои (103) дохил карда нашудаанд.

11. Саноат ва сохтмон

111. Саноати истихроҷ ва саноати коркард

11101. Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо

Ташиқидиҳии фаъолият дар соҳаи корҳои кӯҳӣ ба истиснои истихроҷи захираҳои маъданӣ,

ки дар зербахиши (11102) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташиклоту идораҳое, ки ба каишф намудан, истифодабарии конҳо, истифодабарӣ, ба фурӯш расонидан ва ҷанбаҳои дигари истихроҷи сангҳои қимматбаҳо ва металлҳои қимматбаҳо машғуланд. Истихроҷ ва коркарди; ёқут, шпинел, зумуррад, тилло, нуқра ва ғайра ба ин соҳа дохил карда мешавад. Ташиклоту муассисаҳое, ки ба тартиб додани санадҳои меъёрӣ ва танзими иҷроӣ онҳо, додани иҷозатномаҳо ва бастанӣ шартномаҳо барои ба иҷора додан, танзими сатҳи истеҳсолот, тафтиши шахтаҳо оид ба вазъи меъёрҳои бехатарӣ машғулбуда ва дигар чорабиниҳоро оид ба рушд ва инкишофи истихроҷи сангҳои қимматбаҳо ва металлҳои қимматбаҳо амалӣ менамоянд. Барномаҳо оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ, гузаронидани корҳои геологӣ иктишофӣ дар соҳаи корҳои кӯҳӣ, аз ҷумла, усулҳои коркарди ганигардонӣ, паҳн кардани иттилоот, инчунин ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор, дохил карда шудаанд.

11102. Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои фойданок

Ташикл ва танзими фаъолият дар соҳаи корҳои кӯҳӣ ва захираҳои маъданӣ, ба истиснои сӯзишворӣҳои канданӣ, ки дар зербахиши (09101) гурӯҳбандӣ карда шудаанд, инчунин сангҳои қимматбаҳо ва металлҳо, ки дар зербахиши(11101) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташиклоту идораҳое, ки ба иктишоф, баҳрабардори конҳо, истифодабарӣ, ба фурӯш расонидан ва ҷанбаҳои дигари истихроҷи канданиҳои фойданок машғул мебошанд. Истихроҷ ва коркарди: рег, гил, санг, химикалиҳо ва нуриҳои маъданӣ, намак, асбест, гач ва ғайра ба зергурӯҳи мазкур дохил карда шудаанд. Ташиклоту муассисаҳо, ки ба тартиб додани санадҳои меъёрӣ ва танзими иҷроӣ онҳо, додани литсензияҳо, ба имзо расонидани шартномаҳо барои ба иҷора додан, танзими сатҳи истеҳсолот, тафтиши шахтаҳо оид ба мутобик будан ба меъёрҳои бехатарӣ машғул мебошанд ва дигар чорабиниҳоро оид ба рушд ва инкишофи истихроҷи канданиҳои фойданок амалӣ менамоянд, дохил карда шудаанд. Барномаҳо оид ба кӯмаки молиявӣ, гузаронидани корҳои геологӣ-иктишофӣ, таҳқиқот дар соҳаи корҳои кӯҳӣ, аз ҷумла, коркарди усулҳои ганигардонӣ, паҳн кардани иттилоот, инчунин ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор, дохил карда шудаанд.

112. Истеҳсолот

11201. Истеҳсолот

Ташикли фаъолият дар соҳаи истеҳсолот фаъолияти истеҳсолоти саноати сабук, кимиё ва саноати металлургиро дарбар мегирад. Ташиклоту муассисаҳои вобаста ба танзими фаъолияти соҳаҳои саноат, коркарди меъёрҳои истеҳсолӣ, назорати меъёрҳои бехатарӣ, инчунин додани иҷозатномаҳо ба намудҳои фаъолияти мазкур, ёрӣ кардан дар намуди ссудаҳо, субсидияҳо ва трансфертҳо барои соҳаҳои саноати сабук, саноати металлургӣ ва кимиё ё гузаронидани таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ, ки ба истеҳсолоти саноатӣ вобастаанд. Қисмҳои вобаста ба хизматрасониҳои иттилоотӣ ва тартиб додани омор дар соҳаи саноат.

11202. Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташикл ва танзими фаъолияти вобаста ба ҷунин намудҳои соҳаи истеҳсолоти саноатӣ, ки дар зербахиши (11201) дохил карда нашудаанд, инчунин воҳидҳои сохтории корхонаҳои саноатии вобаста ба коркарди истифодабарӣ, назорат, назорати риояи бехатарии корҳои саноатӣ, ки таҳқиқотро дар соҳаи аз байн бурдан ва нигоҳдори партовҳои радиоактивӣ амалӣ ё дастгирӣ менамоянд. Ёрӣ расонидан, додани ссудаҳо ва трансфертҳо ба соҳаҳои истеҳсолоти саноатӣ ё гузаронидани таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ, ҷамъовари иттилоот ва тартиб додани маълумоти оморӣ.

113. Сохтмон

Муассисаҳои вобаста ба ташикли фаъолият дар соҳаи сохтмон, таҳия ва танзим, муқаррар намудан ва риояи меъёру стандартҳои сохтмонӣ, додани иҷозат барои маскункунӣ аҳоли ва назорати риояи стандартҳои бехатарӣ ҳангоми сохтмон, ба ғайр аз қисмҳои сохтмони вазорату идораҳо (ДСП/ПАД, УКС/ИСА ОКС/ШСА ва ғайра), ки иншоотҳои онҳо бо дарназардошти тайиноти функционалии иншоотҳо (*) ба вазифаҳои мутобикбудаи бахшҳои шомил ҳама ғардид, ба зербахиши мазкур дохил карда мешаванд. Муассисаҳое, ки усулҳои таҳқиқот дар соҳаи сохтмон, масолеҳи сохтмонӣ, истеҳсолнокӣ ва ғайраро амалӣ ё дастгирӣ менамоянд, воҳидҳое, ки ба паҳн кардани иттилоот дар соҳаи сохтмон дар байни аҳоли ва иттилооти техникӣ дар байни корхонаҳо машғул мебошанд, инчунин, муассисаҳои машғул ба

ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор дар ҳамин соҳа низ дохил карда шудаанд.

**Мисоли 1. РСА ё ШСА Вазорати N сохтмони мактабро амалӣ менамояд - ФБК 04201, ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ.*

Мисоли 2. РДА ё ШСА Вазорати X сохтмони Шӯъбаи маорифро амалӣ менамояд — ФБК 04501, ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ. Мисоли 3. ИСА ё ШСА Вазорати Z сохтмони Институти тақмили ихтисосро амалӣ менамояд - ФБК 04402, ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ.

Мисоли 4. РДА ё ШСА Вазорати У сохтмони госпиталро амалӣ менамояд - ФБК 05105, ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ.

11301. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти саноатӣ ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд.

11302. Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва иншоот

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти маъмурӣ ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд.

11303. Сохтмони биноҳои гражданин ва иншоот

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти гражданин ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд.

114. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон

11401. Идоракунии ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон

а) Ин категория, идораҳо инчунин қисмҳои сохтмони онро дарбар мегирад, ки ба идоракунии, танзими фаъолияти корхонаҳо дар соҳаи саноати сабуки химиявӣ, истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва металлургӣ машғул мебошанд ва санадҳои меъёрию ҳуқуқиро таҳия менамоянд, инчунин иҷозатномаҳо медиҳанд ва фаъолияти ташиклотро дар соҳаи саноат назорат менамоянд.

б) Ин категория идораҳо инчунин қисмҳои сохтмони онро, ки ба сохтмон машғул мебошанд, дарбар мегирад.

11402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат

Нигаред ба вазифаи 01302

11403. Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташикл, идоракунии ва танзими фаъолият дар соҳаи саноат, ки ба категорияҳои дигари зербаҳши (114) дохил карда нашудаанд.

12. Нақлиёт ва коммуникатсия

121. Нақлиёт

12101. Нақлиёти обӣ

Ташикли фаъолияти сохтмон ва нигаҳдории иншоот барои хизматрасонии нақлиёти обӣ. Муассиса ва идораҳое, ки ба лоиҳакашиӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ё азнавсозӣ, инчунин нигаҳдории иншоот бо мақсади рушди нақлиёти обӣ, ҳам мусофирбарӣ, ҳам боркашонӣ машғул мебошанд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот дар соҳаи лоиҳакашии иншоот ҷиҳати нақлиёти обӣ, усулҳои сохтмон ва масолеҳ, ҷамъовариҳои иттилоот ва тартиб додани омор дар соҳаи истифодабарӣ ва нигаҳдории нақлиёти обӣ.

12102. Нақлиёти роҳи оҳан

Ташиклоти идораҳое, ки ба лоиҳакашиӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ, беҳтар кардан, инчунин дар шакли зарурӣ ёрӣ расонидан ба фаъолият ва нигаҳдории системаи роҳи оҳан машғуланд. Инчунин воҳидҳое, ки ба таъмини трансфертҳо, ссудаҳо ва субсидияҳои барои сохтмон ва истифодабарии роҳҳои оҳан додашуда машғуланд, ғайр аз ин, хароҷот барои харидорӣ ва истифодабарии ҳайати ҳаракаткунанда дохил мешаванд.

12103. Нақлиёти ҳавоӣ

Идораю муассисаҳое, ки ба лоиҳакашиӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ, беҳтар кардан, инчунин ёрӣ расонидан ба фаъолият ва нигаҳдории фурудгоҳҳо, хатҳои парвоз, терминалҳо, ангарҳо, воситаҳои таъмини навигатсияи ҳавоӣ ва иншоотҳои дигар ва таҷҳизоти вобаста ба нақлиёти ҳавоӣ, ташиклоте, ки ссудаҳо, трансфертҳоро барои мақсадҳои ҷорӣ ҷудо менамоянд, низ дохил карда шудаанд.

12104. Системаи қубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ

Ташкили фаъолият дар соҳаи сохтмон ва истифодабарии қубургузарҳо ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ ба монанди роҳҳои симӣ ва роҳҳои овеза. Ташилотҳо, муассисаю идораҳои, ки ба лоҳиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ё беҳтар кардани қубургузарҳо ва сохторҳои вобаста, ба монанди стансияҳои обкашӣ, машғул мебошанд. Муассисаҳои, ки ба додани ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳо барои харидорӣ, истифодабарӣ ва нигоҳдории таҷҳизот машғул мебошанд, дохил карда шудаанд.

12105. Нақлиёти автомобилӣ ва хочагии роҳ

Муассисаҳо ва қисмҳои барномавӣ, ки ба: лоҳиҳакашӣ, сохтмон, васеъкунӣ ва истифодабарии роҳҳои шохроҳҳо, пулҳо, нақбҳо, ҷойҳои гузоштани нақлиёт, истгоҳҳои автобусҳо машғул мебошанд. Ташиклдиҳии фаъолият дар соҳаи роҳҳои автомобилгард асосан системаи нақлиёти ҷамъиятии автомобилро (мусофирбар) дарбар мегирад. Идораю муассисаҳои, ки ба таъмини нигоҳдории зарурии роҳҳо ва сохторҳои вобаста ба пулҳо ва гайра, инчунин қисмҳои барномавӣ ва ба таҳия ва назорати иҷрои меъёрҳои истифодабарии системаи роҳҳо машғул мебошанд. Муассисаю идораҳои танзимкунандаи фаъолияти системаи нақлиёти ҷамъиятии мусофирбарӣ, маслан додани имтиёзҳо, муқаррар намудани тарифҳо барои интиқоли мусофирон. Хароҷот дар намуди ссудаҳо ва трансфертҳо барои хизматрасонии ҷорӣ ё ҷиҳати таъмири система. Кӯмак дар намуди имтиёзҳо, тарифҳо барои мусофирбарӣ ва интиқолдиҳии борҳо. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот дар ҳамин соҳа, инчунин харидории техника, дохил карда шудаанд.

12106. Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Фаъолият ва хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт, ки дар зербаҳои 121 гурӯҳбандӣ карда нашудаанд.

122. Kommunikatsiya

12201. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия

Ташкили фаъолият дар соҳаи алоқаи: телефонӣ, почта, кабелӣ, радио ва алоқаи моҳвораӣ. Ташилоту муассисаҳои, ки ба лоҳиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ва модернизатсияи системаи алоқа машғул мебошанд. Субсидия барои дастгирии соҳаи алоқа.

123. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия

12301. Идоракунии ва назорат дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия

Ташилоту муассисаҳои, ки идоракунии ва назоратро дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия (масалан: дастгоҳи марказии Вазорати нақлиёт ва Хадамоти алоқа) амалӣ менамоянд.

12302. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсияҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Ташикл, идоракунии, фаъолият ва дастгирии соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

124. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия

12401. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиёт

Нигаред ба вазифаи 01302

12402 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия

Нигаред ба вазифаи 01302

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо

131. Фаъолияти таъминотӣ, аз ҷумла, анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

13101. Савдо ва хочагии анборҳо

Ташкили фаъолияти тақсимкунии дар соҳаи савдо ва анборкунӣ. Фаъолият оид ба ҷифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои истеъмолкунандагон, дохил карда шудааст. Ташилоту идораҳои, ки ба таҳия намудани қоидаҳои фурӯши яклухт ва савдои чакана, иҷозатномадиҳӣ ва назорати усулҳои савдо, тамгагузориҳои маҳсулоти бастабандишудаи озуқа ва молҳои дигари истеъмолишаванда, инчунин бозрасии тарозу ва дигар дозаторҳои тарозу ва гайра машғул мебошанд. Назорати нархҳо, танзими муносибатҳо байни фурӯшандагони яклухт ва чакана, новобаста аз навъи мол ё истеъмолкунанда ба категорияи мазкур дохил карда мешаванд. Агар ин имконпазир набошад,

назорат ва танзими нархҳои истеҳсолкунандагон мутобиқи яке аз гурӯҳҳои асосии пешина, дар зербаҳиш (134) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Муассисаҳое, ки ба додани ссудаҳо, трансфертҳо ё дастгириҳои дигар ба яклухтфурушон ва фурушандагони чакана ё таъмини субсидияҳо барои табақаҳои васеи аҳолии пешбинишуда машғул мебошанд, дохил карда шудаанд. Субсидияҳо барои маводи хӯрокворӣ, намудҳои дигари субсидияҳо барои шахсони инфиродӣ ё ба табақаи муайяни аҳолии (масалан, барои шири кӯдакон) дар фасли ҳифзи иҷтимоӣ баррасӣ гардида, дар зербаҳиш (6.) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташиклоту муассисаҳое, ки ба таҳияи намудани қоидаҳо ва расонидани кӯмак ба хоҷагии анбори машғуланд инчунин, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои гузаронидани шабақаҳои тақсимкунӣ, воҳидҳое, ки ба пешниҳод намудани иттилоот барои корхонаҳои савдо дар бораи нархҳои бозорӣ ва мавҷуд будани мол ва хадмоти оморӣ савдо, дохил карда шудаанд

13102. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

Ташиклдиҳии фаъолияти комплекси меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо. Ташиклоту муассисаҳое, ки дастгириҳои корро оид ба лоиҳакашӣ ва сохтмони меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо таъмин менамоянд, инчунин, ташиклот ва ғайра, ки ба таҳияи санадҳои меъёрии марбут ба кори меҳмонхонаҳою тарабхонаҳо, раёсати иҷозатномадиҳии меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, танзими нархҳо, меъёрҳои санитарӣ ва хизматрасонӣ, машғул мебошанд, воҳидҳое, ки дар намуди ссудаҳо, трансфертҳо ва субсидияҳо кӯмак менамоянд, масрафҳо барои: таҳқиқот дар соҳаи фаъолияти меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, паҳн кардани иттилоот, инчунин барои ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор дар соҳаи мазкур, дохил карда мешаванд.

13103. Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, ба шумули анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва мучтамаи тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.

Ташикли фаъолият, таъмини воситаҳо ва фаъолияти баҳиш тақсимкунии савдо ва ниғаҳдорӣ дар анборҳо, инчунин корҳо ва хизматрасониҳои комплекси меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳое, ки ба яке аз ду гурӯҳи пешинаи (13) дохил карда нашудаанд.

132. Рушди иқтисодӣ

13201. Туризм (сайёҳӣ)

Ташикли фаъолияти сайёҳӣ. Ташиклоту муассисаҳои машғули соҳаи ҷалбкунии сайёҳон, инҳоро дарбар мегирад: ширкатҳои таблиғотӣ (рекламавӣ), паҳн кардани эълонҳои таблиғотӣ, дастгириҳои таҷлили ҷашнвораҳое, ки барои ҷалб намудани сайёҳон равона карда шудааст, фаъолияти агентҳои сайёҳӣ дар кишвар ва берун аз сарҳад, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва қисмҳои дигари бизнеси сайёҳӣ.

-дастгириҳои таҳқиқот дар соҳаи сайёҳӣ, инчунин хадмоти ҷамъоварӣ ва таҳияи намудани омор дар соҳаи сайёҳӣ, низ дохил карда шудааст.

13202. Лоиҳаҳои бисёрҳадафонаи рушд

Ташикли фаъолияти лоиҳаҳои бисёрҳадафонаи рушд. Ташиклоту муассисаҳое, ки ба лоиҳакашӣ, банақшагири, сохтмон, васеъкунӣ ё модернизатсияи лоиҳаҳои бисёрҳадафона машғул мебошанд. Ингуна навъи лоиҳаҳо маъмулан маблағҳои барои комплексҳо оид ба истеҳсоли неру, барои назорат кардани обхезӣ, иштиоти ирригатсионӣ ва навигатсионӣ, ҷойҳои истироҳат ва дилхушӣ сарф карда мешаванд. Ссудаҳо, трансфертҳо ё субсидияҳо барои сохтмон, ниғаҳдорӣ ё фаъолияти соҳаи мазкур ба ин гурӯҳ дохил карда мешаванд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот оид ба лоиҳакашӣ, сохтмон, фаъолият ва самаранокӣ иқтисодии лоиҳаҳои бисёрҳадафона, воҳидҳое, ки ба паҳн кардани иттилооти иҷтимоӣ, инчунин ҷамъоварӣ ва таҳияи намудани маълумоти оморӣ машғул мебошанд, хароҷот барои лоиҳаҳое, ки мақсади асосиро фаро мегиранд (масалан, истеҳсоли неру) ва дар қатори вазифаҳои бисёрҷамба аз рӯи мақсади асосӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

Барои мисол НОБ, ки дар асоси обанбор бунёд гардида, ҳамчун ҷои истироҳат истифода мегардад дар зербаҳиш (09201) гурӯҳбандӣ карда мешавад.

13203. Фаъолияти умумии хоҷагӣ ва тиҷоратӣ, ба ғайр аз ташикли меҳнат

Ташиклди фаъолияти корҳо, хизматрасониҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ (ба ғайр аз ташикли меҳнат), ки барқарор кардани сиёсати умумии иқтисодӣ ва дастгириҳои фаъоли умумии иқтисодӣ ба монанди содирот, воридот, савдо, муносибатҳои молиявии байналмилалӣ, бозорҳои молӣ ва

фондӣ, назорати умумии даромадҳо ва системаи бонкҳо, рушди умумии савдо, танзими монополияҳо ва муқаррар намудани маҳдудиятҳо барои ворид шудан ба савдо ва бозори фурӯши молҳо, инчунин масъалаҳои дигари иқтисодию тиҷоратиро, ки ба категорияҳои пешинаи асосӣ дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад. Ташиклоту муассисаҳои, ки ингуна навъи хадамот, чун бюрои патентдиҳӣ, хадамоти бақайдгирии аломатҳои савдо ва комитетҳо оид ба ҳуқуқи муаллиф, хадамоти пешгуишӣ обу ҳаворо раҳбарӣ менамоянд, инчунин ташиклоти гуногуни дигаре, ки ба иқтисоф, масалан, дар соҳаи гидрология ва геодезия машғул мебошанд, дохил карда шудаанд. Маъмурияти назорати истеҳсолкунандагон ва нархҳои аз тарафи онҳо муқарраршаванда, ки ба гурӯҳи асосии пешина дохил карда нашудаанд. Қисмҳои барномавие, ки хизматрасониҳои гуногунро байни шохҳои мақомоти идоракунӣ давлатӣ ва сохторҳои тиҷоратӣ пешниҳод менамоянд, инчунин дохил карда шудаанд. Чун қоида, маъсалаҳои фаъолияти иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, ки ба соҳаи муайян тааллуқ доранд, мутобикӣ вазифаҳои аз тарафи онҳо иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

13204. Ташикли умумии меҳнат

Ташикли фаъолият дар соҳаи меҳнат. Ташиклоту муассисаҳои, ки ба таҳия ва иҷрои самти умумии сиёсат дар соҳаи меҳнат ва меъёрҳои меҳнат, масалан, шароити меҳнат (соатҳои кор, ММ/музди меҳнат, техникаи бехатарӣ ва ғайра) нигаҳдориҳои биржаҳои меҳнат машғул мебошанд. Барномаҳо, аз ҷумла, субсидияҳои новобаста ба як соҳаи саноат; барномаҳои мусоидати мобилнокии захираҳои меҳнатӣ, дар мавриди мубориза бо маҳдудкунӣ; барномаҳо оид ба кам кардани сатҳи бекорӣ дар минтақаҳои тарақинакарда, афзуншавии шуглокии байни табақаҳои аҳолии бо кор таъминнашуда ва аз рӯи барномаҳои дигаре, ки қисми асосии он меҳнат мебошад. Қисмҳои барномавие, ки ба арбитражи (ҳаками) меҳнатӣ машғуланд ва нақши миёнаравиро дар хизматрасонӣ доранд. Воҳидҳои, ки хизматрасониҳои шохҳои гуногуни ҳукумат, инчунин тамоми саноат, бизнес ва ташиклоти меҳнатиро таъмин менамоянд. Қисмҳои дигаре, ки иттилоот ва маълумоти омориро пешниҳод менамоянд. Чун қоида, муносибатҳои меҳнатии соҳаи алоҳидаи саноат аз рӯи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

13205. Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Маъмурияти кор ва хизматрасониҳои иқтисодӣ, ки ба гурӯҳҳои пешинаи бахши 13 дохил карда нашудаанд.

133. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо

13301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи иқтисод

Муассисаҳои, ки идоракунӣ ва назоратро дар соҳаи иқтисод амалӣ мекунанд.

13302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши иқтисод

Нигаред 01302

13303. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

141. Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ

Тамоми пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркунии заёмҳои (воибарғҳои) давлатӣ ва азнавмаблағгузориҳои онҳо. Хароҷоти маъмуриҳои барои идоракунӣ қарзии давлатӣ дар зербахши (01102) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Харидориҳои ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ ба категорияи азнавмаблағгузорӣ дохил карда мешавад ва чун навъи хароҷоте, ки ба ин гурӯҳбандӣ дохил карда шудааст, баррасӣ карда намешавад.

14101. Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзи дохилии давлатӣ

Ҳамаи пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркунии заёмҳои давлатии дохилӣ ва азнавмаблағгузориҳои онҳо.

14102. Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзи берунии давлатӣ

Ҳамаи пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркунии заёмҳои давлатии берунӣ ва азнавмаблағгузориҳои онҳо.

142. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунӣ давлатӣ

14201. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунӣ давлатӣ

Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ бидуни вазифаи батарзи муайян ифодагардида.

143. Харочоти дигар

14301. Харочоти дигаре, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбандӣ карда нашудаанд

- а) Корҳо ва хизматрасониҳои топографию геодезӣ, аэрокосмогеодезӣ (аз ҷумла, аэро-аксирӣ) ва дигар корҳои ба ин монанд;*
- б) Харочоти дигаре, ки аз рӯи бахшҳо гурӯҳбандӣ карда нашудаанд.*

Зерқисми 2.3 Дастурамал оиди истифодаи Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет

Муқаррароти Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет

Гурӯҳбандии мазкури иқтисодии буҷет ба омили молияи давлатӣ (ОМД) соли 2001 мувофиқат намуда ва бо Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он (НЯХ) якҷоя карда шудааст.

Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет (сатҳҳои 1-4) бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет дар доираи сатҳҳои 1-4 бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Банақшагирии буҷет ва Рӯйхати буҷет бо истифода аз сатҳҳои 1-4 Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет амалӣ карда мешавад.

Дар давоми соли молиявӣ, азнавтақсимкунӣ ва тағйироти маблағҳои тасдиқшудаи буҷет байни якҷанд гирандагони маблағҳои буҷетӣ ва моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет (сатҳҳои 1-4), мувофиқи қонунгузори амалкунанда ба роҳ монда мешавад.

Сатҳи таҳлилии 5 Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет дар низоми ҳазинадорӣ ба сифати рамзи таҳлилии хароҷот истифода мегардад.

Тағйиру иловаҳо ба рамзҳои 5-уми сатҳи таҳлилии Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет дар ҳолатҳои зарурӣ бе фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи қарори сарраёсати ҳазинадории марказӣ ворид карда мешаванд. Дар ҳолатҳои ворид намудани рамзҳои иловагии сатҳи таҳлилии Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, бояд мувофиқан тағйиру иловаҳо ба Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он ворид карда шаванд. Тағйиру иловаҳо ба Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он мувофиқи қонунгузори амалкунанда амалӣ карда мешавад.

Ташкилотҳои буҷетӣ, баъди сатҳи 5-уми Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, барои таҳлили хароҷоти худ метавонанд мустақилона миқдори зарурии рамзҳои сатҳи таҳлииро илова намоянд.

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраёсати буҷети давлатии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4 ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро (дархостномаи буҷетӣ, рӯйхати буҷетӣ, смета барои маблағгузорӣ) пешниҳод намоянд.

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраёсати ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4-и Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет ва инчунин дар доираи сатҳи таҳлилии 5-ум ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро (нақшаи ҳазинавӣ, ҳуҷҷатҳои аввала, ҳисобот ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро) пешниҳод намоянд.

2 - Хароҷотҳо

21 – Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнат ва дигар иловапулиҳо

а) пардохти музди меҳнат аз рӯи маоши вазифавӣ ва меъёрҳои барои кормандони штатӣ муқарраршуда, инчунин барои пардохти соатбайӣи қори муаллимон, кормандони соҳаи тиб ва ғайра;

б) пардохти музди меҳнати кормандони сафоратхонаҳо, консулгариҳо ва намоёндагӣҳо дар хориҷи кишвар;

в) пардохти иловапулиҳо ба музди меҳнат: барои хизмати дарозмуддат; барои кор дар маҳаллҳои дурдаст; барои шароитҳои махсуси хизмат; дигар иловапулиҳо ва пардохтҳо, ки мувофиқи қонунгузори амалкунанда муқаррар карда шудаанд;

г) пардохти музди меҳнат ба кормандони бойторӣ, ки чорводориҳои чарогоҳиро дар давраи дар чарогоҳҳои мавсимӣ будан хизмат мерасонанд;

д) пардохт барои рутба ва унвон аъзоҳои ҳақиқӣ ва аъзкорреспондентҳои академия;

е) пардохти подошпулиҳо ва расонидани кумаки моддӣ кормандони мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар онҳо ин хароҷот дар доираи фонди пардохти музди меҳнат ё фонди пардохти меҳнат амалӣ карда мешаванд;

ж) пардохти иловагии музди меҳнати ҳамаи кормандони соҳаи буҷетӣ барои мудирии кабинетҳо, лабораторияҳо; барои иҷрои ӯҳдадориҳои роҳбарони синф, барои тафтиши кори хаттии хонандагон ва ғайра;

з) пардохти мукофотҳо барои хизмати дарозмуддат ва дигар мукофотҳои аз рӯи қонунгузори амалкунанда муқарраршуда;

и) иловапулиҳо барои шароити махсуси хизмати хизматчиёни ҳарбӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ;

к) пардохти кумақпулии яквақтаина дар вақти аз нав бастанӣ шартномаи меҳнатӣ барои муҳлати нави кор дар маҳаллҳои дурдаст ва душворрас;

л) подошпулӣ ба кормандони фаъол дар доираи маблағҳои ба тартиби муқарраршуда ҷудошуда, ба ғайр аз хароҷоти подошпулидихӣ ва расонидани кумаки моддӣ барои кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар онҳо ин хароҷот дар доираи фонди пардохти меҳнат ё фонди музди меҳнат амалӣ карда мешаванд;

м) хароҷоти музди меҳнати кормандони баландхисос, кормандони муҳандисӣ – техникӣ оиди омӯзонидани хонандагони синфи 9-11 мактабҳои миёна дар истеҳсолот;

н) пардохти подошпулиҳо барои кормандони корхона ва ташкилот барои иҷрои вазифаҳои муҳимтарин;

о) пардохти маошҳои вазифавӣ ва маошҳо аз рӯи рутбаҳои ҳарбӣ (махсус) ба хизматчиёни ҳарбӣ ва ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;

п) пардохти фарқияти таъминоти пулӣ ба кормандони сохторҳои қудратӣ, ки ба Ҳукумат ва дигар мақомотҳои давлатӣ, қонунгузорӣ ва иҷроия сафарбар карда шудаанд;

р) пардохти таъминоти пулӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар ихтиёрдории кадрӣ мебошанд;

с) пардохт барои кори зиёда аз вақти муқаррарӣ, дар рузҳои истироҳат ва ид, дар ҳолати казармашинӣ будан мувофиқи қонунгузори амалкунанда;

т) пардохти пулии ҷубронӣ бар ивази рухсатии истифоданашуда аз руи тартиби муайянишуда;

у) Дигар намудҳои иловагии таъминоти пулӣ, ки мувофиқи қонунгузори амалкунанда муқаррар карда шудаанд (инчунин пардохтҳои кумақпулӣ барои ба ҷои дигар ба вазифа таъин шудан).

212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳои маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

б) хароҷоти муассисаҳои бучавӣ барои пардохти кумақпулӣ аз руи корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кумақпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва пардохти дигар кумақпулиҳо.

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

а) хароҷот барои суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар хориҷа амалӣ менамоянд ва кормандони ташкилотҳои бучавӣ.

б) суғуртакунии ҳатмии давлатӣ хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ташкилотҳои бучавӣ дар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣшуда.

22 - Хароҷот ба мол ва хизматрасони

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

1. Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ

- а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ, навишт ва масолеҳ ва қозағ;*
- б) тайёркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳо оиди коргузорӣ, бланкҳо ва ведемостҳо;*
- в) хароҷот барои хариди адабиёти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;*
- г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда нашудаанд ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, инчунин барои дарсҳо бо кудакон дар боғчаҳои кудакон, хонаҳои кудакон, шифохонаҳои кудакон ва дигар муассисаҳои кудакона;*
- д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо, билетҳои донишҷӯӣ, дафтарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо барои муассисаҳои таълимӣ;*
- е) хариди бланкҳои ҳисоботашон қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, шаҳодатнома оиди таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра.*

2. Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ

- а) ашёҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, донишҷӯён ва аспирантон;*
- б) хариди белҳо, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, фурузонакҳои тафсон, фурузонакҳои каммасраф (ламп дневного освещения щеток), қулфҳои дар, ҷоруб, латта, мастиқ барои пардоздиҳии фарш, пайкораҳо, собун барои шустани фарш ва дигар инвентари хоҷагидорӣ;*
- в) хариди воситаҳо барои дезинфексия ва нест кардани ҳояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (барои истифодаи дохилӣ);*
- г) шустани либоси тағ ва хизматрасонии санитарӣ – гигиенӣ (собун, ҳаммом, паст кардани муй, ҷутка ва хоқаҳои дандоншӯӣ, пур кардани курпая бистар ва ғайра);*
- д) ашёҳои ҳифзи беҳатарии меҳнат (дастакҳо, ниқобҳо, ниқоби зидди газ ва ғайра), таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои беҳатарии зиддисухторӣ ва ғайра;*
- е) хариди ашёҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат мекунанд, новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину нигоҳдории мошинҳо, ки ба моддаи «2215» бурда мешаванд);*
- ж) хароҷоти ашёҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиёд хизмат кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои на он қадар калон, деталҳои эҳтиётӣ, табақчаҳо, лавозимоти ошхона, мошинкаҳои чопкунӣ, калкуляторҳо, амволи ҳифзи шахрвандӣ ва ғайра), ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои эҳтиётии мошинҳо, ки дар моддаи «2215» инъикос мегардад;*
- з) пур кардани муассисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди ғираҳо, нештарҳо, ҳароратсанҷҳо, сузандорӯҳо, сузанҳо ва ғайра.*
- и) хариди масолеҳ ва ашёҳои гуногун барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ (шишаҳои санҷиш, колбаҳо ва ғайра), фулузот, реактивҳо, таркибҳои кимиёвӣ барои корҳои илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди ҳайвонот аз тарафи марказҳои хунгузаронӣ барои муайян кардани сифати таркиби хун, хариди ҳайвонот ва чорвои таҷрибавӣ барои дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ барои корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ;*
- к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ ва ғайра) барои мақсадҳои шахрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ дохил намешаванд;*
- л) хароҷоти сохтани амсилаҳои (макетҳо) таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ тайёр кардаанд;*
- м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин проекторҳо, баландгуякҳо ва ғайра);*

н) тайёр кардани харитаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо, ангораҳо, амсилаҳо ва дигар ашёҳои хислати муваққатидошта ва дар вақти ташикили намоишҳои осорхонаю намоишгоҳҳо масолеҳи ёрирасон ба ҳисоб мераванд;

3. Масолеҳи масрафӣ

а) Маводҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матритсавӣ ва дигар намуди принтерҳо истифода мешаванд ва дар як давраи муайян иваз ва ранг пур карда мешаванд ё барқарор карда шаванд. Инҳо, картриҷҳои ранг, лентагӣ ва тонери таркибии онҳо, маводи пуркунанда барои онҳо (ранг, тонер), инчунин ҳомил (носители) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).

4. Инвентари мулоим ва либоси расмӣ

а) хариди матоъ ва масолех, харид ва тайёркунии либоси тағ, либос, пойафзол, либоси расмӣ ҷарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти раҳти хоб. Либоси махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси варзишӣ, тунҳо, дигар либос ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, ба ғайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд;

б) хариди мавод барои ороиши саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра барои театрҳо ва хонаҳои маданият;

в) хариди бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.

5. Хуруқворӣ

а) хароҷоти хуруқворӣ дар муассисаҳои таълимӣ – профилактикӣ, хонаҳои маъҷубон, хонаҳои кудакон, боғчаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ (ПТУ), ОКТ-ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гуруҳҳои рузонаи шаҳрию деҳотию рузашон дарозкардашуда. Инчунин хароҷоти (изофанархӣ ба арзиши ратсионӣ маводи хом) тайёркунии хуруқ дар ҳолатҳое, ки хуруқворӣ дар корхонаҳои хуроки умум ташиқ карда шаванд, инчунин дар дигар муассисаҳо мувофиқи қарорҳои Ҳукумат;

б) хароҷот барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуроки махсус барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият мекунанд (додани шир ва ғайра);

в) ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман руйпуш кардани қиматиҳои арзиши хурока дар мактабҳо, омузишгоҳҳои касбӣ –техникӣ, муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ алоқаманд мебошанд;

г) хароҷоти хурока (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар хоҷагӣҳои ёрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиёни ҷарбии хизматӣ фаврӣ, шахсони ба ҷамъомадҳои ҷарбӣ даъватшуда, курсантҳои муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсуси ҷарбӣ;

д) хароҷоти хурока барои хизматчиёни ҷарбӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда ва дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузорию амалкунанда;

е) хароҷоти хурока барои ҳайвоноти хизматӣ;

ж) хароҷоти хурока барои маҳкумшудагони муассисаҳои системаи иҷроии ҷазои ҷиноӣ.

6. Доруворӣ, воситаҳои басту банд

а) хариди доруворӣ, доруқуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи муассисаҳои буҷавӣ;

б) хариди доруворӣ, захрхимикатҳо барои мубориза бар зидди зараррасонандагони кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи биологӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, вакцинаҳо, витаминҳо;

в) хариди наворҳо (пленок) барои сураҳои рентгенӣ, мавод барои анҷомдиҳии таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо (анализ), ки дар дигар муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати надоштани лабораторияи худ);

г) пардохт ба донорҳо бо назардошти хурока;

- д) *хариди хун барои хун гузарон;*
- е) *дигар хизматрасонӣ ҷиҳати муолиҷаи хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҷифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои таъхироти таъбибон.*

2212 - Хариди молҳои техникӣ

Хароҷот оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҳарбӣ, мусаллаҳкунӣ, воситаҳои алоқаи таъйиноти ҳарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси истифодаи дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат.

2213 - Маводи суخت ва рағванҳои молиданӣ

Хароҷоти маводи суخت ва молиданӣ (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, рағван ва ғайра) барои нақлиёти муҳаррикии автомобилӣ, боркаш ва ғайра (заминӣ, ҳавоӣ ва обӣ).

2214 - Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

Пардохтҳои иҷоравӣ

- а) *пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои идораҳо, таҷҳизотҳо, техникаҳо, ҳама намуд автомобилҳо ва воситаҳои нақлиёт;*
- б) *хароҷоти иҷораи нақлиёт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар мақсадҳои хоҷагӣ, инчунин барои таҳвили бор (кашондани об, ҳезум, расонидани маводи хурока. Доруворӣ, воситаи басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари мулоим. Таҷҳизотҳо, либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва ғайра);*

Омузонидан ва бозомузонидани кормандон

- а) *пардохт барои омӯзиши ва азнавтайёркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. Моддаи зерин фақат пардохт барои омӯзиши, азнавтайёркунӣ ва таҷрибаомӯзиши истеҳсолиро дарбар мегирад;*
- б) *Хароҷоти марбут бо чорабиниҳои тайёрии то даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва ва қисмҳои ҳарбӣ.*

Хароҷоти намояндагӣ

- а) *хароҷоти марбут ба қабул ва гусели намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби муайян гузаронида мешавад;*
- б) *хизматрасонии хоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва ғайра;*
- в) *гузаронидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки таъкилашон мувофиқи қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад;*

Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо

- а) *тайёр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакорӣҳо, нишонҳои сарисинагӣ, ширҳо, шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҳарбии аскарон, сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ;*
- б) *тайёр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашнӣ, нишҳоҳои хотиравӣ, медалҳо, сертификатҳо, тангаҳо ва тухфаҳои хотиравӣ.*

Хароҷоти сафари хизматӣ

- а) *пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои хизматӣ, хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный) хароҷоти марбут бо сафарҳои машваратии судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо рафтуомадҳои хизматӣ;*
- б) *хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо ва ғайра;*
- в) *пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва конфронсҳои характери илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ дошта, пардохти хароҷоти сафари хизмати (арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон фиристода мешаванд. Инчунин ба пунктҳои таълимӣ-машваратӣ барои гузаронидани дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомӯзии истеҳсолии хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзӣ)*

- г) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, инчунин сафарҳои хизматиҳои истеҳсоли кормандони ташикilotҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки бо санҷиши мошин ва асбобҳо алоқаманданд;
- д) пардохти арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти ба сафоратхонаҳо, консулхонаҳо, намояндагӣҳо дар хориҷа, мактабҳо, ташикilotҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон (подемный), инчунин мутахассисони ҷавоне, ки муассисаҳои таълимии оли ва миёнаи махсусро тамом намудаанд;
- е) иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти сафари хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба гуруҳи махсуси кормандон, ки кори онҳо ба характери рафтуомад алоқаманд аст;
- ж) пардохти арзиши роҳкиро то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаиштан ба шахсоне, ки ба онҳо чунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузориҳои ҚТ пешбинӣ шудааст;
- з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватишудагон;
- и) пардохти роҳкирои хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаиштан аз он ҷо дар асоси қонунгузориҳои амалкунанда;
- к) хароҷоти пардохти роҳкирои алоқаманд бо табобати санаторӣ-курортии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузориҳои амалкунанда;
- л) пардохти хароҷоти муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Хароҷоти конвертатсия

Хароҷоте, ки дар натиҷаи конвертатсияи сомонӣ ба дигар асъори хориҷӣ ба вуҷуд меояд.

Хароҷоти комиссия бонкӣ

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ барои гузаронидани амалиёт оиди гузаронидани маблағҳо.

Дигар хароҷоти ҷорӣ

2215 Таъмири ҷорӣ

Таъмири биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти ҷорӣ манзилгоҳҳо;
- б) хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободониҳои биноҳо бо низоми коммуналӣ ва беҳдошти низоми вуҷуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот ба қубурҳои обрасон ва корезҳо, қувваи барқ ва газ, сохтани дастгоҳи гармидиҳии муттамарказ ба ҷои печ ва вобаста ба ин сохтмони дегхонаи нав;
- в) сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва гайра, таҷҳизоти лифтҳо ва ҷомашуйхонаҳо;
- г) хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободониҳои биноҳои истиқоматӣ, газкунонии шаҳрҳо ва қорхонаҳои хоҷагидориҳои ноҳияҳои коргарӣ биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои табобати кудакона, мактабҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва ободониҳои иншоотҳои таъйиноти коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ;
- д) таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ёдгориҳои таърих ва фарҳангӣ;
- е) хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикришуда дар қонунгузориҳои амалкунанда пешбинӣ шуда бошанд.

Таъмири роҳҳо

- а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот.

Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин

- а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар намудҳои нақлиёт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: тормозҳо, қисмҳои

муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молиданӣ ва ғайра), инчунин барои бо ин намуд нақлиёт таъмин намудан (ба ғайр аз маводи сухт).

Таъмири мебели офис ва таҷҳизоти техникий офис.

- а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва ғайра;
- б) хароҷоти хизматрасонии техникий ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, омузишӣ ва ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра);
- в) хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиёти автомобилӣ).

Дигар хизматрасонии техникий ва таъмири ҷорӣ.

2216 Пардохти хизматрасонии мутахассисон

Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд

- а) пардохти хизматрасонӣ барои механикони баҳисобгирӣ: пардохти арзиши кори барои муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки марказҳои ҳисоббарор ва ҳисоби мошинӣ доранд;
- б) хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ;
- в) пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона киро шуда бошанд);
- г) пардохти хароҷоти хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки барои дастгоҳи идоракуни расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва илмӣ;
- д) даъвати шоҳидон, пардохти корииносон ва тарҷумон;
- е) бастанӣ шартномаҳо аз руи корҳои, ки ташилотҳои илмӣ– таҳқиқотӣ иҷро мекунанд, инчунин маблағгузори ташилотҳои илмӣ–таҳқиқотии ҳисоби хоҷагӣ;
- ж) хариди (фармоиши) осори драмавӣ (саҳнавӣ), композитсияҳои мусиқавӣ, осори санъат ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг;
- з) пардохти машваратчиён дар муассисаҳои табобатӣ;
- и) пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо каифиётҳо, ихтироъкорӣ ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ;
- к) пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ аз тарафи ташилотҳои беруна иҷро карда мешаванд;
- л) пардохти ҳуқуқиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба тайёркунии маҳсулот ва ғайра аз руи ангориҳои махсус аз масолеҳи фармоишгар машғуланд;
- м) хароҷоти нигоҳдорӣ ва навкунии хоҷагии ҷангал ва хароҷот барои гузаронидани чорабиниҳо оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ (ҳайвонмурӣ);
- н) дигар хизматрасонии мутахассисон;
- о) пардохти кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, ки барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотии кишоварзӣ ва сохтмонӣ ҷалб карда шудаанд;
- п) пардохти меҳнати кормандони ғайрируйхатӣ (ғайриштати), ки дар асоси шартнома барои иҷрои корҳо ҷалб карда шудаанд;
- р) пардохти меҳнат барои муқовабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо;
- с) пардохти музди меҳнат ва андозҳо барои нигоҳдории вазифаҳо ва касбҳои техникий ва ҳайати хизматрасони мақомтҳои давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ.

Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, чопи хабар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма

- а) нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ё дигар маълумот барои чоп дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои наشريётӣ;
- б) адабиёт, рӯзномаҳо ва дигар маводҳои чопие, ки бо супориши ташилотҳои буҷетӣ дар корхонаҳои наشريётӣ нашр мешаванд.

Хизматрасониҳои алоқаманд бо насб кардани дастгоҳҳои техникий ва таҷҳизот

- а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба кор андохтани танзими воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили ташилот ва дигар корҳои техникӣ аз руи насб кардани воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот.

Дигар хизматрасонии мутахассисон.

2217 Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ

Неруи барқ

- а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ;

Газ

- а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гази табиӣ ва моеъ ба ғайр аз гази табиӣ ва моеъи барои нақлиёти автомобилӣ истифодашаванда;

Гармидиҳӣ

- а) хароҷоти хоҷагидорӣ ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гармидиҳии марказӣ ва автономӣ (манзур харид, расонидан, арракуни, кафондан ва бо тартиб чиндани ҳезум, расонидан ва хариди ангишт ва ғайра)

Баровардани партов

- а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии ахлотҷойҳо, корезҳо ва ғайра;

Обтаъминкунӣ

- а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, аз ҷумла пардохт барои оби хунук ва гарм;

Дигар хизматрасониҳои коммуналӣ.

2218 Пардохт барои хизматрасонии алоқа

Хизматрасонии алоқа

- а) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони доимӣ (стационарӣ), гуфтугуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс;
б) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои каналҳои махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра;
в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳии муҳофизӣ (отаиҳомушкунӣ, милисавӣ).

Пайвасткунии воситаҳои алоқа

- а) пардохт барои пайвасткунии телефонҳои мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар воситаҳои алоқа.

Хизматрасонии почта

- а) пардохти ҳамагуна хизматрасониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани амонатҳо (посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра);
б) пардохти хизматрасонии алоқаманд ба обунашавӣ ба рӯзномаҳои даврӣ;
в) қайдкунии қуттии почта;
г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра).

Дигар хизматрасониҳои алоқа.

2219 Молҳо ва хизматрасониҳои ба дигар категорияҳо шомил нашуда

- а) Хароҷотҳои махсус аз руи рӯйхати махсуси сохторҳои қудратӣ;
б) хароҷоти марбут ба гузаронидани омузишҳои гурӯҳӣ-шабии нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он;
в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ алоқаманданд;
г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунӣ ва аттестатсияи ташилотҳо, озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра;
д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз руи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки мутаносибан ба қисми 22 бурдан наменавад.

23 Хароҷот оиди пардохти фоизҳо

Қисми мазкур дар худ ҳамаи пардохтҳои фоизҳоро аз руи маблағҳои қарзии дохилӣ ва берунӣ, векселҳои хазинадорӣ, дигар воситаҳои сармоягузорӣ, қоғазҳои қиматнок ва вомбаргҳои бурдоки давлатиро дар бар мегирад.

Пардохтҳои фоизӣ – ин пардохтҳои мебошанд, ки барои истифодаи маблағҳои қарзӣ иҷро карда мешаванд. Чунин пардохтҳо аз пардохти маблағи асосии қарз, ки дар маблағгузорӣ гурӯҳбандӣ шудааст, инчунин аз ҷамъовариҳои комиссиянии барои кумак ва ҷойгиркунии ӯҳдадорӣҳои қарзӣ, ки ҳамчун хароҷоти хариди молҳо ва хизматрасониҳо гурӯҳбандӣ мешаванд, фарқ мекунад. Ҳарчанд маблағи фоизҳо метавонад бифосила ҷамъ шавад ҳаҷми андозаи он бояд дар вақти пардохт нишон дода шавад. Дар ҳолати қоғазҳои қиматноки дисконти, ки барои онҳо маблағи фоизҳо пешакӣ ҳисоб карда мешавад, фоиз ҳамчун фарқияти байни нарх вақти барориш ва нарх вақти пардохти он ҳисоб карда мешавад ва вақти пардохти ҳақиқии ӯҳдадорӣ қайд карда мешавад.

Ин категория пардохти фоизҳоеро, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ ба сифати кафил ё кафолатдиҳанда барои қарзҳои таъхиршудаи дигарон баромад мекунанд, дарбар намегирад. Зеро дар натиҷаи чунин пардохтҳо барои мақомоти давлатӣ нисбати қарздор-пардохтнакунанда ба маблағи ҳамаарзиши он дархости молиявӣ ба миён меояд, чунин пардохтҳо ҳамчун қарздиҳии давлатӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд, ҳамчунин пардохти минбаъдаи ин маблағҳо ҳамчун пардохти қарзи давлатӣ нишон дода мешавад. Ин категория инчунин пардохти фоизҳои аз тарафи корхонаҳои идорӣ ё аз номи онҳо барои бахши боқимондаи иқтисодиёт ё ба дигар давлатҳоро дарбар мегирад, зеро ҳаҷми фоида ё зарари ҳазинавии ин корхонаҳо аз фуруши онҳо аз молу хизматрасонӣ бе назардошти пардохтҳо аз рӯи фоизҳо ҳисоб карда мешавад.

231 Фоизҳо

2311 Фоизҳо ба ғайррезидентҳо

Пардохти фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизи пардохтишуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

2312 Фоизҳо ба резидентҳо, ба ғайр аз бахши идораи давлатӣ

Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои дигар бахшҳои иқтисодии миллӣ дохил мешаванд.

Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд.

Фоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ дохил мешаванд.

Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ба ин гурӯҳ шомил мешаванд пардохтҳои даромадҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок ба истиснои саҳмияҳо барои намояндагони ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ

2313 Фоизҳо барои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ

Фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ аз рӯи ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

24 Хароҷот оиди пардохти субсидияҳо

Субсидияҳо дар худ ҳамаи пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориро барои корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ дар бар мегиранд, инчунин хароҷот оиди ҷуброни зарари корхонаҳои тобеъи алоқаманд бо фуруши молу хизматрасонӣ барои бахши берун аз идораи давлатӣ.

241 Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ

2411 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ

- а) хароҷот оиди рафтуоии бенули донишҷӯён ва хонандагон дар нақлиёти шахрӣ дар давоми соли таҳсил;
- б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин хароҷоти ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ;
- в) ҷуброни ҳар гуна фарқиатҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ.

- г) *пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориро барои корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ, инчунин субсидияҳо барои ҷуброни зарари корхонаҳо аз ҳисоби хизматрасонӣ*

2412 Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ

- а) *трансфертҳои ҷориӣ ройгон ва бебозгашт ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши ашёи хориҷӣ ба вуҷудомада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яқвақтаина ё хусусияти доимӣ надошта ва барои ҷуброни ҷунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) ғуруҳбандӣ карда мешаванд.*

25 Харочот оиди ҷудокунии грантҳо

251 Грантҳо

Грантҳо – ин трансфертҳои ихтиёрии дар шакли пулӣ ё натуралие, ки аз тарафи дигар воҳиди

институтсионалии баҳши идораи давлатӣ ё ташкилоти хориҷӣ пардохт карда мешаванд.

2511 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

Пардохти грантҳои ҷорӣ ва асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.

2512 Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)

Пардохти грантҳои ҷориӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ ва ғайра пардохтшаванда.

2513 Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)

Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати байналхалқӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва мақомотҳои ҳукумати сермиллат пардохтшаванда.

2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок

Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ

Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2516 - Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)

Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ

26 Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо

261 Кӯмакпулиҳо

2611 Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ*
- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар доираи барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд.*
- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ*
- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва хизматрасонии харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии хонавода иборат мебошад, инчунин ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои барнома. Кӯмакпулиҳои зерин одатан таъминоти тиббӣ ё стоматологӣ, амалиётҳои ҷарроғӣ, таъминот дар беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ё линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, нигоҳубин дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дарбар мегирад.*

2612 Кӯмаки иҷтимоӣ

Кӯмакпулиҳо

- а) *хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои кӯдакон;*
- б) *пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бесаробони аъзоҳои ҳақиқии академияҳои илмҳо;*
- в) *пардохти кӯмакпулиҳо ба шишироқчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони ба онҳо баробаркардашуда;*
- г) *Кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ;*
- д) *додани омехтаҳои шири ройгон аз таомҳои ширдор барои кӯдакони то дусола аз оилаҳои серфарзанд ё камбизоат, ки дар ҳолати макондан ё ҳуронидани сунъӣ мебошанд;*

- е) пардохти кӯмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марғ ё захмбардорӣ, фаромушхотирӣ, маъюбии хизматчиёни ҷарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои ўҳдадориҳои хизматӣ ба вуҷуд омадаанд, мувофиқи қонунгузорӣ;
- ж) расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат;
- з) дигар кӯмакпулиҳо.

Пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳоли

- а) пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳоли барои неруи барқ ва газ;
- б) пардохти ҷубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат;
- в) кумаки пулӣ барои эҳтиёҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ;
- г) хароҷотҳои ҷуброншаванда барои хизматчиёни ҷарбӣ ва дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузориҳои амалкунанда;
- д) дигар пардохтҳои ҷубронӣ, ки санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд.

27 Дигар хароҷот

271 Хароҷоти марбут бо моликият, ба истиснои фоида

2711 Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо (страховой полис) вогузоришуда

Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоришуда. Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои суғуртавӣ бошанд. Дар ин ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои руйпуш кардани хатарҳои (рискҳои) мавҷудаи алоқаманд бо биманомаҳои ҳаёт, ки ба арзиши онҳо ё биманомаҳои шабеҳ бо назардошти фоида изофа карда мешаванд, воситаҳои гирифташуда ҳамчун пешпардохти подош, инчунин захираҳои барои талаботҳои пардохтнашуда оиди ҷуброни суғуртавӣ, дошта бошанд.

2712 Хароҷот ба даромади солиёна (рента)

Рента хароҷотеро дар назар дорад, ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи замин, захираҳои қабри замин ва дигар дороиҳои табиӣ содир шудаанд.

2713 Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва гайриистiqоматӣ ва иншоот, инчунин дигар биноҳо. Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд таҷҳизот, аз он ҷумла, мебел ва техникаи офис, нақлиёти автомобилӣ ва ғайра.

2714 Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда

Дигар хароҷоти ба зерқисми 271 шомилнашуда.

272 Хароҷоти дигари гуногун

2721 Идрорпулиҳо

- а) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуён, аспирантҳо ва докторантҳо ва барои ҷимояи диссертатсияҳо;
- б) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муассисаҳои таълимии олӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ғайра ординатура мегузаранд, инчунин хароҷот аз ҳисоби фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти кумакпулиҳои яквақтаина ба хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, донишҷуёни муассисаҳои таълимии олӣ ва аспирантҳо;
- в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ.

2722 Нафақаҳо

- а) ҳамаи нафақаҳое, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои давлатӣ пардохт мешаванд.

2723 Ҷубронпулиҳо барои хуроқворӣ

- а) Ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи озуқавориҳои хизматчиёни ҷарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузориҳои амалкунанда.

2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

- а) пардохти ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъии хизматчиёни ҷарбӣ ва кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи қонунгузориҳои амалкунанда.

2725 Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо

а) пардохти ҷаримаҳо, ғоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо.

2726 Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

а) Ба ин ҳо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар баҳши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2727 Ҷубронпулии яквақтаина

а) пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои дастгирии онҳо.
б) пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ зарардидаанд, барои дастгирии онҳо.

2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳи шомилнашуда

а) трансфертҳои, ки ба трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар моддаҳо бурданиш ғайримумкин аст.

2729 Ҳиссаҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус

а) Ҳиссаҷудокуниҳо аз даромад аз рӯи маблағҳои махсус, вобаста ба хизматрасониҳои иловагии муассисаҳои буҷетӣ

273 Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ**2731 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ**

а) ба ин пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба баҳши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2732 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба муассисаҳои молиявии давлатӣ.

2733 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои ғайримолиявии хусусӣ.

2734 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои молиявии хусусӣ

2735 Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳи шомил нашудаанд

Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ дохилнашавандаи гурӯҳи 273 бурдан надорад.

28 Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо**281 Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ****2811 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)**

Сохтмони нав

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба қор даровадани он бо иқтисодии пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндаиш ғайрмақсаднок эътироф шудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намоишаванд;
- б) хароҷот, инчунин корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти хариди фонди манзили тобег, ҳуҷраҳои хизматӣ;

2812 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистикоматӣ)

Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти ёрирасон ва хизматрасони дошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқишуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтисоди пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нав бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндааш ғайрмақсаднок эътироф шудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намоишаванд;
- б) хароҷот барои корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

2813 Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)

Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳо амали мешуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2814 Мошинҳо ва таҷҳизот

Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ

- а) хариди воситаҳои нақлиёт, мошинҳои таъиноти махсус, таҷҳизот барои бартарафкунии натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин.

Хариди дигар мошин ва таҷҳизот

- а) хариди воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизот;
- б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра.

2815 Фондҳои асосии ғайримодӣ

Ҷамъовариҳои осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра

- а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳои, ки ё арзиши муайянеро муаррифӣ мекунанд ё дорои сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

Таъминоти барномавии компютерҳо

- а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгонҳои барои онҳо ва ғайра).

Фонди китобхона

- а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъиноти нигоҳдориҳои дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки

таъйиноти нигоҳдори на зиёда аз як солро доранд, бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос гарданд.

2816 Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

Захираҳои стратегӣ

а) хароҷоти ташикил намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва молҳои барои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ.

Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташикилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд (масалан хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои беҳамто ва коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо тайёркардашуда);

б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти муҳимдошта.

2817 Дорониҳои ғайриистехсолӣ

Хариди замин

а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.

б) хароҷот барои ободони замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар

Хариди дорониҳои ғайримоддӣ ғайриистехсолӣ

а) ба дорониҳои ғайримоддӣ дорониҳое дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. Ба онҳо хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фойданок ва истифодаи шикоргоҳҳо, дигар имтиёз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва нишонҳои молӣ, дохил мешавад.

б) Хароҷоти марбут бо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир.

282 Хариди дорониҳои молиявӣ дохилӣ

2821 Зиёдкунии бақияҳои асбӯрӣ ва амонатҳо

Бонки миллии Тоҷикистон

Моддаи мазкур таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдори БМТ ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмӯи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Бонки амонатгузори Тоҷикистон «Амонатбонк» (фондҳои махсус)

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдори БДА «Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмӯи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дарбар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк)

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдори Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмӯи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Дигар бонкҳои амонатӣ

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдори дигар ташикилотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмӯи амалиётҳои

мақомотҳои идоракуни бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархро дарбар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиҳои ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2822 Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо

Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунӣ давлатӣ

Ин категория қарздиҳро бо тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии дигар сатҳҳои идоракунӣ давлатӣ, ё ба ибораи дигар бахши идоракунӣ давлатиро ба истиснои мақомотҳои байналмиллалӣ идоракунӣ дарбар мегирад. Дар ин категория ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои идоракунӣ, ки бо мақсадҳои таъмини ин мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида шудаанд, дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои бозоргири мақомот-қарздеҳро барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолати набудани ариза ё эзоҳот аз тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи онҳо, чунин амалиёт бояд ҳамчун қарздиҳӣ гурӯҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои қиматноки сатҳи идоракунӣ дар поёнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – дар ҳолати хариди ӯҳдадориҳои қарзии аз тарафи мақомоти идоракунӣ ҳамон сатҳи идоракунӣ ё аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунӣ ҳамчун қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда, дар омили мақомот-қарздеҳ вақти муайянкунии дефитсит бо хароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омили мақомот-қарзгир бошад, онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузори дефитсит нишон дода мешаванд.

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ

Ссуда барои корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ ҳамчун асос барои пайдоиши дархости молиявӣ ё зиёдиҳои ҳиссаи у дар сармояи худии чунин корхона тарҳи маблағҳо барои пардохтро дар бар мегирад. Маблағҳои бебозгашиёте, ки дар натиҷаи онҳо ягон дархости молиявӣ ё иштирок дар сармояи худии корхонаҳо ба миён намеояд, бояд ҳамчун трансферти ҷорӣ ё асосӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатии молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо барои муассисаҳои молиявӣ ва маблағгузори давлатии ҳамаи фаъолияти қарздиҳии мақомотҳои давлатӣ ва дар бахши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандишавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, ссудаҳо барои корхонаҳои хусусии молиявиро да бар мегирад.

Қарздиҳии гурезагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додашавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии кӯчандагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додашавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии дигар

Ба ингурӯҳ ҳамаи дигар қарздиҳӣҳое, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил нашудаанд, дохил мешавад.

Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя

Ба ин гурӯҳ хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя дохил мешавад.

283 Хариди дороиҳои молиявии берунӣ

2831 Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо

Институтҳои молиявии берунӣ – ин категория қарздиҳиеро дарбар мегирад, ки институтҳои молиявии беруниро фаро мегиранд.

2832 Қарздиҳии берунӣ

Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиёсӣ) – пардохти ҳама намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташилотҳои байналхалқӣ ва байнидавлатие, ки дар ҳолати баромадани давлат аз аъзогӣ дар ин ташилот бояд ба у бозгардонда шаванд. Аммо аъзоҳаққиҳо, ки бояд аз тарафи ташилотҳои пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин гурӯҳ дохил намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА).

Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналхалқӣ

Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи ташилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ дарбар мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ё бонкҳои минтақавии рушд дар ҳамин ҷо гурӯҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи аъзогии ягон давлат дар ин ташилотҳо ин маблағҳо баргардонанда мешаванд. Пардохтҳоро барои Ҳазинаи Байналмиллалӣ Асфдор мақомотҳои танзимкунандаи пулӣ-қарзӣ амалӣ менамоянд, аз ин рӯ онҳо ба инҷо дохил нашуда, дар баҳии муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ

Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодишуда ва тарҳи маблағҳои пардохтро дарбар мегирад.

Дигар қарздиҳии берунӣ

284 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ

2841 Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатии идоракуниро аз рӯи ӯҳдадориҳои қарзии векселҳои ҳазинадорӣ дарбар мегирад.

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда.

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда.

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳоли харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи аҳоли харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо

Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ дарбар мегирад.

Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо

Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва дигар воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ ва ташилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳо-нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин саҳмияҳоро дарбар мегирад.

2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ

Аз Бонки умумиҷаҳонӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки умумиҷаҳонӣ дарбар мегирад.

Аз Бонки осиёии рушд

Ин категория маблаги қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблаги пардохтро аз Бонки осиёи рушд дарбар мегирад.

Аз Иттиҳоди аврупо

Ин категория маблаги қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблаги пардохтро аз Иттиҳоди аврупо дарбар мегирад.

Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ

Ин категория маблаги қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблаги пардохтро аз ташкилотҳои байналхалқӣ дарбар мегирад.

Аз дигар давлатҳо

Ин категория маблаги қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблаги пардохтро аз дигар давлатҳо дарбар мегирад.

Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон

Ин категория маблаги қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблаги пардохтро аз Таҳвилкунандагон дарбар мегирад.

Зерқисми 2.4. Дастурамал оиди истифодаи зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷет истифода мешавад

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнат ва иловапулиҳо

1 Музди меҳнат дар шакли пулӣ

Пардохти музди меҳнат дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

2 - Музди меҳнат дар шакли табиӣ

Пардохти музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ).

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

3 - Подошпулиҳо

Пардохти подошпулиҳо дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

4 - Пардохти ҳаққи хизмат

Пардохти ҳаққи хизмат дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

5 - Пардохтҳои дигар барои кормандон

Пардохтҳои дигаре, ки ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон гурӯҳ шомил нашудаанд.

212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

1 - Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

б) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои пардохти кўмакпулиҳо барои корношоями муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кўмакпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва пардохти дигар кўмакпулиҳо.

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

1 - Суғуртаи саломатӣ

а) хароҷоти суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар хориҷа амалӣ менамоянд ва кормандони муассисаҳои буҷетӣ.

2 - Дигар суғуртаи давлатӣ

а) суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар муассисаҳои буҷетие, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.

22 - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

1 - Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ

а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолех, қоғаз ва лавозимоти нақшакашӣ;

б) тайёркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳо оиди коргузорӣ, бланкҳо ва варақаҳо (ведомостҳо);

в) хароҷот барои хариди адабиёти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;

г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда нашудаанд ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолех, инчунин барои дарсҳо бо қудакон дар боғчаҳои қудакон, хонаҳои қудакон, шифохонаҳои қудакон ва дигар муассисаҳои қудакона;

- д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо, билетҳои донишҷуӣ, дафтарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо барои муассисаҳои таълимӣ;
- е) хариди бланкҳои ҳисоботдиҳии қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, шаҳодатнома оиди таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра.

2 - Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ

- а) ашёҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, донишҷуён ва аспирантон;
- б) хариди белҳо, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, фурузонакҳои тафсон, фурузонакҳои каммасраф (ламп дневного освещения щеток), қулфҳои дар, ҷоруб, латта, мастиқ барои пардоздиҳии фарш, пайкораҳо, собун барои шустани фарш ва дигар инвентари хоҷагидорӣ;
- в) хариди воситаҳо барои дезинфексия ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (барои истифодаи дохилӣ);
- г) шустани либоси тағ ва хизматрасонии санитарӣ – гигиенӣ (собун, ҳаммом, пасткунии муй, чутка ва хокаҳои дандоншуй, пур кардани курпая бистар ва ғайра);
- д) ашёҳои ҳифзи беҳатари меҳнат (дастакҳо, ниқобҳо, ниқоби зидди газ ва ғайра), таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои беҳатари зиддисухторӣ ва ғайра;
- е) хариди ашёҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат мекунанд, новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину нигоҳдории мошинҳо, ки ба моддаи «2215» бурда мешаванд);
- ж) хароҷоти ашёҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиёд хизмат кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои на он қадар калон, деталҳои эҳтиётӣ, табақчаҳо, лавозимоти ошхона, мошинкаҳои чопкунӣ, калкуляторҳо, амволи ҳифзи шахрвандӣ ва ғайра), ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои эҳтиётии мошинҳо, ки дар моддаи «2215» инъикос мегардад;
- з) таъмин кардани муассисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди гираҳо, нештарҳо, ҳароратсанҷҳо, сузандоруҳо, сузанҳо ва ғайра.
- и) хариди масолеҳ ва ашёҳои гуногун барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ (шишаҳои санҷиш, колбаҳо ва ғайра), фулузот, реактивҳо, таркибҳои кимиёвӣ барои корҳои илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди ҳайвонот аз тарафи марказҳои хунгузаронӣ барои муайян кардани сифати таркиботи хунӣ, хариди ҳайвонот ва чорвои таҷрибавӣ барои дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ барои корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ;
- к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ ва ғайра) барои мақсадҳои шахрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ дохил намешаванд;
- л) хароҷоти сохтани макетҳои таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ тайёр кардаанд;
- м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин проекторҳо, баландгуякҳо ва ғайра);
- н) тайёркунии харитаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо, ангораҳо, макетҳо ва дигар ашёҳои ҳислати муваққатидошта, ки дар вақти ташики

намоишҳои осорхонаю намоишгоҳҳо масолеҳи ёрирасон ба ҳисоб мераванд;

3- Масолеҳи масрафӣ

Масолеҳҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матрисавӣ ва дигар намуди принтерҳо истифода мешаванд ва бояд дар як давраи муайян иваз ва ранг пур карда шаванд, ё барқарор карда шаванд. Ин картриҷҳои рангӣ, лентагӣ ва тонери таркибии онҳо, маводи пуркунанда барои онҳо (ранг, тонер), инчунин ҳомил (носител) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).

4- Инвентари мулоим ва либоси расмӣ

- а) хариди матоъ ва масолеҳ, харид ва тайёркунии либоси тағ, либос, пойафзол, либоси расмӣ ҷарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти раҳти хоб. Либоси махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси варзишӣ, тунҳо, дигар либос ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, ба ғайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд;
- б) хариди масолеҳ барои ороиши саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра барои театрҳо ва хонаҳои маданият;
- в) хариди бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.

5- Хуруқворӣ

- а) хароҷоти хуруқворӣ дар муассисаҳои таълимӣ – профилактикӣ, хонаҳои маъҷубон, хонаҳои кудакон, боғчаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ (ПТУ), ОКТ-ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гурӯҳҳои рӯзонаи шаҳрию деҳоти рузашон дарозкардашуда. Инчунин хароҷоти (изофанархӣ ба арзиши ратсиони маводи хом) тайёркунии хуруқ дар он ҳолатҳое, ки хуруқворӣ дар корхонаҳои хуруқи умум таъкил карда шавад, инчунин дар дигар муассисаҳо мувофиқи қарорҳои ҳукумат;
- б) хароҷоти барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуруқи махсус барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият мекунанд (додани шир ва ғайра);
- в) ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман руйпуш кардани қиматишавии арзиши хурока дар мактабҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ –техникӣ, муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ алоқаманд мебошанд;
- г) хароҷоти хӯрока (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар хоҷагиҳои ёрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиёни ҷарбии хизматӣ фаврӣ, шахсони ба ҷамъомадҳои ҷарбӣ даъватшуда, курсантҳои муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсуси ҷарбӣ;
- д) хароҷоти хӯрока барои хизматчиёни ҷарбӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда, дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузори амалкунанда;
- е) хароҷоти хӯрока барои ҳайвоноти хизматӣ;
- ж) хароҷоти хӯрока барои маҳкумшудагони муассисаҳои системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ.

6- Доруворӣ, воситаҳои басту банд

- а) хариди доруворӣ, доруқуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи муассисаҳои буҷавӣ;
- б) хариди доруворӣ, заҳрхимикатҳо барои мубориза бар зидди зараррасонандагони кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи биологӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, ваксинаҳо, витаминҳо;
- в) хариди наворҳо (пленок) барои сураҳои рентгенӣ, масолеҳ барои анҷомдиҳии таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо

(анализ), ки дар дигар муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати надоштани лабораторияи худ);

г) пардохт ба донорҳо бо назардошти ҳурока;

д) хариди хун барои хунгузаронӣ;

е) дигар хизматрасонӣ ҷиҳати муолиҷаи хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои таъхироти машварати табибон.

7 - Дигар молҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар молҳо ва хизматрасонӣ, ки ба моддаи 2211 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2212 - Хариди молҳои техникаӣ

1 - Молҳои техникаӣ таъйиноти низомӣ

Хароҷоти оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҳарбӣ, мусаллаҳкунӣ, воситаҳои алоқаи таъйиноти ҳарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси истифодаи дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат.

2213 - Маводи суخت ва рағанҳои молидани

1 - Бензин

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои бензин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси бензин инъикос шаванд.

2 - Сузишвориҳои дизелӣ (Солярка)

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои сузишвориҳои дизелӣ. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси сузишвориҳои дизелӣ инъикос шаванд.

3 - Керосин

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои керосин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда авиа-керосин ва дигар маркаҳои махсуси керосин инъикос шаванд.

4 - Мазут

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои мазут.

5 - Рағани автомобил

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои рағани автомобил.

6 - Дигар маводи сузишворӣ

Хароҷоти дигар намудҳои сузишворӣ, ки ба моддаи 2213 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2214 - Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

1 - Пардохтҳои иҷоравӣ

а) пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои идораҳо, таҷҳизот, техника, ҳама намуди автомобилҳо ва воситаҳои нақлиёт;

б) хароҷоти иҷораи нақлиёт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар мақсадҳои хоҷагдорӣ, инчунин барои расонидани ашёҳо (кашондани об, ҳезум, расонидани маводи хурока, доруворӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари мулоим, таҷҳизот, либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва ғайра);

2 - Таълим ва бозомӯзии кормандон

а) пардохт барои омӯзиш ва азнавтайёркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. Моддаи зерин фақат пардохт барои омӯзиш, азнавтайёркунӣ ва таҷрибаомӯзии истеҳсолиро дарбар мегирад;

б) Хароҷоти марбут бо чорабиниҳои тайёрии то даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва қисмҳои ҳарбӣ.

3 - Хароҷоти намоёндагӣ

- а) хароҷоти марбут ба қабул ва ғусели намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби муайян ғузaronида мешавад;
- б) хизмтрасони ҳоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва ғайра;
- в) ғузaronидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки ташикилашон мувофиқи қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад;

4 - Тайёр кардани мукофотҳо, ғувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо

- а) тайёр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакориҳо, нишонҳои сарисинагӣ, шиорҳо, шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҳарбии аскарон, сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ;
- б) тайёр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашнӣ, нишохҳои хотиравӣ, медалҳо, сертификатҳо, тангаҳо ва тухфаҳои хотиравӣ.

5 - Хароҷоти сафари хизматӣ

- а) пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои хизматӣ, хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный), хароҷоти марбут бо ҷамъомадҳои судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо рафтуомадҳои хизматӣ;
- б) хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо ва ғайра;
- в) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва конфронсҳои хусусияти илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ дошта, пардохти хароҷоти сафари хизмати (арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомузии истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон фиристода мешаванд, инчунин ба пунктҳои таълимӣ-маишваратӣ барои ғузaronидани дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомузии истеҳсолии хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти ғузаитани таҷрибаомузии);
- г) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, инчунин сафарҳои хизмати истеҳсолии кормандони ташикилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки бо санҷиши мошинӣ ва асбобҳо алоқаманданд;
- д) пардохти баландбардориҳо, арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти ба сафоратхонаҳо, консулхонаҳо, намояндагӣҳо дар хориҷа, мактабҳо, ташикилотҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон, инчунин мутахассисони ҷавоне, ки муассисаҳои таълимии олий ва миёнаи махсусро тамом намудаанд (подемный);
- е) иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти сафари хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба ғуруҳи махсуси кормандон, ки кори онҳо бо характери рафтуомад алоқаманд аст;
- ж) пардохти арзиши роҳкиро то ҷои ғузaronидани рухсатӣ ва ба барғаиштан ба шахсоне, ки ба онҳо ҷунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст;
- з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватшудагон;
- и) пардохти роҳкиро хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ то ҷои ғузaronидани рухсатӣ ва барғаиштан аз онҳо дар асоси қонунгузори амалкунанда;
- к) хароҷоти пардохти роҳкиро алоқаманд бо табобати санаторӣ-курорти хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузори амалкунанда.

6 - Хароҷоти конвертатсия

Хароҷоте, ки дар вақти конвертатсияи сомонӣ ба асъори хориҷӣ ба вуҷуд меоянд.

7 – Харочот оиди комиссияи бонкӣ

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ вақти гузаронидани амалиёт оиди интиқоли маблағҳо.

8 - Дигар хароҷоти ҷорие, ки ба дигар категорияҳо мансуб нагардидаанд

Дигар хароҷоти ҷорӣ, ки ба моддаи 2214 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2215 - Таъмири ҷорӣ

1 - Таъмири биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти ҷории манзилгоҳҳо;*
- б) хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободонии биноҳо бо низоми коммуналӣ ва беҳдошти низоми вучуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот ба қубурҳои обрасон ва корезҳо, қувваи барқ ва газ, дастгоҳи гармидиҳии муттамарказ ба ҷои печ ва вобаста ба ин сохтмони дегхонаҳои нав;*
- в) сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва ғайра, таҷҳизоти лифтҳо ва ҷомашуйхонаҳо;*
- г) хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободонии биноҳои истиқоматӣ, газкунонии шаҳрҳо ва корхонаҳои хоҷагидорӣ, ноҳияҳои коргарӣ, биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва ободонии иншоотҳои таъйиноти коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ;*
- д) таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ёдгориҳои таърих ва фарҳанг;*
- е) хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикришуда дар қонунгузориҳои амалкунанда пешбинӣ шуда бошанд.*

2 - Таъмири роҳҳо

- а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот.*

3 - Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин

- а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар намудҳои нақлиёт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: тормозҳо, қисмҳои муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молидани ва ғайра), инчунин барои бо ин намуд таъмин намудани нақлиётҳо (ба ғайр аз маводи сухт).*

4 - Таъмири мебелӣ идорӣ ва таҷҳизоти техникаи идорӣ

- а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва ғайра;*
- б) хароҷоти хизматрасонии техникаӣ ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, омузишӣ ва ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра);*
- в) хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиёти автомобилӣ).*

5 - Хизматрасонии техникаӣ ва таъмири ҷории ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хароҷоти хизматрасонии техникаӣ ва таъмири ҷорие, ки ба моддаи 2215 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон

1 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд

- а) пардохти хизматрасонӣ барои механиккунонии баҳисобгирӣ: пардохти арзиши кори барои муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки марказҳои ҳисоббарор ва ҳисоби мошини доранд;*
- б) хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ;*

- в) пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона киро шуда бошанд);
- г) пардохти хароҷоти хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки барои дастгоҳи идоракунӣ расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва илмӣ;
- д) даъвати шоҳидон, пардохти кориносон (экспертҳо) ва тарҷумон;
- е) бастанӣ шартномаҳо аз рӯи корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ иҷро мекунанд, инчунин маблағгузориҳои ташилотҳои илмӣ – таҳқиқотии ҳисоби хоҷагӣ;
- ж) хариди (фармоиши) осори драмавӣ (саҳнавӣ), композитсияҳои мусиқавӣ, осори санъат ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг;
- з) пардохти машваратчиён дар муассисаҳои табобатӣ;
- и) пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо каифиётҳо, ихтироъкорӣ ва пешниҳодҳои раціонализаторӣ;
- к) пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ аз тарафи ташилотҳои беруна иҷро карда мешаванд;
- л) пардохти ҳуқуқиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба тайёркунии маҳсулот ва ғайра аз рӯи ангориҳои махсус аз масолеҳи фармоишгар машгуланд;
- м) хароҷоти нигоҳдорӣ ва навкунии хоҷагии ҷангал ва барои гузаронидани чорабиниҳо оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ (ҳайвонмурӣ);
- н) дигар хизматрасонии мутахассисон;
- о) пардохти музди меҳнати кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, ки барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотии кишоварзӣ ва сохтмон ҷалб карда шудаанд;
- п) пардохти музди меҳнати кормандони ғайририҷхатӣ (ғайриштатӣ), ки дар асоси шартнома барои иҷрои корҳои ҷалб карда шудаанд;
- р) пардохти музди меҳнат барои муқовабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо;
- с) пардохти музди меҳнат ва андозҳо барои нигоҳдориҳои вазифаҳо ва касбҳои техникӣ ва ҳайати хизматрасонии мақомотҳои давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ.

2 - Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, чопи хабар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма

- а) нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ё дигар маълумот барои чоп дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои нашриётӣ;
- б) адабиёт ва рӯзномаҳо, ки бо супориши ташилотҳои буҷетӣ дар корхонаҳои нашриётӣ нашр мешаванд.

3 - Хизматрасониҳои алоқаманд бо насби дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот

- а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба кор андохтани танзими воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили ташилот ва дигар корҳои техникӣ аз рӯи насб кардани воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот.

4 - Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудааст.

Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба моддаи 2216 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ

1 - Неруи барқ

- а) хароҷоти ҷамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ;

2 - Газ

а) хароҷоти ҳамаи ташикilotҳои буҷетӣ барои истифодаи газӣ табиӣ ва моеъ ба ғайр аз газӣ табиӣ ва моеъи барои нақлиёти автомобилӣ истифодашаванда;

3 - Гармидиҳӣ

а) хароҷоти хоҷагидорӣ ҳамаи ташикilotҳои буҷетӣ: барои истифодаи гармидиҳии марказӣ ва автономӣ (манзур харид, расонидан, арракунӣ, кафондан ва ба тартиб чидани ҳезум, расонидан ва хариди ангишт ва ғайра)

4 - Баровардани партовҳо

а) хароҷоти ҳамаи ташикilotҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии ахлотҷойҳо, тозакунии корезҳо ва ғайра;

5 - Обтаъминкунӣ

а) хароҷоти ҳамаи ташикilotҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, аз ҷумла пардохт барои оби хунук ва гарм;

6 - Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хизматрасониҳои коммуналие, ки ба моддаи 2217 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2218 - Пардохт барои хизматрасонии алоқа

1 - Хизматрасониҳои алоқа

- а) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони доимӣ (стационарӣ), гуфтугуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс;
- б) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои каналҳои махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра;
- в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳии муҳофизӣ (оташихомушкунӣ, милисавӣ).

2 - Насби воситаҳои алоқа

а) пардохт барои пайваस्तкунии телефонҳои мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар воситаҳои алоқа.

3 - Хизматрасониҳои почта

- а) пардохти ҳама гуна хизматрасониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани амонатҳо (посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра);
- б) пардохти хизматрасонии алоқаманд бо обунашавӣ ба рӯзномаҳои даврӣ;
- в) қайдкунӣ қуттии почта;
- г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра).

4 - Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хизматрасониҳои алоқае, ки ба моддаи 2218 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2219 - Дигар молу хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда

1 - Истифодаи дигар молу хизматрасониҳои ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнашуда.

- а) Хароҷотҳои махсус аз рӯи руйхати махсуси сохторҳои қудратӣ;
- б) хароҷоти марбут бо гузаронидани омузишҳои гурӯҳӣ-штабии нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он;
- в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ алоқаманданд;
- г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунӣ ва аттестатсияи ташикilotҳо, озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра;
- д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз рӯи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки мутаносибан ба қисми 22 бурдан наметавад.

23 – Хароҷоти пардохти фоизҳо

231 - Фоизҳо

2311 - Фоизҳо ба нерезидентҳо

1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Пардохти фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизии пардохтишуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

2312 - Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ

1 - Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ

Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои дигар баҳшҳои иқтисодии милли дохил мешаванд.

2 - Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон

Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд.

3 - Фоизҳо барои дигар резидентон ба ғайр аз воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ

Фоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои баҳши давлатӣ. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои баҳши давлатӣ дохил мешаванд.

4 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Даромадҳо аз ҳисоби қоғазҳои қиматнок ба истиснои саҳмияҳо. Ба ин гурӯҳ шомил мешаванд пардохтҳои даромадҳо ба истиснои саҳмияҳо барои намояндагони ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои баҳши давлатӣ

2313 - Фоизҳо барои воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ

1 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ аз рӯи ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

24 – Харочоти пардохти кӯмакпулиҳо (субсидияҳо)

241 - Ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ

2411 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ молиявӣ ва ғайримолиявӣ

1 - Ба корхонаҳои тобё

- а) хароҷот оиди рафтуоии бепули донишҷуён ва хонандагон дар нақлиёти шаҳрӣ дар давоми соли таҳсил;*
- б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин хароҷоти ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ;*
- в) ҷуброни ҳар гуна фарқиятҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ.*

2 - Ба дигар Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ ғайримолиявӣ

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ.

3 - Ба Корпоратсияҳои давлатӣ (ташкilotҳо) молиявӣ

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) молиявии давлатӣ.

2412 - Ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ

1 - Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

- а) трансфертҳои ҷори ройгон ва бебозгаиш ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши ашёи хориҷӣ ба вучудодада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яқвақтаина ё хусусияти доимӣ надошта ва барои ҷуброни ҷунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.*

2 - Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

- а) трансфертҳои ҷори ройгон ва бебозгаиш ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши ашёи хориҷӣ ба вучудодада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яқвақтаина ё характери доимӣ надошта ва барои ҷуброни ҷунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.*

25 – Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо

- 251 - Грантҳо**
- 2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ**
- 1 - Грантҳои ҷорӣ**
Пардохти грантҳои ҷории ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.
- 2 - Грантҳои асосӣ**
Пардохти грантҳои асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.
- 2512 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)**
- 1 - Грантҳои ҷорӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ**
Пардохти грантҳои ҷории ба ташкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ пардохтшаванда.
- 2 - Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо**
Пардохти грантҳои ҷории ба дигар ташкилотҳо пардохтшаванда.
- 2513 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)**
- 1 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати байналхалқӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ**
Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати байналхалқӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ пардохтшаванда.
- 2 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати сермиллат**
Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати сермиллат пардохтшаванда.
- 3 - Грантҳои асосӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда**
Дигар грантҳои асосие, ки ба моддаи 2513 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.
- 2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок**
- 1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд**
- 2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ**
- 1 - Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд**
- 2516 - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)**
- 1 - Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ**
- 26 - Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо**
- 261 - Кӯмакпулиҳо**
- 2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ**
- 1 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ**
Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар доираи барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд.
- 2 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ**
Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва хизматрасониҳои харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии хонавода иборат мебошад, инчунин ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои барнома. Кӯмакпулиҳои зерин одатан таъминоти тиббӣ ё стоматологӣ, амалиётҳои ҷаррохӣ, таъминот дар беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ё линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, нигоҳубин дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дар бар мегирад.
- 2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ**
- 1 - Кӯмакпулиҳо**
- а) хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои қудакон;*
б) пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бесаробони аъзоҳои ҳақиқии академияҳои илмӣ;
в) пардохти кӯмакпулиҳо ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони ба онҳо баробаркардашуда;
г) кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ;

- д) додани омехтаҳои шири ройгон аз таомҳои ширдор барои қудакони то дусола аз оилаҳои серфарзанд ё камбизоат, ки дар макондан ё хуронидани сунъӣ мебошанд;
- е) пардохти кӯмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марг ё захмбардорӣ, фаромушихотирӣ, маъюбии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти қорҳои дохилӣ ва қормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои ўҳдадорихои хизматӣ ба вуҷуд омадаанд, мувофиқи қонунгузорӣ;
- ж) расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат;
- з) дигар кӯмакпулиҳо.

2 - Пардохтҳои қуброни ба аҳоли

- а) пардохти қубронпулиҳо ба аҳоли барои неруи барқ ва газ;
- б) пардохти қубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат;
- в) кумаки пулӣ барои эҳтиёҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ;
- г) хароҷоти қуброншаванда барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар қормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузори амалкунанда;
- д) дигар пардохтҳои қубронӣ, ки санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд.

3 - Кумакули яквақтаина

- а) Пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандони дар натиҷаи офатҳои табиӣ зарардида, барои дастгирии мавҷудияти онҳо.

27 Дигар Харочот

271 - Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоида

2711 - Харочоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо (страховой полис) вогузоршуда

- 1 - Харочоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда**
Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои суғуртавӣ бошанд. Дар ин ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои руйпуш кардани хатарҳои (рискҳои) мавҷудаи алоқаманд бо биманомаҳои ҳаёт, ки ба арзиши онҳо ё биманомаҳои шабеҳ бо назардошти фоида изофа карда мешаванд, воситаҳои гирифташуда ҳамчун пешпардохти подош, инчунин захираҳои барои талаботҳои пардохтнашуда оиди қуброни суғуртавӣ, дошта бошанд.

2712 - Харочот ба даромади солиёна (рента)

1 - Харочот ба даромади солиёна (рента)

Рента хароҷотеро дар назар дорад, ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи замин, захираҳои қабри замин ва дигар дороиҳои табиӣ содир шудаанд.

2713 - Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот

1 - Харочоти суғуртаи биноҳо

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва гайриистiqоматӣ ва иншоот, инчунин дигар биноҳо.

2 - Харочоти суғуртаи таҷҳизот

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд таҷҳизот, аз он ҷумла мебел ва техникаи офис, нақлиёти автомобилӣ ва гайра.

2714 - Харочоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда

1 - Харочоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда

Хароҷоти ба дигар зерқисми 271 шомилнашуда.

272 - Дигар хароҷоти гуногун

2721 Идрорпулиҳо

1 - Идрорпулиҳо

- а) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуён, аспирантҳо ва докторантҳо ва аз руи ҳимояи диссертатсияҳо;

- б) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муассисаҳои таълимии олӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ғайра ординатура мегузаранд, инчунин хароҷот аз ҳисоби фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти кумакули яквақтаина ба хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, дошиҷуёни муассисаҳои таълимии олӣ ва аспирантҳо;
- в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ.

2722 Нафақаҳо

1 - Нафақаҳо

- а) ҳамаи нафақаҳои, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ ва дигар ташилотҳои давлатӣ пардохт мешаванд.

2723 Ҷубронпулиҳо барои хуруқворӣ

1 - Ҷубронпулиҳо барои хуруқворӣ

- а) ҷуброни пулӣ бар ивази ҳисси озуқавории хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузори амалкунанда.

2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

1 - Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

- а) пардохти ҷубронпулӣ бар ивази амволи шайъии хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузори амалкунанда.

2725 Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо

1 - Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо

- а) пардохти ҷаримаҳо, ғоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо.

2726 Трансфертҳо ба ташилотҳои ғайритиҷоратӣ

1 - Трансфертҳо ба ташилотҳои ғайритиҷоратӣ

- а) Ба ин ҷо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар баҳши ташилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2727 Ҷубронпули яквақтаина

1 - Ҷубронпули яквақтаина

- а) пардохтҳои пулӣ ба шахрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои дастгирии онҳо.
- б) пардохтҳои пулӣ ба шахрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ зарардидаанд, барои дастгирии онҳо

2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳҳои шомилнашуда

1 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳҳои шомилнашуда

- а) трансфертҳои, ки ба трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар моддаҳо бурдани ғайримеҳмон аст.

2729 Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳои оид ба маблағҳои махсус

1 Пардохти даромадҳои, ки аз болои хароҷотҳои барзиёд мебошанд

- а) Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳои оид ба маблағҳои махсус, барои расонидани хизматрасониҳои иловагӣ аз ҷониби муассисаҳои буҷетӣ.

273 - Хароҷотҳои барои мақсадҳои асосӣ

2731 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

- а) ба ин ҷо пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба баҳши ташилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда

мешаванд ва як қисми баҳши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2732 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ молиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба муассисаҳои молиявии давлатӣ.

2733 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои ғайримолиявии хусусӣ.

2734 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои молиявии хусусӣ

2735 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

1 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ дохилшавандаи гурӯҳи 273 бурдан надорад.

28 - Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо

281 – Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ

2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)

1 – Сохтмони нав

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба қор даровадани он бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайронишуда, ки истифодаи ояндааш ғайримақсаднок эътироф шудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба қор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;

б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин қорҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои қорҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

3 - Хариди биноҳо ва иншоот

а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти хариди фонди манзили тобеъ, ҳучраҳои хизматӣ;

2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)

1 – Сохтмони нав

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба қор даровадани он бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайронишуда, ки истифодаи ояндааш ғайримақсаднок эътироф шудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда

(бе васеъкунии худи биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;

- б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)

1– Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои амалимешуда, аз он ҷумла роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

3 - Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот

1 - Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ

- а) хариди воситаҳои нақлиёт, мошинҳои таъйиноти махсус, таҷҳизот барои бартарафкунии натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин.

2 - Хариди дигар мошин ва таҷҳизот

- а) хариди воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизот;
б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра.

3-Мебель, лаозимоти идора, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ

2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ

1 - Ҷамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра

- а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳои, ки ё арзиши муайянеро муаррифӣ мекунанд ё дорои сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

2 - Таъминоти барномавии компютерҳо

- а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгонҳои барои онҳо ва ғайра).

3 - Фонди китобхона

- а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдори дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдори на зиёда аз як солро доранд, бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос гарданд.

2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

1 - Захираҳои стратегӣ

- а) хароҷоти ташик намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва молҳои барои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ.

2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

- а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд (масалан хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои беҳамто ва коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо тайёркардашуда);
б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти муҳимдошта.

2817– Дороиҳои ғайриистехсолӣ

1 - Хариди замин

- а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.
б) хароҷотҳо барои ободони замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.

2 - Хариди дорониҳои ғайримоддӣ ғайриистехсолӣ

- а) ба дорониҳои ғайримоддӣ дорониҳои дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. Ба онҳо хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фойданок ва истифодаи шикоргоҳҳо, дигар имтиёз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва нишонҳои молӣ дохил мешавад;
- б) хароҷоти марбут бо хариди сахмияҳо в дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир.

282 - Хариди дорониҳои молиявӣ дохилӣ

2821 - Зиёдкунии бақияҳои асбӯрӣ ва амонатҳо

1 - Бонки миллии Тоҷикистон

Моддаи мазкур тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории БМТ ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2 - Бонки амонатгузории Тоҷикистон (фондҳои махсус)

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории БДА «Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

3 - Тоҷиксодиротбонк

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

4 - Дигар бонкҳои амонатӣ

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории дигар ташиклотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2822 – Қарзидхӣ ва хариди сахмияҳо

1 - Қарзидхӣи дигар воҳидҳои баҳши идоракунӣ давлатӣ

Ин категория қарзидхиро ба тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии дигар сатҳҳои идоракунӣ давлатӣ, ё ба ибораи дигар баҳши идоракунӣ давлатӣро ба истиснои мақомотҳои байналмиллалӣ идоракунӣ дар бар мегирад. Дар ин категория ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои идоракунӣ, ки бо мақсадҳои таъмини ин мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида шудаанд дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои бозоргири мақомот-қарзидхиро

барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолати набудани ариза ё эзоҳот аз тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи онҳо чунин амалиёт бояд ҳамчун қарздиҳӣ гуруҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои қиматноки сатҳи идоракунии дар поёнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – дар ҳолати хариди ӯҳдадориҳои қарзии аз тарафи мақомоти идоракунии ҳамон сатҳи идоракунӣ ё аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунӣ ҳамчун қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда, дар омили мақомот-қарздеҳ вақти муайянкунии дефитсит бо хароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омили мақомот-қарзгир бошад, онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузори дефитсит нишон дода мешаванд.

2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

Ссуда барои корхонаҳои давлатӣ ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ ҳамчун асос барои пайдошавии дархости молиявӣ ё зиёдашавии ҳиссаи у дар сармояи худии чунин корхона тарҳи маблағҳо барои пардохтро дарбар мегирад. Маблағҳои бебозгаиште, ки дар натиҷаи онҳо ягон дархости молиявӣ ё иштирок дар сармояи худии корхонаҳо ба миён намеояд, бояд ҳамчун трансфертҳои ҷорӣ ё асосӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣ молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатӣ молиявӣ пешниҳодшударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо барои муассисаҳои молиявӣ ва маблағгузори давлатӣ ҳамаи фаъолияти қарздиҳии мақомотҳои давлатӣ ва дар баҳии муассисаҳои молиявӣ гуруҳбандишавандаро дарбар мегирад.

4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодшударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, ссудаҳо барои корхонаҳои хусусии молиявиро дарбар мегирад.

5 - Қарздиҳии гурезагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додамешударо дарбар мегирад.

6 - Қарздиҳии кӯчандагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додамешударо дарбар мегирад.

7 - Қарздиҳии дигар

Ба инҳо ҳамаи дигар қарздиҳиҳои, ки ба дигар гуруҳҳо дохил нашудаанд, дохил мешаванд.

8- Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя

Дар инҳо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя дохил мешавад.

283 - Хариди дорониҳои молиявии берунӣ

2831 - Зиёдкунии бақияҳои асбӯрӣ ва амонатҳо

1 - Институтҳои молиявии берунӣ

Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиёсӣ) – пардохти ҳама намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташилотҳои байналхалқӣ ва байнидавлатие, ки дар ҳолати баромадани давлат аз аъзогӣ дар ин ташилот бояд ба у бозгардонда шаванд. Аммо аъзоҳаққиҳо, ки бояд аз тарафи ташилотҳои пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин ҷо дохил намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА).

2832 – Қарздиҳии берунӣ

1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатӣ идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналхалқӣ

Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи ташилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ дар бар мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ё бонкҳои минтақавии рушд дар ҳамин ҷо гурӯҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи аъзогии ягон давлат дар ин ташилотҳо ин маблағҳо баргардонида мешаванд. Пардохтҳоро барои Ҳазинаи Байналмиллалии Асёр мақомотҳои танзимкунандаи пуливу-қарзӣ амалӣ менамоянд. Аз ин ру онҳо ба инҷо дохил нашуда дар баҳши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснационалӣ

Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодишуда ва тарҳи маблағҳои пардохтро дарбар мегирад.

3 – Дигар қарздиҳии берунӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудааст

Дигар қарздиҳии берунӣ, ки ба моддаи 2832 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

284 - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ

2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

1 – Пардохти васиқаҳои ҳазинадорӣ

Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатӣ идоракуниро аз руи ӯҳдадориҳои қарзии векселҳои ҳазинадорӣ дарбар мегирад.

2 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

3 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

4 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи аҳоли харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи аҳоли харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо

1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ дарбар мегирад.

2 - Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо

Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва дигар воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ ва ташилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳои нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин саҳмияҳоро дарбар мегирад.

2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ

1 – Аз Бонки умумиҷаҳонӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки умумиҷаҳонӣ дарбар мегирад.

2 – Аз Бонки осиёии рушд

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки осиёии рушд дарбар мегирад.

3 – Аз Иттиҳоди аврупо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Иттиҳоди аврупо дарбар мегирад.

4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз ташкилотҳои байналхалқӣ дарбар мегирад.

5 – Аз дигар давлатҳо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз дигар давлатҳо дарбар мегирад.

6 – Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз таҳвилкунандагон дарбар мегирад.

Зерқисми 2.5. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) даромадҳои давлатӣ ва грантҳо бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001 ва НЯҲ

Даромадҳо		ОМД 2001	НЯҲ
1	Даромадҳо		
101	Воридоти андозӣ		
10101	Андоз аз даромад ва андоз аз ғоида		
1010101	Андоз аз даромад	11115	411150
1010102	Андоз аз ғоида	11121	411210
10102	Андозҳои иҷтимоӣ		
1010201	Андозҳои иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои бучетӣ)	1211	417110
1010202	Андозҳои иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои бучетӣ)	1212	417120
1010203	Андозҳои иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои ғайри бучетӣ)	1211	417111
1010204	Андозҳои иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои ғайри бучетӣ)	1211	417121
1010205	Андозҳои иҷтимоӣ (1% барои соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома амалкунанда)	1213	417121
10103	Андозҳо аз молу мулкҳои ғайриманқул		
1010301	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқули шахсони воқеӣ	1131	412110
1010302	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ	1131	412120
1010303	Андозҳои замин аз шахсони ҳуқуқӣ	1131	412220
1010304	Андозҳои замин аз шахсони воқеӣ	1131	412210
10104	Андоз аз фурӯш		
1010401	Андоз аз фурӯши наҳи пахта	11412	413210
1010402	Андоз аз фурӯши алюминии аввала	11412	413220
1010403	Андоз аз маҳсулоти коркарди алюмин	11412	413230
10105	Андоз аз арзиши иловашуда		
1010501	Андоз аз арзиши иловашудаи дохилӣ	11411	413110
1010502	Андоз аз арзиши иловашудаи берунӣ	11411	413120
10106	Низомҳои махсуси андозбандӣ		
1010601	Низомҳои соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагонҳои маҳсулоти кишоварзӣ (Андозҳои ягона)	1131	412310
1010602	Низомҳои махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ	11126	411270
1010603	Низомҳои соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд	11125	411250
1010604	Низомҳои андозбандии шахсони воқеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд	11117	411170
10107	Аксизҳои дохилӣ	1142	413310
1010701	Спирт (ғайри табиӣ кардашуда)	1142	413311
1010702	Арақ	1142	413312
1010703	Шароб	1142	413312
1010704	Шампан	1142	413312

1010705	Коняк	1142	413312
1010706	Пиво	1142	413312
1010707	Маҳсулоти тамоку	1142	413313
1010708	Масолеҳи сӯзишворӣ ва молиданӣ	1142	413314
1010709	Бензин	1142	413315
1010710	Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нукра	1142	413316
1010711	Аксиз аз ташкилотҳои мобилӣ	1142	413319
1010712	Аксиз аз бозиҳои тичоратӣ	1142	413319
1010713	Дигар аксизҳои дохилӣ	1142	413319
10108	Аксизҳои берунӣ	1142	413320
1010801	Спирт (ғайри табиӣ кардашуда)	1142	413321
1010802	Нушокиҳои спиртӣ	1142	413322
1010803	Маҳсулоти тамоку	1142	413323
1010804	Маҳсулоти сӯзишворӣ ва молиданӣ	1142	413324
1010805	Бензин	1142	413325
1010806	Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нукра	1142	413326
1010807	Дигар аксизҳои берунӣ	1142	413329
10109	Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо		
1010901	Бочҳои гумрукӣ	1151	415110
1010902	Пешпардохтҳои маблағҳои гумрукӣ	6318	211121
10110	Андозҳо барои захираҳои табиӣ		
1011001	Андоз барои захираҳои табиӣ	11452	414300
1011002	Роялти барои об	11452	414220
10111	Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо		
1011101	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	1136	412510
1011102	Бочи давлатӣ	11452	414420
1011103	Фоида аз монополияҳои молиявӣ (фискалӣ)	1143	413400
1011104	Бочи давлатӣ аз шиносномаҳои хориҷӣ	1422	442230
10112	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард		
1011201	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	11126	411261
102	Воридоти ғайриандозӣ		
10201	Воридот аз моликият ва ғаёлияти соҳибкорӣ		
1020101	Тақсимои дивидендҳо аз корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ, аз он ҷумла 10% дивиденд аз фоидаи соф	1412	441230
1020102	Аз ҳисоби депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (фоизҳо ва ғайраҳо)	1411	441120
1020103	Аз муассисаҳои молиявӣ (фоизҳо ва ғайраҳо)	1411	441120
1020104	Фоизҳо аз қарздиҳии хурд барои корхонаҳо	1411	441130
1020105	Дивидендҳо	1413	441300
1020106	Фоизҳо аз қарзҳои додашуда	1411	441130
1020107	Фоидаи софи корхонаҳои давлатӣ (10%)	11129	411300

1020108	Воридот аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ	1423	442300
10202	Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет		
1020201	Хироч барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобили хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон	1422	442210
1020202	Хироч барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоии граждани	1422	442210
1020203	Хироч барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурудгоҳҳои ҳавоӣ	1422	442210
1020204	Хироч барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ	1422	442250
1020205	Хироч барои додани иҷозати истифодаи спектри радиобасомад	1422	442210
1020206	Хирочи консулӣ	1422	442210
1020207	Хироч барои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон	1422	442210
1020208	Хироч барои иҷозатномадиҳӣ	1422	442210
1020209	Хироч барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилӣ	1422	442210
1020210	Хироч барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ	1422	442210
1020211	Хироч барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманкул ва аҳдҳо бо он	1422	442210
1020212	Хироч барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳаҷм	1422	442210
1020213	Хироч барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад	1422	442210
1020214	Пардохт барои амалҳои марбут ба хифзи ҳуқуқи объектҳои моликияти саноатӣ	1422	442210
1020215	Пардохт барои истифодаи объектҳои олами ҳайвонот	1422	442210
1020216	Пардохт барои истифодаи объектҳои олами наботот	1422	442210
1020217	Пардохт барои истифодаи ҷангал	1422	442210
1020218	Пардохт барои ҷойгиркунии рекламаи берунӣ	1422	442210
1020219	Пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад	1422	442210
1020220	Пардохт барои ифлос кардани муҳити табиӣ зист ва дигар намудҳои таъсири зарарнок ба он	1422	442210
1020221	Иҷозат барои истифодабарии воситаҳои нақлиёти сиёҳшиша ва хира	1422	442210
10203	Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)		
1020301	Ҷаримаҳо ва пеняҳо аз БДА	143	419100
1020302	Ҷаримаҳо барои вайронкунии қонунгузори андоз	143	419100
1020303	Ҷаримаҳои суд	143	419100

1020304	Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо	143	419100
1020305	Ҷаримаҳо аз санадҳои тафтишӣ	143	419100
1020306	Ҷаримаҳо и БДА аз низоми шаҳри бехатар	143	419100
1020307	Ҷаримаҳои, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд	143	419100
1020308	Пеняҳо барои вайронкунии қонунгузорию андоз	143	419200
1020309	Пеняҳои, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд	143	419200
10204	Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурӣ		
1020401	Пардохт барои хизматрасонии маъмурӣ	1422	442210
1020402	Барои хизматҳои гумрукӣ	1422	442220
1020403	Пардохт барои бланкаи шиносномаҳо	1422	442230
1020404	Пардохт барои маркаҳои аксизии дохилӣ	1422	442240
1020405	Пардохт барои маркаҳои аксизии берунӣ	1422	442240
1020406	Воридот барои шиносномаҳои хориҷӣ	1422	442230
1020407	Иҷозати қор барои шаҳрвандони хориҷӣ	1422	442260
1020408	Хизматрасонии додани шиносномаи хориҷӣ	1422	442230
1020409	Шаклҳои (бланкаҳои) нишондор	1422	442210
1020410	Пардохт барои додани иҷозатнома	11452	414500
1020411	Пардохт барои дида баромадани ариза барои гирифтани иҷозатнома	11452	442210
1020412	Барои китобҳои СБҲМ	1423	442300
1020413	Пардохт барои додани сертификатҳо	1422	442290
1020414	Аз суғуртаи ҳатмӣ (70 %)	1112	442210
1020415	Аз фурӯши рақамҳои давлатии РБДА (80%)	1112	442210
1020416	Барои иҷора	1423	442300
1020417	Ҷаброни талафоти вобаста ба баровардани заминҳо аз гардиши кишоварзӣ	145	421000
1020418	Воридоти дигари ғайриандозӣ	145	421000
1020419	Бақайдгирӣ (ОВИР)	1422	442210
1020420	Дигар бақайдгириҳо	1422	442210
1020421	Хизматрасонӣ барои додани шиносномаи биометрӣ	1422	442210
1020422	Барои китобҳо (Вазорати маориф)	1423	442300
1020423	Барои муоинаи техникии автомашинаҳо	1423	442300
1020424	Барои назорати техникии давлатӣ	1422	442210
1020425	Хизматрасонии нотариус	1422	442210
1020426	Хизматрасонии БДА	1422	442210
1020427	Барои таҳсил	1423	442300
1020428	Барои экология	1423	442300
1020429	Корти мушаххас (Идентификатсионӣ)	1422	442230
1020430	Баргاردонидани маблағҳои гирифташуда ва истифоданашуда	1332	418400
1020431	Баргاردонидани маблағҳо ба Ташкилотҳои бучетӣ	1332	418400

10205	Даромад аз сармоя		
1020501	Фурӯши манзилҳои истиқоматӣ	31111	141110
1020502	Фурӯши молҳо аз захираҳои давлатӣ	3121	131100
1020503	Фурӯши масолеҳи қимматноки дигар	3122	131200
1020504	Трансфертҳои капиталӣ аз сарчашмаҳои ғайридавлатӣ	1322	418120
1020505	Аз ташкилотҳои байналхалқӣ	1322	418220
1020506	Трансфертҳои ихтиёрий, бидуни грантҳо	1441	420100
1020507	Фурӯши биноҳои ғайриистиқоматӣ	31111	141120
1020508	Фурӯши дигар иншоотҳо	31113	141210
1020509	Фурӯши таҷҳизотҳои нақлиётӣ	31121	141310
1020510	Фурӯши дигар мошин ва таҷҳизотҳо	31122	141320
1020511	Фурӯши боигариҳои зеризаминӣ	3142	151200
1020512	Фурӯши дигар дороиҳои табиӣ	3143	151300
1020513	Фурӯши дороиҳои ғайримоддӣ истеҳсолнашуда	3144	151400
1020514	Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ	31113	141220
10206	Пардохтҳои дохилӣ ва хориҷӣ		
1020601	Пардохтани дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати Бонки мили Тоҷикистон ва дигар бонкҳо бо асбоби миллий ва хориҷӣ	3212	111711
1020602	Пардохтани қарзҳо аз ҷониби воҳидҳои баҳши давлатӣ, корхона ва ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ бо асбоби миллий ва хориҷӣ	3214	112210
1020603	Пардохтани қарзҳо аз ҷониби гурезаҳо	3214	112210
1020604	Пардохтани қарзҳо аз ҷониби гурезаҳои иҷборӣ	3214	112210
1020605	Пардохтани қарзҳо бо асбоби миллий ва хориҷии дигаре, ки ба дигар гуруҳҳо шомил нашудаанд	3214	112210
1020606	Пардохтани дороиҳои молиявии дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат аз ҷониби институтҳои молиявии хориҷӣ	3214	112210
1020607	Пардохтани дороиҳои молиявии дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат аз ҷониби ташкилотҳои байналмиллалӣ ва трансмиллӣ	3224	122200
1020608	Пардохтани қарзҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати хориҷие, ки ба дигар гуруҳҳо шомил нашудаанд	3224	122200
103	Грантҳо		
10301	Аз хориҷи кишвар		
1030101	Грантҳои ҷорӣ	1311	418110
1030102	Трансфертҳои ихтиёрии ҷорӣ, бидуни грантҳо	1441	420100
1030103	Грантҳои асосӣ	1312	418120
1030104	Трансфертҳои ихтиёрии асосӣ, бидуни грантҳо	1442	420200

10302	Грантҳо аз дигар воҳидҳои бахши давлатии идоракунӣ		
1030201	Маблағҳои гирифташаванда дар шакли субвенсия аз сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ	1331	418311
1030202	Маблағҳои гирифташаванда дар шакли ҳисоббаробаркунӣ аз сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ	1331	418312
10303	Грантҳои асосӣ ва қарзҳо (заимствование)		
1030301	Грантҳои Иттиҳоди аврупо	1311	418110
1030302	Векселҳои хазинадорӣ	3313	221110
1030303	Қарзҳои дохилӣ аз дигар қоғазҳои қимматнок ва саҳмияҳо	3313	221120
1030304	Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки умумичаҳонӣ	3324	212221
1030305	Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки осиегии рушд	3324	212222
1030306	Қарзҳои хориҷӣ аз Иттиҳоди аврупо	3324	212223
1030307	Қарзҳои хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ	3324	212231
1030308	Қарзҳои хориҷӣ аз дигар давлатҳо	3324	212232
1030309	Қарзҳои хориҷӣ аз таҳвилкунандагон	3324	212233
1030310	Дигар намудҳои қарзҳои давлатӣ	3314	221310
1030311	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки умумичаҳонӣ	3324	222221
1030312	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки осиегии рушд	3324	222222
1030313	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Иттиҳоди аврупо	3324	222223
1030314	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ	3324	222310
1030315	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар давлатҳо	3324	222320
1030316	Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз таҳвилкунандагон	3324	222330

Зерқисми 2.6. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) гурӯҳбандии вазифавӣ бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001

Рамз	Номгӯӣ	GFS
01	Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии	
01.1	Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, сиёсати молиявӣ андозии буҷетӣ, фаъолияти сиёсати берунӣ ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ	
01.1.01	Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ	70111
01.1.02	Сиёсати молиявӣ ва андозии буҷетӣ	70112
01.1.03	Фаъолияти сиёсати берунӣ	70113
01.1.04	Дигар мақомоти давлатӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд	70160
01.2	Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ	
01.2.01	Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ	70121
01.2.02	Кӯмаки иқтисодӣ, ки аз тариқи ташкилотҳои байналмиллалӣ расонида мешавад	70122
01.2.03	Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд	70160
01.3	Таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва илмӣ	
01.3.01	Таҳқиқоти бунёдӣ	70140
01.3.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ	70150
01.4	Хизматрасониҳои характери умумидошта	
01.4.01	Мақомоти идоракунии хизмати давлатӣ	70131
01.4.02	Мақомоти банақшагирӣ ва ҳадамоти оморӣ	70132
01.4.03	Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта	70133
02	Мудофиа	
02.1	Идоракунии ҳарбӣ ва мудофиаи граждани	
02.1.01	Эҳтиёҷоти ҳарбӣ	70210
02.1.02	Мудофиаи граждани	70220
02.1.03	Эҳтиёҷоти ҳарбӣ ва мудофиаи граждани, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70250
02.2	Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофиа	
02.2.01	Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ	70230
02.2.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофиа	70240
02.2.03	Фаъолият дар соҳаи мудофиа, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70250
03	Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ	
03.1	Ҳадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор	
03.1.01	Милитсия	70310
03.1.02	Муҳофизат аз сӯхтор	70320
03.1.03	Ҳадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70360
03.2	Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо	
03.2.01	Адлия	70330
03.2.02	Низоми судӣ	70330
03.2.03	Прокуратура	70330
03.2.04	Ташкили фаъолияти ҳабсхонаҳо	70340
03.2.05	Дигар фаъолият дар соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70330

03.3	Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқук	
03.3.01	Амнияти миллӣ	70310
03.3.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоиши дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ	70350
03.3.03	Харочоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният	70360
04	Маориф	
04.1	Таълиму тарбияи томақтабӣ	
04.1.01	Муассисаҳои томақтабӣ	70911
04.2	Таҳсилоти миёна	
04.2.01	Таҳсилоти ибтидоӣ	70912
04.2.02	Таҳсилоти умумии асосӣ	70921
04.2.03	Таҳсилоти миёнаи умумӣ	70922
04.2.04	Муассисаҳои хусусияти касбӣ-техникӣ дошта	70922
04.3	Таҳсилоти олии миёнаи касбӣ	
04.3.01	Муассисаҳое, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд	70941
04.3.02	Муассисаҳое, ки таҳсилоти миёнаи касбиро таъмин менамоянд	70930
04.3.03	Таҳсилоти миёнаи олии касбӣ, ки ба дигар категорияҳо шомил намебошанд	70930
04.4	Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда	
04.4.01	Курсҳо ва марказҳои тақмили ихтисос	70950
04.4.02	Донишқадаҳои тақмили ихтисос	70950
04.4.03	Муассисаҳое, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд	70950
04.5	Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф	
04.5.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи маориф	70980
04.5.02	Фаъолияти ғридриҳанда дар соҳаи маориф	70960
04.5.03	Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф	70970
04.5.04	Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд	70980
05	Тандурустӣ	
05.1	Беморхонаҳо	
05.1.01	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	70731
05.1.02	Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда	70732
05.1.03	Таваллудхонаҳо	70733
05.1.04	Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)	70734
05.1.05	Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70760
05.2	Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)	
05.2.01	Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисёрсоҳавӣ	70721
05.2.02	Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда	70722
05.2.03	Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ)	70723
05.2.04	Бунгоҳҳои саломатӣ	70724
05.2.05	Стансияҳои ёрии таъҷилии тиббӣ	70724
05.2.06	Марказҳои тибби оилавӣ	70721
05.2.07	Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70724
05.3	Ҳифзи саломатии аҳоли	
05.3.01	Маркази хун	70740
05.3.02	Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ	70740
05.3.03	Маркази дезинфектсияи профилактикӣ	70740
05.3.04	Маркази эмтаъминкунии	70740
05.3.05	Стансияҳои санитарияи эпидемиологӣ	70740
05.3.06	Марказҳо оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ (ВНМО)/СПИД	70740
05.3.07	Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда	70740

05.3.08	Марказҳои мубориза ба зидди бемориҳои тропикӣ	70740
05.3.09	Марказҳои ташхис	70740
05.3.10	Таблиғоти тандурустӣ	70740
05.3.11	Марказҳои солимии репродуктивӣ	70740
05.3.12	Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70740
05.4	Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ	
05.4.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи тандурустӣ	70760
05.4.02	Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурустӣ	70750
05.4.03	Маводҳои дорусозӣ	70711
05.4.04	Дигар маводҳои тиббӣ	70712
05.4.05	Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ	70713
05.4.06	Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70760
06	Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	
06.1	Суғуртаи иҷтимоӣ	
06.1.01	Барномаҳои давлатии нафақа	71020
06.1.02	Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд ё бо сабаби талафи корношоямӣ муваққатӣ	71011
06.1.03	Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ	71020
06.1.04	Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъҷубӣ	71012
06.1.05	Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон	71030
06.1.06	Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ	71050
06.1.07	Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон	71040
06.1.08	Кӯмакҳои дигар ба аҳоли	71090
06.1.09	Суғуртаи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	71090
06.2	ҳифзи иҷтимоӣ	
06.2.01	Муассисаҳо барои кӯдакон	71040
06.2.02	Муассисаҳо барои калонсолон	71012
06.2.03	Муассисаҳо барои пиронсолон	71020
06.2.04	Осоишгоҳҳо-профилакторияҳо	70734
06.2.05	Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ	71090
06.2.06	Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	71090
06.3	Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	
06.3.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	71090
06.3.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	71080
06.3.03	Ташкилдихии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	71090
07	Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал	
07.1	Рушди ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	
07.1.01	Рушди фонди манзилӣ	70610
07.1.02	Рушди коммуналӣ	70620
07.1.03	Рушди ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70660
07.2	Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зист	
07.2.01	Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо	70510
07.2.02	Системаи обу ташноб (канализатсия)	70520

07.2.03	Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зисте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70560
07.3	Ҳоҷагии ҷангал	
07.3.01	Ҳоҷагии ҷангал	70422
07.3.02	Мамнӯъгоҳҳои миллӣ	70540
07.3.03	Чорабиниҳои дигар оид ба ҳоҷагии ҷангал	40490
07.4	Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	
07.4.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	70660
07.4.02	Идоракунии ва назорат дар соҳаи экология	70540
07.4.03	Идоракунии ва назорат дар соҳаи ҳоҷагии ҷангал	70422
07.4.04	Чароғон кардани кӯчаҳо	70640
07.4.05	Обтаъминкунии	70630
07.5	Фаъолияти илмӣ дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	
07.5.01	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	70650
07.5.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология	70550
07.5.03	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи ҳоҷагии ҷангал	70482
07.6	Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	
07.6.01	Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	70660
07.6.02	Фаъолияти дигар дар соҳаи экология	70540
07.6.03	Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳоҷагии ҷангал	70422
08	Фарҳанг ва варзиш	
08.1	Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш	
08.1.01	Чорабиниҳои варзишӣ	70810
08.1.02	Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ	70810
08.1.03	Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70810
08.2	Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва чорабиниҳо	
08.2.01	Китобхонаҳо	70820
08.2.02	Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо	70820
08.2.03	Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дилхушӣ	70820
08.2.04	Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ)	70820
08.2.05	Чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70820
08.3	Воситаҳои ахбори омма	
08.3.01	Телевизион ва радиошунавонӣ	70830
08.3.02	Матбуоти даврӣ ва нашриёт	70830
08.3.03	Воситаҳои дигари ахбори омма	70830
08.4	Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш	
08.4.01	Идоракунии ва назорат дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ	70860
08.4.02	Идоракунии ва назорати соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш	70860
08.4.03	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ	70850
08.4.04	Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70860
09	Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	
09.1	Сӯзишворӣ	
09.1.01	Идоракунии дар соҳаи ангишт ва сӯзишвории дигари саҳт	70431

09.1.02	Идоракуни дар соҳаи нафт ва газ	70432
09.1.03	Идоракуни дар соҳаи сӯзишвории ҳастай	70433
09.1.04	Идоракунии намудҳои дигари сӯзишворӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	70434
09.2	Нерӯи барқ ва дигар намудҳои энергия	
09.2.01	Идоракуни дар соҳаи нерӯи барқ	70435
09.2.02	Идоракуни дар соҳаи нерӯ ба истисноӣ қувваи барқ	70436
09.3	Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворӣ энергетикӣ	
09.3.01	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши энергетика	70483
09.3.02	Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворӣ энергетикӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70490
10	Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	
10.1	Кишоварзӣ	
10.1.01	Идоракуни ва рушди заминҳои кишоварзӣ	70421
10.1.02	Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунии заминҳо бо аҳоли	70421
10.1.03	Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ	70421
10.1.04	Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ	70421
10.1.05	Хизматрасонии байторӣ	70421
10.1.06	Мубориза бо ҳашароти зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки инчунин ба банди 10.1.1.- 10.1.5 дохил карда нашуданад.	70421
10.1.07	Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обёрӣ)	70421
10.1.08	Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70421
10.2	Моҳидорӣ ва шикор	
10.2.01	Ҳоҷагии моҳипарварӣ	70423
10.2.02	Ҳоҷагии шикор	70423
10.3	Хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	
10.3.01	Идоракуни ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	70490
10.3.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	70482
10.3.03	Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70490
11	Саноат ва сохтмон	
11.1	Саноати истихроҷ ва саноати коркард	
11.1.01	Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо	70441
11.1.02	Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои ғоиданок	70441
11.2	Истеҳсолот	
11.2.01	Истеҳсолот	70442
11.2.02	Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70442
11.3	Сохтмон	
11.3.01	Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот	70443
11.3.02	Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва иншоот	70443
11.3.03	Сохтмони биноҳои граждани ва иншоот	70443
11.4	Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон	
11.4.01	Идоракуни ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон	70490
11.4.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат	70484
11.4.03	Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70490
12	Нақлиёт ва коммуникатсия	
12.1	Нақлиёт	

12.1.01	Нақлиёти обӣ	70452
12.1.02	Нақлиёти роҳи оҳан	70453
12.1.03	Нақлиёти ҳавоӣ	70454
12.1.04	Системаи қубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ	70455
12.1.05	Нақлиёти автомобилӣ ва ҳоҷагии роҳ	70451
12.1.06	Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70490
12.2	Коммуникатсия	
12.2.01	Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия	70460
12.3	Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия	
12.3.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия	70490
12.3.02	Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	70490
12.4	Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия	
12.4.01	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиёт	70485
12.4.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия	70486
13	Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	
13.1	Фаъолияти таъминотӣ, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	
13.1.01	Савдо ва ҳоҷагии анборҳо	70471
13.1.02	Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	70472
13.1.03	Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	70490
13.2	Рушди иқтисодӣ	
13.2.01	Туризм (сайёҳӣ)	70473
13.2.02	Лоиҳаҳои бисёрҳадафонаи рушд	70474
13.2.03	Фаъолияти умумии ҳоҷагӣ ва тичоратӣ, ба ғайр аз ташкилдихии меҳнат	70411
13.2.04	Ташкилдихии умумии меҳнат	70412
13.2.05	Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	70490
13.3	Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	
13.3.01	Идоракунии ва назорат дар соҳаи иқтисод	70490
13.3.02	Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши иқтисод	70481
13.3.03	Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	70490
14	Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	
14.1	Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ	
14.1.01	Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии дохилии давлатӣ	70170
14.1.02	Амалиётҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии берунии давлатӣ	70170
14.2	Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ	
14.2.01	Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ	70180
14.3	Хароҷоти дигар	
14.3.01	Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбанди карда нашудаанд	70490

Зерқисми 2.7. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) Гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва зермоддаҳои таҳлилӣ бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001 ва НЯХ

Сатҳи назоратӣ. Моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар банақшагирии буҷет истифода мешаванд (Тағйироту иловаҳо бо фармони ВМ ҶТ тасдиқ карда мешаванд)		Сатҳи таҳлилӣ. Зермоддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар банақшагирии буҷет истифода мешаванд (Тағйироту иловаҳо бе фармони ВМ ҶТ амалӣ карда мешаванд – аз руи зарурат)		Рамзи пурра барои НИ ИМД	Алоқамандӣ бо ОМД 2001 ва Нақшаи ҳисобҳо	
<u>Моддаҳои ГИБ</u>	<u>Номгӯи моддаи ГИБ</u>	<u>Зерм одда ҳои ГИБ</u>	<u>Номгӯи зермоддаҳои ГИБ</u>	-	<u>ОМД</u>	<u>Нақша и ҳисобҳо</u>
2	Харочотҳо			20000		
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ			21000		
211	Пардохти музди меҳнати кормандон			21100		
2111	Музди меҳнат			21110		
		1	Музди меҳнат дар шакли пулӣ	21111	2111	510100
		2	Музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ)	21112	2112	510200
		3	Подошпулиҳо	21113	2111	510300
		4	Пардохти ҳаққи хизмат	21114	2111	510400
		5	Пардохтҳои дигар барои кормандон	21115	2111	510900
212	Маблағчудокуниҳои и андозӣ			21200		
2121	Пардохтҳо\маблағчу докуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ			21210		
		1	Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	21211	2121	511100
2122	Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо			21210		
		1	Суғуртаи саломатӣ	21212	2121	511200
		2	Дигар суғуртаи давлатӣ	21213	2121	511900
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо			22000		
221	Хариди мол ва хизматрасониҳо			22100		

2211	Захираҳои моддию молӣ			22110		
		1	Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ	22111	22	512110
		2	Молҳо ва инвентари хочагидорӣ	22112	22	512120
		3	Масолеҳи масрафӣ	22113	22	512130
		4	Инвентари мулоим ва либоси расмӣ	22114	22	512140
		5	Хуруқворӣ	22115	22	512150
		6	Доруворӣ, воситаҳои басту банд	22116	22	512160
		7	Дигар молҳоиба категорияҳои дигар мансубнашуда	22117	22	512170
2212	Хариди молҳои техникӣ			22120		
		1	Молҳои техникий таъйиноти низомӣ	22121	22	512210
2213	Маводи суخت ва равғанҳои молидани			22130		
		1	Бензин	22131	22	512310
		2	Сӯзишвориҳои дизелӣ (Солярка)	22132	22	512320
		3	Керосин	22133	22	512330
		4	Мазут	22134	22	512340
		5	Равғани автомобил	22135	22	512350
		6	Дигар маводи суخت	22136	22	512390
2214	Харочоти қорӣ ба ғайр аз таъмир			22140		
		1	Пардохтҳои иҷоравӣ	22141	22	512410
		2	Таълим ва таҷдиди таълими қормандон	22142	22	512420
		3	Харочоти намоёндагӣ	22143	22	512430
		4	Тайёр кардани муқофотҳо, сертификатҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо	22144	22	512440
		5	Харочоти сафари хизматӣ	22145	22	512450
		6	Харочоти қонвертатсия	22146	22	512810
		7	Хароҷот оиди қомиссияи бонкӣ	22147	22	512820
		8	Дигар хароҷоти қорие, ки ба дигар категорияҳо мансуб нағардидаанд	22148	22	512490
2215	Таъмири қорӣ			22150		
		1	Таъмири биноҳо ва	22151	22	512510

			иншоот			
		2	Таъмири роҳҳо	22152	22	512520
		3	Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин	22153	22	512530
		4	Таъмири мебели идорӣ ва таҷҳизоти техникии идорӣ	22154	22	512540
		5	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда	22155	22	512590
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон			22160		
		1	Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд	22161	22	512610
		2	Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, наشري хабар ё дигар маълумот дар вазони ахбори омма	22162	22	512620
		3	Хизматрасониҳои алоқаманд бо насби дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот	22163	22	512630
		4	Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудааст	22164	22	512690
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ			22170		
		1	Неруи барқ	22171	22	512710
		2	Газ	22172	22	512720
		3	Гармидиҳӣ	22173	22	512730
		4	Партоббарӣ	22174	22	512740
		5	Обтаъминкунӣ	22175	22	512750
		6	Системаҳои гармкунии новобаста	22176	22	512760
		7	Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар	22176	22	512760

			мансубнашуда			
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа			22180		
		1	Хизматрасониҳои алоқа	22181	22	512771
		2	Насби воситаҳои алоқа	22182	22	512772
		3	Хизматрасониҳои почта	22183	22	512773
		4	Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансубнашуда	22184	22	512779
2219	Дигар молу хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда			22190		
		1	Истифодаи дигар молу хизматрасониҳои ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнашуда	22191	22	512900
23	Харочоти пардоти фоизҳо			23000		
231	Фоизҳо			23100		
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо			23110		
		1	Аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо	23111	241	514110
2312	Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ			23120		
		1	Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ	23121	242	514210
		2	Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон	23122	242	514220
		3	Фоизҳо барои дигар резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ	23123	242	514290
		4	Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо	23124	242	514230
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ			23130		
		1	Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо	23131	243	514310
24	Харочоти пардохти кӯмакпулиҳо			24000		

	(Субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ			24100		
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣи молиявӣ ва ғайримолиявӣ			24110		
		1	Ба корхонаҳои тобё	24111	2511	515111
		2	Ба дигар корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣи ғайримолиявӣ	24112	2511	515119
		3	Ба корпоратсияҳои давлатӣи (ташкilotҳо) молиявӣ	24113	2512	515120
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ			24120		
		1	Ба корхонаҳои хусусӣи ғайримолиявӣ	24121	2521	515210
		2	Ба корхонаҳои хусусӣи молиявӣ	24122	2522	515220
25	Хароҷот барои чудокунӣи грантҳо			25000		
251	Грантҳо			25100		
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ			25110		
		1	Грантҳои чорӣ	25111	2611	516110
		2	Грантҳои асосӣ	25112	2612	516120
2512	Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (чорӣ)			25120		
		1	Грантҳои чорӣ ба ташкilotҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ	25121	2621	516211
		2	Грантҳои чорӣ ба дигар ташкilotҳо	25122	2621	516212
2513	Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (асосӣ)			25130		
		1	Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати байналхалқӣ ва ташкilotҳои байналхалқӣ	25131	2622	516221
		2	Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати сермиллат	25132	2622	516222

		3	Грантҳои асосӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда	25133	2622	516223
2514	Грантҳои ҷорӣ ба фондҳои мақсаднок			25140		
		1	Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд	25141	2631	516311
2515	Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳо и байниҳамдигарӣ			25150		
		1	Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд	25151	2631	516312
2516	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)			25160		
		1	Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ	25161	2632	516323
26	Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо			26000		
261	Кӯмакпулиҳо			26100		
2611	Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ			26110		
		1	Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ	26111	2711	517110
		2	Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ (натуравӣ)	26112	2712	517120
2612	Кӯмаки иҷтимоӣ			26120		
		1	Кумакпулӣ	26121	2721	517210
		2	Пардохтҳои ҷубронӣ ба аҳоли	26122	2721	517220
		3	Кумакпулиҳои яквактаина	26123	2721	522420
27	Дигар харочот			27000		
271	Харочоти марбут ба моликият ба			27100		

	истиснои ғоизҳо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда			27110		
		1	Харочоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда	27111	2813	521100
2712	Харочот ба даромади солиёна (рента)			27120		
		1	Харочот ба даромади солиёна (рента)	27121	2814	521200
2713	Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот			27130		
		1	Харочоти суғуртаи биноҳо	27131	2821	522610
		2	Харочоти суғуртаи таҷҳизот	27132	2821	522620
2714	Дигар харочоти ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда			27140		
		1	Дигар харочоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда	27141	2821	522900
272	Дигар харочоти гуногун			27200		
2721	Идрорпулиҳо			27210		
		1	Идрорпулиҳо	27211	2821	522100
2722	Нафақаҳо			27220		
		1	Нафақаҳо	27221	2711	517111
2723	жубронпулиҳо барои хурукворӣ			27230		
		1	жубронпулиҳо барои хурукворӣ	27231	2821	522210
2724	жубронпулиҳо барои дигар молҳо			27240		
		1	жубронпулиҳо барои дигар молҳо	27241	2821	522220
2725	Пардохти ҷаримаҳо ва пеняҳо			27250		
		1	Пардохти ҷаримаҳо ва ҷаримаҳои муҳлатӣ	27251	2821	522300
2726	Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ			27260		
		1	Трансфертҳо ба ташкилотҳои	27261	2821	522410

			ғайритиҷоратӣ			
2727	Љубронпулии якбақта			27270		
		1	Љубронпулии якбақта	27271	2821	522420
2728	Трансфертҳои ба дигар категория шомилнашуда			27280		
		1	Трансфертҳои ба дигар категория шомилнашуда	27281	2821	522430
2729	Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус			27290		
		1	Пардохти даромадҳо, ки аз болои хароҷотҳо барзиёд мебошанд	27291	2821	522540
273	Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ			27300		
2731	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкilotҳои давлатии ғайримолиявӣ			27310		
		1	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкilotҳои давлатии ғайримолиявӣ	27311	2822	523100
2732	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкilotҳои давлатии молиявӣ			27320		
		1	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкilotҳои давлатии молиявӣ	27321	2822	523200
2733	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ			27330		
		1	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ	27331	2822	523300
2734	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ			27340		
		1	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои	27341	2822	523400

			хусусии молиявӣ			
2735	Трансфертҳои асосии дохилӣ, ки ба дигар категория шомил нашудаанд			27350		
		1	Трансфертҳои асосии дохилӣ, ки ба дигар категория шомил нашудаанд	27351	2822	523900
28	Амалиётҳо бо дорониҳо ва уҳдадорониҳо			28000		
281	Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ			28100		
2811	Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)			28110		
		1	Соҳтмони нав	28111	3111 1	146110
		2	Таҷдид ва барқароркунӣ	28112	3111 1	141110
		3	Хариди биноҳо ва иншоот	28113	3111 1	141110
2812	Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)			28120		
		1	Соҳтмони нав	28121	3111 2	146120
		2	Таҷдид ва барқароркунӣ	28122	3111 2	141120
2813	Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)			28130		
		1	Соҳтмони нав	28131	3111 3	146200
		2	Таҷдид ва барқароркунӣ	28132	3111 3	141200
		3	Хариди биноҳо ва иншоот	28133	3111 3	141200
2814	Мошинҳо ва таҷҳизот			28140		
		1	Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ	28141	3112 1	141310
		2	Хариди дигар мошин ва таҷҳизот	28142	3112 2	141320
		3	Мебел, ашёҳои идораӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ	28143	3112 2	141400
2815	Фондҳои асосии			28150		

	ғайримоддӣ					
		1	Чамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигоҳаҳои осорхона ва ғайра	28151	3113 2	149500
		2	Таъминоти барномавии компютерҳо	28152	3113 2	149100
		3	Фонди китобхона	28153	3113 2	151500
2816	Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ			28160		
		1	Захираҳои стратегӣ	28161	3121	131100
		2	Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ	28162	3122	131200
2817	Дороиҳои ғайриистеҳсоли			28170		
		1	Хариди замин	28171	3141	151100
		2	Хариди дороиҳои ғайримоддӣ ғайриистеҳсоли	28172	3144	151400
		3	Ободонии замин	28173	3141	141500
282	Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ			28200		
2821	Зиёдқунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо			28210		
		1	Бонки миллии Тоҷикистон	28211	3212	111711, 111721, 112510, 112610, 161510, 161610
		2	Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон «Амонатбонк» (фондҳои махсус)	28212	3212	111712, 111722,1 12520, 112620,1 61520, 161620
		3	Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк)	28213	3212	111713, 111723, 112530, 112630,1 61530, 161630
		4	Дигар бонкҳои амонатӣ	28214	3212	111714, 111724, 112540, 112640, 161540, 161640

2822	Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо			28220		
		1	Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ	28221	3214	112200, 161200
		2	Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ	28222	3214	112200, 161200
		3	Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ	28223	3214	112200, 161200
		4	Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ	28224	3214	112200, 161200
		5	Қарздиҳии гурезагон	28225	3214	112200, 161200
		6	Қарздиҳии кўчандагон	28226	3214	112200, 161200
		7	Қарздиҳии дигаре, ки ба дигар категорияҳо дохил нашудааст	28227	3214	112200, 161200
		8	Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя	28228	3215	112300, 161300
283	Хариди дороиҳои молиявии берунӣ			28300		
2831	Зиёдкунӣ ба қияҳои асъорӣ ва амонатҳо			28310		
		1	Институтҳои молиявии берунӣ	28311	3222	121610, 122500, 171500
2832	Қарздиҳӣ			28320		
		1	Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ	28321	3224	122200, 171200
		2	Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ	28322	3224	122200, 171200
		3	Дигар қарздиҳии берунӣ, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст	28323	3224	122200, 171200
284	Пардохти уҳдадорӣҳои молиявӣ			28400		
2841	Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо			28410		

		1	Пардохти векселҳои хазинадорӣ	28411	3313	211211, 221110
		2	Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда	28412	3313	211212, 221120
		3	Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда	28413	3313	211212, 221120
		4	Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳоли харидашуда	28414	3313	211212, 221120
2842	Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо			28420		
		1	Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон	28421	3314	211221, 221210
		2	Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо	28422	3314	211230, 221300
2843	Пардохти уҳдадорихои молиявии берунӣ			28430		
		1	Аз Бонки умумичаҳонӣ	28431	3324	212221, 222221
		2	Аз Бонки осиёии рушд	28432	3324	212222, 222222
		3	Аз Иттиҳоди аврупо	28433	3324	212223, 222223
		4	Аз дигар ташкилотҳои байналҳалқӣ	28434	3324	212230, 222300
		5	Аз дигар давлатҳо	28435	3324	212230, 222300
		6	Пардохти қарзи таҳвилкунандагон	28436	3324	212230, 222300

ҚИСМИ 3: НАҚШАИ ЯГОНАИ ҲИСОБҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР ТАШКИЛОТУ МУАССИСАҲОИ БУЌЕТӢ ВА ХАЗИНАДОРӢ

**Зерқисми 3.1. Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои
буҷетӣ ва хазинадорӣ**

Рамзҳои имконпазири иловагӣ аз рӯи дигар гуруҳбандиҳо	Рамзи Омори Молияи Давлатӣ (ОМД-СГФ) 2001	Нақшаи ҳисобҳо			Номгӯи ҳисобҳо
		Қисм	Ҳисоб	Зерҳисоб	
		1	00	000	Қисми 1. ДОРОИҲО
	621	1	10	000	Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - дохилӣ
	6212	1	11	000	Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо
	6212	1	11	100	Воситаҳои пулӣ дар хазина
	6212	1	11	110	Воситаҳои пулӣ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	120	Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	130	Чекҳо бо асъори миллӣ
	6212	1	11	140	Чекҳо бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	141	Чекҳо бо рубли русӣ
	6212	1	11	142	Чекҳо бо доллари ИМА
	6212	1	11	143	Чекҳо бо Евро
	6212	1	11	200	Ҳисоби Ягонаи Хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ
	6212	1	11	210	ҲЯХ-и Бучети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ
	6212	1	11	220	ҲЯХ-и Бучети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ
	6212	1	11	230	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	231	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ)
	6212	1	11	239	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ - маблағҳои муайяннашуда (ММН)
	6212	1	11	240	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	241	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ)
	6212	1	11	249	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ - маблағҳои муайяннашуда (ММН)
	6212	1	11	250	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ
	6212	1	11	251	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	252	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БМ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	253	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бучетии БҶ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллӣ

	6212	1	11	254	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бучетии БМ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	260	Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллӣ
	6212	1	11	270	Ҳисоби интиқолии БҚ бо асъори миллӣ
	6212	1	11	300	Ҳисоби Ягонаи Ҳазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	310	ҲЯХ-и бучети ҷумҳуриявӣ (БҚ) бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	320	ҲЯХ-и бучети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	330	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҚ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	340	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	350	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	351	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ – БҚ
	6212	1	11	352	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ – маблағҳои махсуси БҚ
	6212	1	11	353	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ – маблағҳои БМ
	6212	1	11	354	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ – маблағҳои махсуси БМ
	6212	1	11	360	Ҳисоби интиқолии БҚ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	400	Дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ
	6212	1	11	410	Ҳисоби маблағҳои хусусигардонӣ
	6212	1	11	420	Ҳисоби маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)
		1	11	421	Ҳисоби маблағҳои захираҳо дар сохтмони иморатҳои муҳим
	6212	1	11	430	Аккредитивҳо бо асъори миллӣ
	6212	1	11	440	Ҳисоб барои нақд кардан
	6212	1	11	441	Ҳисоб барои нақд кардан БҚ
	6212	1	11	442	Ҳисоб барои нақд кардан ММ БҚ
	6212	1	11	443	Ҳисоб барои нақд кардан маблағҳо БМ
	6212	1	11	444	Ҳисоб барои нақд кардан ММ БМ
	6212	1	11	450	Дигар ҳисобҳоро муайян намудан
	6212	1	11	490	Дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ
	6212	1	11	491	Дигар ҳисобҳои ташкилотҳои дигар - асъори миллӣ
	6212	1	11	492	Дигар ҳисобҳои ташкилотҳои бучетӣ
	6212	1	11	493	Ҳисобҳо дар Амонатбанк барои пардохти ҷуброн ва кӯмакпулӣ
	6212	1	11	494	Ҳисобҳо дар Амонатбанк барои қарздиҳии шахсҳои воқеӣ дар асоси барномаҳои иҷтимоӣ
	6212	1	11	500	Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	510	Аккредитивҳо бо асъори хориҷӣ

	6212	1	11	520	Ҳисобҳо барои нақд кардан бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	521	Ҳисобҳо барои нақд кардан БҶ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	522	Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БҶ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	523	Ҳисобҳо барои нақд кардан БМ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	524	Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БМ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	590	Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	591	Маблағҳои ташкилотҳои дигар бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	592	Ҳисобҳои дигари ТБ бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	593	Ҳисобҳои ошкорнашуда бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	600	Воситаҳои пулии дар роҳ буда
	6212	1	11	610	Воситаҳои пулии дар роҳ буда - бо асъори миллий
	6212	1	11	620	Воситаҳои пулии дар роҳ буда - бо асъори хориҷӣ
	6212	1	11	700	Муодилҳои воситаҳои пулӣ
	6212	1	11	710	Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллий (то 3 моҳ)
	6212	1	11	711	Бонки миллии Тоҷикистон
	6212	1	11	712	Бонки амонатгузори Тоҷикистон
	6212	1	11	713	Бонки иқтисодии берунӣ (Внешэкономбанк)
	6212	1	11	714	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	6212	1	11	720	Амонатҳои дархостӣ бо асъори хориҷӣ (то 3 моҳ)
	6212	1	11	721	Бонки миллии Тоҷикистон
	6212	1	11	722	Бонки амонатгузори Тоҷикистон
	6212	1	11	723	Бонки иқтисодии берунӣ (Внешэкономбанк)
	6212	1	11	724	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	6212	1	11	730	Дигар маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 моҳ)
	6213	1	11	731	Қоғазҳои қиматноки қарзӣ бо асъори миллий (то 3 моҳ)
	621	1	12	000	Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат
	6213	1	12	100	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	6214	1	12	200	Вомҳои додашуда
	6214	1	12	210	Вомҳои додашуда –бо асъори миллий
		1	12	220	Вомҳои додашуда – бо асъори хориҷӣ
	6215	1	12	300	Сахмияҳо
	6216	1	12	400	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6212	1	12	500	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллий
	6212	1	12	510	Бонки миллии Тоҷикистон
	6212	1	12	520	Бонки амонатгузори Тоҷикистон
	6212	1	12	530	Бонки иқтисодии берунӣ
	6212	1	12	540	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	6212	1	12	600	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ
	6212	1	12	610	Бонки миллии Тоҷикистон

	6212	1	12	620	Бонки амонатгузории Тоҷикистон
	6212	1	12	630	Бонки иқтисодии берунӣ
	6212	1	12	640	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	6218	1	13	000	Қарздорӣ дебиторӣ
	6218	1	13	100	Ҳисобҳо барои қабул
	6218	1	14	000	Дигар қарздорӣ дебиторӣ
	6218	1	14	100	Қарздориҳои дебитории марбут ба андозҳо ва қарорҳои мучозотӣ
	6218	1	14	200	Қарздориҳои дебитории марбут ба маблағҳои интиқоли (трансфертҳо)
	6218	1	14	300	Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти буҷетӣ
	6218	1	14	310	Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байнибуҷетӣ
	6218	1	14	320	Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байниидоравӣ
	6218	1	14	330	Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти дохилиидоравӣ
	6218	1	14	400	Қарздориҳои дебиторӣ марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)
	6218	1	14	500	Ҷоиҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул
	6218	1	14	510	Ҷоиҳо барои қабул – ашёи милли
	6218	1	14	520	Ҳаққи саҳмҳо барои қабул - ашёи милли
	6218	1	14	530	Ҷоиҳо барои қабул – ашёи хориҷӣ
	6218	1	14	540	Ҳақи саҳмҳо барои қабул - ашёи хориҷӣ
	6218	1	14	600	Қарздориҳои дебитории кормандон
	6218	1	14	610	Қарздориҳои дебитории шахсҳои ҳисобдеҳ
	6218	1	14	620	Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба музди меҳнат ва пардохтҳои дигар
	6218	1	14	630	Қарздориҳои дебитории марбут ба норасоии ошкоршуда
	6218	1	14	700	Пардохтҳои иҷравӣ барои қабул
	6218	1	14	800	Қисми ҷории қарздорӣ дебитории дарозмуддат
	6218	1	14	900	Қарздорӣ дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо
	6218	1	15	000	Пешпардохтҳои додашуда
	6218	1	15	100	Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо
	6218	1	15	200	Пешпардохтҳои додашуда барои хизматрасониҳо
	6218	1	15	300	Пешпардохтҳои додашуда барои иҷора
	6218	1	15	400	Пешпардохтҳо барои андоз
	6218	1	15	500	Пешпардохтҳои Ҳазинадорӣ оиди пардохтҳои ҷубронӣ, кўмакпулӣ, қарздиҳӣ
		1	15	510	Пешпардохтҳои Ҳазинадорӣ оиди пардохтҳои ҷубронӣ, кўмакпулӣ

		1	15	520	Пешпардохтҳо барои қарздиҳии шахсҳои воқеӣ дар доираи барномаҳои иҷтимоӣ аз ҳисоби маблағҳои БҶ.
	6218	1	15	900	Дигар пешпардохтҳои додашуда
	6218	1	16	000	Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок
	6218	1	16	100	Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок - қарздори дебиторӣ
	6218	1	16	200	Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок - дигар қарздори дебиторӣ
	622	1	20	000	Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - берунӣ
	622	1	21	000	Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо
	6222	1	21	100	Воситаҳои пулӣ дар хазина
	6222	1	21	110	Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	120	Воситаҳои пулӣ бо асъори миллӣ
	6222	1	21	130	Чекҳо бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	131	Чекҳо бо рубли русӣ
	6222	1	21	132	Чекҳо бо доллари ИМА
	6222	1	21	133	Чекҳо бо Евро
	6222	1	21	200	Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	210	ҲЯХ-и Бучети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	220	ҲЯХ-и Бучети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	230	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	240	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	250	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	260	Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	300	Ҳисоби Ягонаи Хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ
	6222	1	21	310	ҲЯХ-и Бучети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ
	6222	1	21	320	ҲЯХ-и Бучети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ
	6222	1	21	330	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ
	6222	1	21	340	ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ
	6222	1	21	350	ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллӣ
	6222	1	21	360	Ҳисоби маблағҳои ФҶИА бо асъори миллӣ
	6222	1	21	390	Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори миллӣ
	6222	1	21	400	Ҳисобҳои дигар бо асъори хориҷӣ
	6222	1	21	500	Воситаҳои пулии дар роҳ буда
	6222	1	21	600	Муодилҳои воситаҳои пулӣ

	6222	1	21	610	Амонатҳои дархостӣ бо асъори милли (то 3 моҳ)
		1	21	620	Супурдаҳо ба маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 моҳ)
	6223	1	21	621	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
		1	22	000	Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат
	6223	1	22	100	Қоғазҳои қиматнок ба ғайр саҳмияҳо
	6224	1	22	200	Вомҳои додашуда
	6225	1	22	300	Саҳмияҳо
	6226	1	22	400	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6222	1	22	500	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок
	6222	1	22	510	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори милли
	6222	1	22	520	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ
	622	1	23	000	Қарздорӣ дебиторӣ
	6228	1	23	100	Ҳисобҳо барои қабул
		1	24	000	Дигар қарздорӣ дебиторӣ
	6228	1	24	100	Қарздориҳои марбут ба андозу қарорҳои мучозотӣ
	6228	1	24	200	Қарздориҳои марбут ба интиқолот
	6228	1	24	300	Қарздориҳои марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)
	6228	1	24	400	Ҷоизҳо барои қабул
	6228	1	24	500	Суди саҳмияҳо барои қабул
	6228	1	24	600	Пардохтҳои иҷоравӣ барои қабул
	6228	1	24	700	Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат
	6228	1	24	900	Қарздорӣ дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо
		1	25	000	Пешпардохтҳои додашуда
	6228	1	25	100	Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо
	6228	1	25	200	Пешпардохтҳои додашуда барои хизматрасониҳо
	6228	1	25	300	Пешпардохтҳо барои иҷора
	6228	1	25	400	Пешпардохтҳо барои андозҳо
	6228	1	25	900	Дигар пешпардохтҳо
	6228	1	26	000	Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок
	6228	1	26	100	Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - қарздорӣ дебиторӣ
	6228	1	26	200	Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - дигар қарздориҳои дебиторӣ
	612	1	30	000	Дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат
	612	1	31	000	Захираҳои молино моддӣ

	6121	1	31	100	Захираҳои стратегӣ
	6121	1	31	110	Захираҳои эҳтиётии энергия
	6121	1	31	120	Захираҳои озуқаворӣ
	6122	1	31	200	Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ
	6122	1	31	210	Молҳои канселарӣ ва асбобҳои таълимӣ
	6122	1	31	211	Молҳои хоҷагӣ ва инвентар
	6122	1	31	212	Маводҳои хароҷотӣ
	6122	1	31	213	Инвентари мулоим ва либоси расмӣ
	6122	1	31	214	Маҳсулоти хӯрока
	6122	1	31	215	Доруворӣ, воситаҳои чароҳатбандӣ
	122	1	31	216	Сӯзишворӣ-равғанҳои молиданӣ
	6122	1	31	217	Сӯзишворӣ дар ҳисоботдиҳии ронандагон
	6122	1	31	218	Истифодабарии захираҳои молӣ-маводӣ (ЗММ)
	6122	1	31	219	Молҳои дигаре, ки ба дараҷаҳои дигар мансубнадошта
	61222	1	31	220	Истеҳсолоти нотаом
	61223	1	31	230	Маҳсулоти тайёр
	61224	1	31	240	Молҳо барои фурӯши дубора
	61221	1	31	250	Дороиҳои биологӣ истеъмолӣ
	611	1	40	000	Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат
	611	1	41	000	Воситаҳои асосӣ
	6111	1	41	100	Биноҳо
	61111	1	41	110	Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)
	61112	1	41	120	Биноҳои ғайриистиқоматӣ
	61113	1	41	200	Иншоот
	61113	1	41	210	Иншоот
	61113	1	41	220	Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	6112	1	41	300	Мошинҳо ва таҷҳизот
	61121	1	41	310	Таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	41	320	Дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	61122	1	41	400	Мебел, лавозимоти идора, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ
	6141	1	41	500	Ободонии замин
	611	1	42	000	Фарсудаҳои ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ
	6111	1	42	100	Фарсудаҳои ҷамъшуда - биноҳо
	61111	1	42	110	Фарсудаҳои ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	42	120	Фарсудаҳои ҷамъшуда - биноҳои ғайриистиқоматӣ
	61113	1	42	200	Фарсудаҳои ҷамъшуда - иншоот
	6112	1	42	300	Фарсудаҳои ҷамъшуда - мошинҳо ва таҷҳизот

	61121	1	42	310	Фарсудашаваии ҷамъшуда - таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	42	320	Фарсудашаваии ҷамъшуда - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	61122	1	42	400	Фарсудашаваии ҷамъшуда – Мебел, лавозимоти идора, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ
	6141	1	42	500	Фарсудашаваии ҷамъшуда - ободонии замин
	6112	1	43	000	Воситаҳои асосӣ барои насб
	6111	1	43	100	Биноҳо
	61111	1	43	110	Биноҳои истиқоматӣ (истіқоматгоҳ)
	61112	1	43	120	Биноҳои ғайриистіқоматӣ
	61113	1	43	200	Иншоот
	61113	1	43	210	Иншоот
	61113	1	43	220	Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	6112	1	43	300	Мошинҳо ва таҷҳизот
	61121	1	43	310	Таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	43	320	Дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	61122	1	43	400	Мебел, лавозимоти идора, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ
		1	44	000	Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул
	6111	1	44	100	Биноҳо
	61111	1	44	110	Биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	44	120	Биноҳои ғайриистіқоматӣ
	61113	1	44	200	Иншоот
	61113	1	44	210	Иншоот
	61113	1	44	220	Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	6141	1	44	300	Замин
	6111	1	45	000	Фарсудашаваии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда
	6111	1	45	100	Фарсудашаваии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - биноҳо
	61111	1	45	110	Фарсудашаваии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	45	120	Фарсудашаваии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - биноҳои ғайриистіқоматӣ

	61113	1	45	200	<i>Фарсудашии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - иншоот</i>
	61113	1	45	210	<i>Фарсудашии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - иншоот</i>
	61113	1	45	220	<i>Фарсудашии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ</i>
	611	1	46	000	Сохтмони нотаом
	6111	1	46	100	Сохтмони нотаом - биноҳо
	61111	1	46	110	Сохтмони нотаом -биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	46	120	Сохтмони нотаом -биноҳои ғайриистіқоматӣ
	61113	1	46	200	Сохтмони нотаом - иншоот
	6112	1	46	300	Сохтмони нотаом-мошинҳо ва таҷҳизот
	61121	1	46	310	Таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	46	320	Дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	611	1	47	000	Дороиҳои биологӣ
	61131	1	47	100	Ҳайвонот (маҳсулдиҳанда)
	61131	1	47	200	Растаниҳо (самарадиҳанда)
	61131	1	47	900	Дигар дороиҳои биологӣ
	61131	1	48	000	<i>Истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ</i>
	611	1	49	000	Дороиҳои ғайримоддӣ
	61132	1	49	100	Таъминоти барномавӣ
	61132	1	49	200	Веб-сайтҳо
	61132	1	49	300	Патентҳо
	61132	1	49	400	Ҳукуки муаллифӣ
	61132	1	49	500	Осори адабиёт ва ҳунар
	61132	1	49	900	Дигар дороиҳои ғайримоддӣ
	61132	1	50	000	<i>Истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ</i>
	614	1	51	000	Дороиҳои истехсолнашуда
	6141	1	51	100	Замин
	6142	1	51	200	Захираҳои зеризаминӣ
	6143	1	51	300	Дигар захираҳои табиӣ

	6144	1	51	400	Дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда
	6144	1	51	410	Гудвилл
	6144	1	51	420	Патентҳо, иҷозатномаҳо, франшизаҳо
	6144	1	51	430	Ҳуқуқи муаллифӣ
	6144	1	51	440	Тамғаҳои тиҷоратӣ
	6144	1	51	450	Ҳуқуқи истифодаи замин
	6144	1	51	460	Ҳуқуқи коркарди конҳо ва истихроҷи маъданҳои фойданок
	6144	1	51	470	Таъминоти барномавӣ
	6144	1	51	490	Дигар дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда
	61132	1	51	500	Фонди китобхонавӣ
	614	1	52	000	Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ
	6142	1	52	100	Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои зеризаминӣ
	6143	1	52	200	Сарфшавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои табиӣ
	6144	1	53	000	Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда
	613	1	54	000	Дороиҳои қиматнок
	613	1	54	100	Сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо
	613	1	54	200	Тасвирҳо, мучассамаҳо ва ғ.
	613	1	54	300	Маснуоти заргарӣ
	613	1	54	900	Дигар боигариҳо
	611	1	55	000	Беарзишавии ҷамъшудаи дороиҳо
	611	1	55	100	Беарзишавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ
	6111	1	55	110	Беарзишавии ҷамъшуда - биноҳо
	61111	1	55	111	Беарзишавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	55	112	Беарзишавии ҷамъшуда-биноҳои ғайриистіқоматӣ
	61113	1	55	120	Беарзишавии ҷамъшуда-иншоот
	6112	1	55	130	Беарзишавии ҷамъшуда- мошинҳо ва таҷҳизот
	61121	1	55	131	Беарзишавии ҷамъшуда- таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	55	132	Беарзишавии ҷамъшуда- дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	61122	1	55	140	Беарзишавии ҷамъшуда- мебел, лавозимоти идора, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ
	61113	1	55	150	Беарзишавии ҷамъшуда-ободонии замин
	611	1	55	200	Беарзишавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда

	6111	1	55	210	Беарзишавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули сармоягузоришуда-биноҳо
	61111	1	55	211	Беарзишавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули сармоягузоришуда-биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	55	212	Беарзишавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули сармоягузоришуда-биноҳои гайриистіқоматӣ
	6141	1	55	220	Беарзишавии ҷамъшуда - амволи гайриманқули сармоягузоришуда - замин
	611	1	55	300	Беарзишавии ҷамъшудаи истеҳсолоти нотаом
	6111	1	55	310	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-биноҳо
	61111	1	55	311	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-биноҳои истиқоматӣ
	61112	1	55	312	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-биноҳои гайриистіқоматӣ
	61113	1	55	320	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-иншоот
	6112	1	55	330	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-мошинҳо ва таҷҳизот
	61121	1	55	331	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-таҷҳизоти нақлиётӣ
	61122	1	55	332	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	61113	1	55	340	Беарзишавии ҷамъшуда - сохтмони нотаом-ободони замин
	611	1	55	400	Беарзишавии ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ
	61131	1	55	410	Беарзишавии ҷамъшуда-ҳайвонот(маҳсулдиҳанда)
	61131	1	55	420	Беарзишавии ҷамъшуда-растаниҳо(самарадиҳанда)
	61131	1	55	490	Беарзишавии ҷамъшуда - дигар дороиҳои биологӣ
		1	55	500	Беарзишавии ҷамъшудаи дороиҳои гайримоддӣ
	61132	1	55	510	Беарзишавии ҷамъшуда - таъминоти барномавӣ
	61132	1	55	520	Беарзишавии ҷамъшуда - веб-сайтҳо
	61132	1	55	530	Беарзишавии ҷамъшуда - патентҳо
	61132	1	55	540	Беарзишавии ҷамъшуда - ҳуқуқи муаллифӣ
	61132	1	55	550	Беарзишавии ҷамъшуда - осори адабиёт ва ҳунар
	61132	1	55	590	Беарзишавии ҷамъшуда - дигар дороиҳои гайримоддӣ
	614	1	55	600	Беарзишавии ҷамъшудаи дороиҳои истеҳсолшуда
	6141	1	55	610	Беарзишавии ҷамъшудаи замин

	6142	1	55	620	Беарзишавии ҷамъшудаи захираҳои зеризаминӣ
	6143	1	55	630	Беарзишавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои табиӣ
	6144	1	55	640	Беарзишавии ҷамъшудаи дороиҳои истеҳсолнашудаи ғайримоддӣ
	6144	1	55	641	Беарзишавии ҷамъшудаи гудвилл
	6144	1	55	642	Беарзишавии ҷамъшудаи патентҳо, иҷозатномаҳо, франшизаҳо
	6144	1	55	643	Беарзишавии ҷамъшудаи ҳуқуқи муаллифӣ
	6144	1	55	644	Беарзишавии ҷамъшудаи тамғаҳои тиҷоратӣ
	6144	1	55	645	Беарзишавии ҷамъшудаи ҳуқуқи истифодаи замин
	6144	1	55	690	Беарзишавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои истеҳсолинашудаи ғайримоддӣ
	621	1	60	000	Дорониҳои молиявии дарозмуддат – дохилӣ
	621	1	61	000	Сармоягузориҳои дарозмуддат
	6213	1	61	100	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	6214	1	61	200	Вомҳои додашуда
	6214	1	61	210	Вомҳои бо асъори миллий додашуда
		1	61	220	Вомҳои бо асъори хориҷӣ додашуда
	6215	1	61	300	Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	6215	1	61	310	Сармоягузориҳо ба корхонаҳои фаръӣ (назоратшаванда)
	6215	1	61	320	Сармоягузориҳо ба фаъолияти муштарак
	6215	1	61	330	Сармоягузориҳо ба корхонаҳои муттаҳидшуда
	6216	1	61	400	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6212	1	61	500	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллий
	6212	1	61	510	Бонки миллии Тоҷикистон
	6212	1	61	520	Бонки амонатгузории Тоҷикистон
	6212	1	61	530	Бонки иқтисодии берунӣ
	6212	1	61	540	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	6212	1	61	600	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ
	6212	1	61	610	Бонки миллии Тоҷикистон
	6212	1	61	620	Бонки амонатгузории Тоҷикистон
	6212	1	61	630	Бонки иқтисодии берунӣ
	6212	1	61	640	Дигар бонкҳои амонатгузорӣ
	621	1	62	000	Дисконтҳо (Тахфиф) ва подоишҳо аз рӯи сармоягузориҳои дарозмуддат
	6213	1	62	100	Дисконтҳо (Тахфифҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

	6213	1	62	200	<i>Подоишҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо</i>
	6218	1	63	000	Қарздории дебитории дарозмуддат
	6218	1	63	100	Қарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон
	6218	1	63	200	Қарздории дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ
	6218	1	63	900	Дигар қарздории дебитории дарозмуддат
	6218	1	64	000	Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок
	622	1	70	000	Дороиҳои молиявии дарозмуддат – берунӣ
	622	1	71	000	Сармоягузориҳои дарозмуддат
	6223	1	71	100	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	6224	1	71	200	Вомҳои додашуда
	6225	1	71	300	Сахмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	6225	1	71	310	Сармоягузориҳо ба корхонаҳои фаръӣ (назоратшаванда)
	6225	1	71	320	Сармоягузориҳо ба фаъолияти муштарак
	6225	1	71	330	Сармоягузориҳо ба корхонаҳои муттаҳидшуда
	6225	1	71	390	Сармоягузориҳо ба дигар корхонаҳо
	6226	1	71	400	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6227	1	71	500	Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ
	622	1	72	000	Дисконтҳо ва подоишҳои марбут ба сармоягузориҳои дарозмуддат
	6223	1	72	100	<i>Тахфифҳои марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо</i>
	6223	1	72	200	<i>Подоишҳои (изофанархҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо</i>
	6228	1	73	000	Қарздории дебитории дарозмуддат
	6228	1	73	100	Қарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон
	6228	1	73	200	Қарздории дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ
	6228	1	73	900	Дигар қарздории дебитории дарозмуддат
	6228	1	74	000	Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - қарздории дебитории дарозмуддат
	623	1	80	000	Тиллои пулӣ ва ХМҚ(СДР)
	623	1	80	100	Тиллои пулӣ
	623	1	80	200	ХМҚ (СДР)
	63	2	00	000	Кисми 2. ҶАДАДОРИҲО

		2	10	000	Ўҳдадорихои кутоҳмуддат
	631	2	11	000	Ўҳдадорихои кутоҳмуддат – дохилӣ
	6318	2	11	100	Қарздории кредиторӣ
	6318	2	11	110	Ҳисобҳо барои пардохт
	6318	2	11	120	Пешпардохтҳои гирифташуда
		2	11	121	Воридотҳои пешпардохтӣ аз хадамоти гумрук
		2	11	122	Рамзҳои нокушодаи пардохтҳои ТАМБ “Амонатбанк”
	6318	2	11	190	Дигар ҳисобҳо барои пардохт
	6318	2	11	191	Ҳисобҳо барои пардохт- маблағҳои баргардондашудаи ТБ мутобиқи иттилоотҳои нодуруст нишондодашуда
	631	2	11	200	Ўҳдадорихои қарзии кутоҳмуддат
	6313	2	11	210	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	6313	2	11	211	Васиқаҳои ҳазинадорӣ
	6313	2	11	212	Вомбаргҳои давлатӣ
	6314	2	11	220	Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	6314	2	11	221	Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
	6314	2	11	230	Дигар қарзҳо ва вомҳо
	6314	2	11	240	Қисми ҷорӣи ўҳдадорихои қарзии дарозмуддат
	6314	2	11	250	Мусоидаҳои (қарзҳои) аз бучети ҷумҳуриявӣ гирифташуда
	6314	2	11	260	Мусоидаҳои (қарзҳои) аз бучети маҳаллӣ гирифташуда
	6313	2	11	300	Дисконтҳои (тахфифҳо) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо
	6313	2	11	400	Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо
	6318	2	11	500	Ўҳдадорихои кутоҳмуддати ҳисобкардашуда
	6318	2	11	510	Музди меҳнат барои пардохт
	6318	2	11	520	Суди саҳмияҳо барои пардохт
	6318	2	11	530	Ҷоизҳо барои пардохт
	6318	2	11	540	Аъзоҳаққи иттифоқи касаба барои пардохт
	6318	2	11	541	Аъзоҳаққи иттифоқи касаба барои пардохт - ба иттифоқи касабаи ҷумҳуриявӣ
	6318	2	11	542	Аъзоҳаққи иттифоқи касаба барои пардохт - ба иттифоқи касабаи муассиса
	6318	2	11	550	Депонентҳо барои пардохт
	6318	2	11	560	Идрорпулиҳо барои пардохт
	6318	2	11	570	Рухсатпулиҳо барои пардохт
	6318	2	11	590	Дигар ўҳдадорихои ҳисобкардашуда
	6318	2	11	591	Ўҳдадорихо оиди баргардондани андозҳо ба андозсупорандагон

	6318	2	11	600	Андозҳо барои пардохт
	6318	2	11	610	Андоз аз ғоида барои пардохт
	6318	2	11	620	Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт
	6318	2	11	630	Андози аксизӣ барои пардохт
	6318	2	11	640	Андоз аз амволи ғайриманқул барои пардохт
	6318	2	11	650	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои пардохт
	6318	2	11	660	Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт
	6318	2	11	670	Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт
	6318	2	11	680	Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт
	6318	2	11	681	1.4% шифохонагӣ-курортӣ
	6318	2	11	690	Дигар андозҳо барои пардохт
	6318	2	11	700	Захираҳои хароҷоту пардохтҳои дарпешистода
	6318	2	11	710	Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ
	6318	2	11	720	Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ
	6318	2	11	790	Дигар захираҳо
	6318	2	11	900	Дигар ӯҳдадорихои кутоҳмуддат
	6318	2	11	910	ӯҳдадорихои марбут ба иҷора
	6318	2	11	920	Қисми ҷорӣ ӯҳдадорихои марбут ба иҷораи молиявӣ
	6318	2	11	930	Қарздорӣ кредитории кутоҳмуддати байнибучетӣ
	6318	2	11	940	Қарздорӣ кредитории кутоҳмуддати байниидоравӣ
	6318	2	11	950	Қарздорӣ кредитории кутоҳмуддати дохилиидоравӣ
	6318	2	11	960	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои пулӣ ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои бучетӣ
	6318	2	11	961	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои пулӣ ба ташкилотҳои бучетӣ- БҶ
	6318	2	11	962	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои пулӣ ба ташкилотҳои бучетӣ – маблағҳои махсус
	6318	2	11	963	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои бучетӣ– асъори милли
	6318	2	11	964	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои махсус– асъори милли
	6318	2	11	965	ӯҳдадорӣ Ҳазинадорӣ дар назди ташкилотҳои дигар– асъори милли
	6318	2	11	970	Даромадҳои давраҳои оянда
	6318	2	11	971	Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)
	6318	2	11	972	Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети маҳаллӣ)
	6318	2	11	980	Дигар ӯҳдадорихо дар назди фондҳои ғайрибучетӣ

	6318	2	11	981	Ўхдадориҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои аз фондҳои ғайрибучетии давлатӣ ба даст омада, пардохт мешаванд
	6318	2	11	982	Ўхдадориҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд
	6318	2	11	983	Ўхдадориҳои марбут ба кумакрасонии иҷтимоӣ ба аҳоли
	6318	2	11	990	Дигар ўхдадориҳои кутоҳмуддат
	6318	2	11	991	Ўхдадориҳои марбут ба пардохти чуброн ва кўмакрасонӣ аз ҳисоби маблағҳои БҶ
	6318	2	11	992	Ўхдадориҳои марбут ба қарзидҳӣ дар доираи барномаҳои кўмаки иҷтимоӣ аз ҳисоби маблағҳои БҶ
	632	2	12	000	Ўхдадориҳои кутоҳмуддат - берунӣ
	6328	2	12	100	Қарздории кредиторӣ
	6328	2	12	110	Ҳисобҳо барои пардохт
	6328	2	12	120	Пешпардохтҳои гирифташуда
	6328	2	12	190	Дигар ҳисобҳо барои пардохт
	632	2	12	200	Ўхдадориҳои кутоҳмуддати қарзӣ
	6323	2	12	210	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	6324	2	12	220	Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	6324	2	12	221	Аз Бонки умумиҷаҳонӣ
	6324	2	12	222	Аз Бонки рушди Осиё
	6324	2	12	223	Аз Иттиҳоди Аврупо
	6324	2	12	230	Дигар қарзҳо ва вомҳо
		2	12	231	Иқтибоси хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ
		2	12	232	Иқтибоси хориҷӣ аз дигар мамлакатҳо
		2	12	233	Иқтибоси хориҷӣ аз таҳвилгарон
	6324	2	12	240	Қисми ҷорӣ ўхдадориҳои дарозмуддати қарзӣ
	6324	2	12	250	Мусоидаҳои (қарзҳои) аз бучети ҷумҳуриявӣ гирифташуда
	6323	2	12	300	<i>Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо</i>
	6323	2	12	400	<i>Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо</i>
	6328	2	12	500	Ўхдадориҳои кутоҳмуддати ҳисобкардашуда
	6328	2	12	510	Музди меҳнат барои пардохт
	6328	2	12	520	Суди саҳмияҳо барои пардохт
	6328	2	12	530	Ҷоизҳо барои пардохт
	6328	2	12	540	Депонентҳо барои пардохт
	6328	2	12	590	Дигар ўхдадориҳои ҳисобкардашуда
	6328	2	12	900	Дигар ўхдадориҳои кутоҳмуддат
	6328	2	12	910	Ўхдадориҳои марбут ба иҷора

	6328	2	12	920	Қисми чории ўҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
	6328	2	12	930	Даромади давраҳои оянда
	6328	2	12	931	Даромади давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)
	6328	2	12	932	Даромади давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ)
	6328	2	12	990	Дигар ўҳдадориҳои кутоҳмуддат
		2	12	900	Ўҳадории Хазинадорӣ оиди гузаронидани маблағҳои пулӣ
		2	13	961	Ўҳадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳо– асъори хориҷӣ
		2	20	000	Ўҳадориҳои дарозмуддат
	631	2	21	000	Ўҳадориҳои дарозмуддат - дохилӣ
	6313	2	21	100	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	6313	2	21	110	Васиқаҳои хазинадорӣ
	6313	2	21	120	Вомбаргҳои давлатӣ
	6314	2	21	200	Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	6314	2	21	210	Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
	6314	2	21	300	Дигар қарзҳо ва вомҳо
		2	21	310	Дигар намудҳои вомҳои давлатӣ
	6314	2	21	400	Ўҳадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
	6316	2	21	500	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6313	2	21	600	<i>Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо</i>
	6313	2	21	700	<i>Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо</i>
	6318	2	21	800	Даромадҳои давраҳои оянда
	6318	2	21	810	Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)
	6318	2	21	820	Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди бучети маҳаллӣ)
	6318	2	21	890	Дигар даромадҳои давраҳои оянда
	6318	2	21	900	Дигар ўҳадориҳои дарозмуддат
	6318	2	21	910	Ҳисоби тақлилӣ ба пешпардохтҳои Хазинадорӣ дар доираи барномаҳои иҷтимоӣ мартуб ба қарздиҳӣ
	632	2	22	000	Ўҳадориҳои дарозмуддат - берунӣ
	6323	2	22	100	Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	6324	2	22	200	Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	6324	2	22	221	Аз Бонки умумичаҳонӣ
	6324	2	22	222	Аз Бонки рушди Осиё
	6324	2	22	223	Аз Иттиҳоди Аврупо

	6324	2	22	300	Дигар қарзҳо ва вомҳо
		2	22	310	Иқтибоси хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ
		2	22	320	Иқтибоси хориҷӣ аз дигар мамлакатҳо
		2	22	330	Иқтибоси хориҷӣ аз таҳвилгарон
	6324	2	22	400	Ўҳдадорихои марбут ба иҷораи молиявӣ
	6326	2	22	500	Захираҳои техникии суғуртавӣ
	6323	2	22	600	<i>Тахфифҳои марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо</i>
	6323	2	22	700	<i>Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо</i>
	6328	2	22	800	Даромадҳои давраҳои оянда
	6328	2	22	810	Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)
	6328	2	22	820	Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадорӣ дар назди ташкилотҳои байналмиллалӣ)
	6328	2	22	890	Дигар даромадҳои давраҳои оянда
	6328	2	22	900	Дигар ўҳдадорихои дарозмуддат
		2	23	000	Ҳисоби интиқолӣ барои чараёнҳои пулии воридшуда
		2	23	110	Ҳисоби интиқолӣ – Маблағҳои бучетии БҶ бо асъори миллӣ
		2	23	120	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ)
		2	23	130	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои бучети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ
		2	23	140	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ)
		2	23	150	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда (МО)
		2	23	160	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда (МО)
		2	23	170	Ҳисоби интиқолӣ – маблағҳои фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли (ФҲИА)
		2	23	180	Ҳисоби интиқолӣ - ҳисобҳои дигар то муайян кардан
		2	23	190	Ҳисоби интиқолӣ - маблағҳои хусусигардонӣ
		2	23	191	Ҳисоби интиқолӣ – воридотҳои дигар (маблағҳои муштариён)
		2	23	192	Ҳисоби интиқолӣ – маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)
		2	23	193	Ҳисоби интиқолӣ – Маблағҳои захиравӣ барои сохтмони иншоотҳои муҳим
		2	24	000	Ҳисобҳои интиқолӣ барои чараёнҳои пулии воридшуда- асъори хориҷӣ
		2	24	100	Маблағҳои бюҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ
		2	24	200	Маблағҳои махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ
		2	24	300	Маблағҳои бюҷети маҳалӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ
		2	24	400	Маблағҳои махсуси БМ бо асъори хориҷӣ

		3	00	000	Қисми 3. ДОРОИҲОИ СОФ /САРМОЯ
		3	10	000	Сармояи гузошташуда
	1332	3	10	100	Сармояи гузошташудаи махсус чудокардашуда
	1332	3	10	110	Маблағҳои махсуси чудокардашуда ба фондҳои асосӣ
	1332	3	10	120	Маблағҳои махсуси чудокардашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ
	1332	3	10	130	Маблағҳои махсуси чудокардашуда ба сохтмони асосӣ
	1332	3	10	140	Маблағҳои махсуси чудокардашуда ба дигар мақсадҳо
	1332	3	10	200	Сармояи гузошташудаи махсус чудокарданашуда
	1332	3	10	210	Маблағҳои махсуси чудокарданашуда ба фондҳои асосӣ
	1332	3	10	220	Маблағҳои махсуси чудокарданашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ
	1332	3	10	230	Маблағҳои махсуси чудокарданашуда ба сохтмони асосӣ
		3	10	300	Сармояи саҳомӣ
	1332	3	10	310	Саҳмияҳои оддӣ
	1332	3	10	320	Саҳмияҳои имтиёзнок
	1332	3	10	330	Сармояи барилова пардохтшуда
	1332	3	10	340	Саҳмияҳои худии бозхаридашуда
	41	3	20	000	Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ
	41	3	21	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Воситаҳои асосӣ
	4111	3	21	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳо
	41111	3	21	110	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳои истиқоматӣ
	41112	3	21	120	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳои ғайриистіқоматӣ
	4111	3	21	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - иншоот
	41113	3	21	210	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - иншоот
	41113	3	21	220	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	4112	3	21	300	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот
	41121	3	21	310	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - таҷҳизоти нақлиётӣ
	41122	3	21	320	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	41122	3	21	400	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – мебел, лавозимот, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
	41131	3	21	500	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дороиҳои биологӣ
	41132	3	21	600	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ
	412	3	22	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Захираҳо
	4121	3	22	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ
	4122	3	22	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар захираҳо
	413	3	23	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – Дороиҳои қиматнок
	414	3	24	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои истехсолнашуда
	4141	3	24	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - замин
	4142	3	24	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои зеризаминӣ
	4143	3	24	300	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ

	4144	3	24	400	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда
		3	25	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ
	421	3	25	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ – дохилӣ
	4213	3	25	110	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4215	3	25	120	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	422	3	25	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ – берунӣ
	4223	3	25	210	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4225	3	25	220	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	4226	3	25	230	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	423	3	26	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	423	3	26	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Тиллоӣ пулӣ
	423	3	26	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР)
		3	27	000	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ёхдадориҳо
	431	3	27	100	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ёхдадориҳо – дохилӣ
	4314	3	27	110	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	432	3	27	200	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ёхдадориҳо - берунӣ
	4324	3	27	210	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4326	3	27	220	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	4328	3	27	230	Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - ёхдадориҳои марбут бо иҷораи молиявӣ
		3	30	000	Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм
	51	3	31	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои асосӣ
	5111	3	31	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо
	51111	3	31	110	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ
	51112	3	31	120	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистіқоматӣ
	5111	3	31	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот
	51113	3	31	210	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот
	51113	3	31	220	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	5112	3	31	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот
	51121	3	31	310	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиётӣ
	51122	3	31	320	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва

					таҷҳизот
	51122	3	31	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
	51131	3	31	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ
	51132	3	31	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ
	512	3	32	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо
	5121	3	32	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ
	5122	3	32	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо
	513	3	33	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои қиматнок
	514	3	34	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои истехсолнашуда
	5141	3	34	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин
	5142	3	34	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ
	5143	3	34	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ
	5144	3	34	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда
		3	35	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сохтмони нотамо
	52	3	36	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ
	521	3	36	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ – дохилӣ
	5213	3	36	110	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5215	3	36	120	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сахмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	522	3	36	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Дороиҳои молиявӣ - берунӣ
	5223	3	36	210	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5225	3	36	220	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Сахмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	5226	3	36	230	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ
	523	3	37	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	523	3	37	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Тиллоӣ пулӣ
	523	3	37	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲМҚ (СДР)
		3	38	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Ҷҳдадорихо
	531	3	38	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Ҷҳдадорихо – дохилӣ
	5313	3	38	110	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5316	3	38	120	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии

					суғуртави
	532	3	38	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Ёҳдадориҳо - берунӣ
	5323	3	38	210	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5326	3	38	220	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртави
		3	40	000	Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ -Тасхехҳои марбут ба тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ
		3	50	000	Дигар захираҳо
		3	50	100	Фонди тасбит (устуворкунӣ)
		3	50	110	Захира барои сохтмони иншоотҳои муҳим
		3	60	000	Фоида (зарар)-и тақсимнашуда
		3	60	100	Фоида (зарар)-и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ
		3	60	200	Фоида (зарар)-и тақсимнашудаи давраҳои гузашта
		3	70	000	Ҳиссаи ақаллият
		4	00	000	Қисми 4. ДАРОМАДҲО
		4	10	000	Даромадҳо аз амалиётҳои ғайритабодуӣ
	111	4	11	000	Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя
	1111	4	11	100	Тавассути шахсони воқеӣ пардохтшаванда
	11111	4	11	110	Андоз аз суди саҳмияҳои шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
	11112	4	11	120	Андоз аз фоидаҳои шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
	11113	4	11	130	Андоз аз даромади соҳибкорони инфиродӣ
	11114	4	11	140	Андози ҳадди ақалл аз соҳибкорони инфиродӣ
	11115	4	11	150	Андоз аз даромади шахсони воқеии кироҷкор
	11115	4	11	151	Андоз аз даромади шахсони воқеии кироҷкор-ташкilotҳои бюҷетӣ
	11116	4	11	160	Андоз аз даромадҳои ғайримуқомон - шахсони воқеӣ
	11117	4	11	170	Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ, ки бо низоми соддакардашуда пардохт карда мешавад
	11118	4	11	180	Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ - истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
	11119	4	11	190	Дигар андозҳои, ки аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармояи шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешаванд
	1112	4	11	200	Тавассути корпоратсияҳо ва дигар корхонаҳо пардохтшаванда
	11121	4	11	210	Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ

	11122	4	11	220	Андози ҳадди ақалл аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ
	11123	4	11	230	Андоз аз суди сахмияҳои шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
	11124	4	11	240	Андоз аз ғоизҳои шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
	11125	4	11	250	Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ, ки бо низоми соддакардашуда пардохт карда мешавад
	11126	4	11	260	Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
		4	11	261	Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони роҳҳои автомобилгарди муқимӣ (резидент)
		4	11	262	Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони роҳҳои автомобилгарди ғайримуқими (ғайрирезидент)
		4	11	270	Системаи махсуси андозбандӣ барои соҳибкории алоқаманд бо бозӣ
	11129	4	11	290	Дигар андозҳое, ки аз даромадҳо, ғоида ва афзоиши сармояи шахсони ҳуқуқӣ нигоҳ дошта мешаванд
	11129	4	11	300	Аз маблағҳои махсус (ғоидаи воқеии ҳазинавии ташкилотҳои тобеъ аз ғуруши молҳо ва хизматрасониҳо) ғоида аз ғаъолияти соҳибкории ташкилотҳои бучетӣ.
	113	4	12	000	Андоз аз моликият
	1131	4	12	100	Андозҳои ғосилавӣ аз амволи ғайриманқул
	11311	4	12	110	Андоз аз амволи ғайриманқули шахсони воқеӣ
	11312	4	12	120	Андоз аз амволи ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ
	1131	4	12	200	Андоз аз замин
	11313	4	12	210	Андоз аз замини шахсони воқеӣ
	11314	4	12	220	Андоз аз замини шахсони ҳуқуқӣ
	1131	4	12	300	Андози яғона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ
	1131	4	12	310	Андози яғонабарои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ
	1131	4	12	320	Андози яғона аз хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
	1131	4	12	390	Андози яғона аз дигар шахсон
	1134	4	12	400	Андоз аз амалиёти молиявӣ ва амалиёт бо сармоя
	1136	4	12	500	Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт
	1136	4	12	510	Андоз аз нақлиёти шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ
	1136	4	12	900	Дигар андозҳо аз моликият
	114	4	13	000	Андозҳо аз рӯи молҳо ва хизматрасониҳо (Андозҳои ғайримустақим)
	11411	4	13	100	Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ)

	11411	4	13	110	ААИ-и дохилӣ
	11411	4	13	120	ААИ-и берунӣ
	11411	4	13	121	ААИ-и ногоҳдошташаванда касршаванда тибки аслиандозбандии бозгард аз гайримукимон
	11412	4	13	200	Андоз аз фурӯш
	11412	4	13	210	Андоз аз фурӯши нахи пахта
	11412	4	13	220	Андоз аз фурӯши алюминий
	11412	4	13	230	Андоз барои маҳсулоти коркарди алюминий
	1142	4	13	300	Аксизҳо
	1142	4	13	310	Аксизҳои дохилӣ
	1142	4	13	311	Спирт (дигаргуншуда -денатуратсияшуда)
	1142	4	13	312	Нӯшокиҳои спиртӣ
	1142	4	13	313	Маҳсулоти тамоку
	1142	4	13	314	Маводи сузишворӣ ва молиданӣ
	1142	4	13	315	Бензин
	1142	4	13	316	Маснуоти заргарӣ аз тилло, тиллоӣ сафед (платина) ё нукра
	1142	4	13	319	Дигар аксизҳои дохилӣ
	1142	4	13	320	Аксизҳои берунӣ
	1142	4	13	321	Спирт (дигаргуншуда -денатуратсияшуда)
	1142	4	13	322	Нӯшокиҳои спиртӣ
	1142	4	13	323	Маҳсулоти тамоку
	1142	4	13	324	Маводи сузишворӣ ва молиданӣ
	1142	4	13	325	Бензин
	1142	4	13	326	Маснуоти заргарӣ аз тилло, тиллоӣ сафед (платина) ё нукра
	1142	4	13	329	Дигар аксизҳои берунӣ
	1143	4	13	400	Андоз аз ғоидаи инҳисороти (монополия) ғискалӣ (Фискальных монополий)
	1144	4	13	500	Андоз аз намудҳои хоси хизматрасонӣ
	11452	4	14	000	Дигар андозҳо аз истифодаи молҳо ва иҷозат ба истифодаи онҳо ё ба амалигардонии ғабъолият
	11452	4	14	100	Подошҳои иловагӣ (бонусҳо)
	11452	4	14	200	Пардохтҳои оиди ҳаққи истифода (Роялти)
	11452	4	14	210	Пардохт (роялти) аз истифодабарандагони боигарӣҳои зеризаминӣ
	11452	4	14	220	Пардохт (роялти) оиди ҳаққи истифода аз об
	11452	4	14	300	Андоз аз истихроч ва истифодаи захираҳои табиӣ
	11452	4	14	400	Бочи давлатӣ

	11452	4	14	410	Пардохтҳо барои патент ва шаҳодатнома
		4	14	420	Бочи давлатӣ
		4	14	500	Бочҳои иҷозатномадошта
	115	4	15	000	Андозҳо оиди савдо ва амалиётҳои байналмилалӣ
	1151	4	15	100	Бочи гумрукӣ ва дигар бочҳои воридотӣ
	1151	4	15	110	Бочи гумрукӣ
	1155	4	15	200	Андоз барои амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
	1156	4	15	900	Дигар андозҳо аз савдо ва амалиёти байналмилалӣ
	1156	4	15	910	Андозҳо барои намудҳои муайяни хизматрасониҳо
	116	4	16	000	Дигар андозҳо
	1161	4	16	100	Танҳо тавассути корхонаҳои тичоратӣ пардохтшаванда
	1162	4	16	200	Тавассути дигар корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳои тичоратӣ ё корхонаҳои ташхиснашаванда пардохтшаванда
		4	16	300	Андозҳои, ки ба дигар дараҷаҳо таалук надоранд
	12	4	17	000	Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо
	121	4	17	100	Андози таъминоти иҷтимоӣ
	1211	4	17	110	Андози иҷтимоӣ аз коркунон (ташкилотҳои бюджетӣ)
	1211	4	17	111	Андози иҷтимоӣ аз коркунон
	1212	4	17	120	Андози иҷтимоӣ аз корфармоён (ташкилотҳои бюджетӣ)
	1212	4	17	121	Андози иҷтимоӣ аз корфармоён
	1213	4	17	200	Маблағҳои ҳисоббардашудаи шахсоне, ки коргари кироӣ намебошанд
	122	4	17	900	Дигар андозҳо ва аъзоҳаққиҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
	1221	4	17	910	Аъзоҳаққиҳои соҳибкорони алоҳида
	13	4	18	000	Эҳдоияҳо (грантҳо)
	131	4	18	100	Аз ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ
	1311	4	18	110	Эҳдоияҳо (грантҳо)-и ҷорӣ
	1312	4	18	120	Эҳдоияҳо (грантҳо)-и асосӣ
	132	4	18	200	Аз ташкилотҳои байналмилалӣ
	1321	4	18	210	Эҳдоияҳо (грантҳо)-и ҷорӣ
	1322	4	18	220	Эҳдоияҳо (грантҳо)-и асосӣ
	133	4	18	300	Аз дигар воҳидҳои бахши идораи давлатӣ
	1331	4	18	310	Ҷорӣ
	1331	4	18	311	Маблағҳои дар шакли таъминпулии ихтисосӣ (субвенсия) ба даст омада
	1331	4	18	312	Маблағҳои ба тариқи ҳисоббаробаркуниҳои тарафайн ба даст омада

	1332	4	18	320	Асосӣ
	1332	4	18	321	Маблағҳои дар шакли таъминпулии ихтисосӣ (субвентсия) ба даст омада
	1332	4	18	322	Маблағҳои ба тариқи ҳисоббаробаркуниҳои тарафайн ба даст омада
	1332	4	18	400	Бозгашти маблағҳои додашуда
	143	4	19	000	Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатӣ, ҷаримаҳои аҳдшиканӣ (Штрафы, пени, неустойки)
	143	4	19	100	Ҷаримаҳо
	143	4	19	200	Ҷаримаҳои мӯҳлатӣ
	143	4	19	300	Ҷаримаҳои аҳдшиканӣ
	144	4	20	000	Интиқолати ихтиёрӣ, ба истиснои эҳдоияҳо
	1441	4	20	100	Интиқолати ихтиёрии қорӣ, ба истиснои эҳдоияҳо
	1442	4	20	200	Интиқолати ихтиёрии асосӣ, ба истиснои эҳдоияҳо
	145	4	21	000	Дигар даромадҳои мушаххаснашуда
	145	4	21	100	Бозгашти маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)
		4	40	000	Даромадҳо аз амалиётҳои табодулӣ
	141	4	41	000	Даромадҳо аз моликият
	1411	4	41	100	Ҷоизҳо
	1411	4	41	110	Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
	1411	4	41	120	Аз дигар муассисаҳои молиявӣ
	1411	4	41	130	Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ
	1411	4	41	140	Ҷоизҳои вобаста ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	1412	4	41	200	Суди саҳмияҳо
	1412	4	41	210	Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
	1412	4	41	220	Аз дигар муассисаҳои молиявӣ
	1412	4	41	230	Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ
	1413	4	41	300	Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо
	1414	4	41	400	Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғурта гузошта шудаанд
	1415	4	41	500	Даромадҳо аз рентал замин
	145	4	41	900	Дигар даромадҳо аз моликият
	142	4	42	000	Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ
	1421	4	42	100	Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои қор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд
	1422	4	42	200	Даромад аз хизматрасонӣ

	1422	4	42	210	Барои хизматрасонии маъмурӣ
	1422	4	42	220	Барои хизматрасонии гумрукӣ
	1422	4	42	230	Барои варақаҳои шиносномаҳо
	1422	4	42	240	Барои тамғаҳои аксизӣ
	1422	4	42	250	Қайдкунии воситаҳои доруворӣ
	1422	4	42	260	Иҷозат барои кори шаҳрвандҳои хориҷӣ
	1422	4	42	290	Барои дигар хизматрасониҳои маъмурӣ
	1423	4	42	300	Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ
	1423	4	42	310	Воридот аз ташкилотҳои зертобеш
	1424	4	42	400	Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши молу хизматрасониҳо
	1424	4	42	500	Воридот аз фурӯши воситаҳои асосӣ (ҳисоб тавассути Ҳазинадорӣ истифода бурда мешавад)
	1424	4	42	600	Воридот аз фурӯши дорониҳои ғайримоддӣ ва ғайриистехсолӣ (ҳисоб тавассути Ҳазинадорӣ истифода бурда мешавад)
	1423	4	42	900	Дигар даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ
	145	4	43	000	Дигар даромадҳои мушаххаснашуда
		4	43	100	Бозгардондани маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)
	145	4	43	110	Даромадҳо аз ивази асъори хориҷӣ
	142	4	44	000	Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо
	1421	4	44	100	Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои муассисаҳои бозорӣ
	1423	4	44	200	Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои муассисаҳои ғайри бозорӣ
		4	50	000	Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - Фоидаи ҳолдингӣ
	41	4	51	000	Фоидаи ҳолдингӣ - дорониҳои ғайримолиявӣ
	4111	4	51	100	Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳо
	41111	4	51	110	Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳои истиқоматӣ
	41112	4	51	120	Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳои ғайри истиқоматӣ
	4111	4	51	200	Фоидаи ҳолдингӣ - иншоот
	41113	4	51	210	Фоидаи ҳолдингӣ - иншоот
	41113	4	51	220	Фоидаи ҳолдингӣ - лавозимоти интиқолот
	4112	4	51	300	Фоидаи ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот
	41121	4	51	310	Фоидаи ҳолдингӣ - таҷҳизоти нақлиётӣ

	41122	4	51	320	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	41122	4	51	400	Фоидаи ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
	41131	4	51	500	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои биологӣ
	41132	4	51	600	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ
	412	4	51	700	Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳо
	4121	4	51	710	Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ
	4122	4	51	720	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳо
	413	4	51	800	Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои қиматнок
	414	4	52	000	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои истехсолнашуда
	4141	4	52	100	Фоидаи ҳолдингӣ – замин
	4142	4	52	200	Фоидаи ҳолдингӣ – захираҳои зеризаминӣ
	4143	4	52	300	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ
	4144	4	52	400	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда
	421	4	53	000	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ – дохилӣ
	4212	4	53	100	Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори хориҷӣ
	4212	4	53	200	Фоидаи ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ
	4212	4	53	300	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
	4212	4	53	400	Фоидаи ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ
	4212	4	53	500	Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо
	422	4	54	000	Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ – берунӣ
	4222	4	54	100	Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	110	Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	120	Фоидаи ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	200	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	210	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	220	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ буҷети маҳаллӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	230	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	240	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	250	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби махсуси ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	260	Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби интиқоли БҶ бо асъори хориҷӣ
	4222	4	54	300	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
		4	54	400	Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо
	4223	4	54	410	Фоидаи ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

	4224	4	54	420	Фоидаи ҳолдингӣ - қарзҳо ва вомҳо
	4225	4	54	430	Фоидаи ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	4226	4	54	500	Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	4222	4	54	600	Фоидаи ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ
	4228	4	54	700	Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории дебиторӣ
	423	4	55	000	Фоидаи ҳолдингӣ - тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	423	4	55	100	Фоидаи ҳолдингӣ - тиллоӣ пулӣ
	423	4	55	200	Фоидаи ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР)
	431	4	56	000	Фоидаи ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳо – дохилӣ
	4318	4	56	100	Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ
	432	4	57	000	Фоидаи ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳо – берунӣ
	4328	4	57	100	Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ
	4324	4	57	200	Фоидаи ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4324	4	57	300	Фоидаи ҳолдингӣ - қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	4324	4	57	400	Фоидаи ҳолдингӣ - дигар қарзҳо ва вомҳо
	4326	4	57	500	Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	4328	4	57	600	Фоидаи ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
		4	60	000	Даромадҳо аз рӯи азнавбарҳузори - Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм
	51	4	61	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримолиявӣ
	5111	4	61	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо
	51111	4	61	110	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ
	51112	4	61	120	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистіқоматӣ
	5111	4	61	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот
	51113	4	61	210	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот
	51113	4	61	220	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	5112	4	61	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот
	51121	4	61	310	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиётӣ
	51122	4	61	320	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	51122	4	61	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
	51131	4	61	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ
	51132	4	61	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ
	512	4	61	700	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо
	5121	4	61	710	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ
	5122	4	61	720	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо
	513	4	61	800	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои қиматнок

	514	4	62	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дорoiҳои истеҳсолнашуда
	5141	4	62	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин
	5142	4	62	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ
	5143	4	62	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ
	5144	4	62	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дорoiҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда
	521	4	63	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дорoiҳои молиявии дохилӣ
	5212	4	63	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар ҳазина
	5212	4	63	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асбори милли
	5212	4	63	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асбори милли
	5212	4	63	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асбори хориҷӣ
		4	63	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сармоягузориҳо
	5213	4	63	510	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қoғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5214	4	63	520	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо
	5215	4	63	530	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	5216	4	63	540	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникаи суғуртавӣ
	5212	4	63	550	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ
	5218	4	63	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебитории харидорон
	5218	4	63	700	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои дебиторӣ
	522	4	64	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дорoiҳои молиявии берунӣ
	5222	4	64	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар ҳазина
	5222	4	64	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асбори хориҷӣ
	5222	4	64	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асбори хориҷӣ
		4	64	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – сармоягузориҳо
	5223	4	64	410	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қoғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5224	4	64	420	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо
	5225	4	64	430	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
	5226	4	64	440	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникаи суғуртавӣ
	5222	4	64	450	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ
	5228	4	64	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебитории харидорон

	5228	4	64	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои дебиторӣ
	523	4	65	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	523	4	65	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - тиллоӣ пулӣ
	523	4	65	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲМҚ (СДР)
	531	4	66	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ӯҳдадориҳои дохилӣ
	5318	4	66	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздориҳои кредиторӣ
	5313	4	66	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5314	4	66	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳои бонкӣ
	5318	4	66	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои кредиторӣ
	5316	4	66	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникаии суғуртавӣ
	5318	4	66	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
	532	4	67	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои берунӣ
	5328	4	67	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздориҳои кредиторӣ
	5323	4	67	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5324	4	67	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳои бонкӣ
	5328	4	67	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои кредиторӣ
	5326	4	67	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникаии суғуртавӣ
	5328	4	67	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
		5	00	000	Қисми 5. ХАРОҶОТ
	211	5	10	000	Пардохти музди меҳнати кормандон
	2111	5	10	100	Музди меҳнат дар шакли пулӣ
	2112	5	10	200	Музди меҳнат дар шакли табиӣ
	2111	5	10	300	Подошпулиҳо
	2111	5	10	400	Ҳаққи заҳмат
	2111	5	10	900	Дигар пардохтҳо ба кормандон
	212	5	11	000	Аъзоҳаққиҳо /маблағҳои ҳисобкардашуда барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
	2121	5	11	100	Суғуртаи иҷтимоӣ
	2121	5	11	200	Суғуртаи тиббӣ
	2121	5	11	900	Дигар суғуртаи давлатӣ

	22	5	12	000	Истифодаи молу хизматрасониҳо
	22	5	12	100	Истифодаи молҳо
	22	5	12	110	Молҳои таҳрирӣ ва лавозимоти таълимӣ
	22	5	12	120	Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ
	22	5	12	130	Масолеҳи масрафшаванда
	22	5	12	140	Чихоз ва либоси расмӣ дигар, инвентари мулоим
	22	5	12	150	Хӯрокворӣ
	22	5	12	160	Доруворӣ, воситаҳои басту банд
	22	5	12	170	Дигар ашёҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда
	22	5	12	180	Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, қору хизматрасониҳо
	22	5	12	190	Харочоти истехсолию болосарӣ (ХИБ)
	22	5	12	200	Истифодаи молҳои техникӣ
	22	5	12	210	Молҳои техникии табиоти низомӣ
	22	5	12	300	Истифодаи маводи суخت ва равшанҳои молиданӣ
	22	5	12	310	Бензин
	22	5	12	320	Сухти дизелӣ (Солярка)
	22	5	12	330	Керосин
	22	5	12	340	Мазут
	22	5	12	350	Равғани автомобил
	22	5	12	390	Дигар маводи суخت
	22	5	12	400	Харочоти ҷорӣ, ба истиснои таъмир
	22	5	12	410	Харочоти иҷора
	22	5	12	420	Таълим ва таҷдиди таълими қормандон
	22	5	12	430	Харочоти намоёндагӣ
	22	5	12	440	Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тӯхфаҳо
	22	5	12	450	Харочоти сафарҳои хизматӣ
	22	5	12	460	Харочоти реклама ва мусоидат ба фурӯш
	22	5	12	470	Харочоти нигоҳдорӣ ва боркашонӣ
	22	5	12	480	Харочоти хизматрасонии кафолатӣ
	22	5	12	490	Дигар харочоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар нисбат дода нашудаанд
	22	5	12	500	Харочоти таъмири ҷорӣ
	22	5	12	510	Харочоти таъмири ҷорӣ -Биноҳо ва иншоот
	22	5	12	520	Харочоти таъмири ҷорӣ -Роҳҳо
	22	5	12	530	Харочоти таъмири ҷорӣ -Воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин
	22	5	12	540	Харочоти таъмири ҷорӣ -Мебели идоравӣ ва таҷҳизоти техникии идоравӣ
	22	5	12	590	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда
	22	5	12	600	Харочоти хизматрасониҳо

	22	5	12	610	Хизматрасониҳои мутахассисони барои иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои мушаххас кироҷардашуда
	22	5	12	620	Хизматрасониҳои марбут ба интишороти ва корҳои нашриётӣ, наشري хабарҳо ё иттилооти дигар дар воситаҳои ахбори омма
	22	5	12	630	Хизматрасониҳои марбут ба насби дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот
	22	5	12	690	Дигар хизматрасониҳои, ки ба категорияҳои дигар мансуб нашудаанд
	22	5	12	700	Хароҷоти марбут ба хизматрасониҳои коммуналӣ
	22	5	12	710	Энергияи барқ
	22	5	12	720	Газ
	22	5	12	730	Гармидиҳӣ
	22	5	12	740	Ҳамли партовҳо (ахлот)
	22	5	12	750	Таъмини об
	22	5	12	760	Системаҳои худмухтори гармидиҳӣ
	22	5	12	765	Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда
	22	5	12	770	Пардохтҳо барои хизматрасониҳои алоқа
	22	5	12	771	Хизматрасониҳои алоқа
	22	5	12	772	Насби воситаҳои алоқа
	22	5	12	773	Хизматрасониҳои почта
	22	5	12	779	Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансубнашуда
	22	5	12	800	Хизматрасонии бонкӣ
	22	5	12	810	Хароҷоти конвертатсияи асъори хориҷӣ
	22	5	12	820	Хароҷоти хизматрасонии бонк
	22	5	12	900	Истифодаи дигар молҳо ва қору хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда
	22	5	12	910	Баргардонидани Андоз аз арзиши иловагӣ (ААИ)
	23	5	13	000	Истифодабарии сармояи асосӣ
	23	5	13	100	Хароҷоти истеҳлоки воситаҳои асосӣ
	23	5	13	200	Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии истеҳсолшуда
	23	5	13	300	Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда
	23	5	13	400	Хароҷоти сарфшавии захираҳои табиӣ
	24	5	14	000	Ҷиғзҳо
	241	5	14	100	Ба ғайримукимон
	241	5	14	110	Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	242	5	14	200	Ба мукимон, ба истиснои баҳши идораи давлатӣ
	242	5	14	210	Ба муассисаҳои молиявии баҳши давлатӣ
	242	5	14	220	Ба Бонки миллии Тоҷикистон
	242	5	14	230	Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

	242	5	14	290	Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ
	243	5	14	300	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ
	243	5	14	310	Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	25	5	15	000	Мусоидаҳо (Субсидияҳо)
	251	5	15	100	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ
	2511	5	15	110	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии ғайримолиявӣ
	2511	5	15	111	Ба корхонаҳои тобё
	2511	5	15	119	Ба дигар корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии ғайримолиявӣ
	2512	5	15	120	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳо) давлатии молиявӣ
	252	5	15	200	Ба корхонаҳои хусусӣ
	2521	5	15	210	Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
	2522	5	15	220	Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
	26	5	16	000	Эҳдоияҳо
	261	5	16	100	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ
	2611	5	16	110	Қорӣ
	2612	5	16	120	Асосӣ
	262	5	16	200	Ба ташкilotҳои байналмилалӣ
	2621	5	16	210	Қорӣ
	2622	5	16	211	Ба ташкilotҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ
	2623	5	16	219	Ба дигар ташкilotҳо
	2622	5	16	220	Асосӣ
	2623	5	16	221	Ба мақомоти ҳукумати байналмилалӣ ва ташкilotҳои байналмилалӣ
	2624	5	16	222	Ба мақомоти ҳукумати сермиллат
	2625	5	16	223	Ба категорияҳои дигар мансуб нашуда
	263	5	16	300	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ
	2631	5	16	310	Қорӣ
	2631	5	16	311	Ба фондҳои мақсаднок (маҳсус)
	2631	5	16	312	Барои ҳисоббаробаркунии мутақобил
	2631	5	16	313	Эҳдоияҳои Ҳазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ
	2631	5	16	314	Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии Ҳазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ
	2632	5	16	320	Асосӣ
	2632	5	16	321	Эҳдоияҳои Ҳазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ
	2632	5	16	322	Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии Ҳазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ

	2632	5	16	323	Барои зиёдкунии фонди оиннома
	2632	5	16	329	Ғайра
	2632	5	16	400	Бозгардондани маблағҳои бадастомада
	27	5	17	000	Кумакпулиҳои иҷтимоӣ
	271	5	17	100	Кумакпулиҳои марбут ба таъминоти иҷтимоӣ
	2711	5	17	110	Кумакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ
	2711	5	17	111	Нафақаҳо
	2712	5	17	120	Кумакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ
	272	5	17	200	Кумакпулӣ ба кумаки иҷтимоӣ
	2721	5	17	210	Кумакпулӣ
	2721	5	17	220	Пардохтҳои ҷубронӣ ба аҳоли
	28	5	20	000	Дигар харочот
	281	5	21	000	Харочоти марбут ба моликият, ба истиснои ғоизҳо
	2813	5	21	100	Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ воғуздоршуда
	2814	5	21	200	Харочот барои рентаи замин
	2821	5	22	000	Дигар харочотҳои гуногун - ҷорӣ
	2821	5	22	100	Идропулиҳо
	2821	5	22	200	Ҷубронпулиҳо
	2821	5	22	210	Ҷубронпулиҳо барои ҳуҷҷатҳои
	2821	5	22	220	Ҷубронпулиҳо барои дигар молҳо
	2821	5	22	300	Ҷаримаҳо ва ҷаримаҳои муҳлатӣ (пенсияҳо)
	2821	5	22	400	Интиқолот
	2821	5	22	410	Интиқолот ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
	2821	5	22	420	Ҷубронпулиҳои якҷаҳтаина
	2821	5	22	430	Интиқолоти ба дигар категорияҳо шомилнашуда
	2821	5	22	500	Андозҳои ҷорӣ
	2821	5	22	510	Андоз аз амволи ғайриманқул
	2821	5	22	520	Андоз аз истифодабарандагон роҳҳои автомобилгард
	2821	5	22	530	Андоз аз нақлиёт
	2821	5	22	540	Пардохтҳо ба бучет аз даромад аз ғайрикорӣ соҳибдорӣ
	2821	5	22	600	Харочоти суғуртаи моликият
	2821	5	22	610	Харочоти суғуртаи биноҳо
	2821	5	22	620	Харочоти суғуртаи таҷхизот
	2821	5	22	900	Дигар харочоти гуногуни ба дигар категорияҳо мансубнашуда
	2821	5	22	910	Харочоти оиди ташакулӣ фонди тасбит (устуворкунӣ)
	2821	5	22	920	Харочоти оиди ташакулӣ захира барои сохтмони

					иморатҳои муҳим
	2821	5	22	930	Маблағи ҷудошуда мартуб ба воситаҳои махсус ба ташкилотҳои боло
	2822	5	23	000	Дигар харочотҳои гуногун – асосӣ
	2822	5	23	100	Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ
	2822	5	23	200	Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ
	2822	5	23	300	Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
	2822	5	23	400	Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
	2822	5	23	900	Интиқолоти асосии дохилие, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудаанд
		5	30	000	Зарарҳо аз рӯи азнавархгузорӣ - Зарарҳои ҳолдингӣ
	41	5	31	000	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои ғайримолиявӣ
	4111	5	31	100	Зарари ҳолдингӣ - биноҳо
	41111	5	31	110	Зарари ҳолдингӣ - биноҳои истиқоматӣ
	41112	5	31	120	Зарари ҳолдингӣ - биноҳои ғайриистiqоматӣ
	4111	5	31	200	Зарари ҳолдингӣ - иншоот
	41113	5	31	210	Зарари ҳолдингӣ - иншоот
	41113	5	31	220	Зарари ҳолдингӣ - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	4112	5	31	300	Зарари ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот
	41121	5	31	310	Зарари ҳолдингӣ - таҷҳизоти нақлиётӣ
	41122	5	31	320	Зарари ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	41122	5	31	400	Зарари ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истeҳсолӣ ва хоҷагидорӣ
	41131	5	31	500	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои биологӣ
	41132	5	31	600	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои ғайримоддӣ
	412	5	31	700	Зарари ҳолдингӣ - захираҳо
	4121	5	31	710	Зарари ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ
	4122	5	31	720	Зарари ҳолдингӣ - дигар захираҳо
	413	5	31	800	Зарари ҳолдингӣ - боигариҳо
	414	5	32	000	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои истeҳсолнашуда
	4141	5	32	100	Зарари ҳолдингӣ – замин
	4142	5	32	200	Зарари ҳолдингӣ - захираҳои зеризаминӣ
	4143	5	32	300	Зарари ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ
	4144	5	32	400	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои ғайримоддии истeҳсолнашуда
	421	5	33	000	Зарари ҳолдингӣ - дорoiҳои молиявии дохилӣ

	4212	5	33	100	Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори хориҷӣ
	4212	5	33	200	Зарари ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ
	4212	5	33	300	Зарари ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
	4212	5	33	400	Зарари ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ
	4212	5	33	500	Зарари ҳолдингӣ - қарздорӣ дебиторӣ
	4212	5	33	600	Зарари ҳолдингӣ - сармоягузориҳо
	422	5	34	000	Зарари ҳолдингӣ - дорониҳои молиявии берунӣ
	4222	5	34	100	Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	110	Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	120	Зарари ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	200	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	210	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	220	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и буҷети маҳаллӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	230	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	240	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	250	Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	260	Зарари ҳолдингӣ - ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ
	4222	5	34	300	Зарари ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
		5	34	400	Зарари ҳолдингӣ - сармоягузориҳо
	4223	5	34	410	Зарари ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4224	5	34	420	Зарари ҳолдингӣ - қарзҳо ва вомҳо
	4225	5	34	430	Зарари ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	4226	5	34	440	Зарари ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	4222	5	34	450	Зарари ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ
	4228	5	34	460	Зарари ҳолдингӣ - қарздорӣ дебиторӣ
	4228	5	34	470	Зарари ҳолдингӣ - хароҷоти давраҳои оянда
	423	5	35	000	Зарари ҳолдингӣ - тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	423	5	35	100	Зарари ҳолдингӣ - Тиллоӣ пулӣ
	423	5	35	200	Зарари ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР)
	431	5	36	000	Зарари ҳолдингӣ – ӯҳдадорӣҳои дохилӣ
	4318	5	36	100	Зарари ҳолдингӣ - қарздорӣ кредиторӣ

	432	5	37	000	Зарари ҳолдингӣ - ӯҳдадорихои берунӣ
	4328	5	37	100	Зарари ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ
	4324	5	37	200	Зарари ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	4324	5	37	300	Зарари ҳолдингӣ - қарзҳои бонки ва вомҳо
	4324	5	37	400	Зарари ҳолдингӣ - дигар қарзҳо ва вомҳо
	4326	5	37	500	Зарари ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ
	4328	5	37	600	Зарари ҳолдингӣ - ӯҳдадорихои марбут ба иҷораи молиявӣ
		5	40	000	Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм
	51	5	41	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримолиявӣ
	5111	5	41	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо
	51111	5	41	110	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ
	51112	5	41	120	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистіқоматӣ
	5111	5	41	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоотҳо
	51113	5	41	210	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоотҳо
	51113	5	41	220	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ
	5112	5	41	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот
	51121	5	41	310	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиётӣ
	51122	5	41	320	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва таҷҳизот
	51122	5	41	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоччгидорӣ
	51131	5	41	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ
	51132	5	41	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ
	512	5	41	700	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо
	5121	5	41	710	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ
	5122	5	41	720	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо
	513	5	41	800	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - боигариҳо
	514	5	42	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои истехсолнашуда
	5141	5	42	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – замин
	5142	5	42	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ
	5143	5	42	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ
	5144	5	42	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда
	521	5	43	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ дохилӣ
	5212	5	43	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар ҳазина
	5212	5	43	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲЯХ бо асъори милли

	5212	5	43	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ
	5212	5	43	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
		5	43	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сармоягузориҳо
	5213	5	43	510	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5214	5	43	520	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо
	5215	5	43	530	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сахмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	5216	5	43	540	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ
	5212	5	43	550	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ
	5218	5	43	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебиторӣ
	5218	5	43	610	Хароҷоти қарзҳои шубҳанок
	522	5	44	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дорониҳои молиявии берунӣ
	5222	5	44	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар ҳазина
	5222	5	44	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ
	5222	5	44	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
		5	44	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сармоягузориҳо
	5223	5	44	410	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5224	5	44	420	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо
	5225	5	44	430	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сахмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
	5226	5	44	440	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ
	5222	5	44	450	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ
	5228	5	44	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебиторӣ
	5228	5	44	510	Хароҷоти қарзҳои шубҳанок
	523	5	45	000	Дигар тағйиротҳодаҳо дар ҳаҷм - тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
	523	5	45	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - тиллоӣ пулӣ
	523	5	45	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲМҚ (СДР)
	531	5	46	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадорӣҳои дохилӣ
	5318	5	46	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории кредиторӣ
	5313	5	46	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
	5314	5	46	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	5318	5	46	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздории кредиторӣ

	5316	5	46	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ
	5318	5	46	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
	532	5	47	000	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои берунӣ
	5328	5	47	100	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздорӣ кредиторӣ
	5323	5	47	200	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
	5324	5	47	300	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
	5328	5	47	400	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздорӣ кредиторӣ
	5326	5	47	500	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ
	5328	5	47	600	Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ
		6	00	000	Қисми 6. БАҶИЯИ АМАЛИЁТИИ СОҒ
		6	10	000	Маҷмӯи даромадҳо ва хароҷот
		7	00	000	Қисми 7. ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ
		7	01	000	Дороиҳои иҷоравӣ
		7	02	000	Арзишҳои молию моддӣ ба амонати масъулиятдор қабулшуда
		7	03	000	Варақаҳои ҳисоботашон қатъӣ
		7	04	000	Ҳуҷҷатҳои пулӣ
		7	05	000	Қарздорӣ соқитшудаи дебиторони қобилияти пардохт надошта
		7	06	000	Қарздорӣ хонандагон ва донишҷуён оиди дороиҳои арзишноки бозгардонида нашуда
		7	07	000	Қоизаҳо ва ҷомҳои гузарандаи варзишӣ
		7	08	000	Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)
		7	09	000	Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии мунтазири иҷроиш

Қисми 4. Дастурамали истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ

1. Асосҳои меъёрию ҳуқуқӣ
2. Муқаррароти умумӣ
3. Мафҳумҳо ва таърифҳои асосӣ
4. Истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ

1. АСОСҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚӢ

Дастурамали истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ (минбаъд – НЯҲ) бо мақсади татбиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 март соли 2009, № 639 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009 – 2018» ва қарори Шӯрои Ҳамоҳангсозии идоракунии молияи давлатӣ аз 26 августи соли 2011 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи такмил додани низоми баҳисобгирии муҳосибавии бахши давлатии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2011 – 2018» таҳия гардида, дар он талаботҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд:

А. Қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

- а) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.03.2011, №702 «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»;
- б) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.06. 2011, № 723 «Дар бораи молияи давлатӣ»;
- в) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06. 2008, № 396 «Дар бораи ҳазинадорӣ»;
- г) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.10.2008, №426 «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» дар таҳрири нав;
- д) Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27.09. 2012, №901;

Б. Стандартҳо ва ҳуҷатҳои меъёрии байналмилалӣ

- а) «Дастур оид ба омори молияи давлатӣ» (минбаъд - ДОМД, с.2001), ки тавассути Ҳазинаи байналмилалии асъор (минбаъд - ХБА) ба таъб расонида шуда, стандарти байналмилалии таҳия ва пешниҳоди омори молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад;
- б) Маълумотномаи Стандартҳои байналмилалии баҳисобгирии муҳосибӣ барои бахши давлатӣ (минбаъд - СББМ БД), ҷопи с.2010, ФБМ, ҷилди 2. Стандартҳои байналмилалии баҳисобгирии муҳосибии бахши давлатӣ, ки 15 январӣ соли 2010 ба ҷоп расидааст.

2. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали мазкур дастури истифодабарии НЯҲ барои бахши идораи давлатӣ ба ҳисоб меравад.
2. Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (минбаъд - ТАМБ), тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (минбаъд - ТМБ) ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ (минбаъд - ГМБ), инчунин ташкилотҳои ҳазинадорӣ, ки тибқи таъйини сегменти Таснифоти буҷетӣ воҳидҳои ниҳодӣ (институтсионалӣ) мебошанд, аз иҷрои ҳазинавии буҷети давлатӣ дар асоси НЯҲ ва китоби ёридоханда (минбаъд - КЁ) ҳисобот медиҳанд. Онҳо ҳамчунин дар мӯҳлатҳои муқаррарнамуда оиди дороиҳо ва ўҳадориҳо, даромаду хароҷоти ҳисобшуда мутобиқи талаботи СББМ БД ва ДОМД 2001 дар асоси НЯҲ ҳисобот медиҳанд.

3. НЯҲ инҳоро ба якдигар якҷоя мекунад:

(а) таснифоте, ки барои ҳисоботдиҳӣ тибқи СББМБД ва ҳисоботдиҳӣ тибқи таснифоти зерини ДОМД 2001, заруранд: даромадҳо, таснифоти иқтисодии харочотҳо; дороиҳо ва ӯҳдадориҳо;

(б) ҳисобҳои Китоби асосӣ (минбаъд -КА) бо ҳисобҳои КЁ аз тариқи ҳисобҳои назоратӣ дар КА, аз он ҷумла ҳисобҳои ҳазинавии назоратӣ дар КА бо ҳисобҳои КЁ, ки сегменти иқтисодии таснифоти бучетиро инъикос менамоянд;

4. Баҳисобгирии ҳар як воҳиди ниҳодӣ метавонад тавассути ҳадамоти молиявии марбутаи воҳидҳои ниҳодии мазкур, ё ин ки бо ёрии амалиёти муҳисоботи марказонидашудаи баҳисобгирӣ ба амал бароварда шавад. Ташкилотҳои ҳазинадорӣ барои пешбурди тамоми ҳисобҳои вобаста ба иҷрои бучетмасъуланд. Ташкилотҳои бучетӣ барои қиёси ин ҳисобот бо қайдҳои худ аз рӯи амалиётҳо ва ҳамчунин барои таҳвил додани ҳисоботи худ ба ташкилотҳои ҳазинадорӣ масъул мебошанд.

5. Маълумоти баҳисобгирии тавассути воҳидҳои ниҳодӣ бо кӯмаки НЯҲ ва ҳисобҳои КЁ оид ба иҷрои ҳазинавии бучет таҳияшавандаро метавон барои танзими ҳисоботҳои зерин ба кор бурд: ҳисоботҳои мақомоти ҳазинадорӣ оид ба иҷрои бучети баҳши муттаҳидкардашудаи идораи давлатӣ, ҳамчунин бучети давлатӣ ва бучетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ ва ҳамчунин бучетҳои алоҳида;

ҳисоботҳои ГМБ, ТМБ ва ТАМБ оид ба иҷрои баровардҳои харочот;

ҳисоботҳои молиявии мақомоти ҳазинадорӣ (доир ба натиҷаҳои молиявӣ, ҳолати молиявӣ, селҳои ҳазинавӣ ва ғ.) марбут ба тамоми баҳши муттаҳидкардашудаи идораи давлатӣ ва ҳамчунин барои ТАМБ, ТМБ ва ГМБ.

6. Ин Дастурамал истифодаи ҳисобҳои КА дар баҳисобгирии молиявӣ ва истифодаи ҳисобҳои КЁ дар баҳисобгирии бучетии тамоми ташкилотҳои бучетӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҳазинадориро мутобиқи усули стандартҳои байналмилалию миллии баҳисобгирӣ танзим менамояд.

7. Дастурамали мазкур тартиби ягонаи пешбурди баҳисобгирӣ дар тамоми воҳидҳои ниҳодии дар боло зикршуда муқаррар месозад.

8. Баҳисобгирӣ мутобиқи ин Дастурамал ба асъори миллий – сомонӣ ва дирам анҷом дода мешавад (ифодаи байналмилалии асъори миллий TJS мебошад).

3. МАҲҲУМҲО ВА ТАЪРИҲОИ АСОСӢ

1. Субъекти баҳисобгирӣ воҳиди ниҳодие мебошад, ки аз он таҳияи ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи иҷрои бучет талаб карда мешавад ва барои вай маблағҳои бучетӣ ҷудо карда мешаванд. Ҳар ташкилоти бучетӣ, яъне воҳиди ниҳодии дар сегменти идории таснифоти бучетӣ муайяншуда субъекти баҳисобгирӣ мебошад ва субъекти баҳисобгирӣ ташкилоти бучетӣ ва ҳамчунин воҳиди ниҳодӣ мебошад.

2. Воҳиди ниҳодӣ мутобиқи ДОМД 2001 сохтори иқтисодие мебошад, ки он метавонад аз номи худ молики дороиҳо бошад, ӯҳдадориҳо қабул намояд, ҷаъолияти иқтисодӣ ба амал орад ва бо сохторҳои дигар амалиёт гузаронад.

3. Баҳши идораи давлатӣ, мутобиқи ДОМД 2001 аз сохторҳои иҷрокунандаи вазифаҳои мақомоти идораи давлатӣ ба сифати ҷаъолияти асосии худ, иборат аст.

4. Муассисаи бозорӣ дар ҳайати воҳиди баҳши идораи давлатӣ муассисае мебошад, ки кулли маҳсулоти худ ё қисми зиёди онро бо нархҳои аз лиҳози иқтисодӣ муфид мефурӯшад. Тамоми муассисаҳои боқимонда **ғайрибозорӣ** мебошанд.

5. Нархҳои аз лиҳози иқтисодӣ муфид нархҳои мебошанд, ки ба ҳаҷми маҳсулоте, ки истеҳсолкунандагон ҳозиранд онро таҳвил диҳанд ва ба ҳаҷми маҳсулоте, ки харидорон ҳозиранд онро харидорӣ намоянд, таъсири назаррасе мерасонанд.

6. Резиденти кишвар воҳиди ниҳодист, ки дар ҳудуди иқтисодии кишвари мушаххас маркази манфиати иқтисодӣ дошта бошад.

Бар асоси ин тавсиф кулли воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ, новобаста аз макони воқеии ҷойгиршавии онҳо резиденти кишвари худ маҳсуб мешаванд.

Аммо корпоратсияҳои давлатӣ (ташкилотҳо) муқими он кишварҳое махсуб мешаванд, ки дар ҳудуди онҳо фаъолият менамоянд, яъне воҳиди баҳши идораи давлатӣ, ки муқими як кишвар аст, метавонад соҳиби иттиҳодияе бошад, ки муқими кишвари дигар мебошад.

7. Баҳисобгирии муҳосибӣ низомиягонаи ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ, ҷамъбасти иттилоот дар бораи молу мулк, дороиҳо, ӯҳдадориҳо ва дороиҳои/сармояи соф, ки аз рӯи шаклҳои муқарраршуда тартиб дода шудаанд.

8. Принципҳои ва ғояҳои баҳисобгирии муҳосибии мазкур ба муқаррароти СББМ БД ва ДОМД 2001 мутобиқ мебошанд.

9. Баҳисобгирии буҷетӣ баҳисобгирии селҳои (потокҳо) пулӣ мутобиқи Сегменти иқтисодии таснифоти буҷетӣ мебошад. Баҳисобгирии буҷетӣ барои баҳисобгирии иҷроии буҷети тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ВМ ҶТ), нисбат ба маблағҳои буҷетии вобаста ба маблағгузориҳои солҳои маблағҳои буҷетӣ, ки аз ҷониби Парлумони кишвар тасдиқ шудааст, истифода мегардад.

10. Баҳисобгирии буҷетӣ дар мутобиқати дақиқ бо ин Дастурамал ва қулли санадҳои қонунии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷроии буҷет қабулшуда ба амал оварда мешавад. Ҳисобҳои буҷетӣ дар КҶ НҶҲ, мувофиқи тавсифи дар қисми V овардашуда, муайян шудаанд.

11. Нақшаи ҳисобҳо феҳристи тибқи усули муқаррар мураттабшудаи ҳисобҳои қулли (синтетикӣ) баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад.

12. Ҳисобҳои буҷетӣ барои пешбурди баҳисобгирии буҷетӣ пешбинӣ шуда, зимни ворид кардани маълумот ба Китоби ғириҳандаи (КҶ) иҷроии ҳазинавии буҷет ба қор бурда мешаванд.

13. Ҳисобҳои доимӣ ҳисобҳои дороиҳо ӯҳдадориҳо ва дороиҳои соф мебошанд, ки дар охири давраи ҳисоботӣ бақия дошта, дар тавозун (баланс) инъикос меёбанд. Ҳисобҳои доимӣ ба ҳисобҳои фаъл, ғирифаъл, зидди-фаъл ва зидди-ғирифаъл тақсим мешаванд.

14. Ҳисоби активӣ (фаъл) – инҳисоб барои баҳисобгирии арзиши дороиҳое, ки дар он афзоиши арзиш дар қисми дебити ҳисоб ва қамшавӣ дар қисми кредитии он инъикос қарда мешавад, пешбинӣ қардидааст.

Мисол: Ҳисоби 1 44 110 – Биноҳои истиқоматӣ

15. Ҳисоби пассивӣ (ғири фаъл) – инҳисоб барои баҳисобгирии арзиши ӯҳдадориҳо ё дороиҳои соф (дороиҳо тарҳи ӯҳдадориҳо), ки дар он афзоиши арзиш дар қисми кредити ҳисоб ва қамшавӣ дар дебити он инъикос меёбад, пешбинӣ қардидааст.

Мисол:

Ҳисоби 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо;

Ҳисоби 3 60 000 Қоида (зарар)-и тақсимнашуда

16. Ҳисоби зидди - фаъл (*contraactive account*) ҳисобест, ки бақияи он аз бақияи ҳисоби фаъоли қарбута, барои инъикоси арзиши софи қорӣ дар ҳисоботи молиявӣ, тарҳ қарда мешавад.

Мисол: Ҳисоби 1 55 111 Беарзишшавии қамъшуда-биноҳои истиқоматӣ

17. Ҳисоби зидди - ғирифаъл (*contrapassive account*) ҳисобест, ки бақияи он аз бақияи ҳисоби ғирифаъоли қарбута, барои инъикоси арзиши софи уҳдадорӣ ё дороиҳои соф дар ҳисботи молиявӣ, тарҳ қарда мешавад.

18. Ҳисобҳои муваққатӣ ҳисобҳои қармаду қарочот мебошанд, ки дар тӯли давраи ҳисоботӣ истифода шуда, баста мешаванд ва дар охири давраи ҳисоботӣ бақия қардоранд.

Мисолҳо:

Ҳисоби 4 11 000 Андоз аз қармадҳо, қоида ва афзоиши қармо

Ҳисоби 5 10 000 Қардохти музди меҳнати қармондон

19. Ба субъектҳои баҳисобгирӣ барои қарёфти иттилооти ба истифодабарандаҳои қохилӣ қозимӣ, ба НҶҲ қорид қардани ҳисобҳои иловагии мувофиқатшуда бо мақоми вақолатдор, ки ба ин Дастурамал муқолиф нестанд, иқозат дода мешавад.

4. ИСТИФОДАИ НЯХ

Накшаи ягонаи ҳисобҳо (НЯХ) феҳристи ҳисобҳое мебошад, ки мутобиқи маҳакҳои (меъёрҳои) муайяни таснифот тартиб дода шудааст. НЯХ барои қайду ғурӯҳбандии ғайрифаъолияти хоҷагидорӣ бо ифодаи арзишӣ дар баҳисобгирии муҳосибӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳисобҳои ба ҳисобгирии муҳосибӣ дар НЯХ аз шаш рақам иборатанд. Рақами якуми ҳисоб ба мансубият ба қисм, дууму сеюм- ба мансубият ба ҳисоб (гурӯҳ), се рақами охир – ба мансубият ба ҳисоби ҷирирасон ишора мекунанд.

НЯХ аз ҳафт қисм иборат аст:

1 00 000	Дороиҳо
2 00 000	Уҳдадориҳо
3 00 000	Дороиҳои соф
4 00 000	Даромадҳо
5 00 000	Хароҷот
6 00 000	Бақияи амалиёти соф
7 00 000	Ҳисобҳои ғайритавазунӣ

Барои мақсадҳои баҳисобгирии муҳосибӣ муттаҳидкунии аввалияи иттилоот ва ҳисобкарда баромадани бақияҳо мутобиқи моддаҳои сатҳи панҷум (ҳисобҳо) ба амал оварда мешавад. Муттаҳидсозии баъдии иттилоот вобаста ба танзими ҳисоботҳои молиявӣ сурат мегирад.

Ташкилотҳои буҷетӣ барои мақсадҳои таҳлилӣ бо иҷозати Мақоми ваколатдор ҳақ доранд ба ҷузъиёти Накшаи ҳисобҳо ҷузъҳои ҷирирасон боз кунанд.

1. ДОРОИҲО

Қисми «Дороиҳо» аз ҳисобҳои дороиҳои ҳамчун дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат таснифшуда иборат мебошад, ки дар навбати худ ҳамчун молиявӣ ва ғайримолиявӣ тасниф мешаванд. Ғайр аз ин дороиҳои молиявӣ ба дохилӣ ва берунӣ тасниф мешаванд.

Қисми дороиҳо чунин зерқисмҳои дарбар мегирад:

1 10 000	Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат-дохилӣ
1 20 000	Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат- берунӣ
1 30 000	Дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат
1 40 000	Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат
1 60 000	Дороиҳои молиявии дарозмуддат -дохилӣ
1 70 000	Дороиҳои молиявии дарозмуддат- берунӣ

Дороиҳо захираҳои тавассути субъект назоратшавандае мебошанд, ки дар натиҷаи воқеаҳои гузашта ба амал омада ва аз онҳо ворид шудани нафъи иқтисодӣ ё товони хизматӣ интизор аст.

Дороиҳое, ки барои таъмини воридоти пули соф истифода мешаванд, ҳамчун «**манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ**» зикр мегарданд.

Дороиҳое, ки барои истехсоли молҳо ва хизматрасониҳо мутобиқи мақсадҳои субъект истифода мешаванд, вале воридоти софи воситаҳои пулӣ бевосита таъмин намеkunанд, ҳамчун «тавони хизмат» зикр карда мешаванд.

Дорои молиявӣ ин воситаҳои пулӣ, дархостҳои молиявӣ ва ҳамчунин тиллоӣ пулӣ ва СДР, ки аз тарафи ХБА ба тартиби тақсимот пешниҳод мегарданд, мебошанд.

Дархостҳои молиявӣ дороиҳое мебошанд, ки ба ташкилоти соҳиби дорой (яъне ба кредитор-қарздиҳанда) ҳақ медиҳанд аз ташкилоти дигар (дебиторон) мутобиқи талабот ва муқаррароти дар қарордоди байни ин ду ташкилот басташуда як ё якчанд пардохт қабул намояд.

Табақабандии дороиҳо ба «дохилӣ» ва «хориҷӣ» бар он асос ёфтааст, ки оё ӯҳдадорӣ ба дорой мутобиқ мутаноси баназ тарафи муқим ё ғайримуқим қабул шудааст ё не? Ба қавлидигар, оё аҳли қарордод мутаносибан муқим ё ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё не?

Дорой бояд ҳамчун кӯтоҳмуддат табақабандӣ гардад, дар сурате ки он ба кулли маҳалҳои зерин мутобиқат дошта бошад:

- а) фарзи муомила ё фурӯши он вучуд дорад ё ин ки он махсуси истеъмол дар қараёни силсилаи амалиёти одии субъект мебошад;
- б) он асосан махсуси мақсадҳои тиҷоратӣ мебошад;
- в) муомили он зарфи дувоздаҳ моҳи баъди таърихи ҳисоботӣ дар назар гирифта шудааст; ё
- г) он воситаҳои пулӣ ё муодили онҳо мебошад.

Кулли дороиҳои дигар бояд ҳамчун дарозмуддат табақабандӣ гарданд.

Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат – дохилӣ

Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат аз рӯи мансубияти муқимӣ будани аҳли қарордод ва намуди ин восита табақабандӣ мешаванд.

Ҳисобҳои зерфасли 1 10 000 «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - дохилӣ» махсуси баҳисобгирии нақдӣ ва ҳаракати дороиҳои молиявии воҳидҳои ниҳодӣ, ки ҳамчун кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат табақабандӣ мешаванд, мебошанд. Зерфасли «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - дохилӣ» шомили ҳисобҳои зерин мебошад:

- 1 11 000 Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо
- 1 12 000 Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат
- 1 13 000 Қарздорӣ дебиторӣ
- 1 14 000 Дигар қарздорӣ дебиторӣ
- 1 15 000 Пешпардохтҳои додасуда
- 1 16 000 Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок

Ҳисоби 1 11 000 «Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо» махсуси баҳисобгирии воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо дар ҳисобҳои назорати нақдии ташкилотҳои давлатӣ ва ҳазинадорӣ мебошад. Ин зерфасл ҳисобҳои зеринро дарбар мегирад:

- 1 11 100 Воситаҳои пулӣ дар ҳазина
- 1 11 200 Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ
- 1 11 300 Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ
- 1 11 400 Дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ
- 1 11 500 Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
- 1 11 600 Воситаҳои пулии дар роҳбуда

1 11 700 Муодилҳои воситаҳои пулӣ

Воситаҳои пулӣ аз рӯи арзиши исмии собит баҳисобгирифта мешаванд. Арзиши асъори хориҷӣ дар таърихи анҷомёбии амалиёт ба асъори милли тибқи қурби Бонки миллии Тоҷикистон табдил дода мешавад.

Ҳисоби **1 11 100 «Воситаҳои пулӣ дар хазина»** барои баҳисобгирии мавҷудият ва ҳаракати воситаҳои пулӣ дар хазинаи муассисаи давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур ба ҳисобҳои фаръии зайл тақсим мешавад:

1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори милли

1 11 120 Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ

1 11 130 Чекҳо бо асъори милли

1 11 140 Чекҳо бо асъори хориҷӣ

1 11 141 Чекҳо бо рубли русӣ

1 11 142 Чекҳо бо доллари ИМА

1 11 143 Чекҳо бо Евро

Воситаҳои пулӣ ба асъори милли аз рӯи арзиши исмии собит ба ҳисоб гирифта мешаванд. Арзиши асъори хориҷӣ ба асъори милли тибқи қурби баҳисобгирии Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ) ба таърихи амалиёт табдил дода мешавад.

Дар ин ҷо чанде аз қайдҳои марбут ба амалиёти хазинавиरो меорем:

1. Ҳангоме ки ТБ ба молтаъминкунандаи маҳаллӣ (ба аҳли қарордоди дохилӣ) оиди моли харидоришуда аз хазина маблағ пардохт менамояд, қайди зерини баҳисобгирӣ анҷом дода мешавад:

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Кт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ ба асъори милли

2. Ҳангоме ки ТБ воситаҳои пулиро аз аҳли қарордоди дохилӣ барои ҳисобу китоб оиди қарздорӣ дебиторӣ бо асъори милли қабул менамояд, чунин қайд гузаронида мешавад:

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори милли

Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

3. Нақдсозии чеки ТБ бо қайди зерин инъикос карда мешавад.

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори милли

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори милли

4. Қабул намудани чеки ТБ аз хазинадорӣ

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори милли

Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои (грантҳои) қорӣ аз воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ

5. Пардохт бо чек тавассути ташкилоти буҷетӣ

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори милли

6. Шӯъбаи маҳаллии хазинадорӣ (ШМХ) ба хангоми судури чек ба сомонӣ ба ташкилоти буҷетӣ қайди зеринро ба амал меорад:

Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои чорӣ ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ.

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо ашёи миллий

7. Ҳазинадорӣ марказӣ (ХМ) ҳангоми аз БМТ қабул намудани маҷмӯи чекҳо бо сомони қайди зеринро ба амал меоварад:

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо ашёи миллий

Кт. 1 11 210 Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ Бучети ҷумҳуриявӣ (НҶХи БЧ) бо ашёи миллий

8. Ҳангоме ки ХМ ба ШМХ маҷмӯи чекҳоро бо сомони таҳвил медиҳад, дар ҳисобҳои ХМ қайдҳои зерин анҷом дода мешаванд:

Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои чорӣ ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ.

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо ашёи миллий

Ҳамзамон ШМХ қайди зеринро ба амал меоварад:

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо ашёи миллий

Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои чорӣ аз воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ

Чунин қайдҳои баҳисобгирӣ ҳангоми судури чек, пардохтҳои ҳазинадорӣ бо чек бо ашёи хориҷӣ низ анҷом дода мешаванд.

Ҳисобҳои ХҶХ дар фаслҳои дороиҳои молиявии дохилӣ ва дороиҳои молиявии берунӣ бо ашёи миллий ва ашёи хориҷии НҶХ ворид карда шудаанд. Ғайр аз ин, ХҶХ-и ҳисобҳои ТБ бо ашёи миллий, вобаста аз манбаи маблағҳо, ба маблағҳои махсус ва маблағҳои бучетии бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мутобиқан тақсим мешаванд.

Ҳисоби **1 11 200 «Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ (ХҶХ) бо ашёи миллий» сохтори зеринро дорад:**

1 11 210 ХҶХ-и Бучети ҷумҳуриявӣ (БЧ) бо ашёи миллий

1 11 220 ХҶХ-и Бучети маҳаллӣ (БМ) бо ашёи миллий

1 11 230 ХҶХ-и ҳисоби махсуси БЧ бо ашёи миллий

1 11 231 ХҶХ-и ҳисоби махсус бо ашёи миллий – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ).

1 11 239 ХҶХ-и ҳисоби махсус ба ашёи миллий – маблағҳои муайяннашуда (ММН).

1 11 240 ХҶХ-и ҳисоби махсуси БМ бо ашёи миллий

1 11 241 ХҶХ-и ҳисоби махсуси БМ бо ашёи миллий – маблағҳои ташкилотҳои бучетӣ (МТБ)

1 11 249 ХҶХ-и ҳисоби махсуси БМ бо ашёи миллий – маблағҳои муайяннашуда (ММН)

1 11 250 ХҶХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ (ТБ) бо ашёи миллий

1 11 251 ХҶХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БЧ ташкилотҳои бучетӣ бо ашёи миллий

1 11 252 ХҶХ-и ҳисобҳои шахсии БМ ташкилотҳои бучетӣ бо ашёи миллий

1 11 253 ХҶХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бучетии БЧ бо ашёи миллий

1 11 254 ХҶХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бучетии БМ ташкилотҳои бучетӣ бо ашёи миллий

1 11 260 Ҳисоби маблағҳои ФҶИА бо ашёи миллий

1 11 270 Ҳисоби интиқоли (транзитии) БЧ бо ашёи миллий

Ташкилотҳои бучетӣ дар ҳисобдорӣ худ танҳо аз НҶХ-и ҳисобҳои шахсии истифода мебаранд. Қуллӣ ҳисобҳои дигари НҶХ тавассути Ҳазинадорӣ истифода мешаванд. ФҶИА ҳисоби маблағҳои ФҶИА бо ашёи маҳаллиро истифода мекунад.

Чанд мисоле аз истифодаи ҳисобҳои НҶХ-ро меоварем:

1. Ташкилоти бучетие (ТБ), ки муассисаи бозорӣ мебошад, хизмате анҷом медиҳад, ки пардохти бобати он ба ХҶХ, ҳисоби махсуси БЧ бо ашёи миллий дохил гардида, сипас Ҳазинадорӣ ин маблағҳои пулиро ба ҳисоби шахсии ташкилот мегузаронад.

Дар лаҳзаи хизматрасонӣ ТБ даромадро аз хизматрасонӣ эътироф менамояд:

Дт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ

Кт. 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозаргонӣ

Зимни ворид шудани маблағҳои пулӣ ба ҳисоби махсус, Ҳазинадорӣ ӯҳдадорӣ марбут ба интиқоли маблағи мазкурро ба ҳисоби шахсии ТБ эътироф менамояд:

Дт. 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ ба асъори миллий

Кт. 2 11 962 Ҷҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои махсус ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои бучетӣ (ТБ)

Дар ТБ ин амалиёт бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 11 251 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллий

Кт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ

Пас аз ин, ТБ қисме аз маблағҳои пулии дарёфтшударо ба ҲЯХ-и БҶ ба сифати пардохти ҳатмӣ (андоз аз даромади ташкилотҳои бучетӣ) интиқол медиҳад ва ин амалиётро қайди зерин ҳамроҳӣ менамояд:

Дт. 5 22 540 Пардохтҳо ба бучет аз даромад аз ғайриҷабби соҳибдорӣ

Кт. 1 11 251 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллий.

Дар Ҳазинадорӣ бошад, мутобиқан чунин қайд анҷом дода мешавад:

Дт. 1 11 210 ҲЯХ - и БҶ бо асъори миллий

Кт. 4 11 300 Аз маблағҳои махсус (ғайриҷабби воқеии ҳазинавии ташкилотҳои тобӣ аз фурӯши молҳо ва хизматрасониҳо) ғайриҷабби аз ғайриҷабби соҳибдорӣ ташкилотҳои бучетӣ

Ва дар баробари ин аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ аз ҲЯХ – и маблағҳои махсуси БҶ рӯй медиҳад:

Дт 2 11 962 Ҷҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи маблағҳои махсуси ташкилотҳои бучетӣ

Кт 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллий

2. Агар ТБ пардохткунандаи ААИ (андоз аз арзиши изофашуда) бошад, пас ҳангоми фурӯши мол (ё иҷрои кор ё ин ки хизматрасонӣ) вай бояд маблағи ААИ-ро ба бучет интиқол диҳад. Яъне ҳангоми фурӯши мол ТБ қайди зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ

Кт. 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозаргонӣ

Кт. 2 12 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда

Амалиёти баъдии марбут ба воридоти воситаҳои пулӣ ба ҲЯХ-и ҳисоби махсус, интиқоли воситаҳои пулӣ аз ҳисоби махсус ба ҳисоби шахсии ташкилот ба тартиби монанди мисоли пешин сурат мегиранд.

Ҳазинадорӣ ҳангоми ворид шудани маблағи ААИ қайди баҳисобгирии зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ ба асъори миллий

Кт. 4 13 100 Андоз аз арзиши иловашуда

3. Ҳангоме, ки ТБ мол ё хизматрасонӣ харидорӣ менамояд, зимни дарёфти суратҳисоб (счёт-фактура) қайди баҳисобгирии зерин анҷом дода мешавад:

Дт. 5 12 000 Истифодаи молу хизматрасониҳо ё
Дт. 1 31 000 Захираҳои молию моддӣ
Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Сипас, ТБ ба Ҳазинадорӣ барои пардохти мол ё хизматрасонӣ дархост менависад. Ҳангоме ки ТБ оид ба иҷрои дархости пардохт дар назди Ҳазинадорӣ иттилоия мегирад, вай қайди зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллий
Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ аз воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ

Ҳазинадорӣ дар навбати худ қайди зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ
Кт. 2 11 961 Ёхдадории Ҳазинадорӣ дар назди ташкилотҳои буҷетӣ- маблағҳои БҶ

Ва дар баробари ин

Дт 2 11 961 Ёхдадории Ҳазинадорӣ дар назди ташкилотҳои буҷетӣ- маблағҳои БҶ
Кт. 1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллий

Ҳангоме ки ТБ пардохтро анҷом медиҳад, онро чунин қайд ҳамроҳӣ мекунад:

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт
Кт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллий

Ҳисоби **1 11 300 «Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ»** махсуси баҳисобгирии асъори хориҷӣ дар ҲЯХ ва анҷоми амалиёти марбут ба асъори хориҷӣ бо муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

1 11 310 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ
1 11 320 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ
1 11 330 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ ба асъори хориҷӣ
1 11 340 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ ба асъори хориҷӣ
1 11 350 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ
1 11 360 Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ

1. Вақте ки ТБ – сафорат ба таври мунтазам аз ҳазинадорӣ барои инъикоси маблағҳои ба вай барои пардохтҳои ҷорӣ бо тарҳи даромадҳои пешбинишавандаи ғайриндозӣ (яъне боқҳои равонидӣ ва ғ.) ҷудошудаи маблағҳои интиқолшударо қабул менамояд, ТБ чунин қайдро анҷом медиҳад:

Дт. 1 11 490 Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
Кт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда - ёхдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ

Ҳамзамон дар ҳисобҳои ҳазинадорӣ қайдҳои иртиботии зерин ворид карда мешаванд.

Дт. 5 16 300 Эҳдоияҳо ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ
Кт. 1 11 310 ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ

2. Ҳангоме ки Ҳазинадорӣ пардохти фоизи (протсенти) қарзи хориҷиро ба доллари ИМА ба амал меоварад, қайдҳои зерин анҷом дода мешаванд:

Дт. 5 14 100 Ба ғайримуқимон

Кт. 1 11 310 ҲЯХ-и бучети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ

6. Дар охири давраи баҳисобгирӣ ТБ кулли ҳисобҳои аъориро мутобиқи қурби БМТ азнавнархгузорӣ менамояд. Фарқияти азнавнархгузорӣ ҳамчун даромад ё зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ эътироф мешавад, масалан ҳангоми афзоиши қурби аъор.,

Дт. 1 21 220 ҲЯХ-и ҳисоби шахсии ташкилоти бучетӣ бо аъори хориҷӣ

Кт. 4 54 250 Даромади ҳолдингӣ – ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо аъори хориҷӣ

Ҳисоби **1 11 400 «Ҳисобҳои дигар ба аъори миллӣ»** барои баҳисобгирии воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои ягон банкҳо мавҷудбуда ба аъори миллӣ пешбинӣ шудааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 11 410 Ҳисоби маблағҳои хусусигардонӣ

1 11 420 Ҳисоби маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)

1 11 430 Аккредитивҳо бо аъори миллӣ

1 11 441 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои БҶ

1 11 442 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои махсуси БҶ

1 11 443 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои БМ

1 11 444 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои махсуси БМ

1 11 450 Дигарҳисобҳо то муайян намудан

Ҳисобҳо барои нақд кардан дар шӯъбаҳои БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» барои интиқоли воситаҳои пулӣ мутобиқи дархости ташкилотҳои бучетӣ барои гирифтани воситаҳои пулӣ нақд кушода мешаванд. Ҳисобҳои мазкур дар тавозуни ҳазинадорихои маҳаллӣ назорат карда шуда ва ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ҳисоби **1 11 500 «Дигар ҳисобҳо бо аъори хориҷӣ»** барои баҳисобгирии воситаҳои пулӣ ба аъори хориҷии дар суратҳисобҳои дигарбуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

1 11 510 Аккредитивҳо бо аъори хориҷӣ

1 11 520 Ҳисобҳо барои нақд кардан бо аъори хориҷӣ

1 11 521 Ҳисобҳо барои нақд кардан БҶ бо аъори хориҷӣ

1 11 522 Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БҶ бо аъори хориҷӣ

1 11 523 Ҳисобҳо барои нақд кардан БМ бо аъори хориҷӣ

1 11 524 Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БМ бо аъори хориҷӣ

1 11 590 Дигар ҳисобҳо бо аъори хориҷӣ

Ҳисобҳо барои нақд кардан бо аъори хориҷӣ дар шӯъбаҳои БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» барои гузаронидани воситаҳои пулӣ тибқи дархостҳои ташкилотҳои бучетӣ барои гирифтани воситаҳои пулӣ нақд бо аъори хориҷӣ кушода мешаванд. Воситаҳои пулӣ нақд бо аъори хориҷӣ ба ташкилотҳои бучетӣ қатъиян ба мақсадҳои, ки дар меъёрҳои амалкунанда пешбинӣ шудаанд, дода мешаванд. Ҳисобҳои мазкур дар мувозинати ҳазинадорихои маҳаллӣ назорат карда ва ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ташкилотҳои бучетӣ маблағҳои гирифташударо бо аъори хориҷӣ дар Дт-и ҳисоби 1 11 120 «Воситаҳои пулӣ бо аъори хориҷӣ» инъикос мекунанд.

Ҳисоби **1 11 600 «Воситаҳои пулӣ дар роҳбуда»** барои баҳисобгирии гардиши воситаҳои пулӣ муассиса бо аъори миллӣ ва аъори хориҷии дар роҳбуда, ки барои амалиёт бо аҳли қарордодҳои дохилӣ пешбинӣ гардидааст, истифода бурда мешавад. Воситаҳои пулӣ дар дар

роҳбуда воситаҳои пулие мебошанд, ки ба суратҳисоби муассиса интиқол дода шудаанд, вале ҳанӯз ба суратҳисоб ворид нашудаанд. Ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

1 11 610 Воситаҳои пулии дар роҳбуда - бо асъори миллӣ

1 11 620 Воситаҳои пулии дар роҳбуда - бо асъори хориҷӣ

Ҳисоби **1 11 700 «Муодилҳои воситаҳои пулӣ»** барои баҳисобгирии муодилҳои воситаҳои пулии қарордодҳои дохилӣ пешбинӣ гардидааст.

Муодилҳои воситаҳои пулӣ маблағгузориҳои бозоргириашон баланди кӯтоҳмудате мебошанд, ки метавонанд ба осонӣ ба маблағи муайяни воситаҳои пулӣ мубодила шаванд ва таҳти хатари ночизи тағйири арзиш қарор гиранд.

Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад:

1 11 710 Амонатҳои дархостӣ (депозити до востребования) бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

1 11 720 Амонатҳои дархостӣ бо асъори хориҷӣ (то 3 моҳ)

1 11 730 Дигар маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 моҳ)

1 11 731 Қоғазҳои қиматноки қарзӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

Ҳисоби фаръии **1 11 710 «Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)»** барои баҳисобгирии маблағгузориҳои бо асъори миллӣ ба бонкҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мӯҳлати то 3 моҳ гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.

Масалан, амонати бонкии фаврӣ бо сомонӣ ба мӯҳлати то се моҳ тавассути Хазинадорӣ аз ҳисоби ХЯХ-и бучети ҷумҳуриявӣ гузошта мешавад, ки онро қайди зерин ҳамроҳӣ менамояд:

Дт. 1 11 710 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

Кт. 1 11 210 ХЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ

Ҳангоми пардохти амонат тавассути бонк, Хазинадорӣ амалиётро бо қайди зерин инъикос менамояд:

Дт. 1 11 210 ХЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ

Кт. 1 11 710 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

Ҳисоби фаръии **1 11 720 «Амонатҳои дархостӣ бо асъори хориҷӣ (то 3 моҳ)»** барои баҳисобгирии амонатҳо ба асъори хориҷии ба бонкҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати то 3 моҳ гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби фаръии **1 11 730 «Дигар маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 моҳ)»** барои баҳисобгирии маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргириашон баланд, аз қабيلي варақаҳои қарзии аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нияти ниғадорӣ ба мӯҳлати то 3 моҳ харидоришуда, пешбинӣ гардидааст.

Ҳангоме ки ташкилот варақаи қарзии давлатиро, ки нияти то 3 моҳ нигоҳ доштан дорад, харидорӣ менамояд, қайди баҳисобгирии зеринро анҷом медиҳад.

Дт. 1 11 731 Қоғазҳои қиматноки қарзӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

Кт. 1 11 250 ХЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ

Вақте ки варақаи қарзӣ фурӯхта ё пардохт карда мешавад, қайди зерини баҳисобгирӣ анҷом дода мешавад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ
Кт. 1 11 731 Қоғазҳои қиматноки қарзӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)

Ҳисоби 1 12 000 «Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат» барои баҳисобгирии нақдӣ ва гардиши маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати аз ширкатҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон харидоришуда, ки нияти нигоҳдории онҳо муддати то як солро дарбар мегирад, пешбинӣ гардидааст. Ин ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
1 12 200 Вомҳои додашуда
1 12 300 Саҳмияҳо
1 12 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ
1 12 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ
1 12 600 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ

Дар ҳисоби **1 12 100 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо»** қоғазҳои қиматноки аз ширкатҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон харидоришуда, ба ғайр аз саҳмияҳое, ки ташкилот ният дорад дар давраи кӯтоҳ фурӯшад, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Хариди қоғазҳои қиматнок дар баҳисобгирӣ аз рӯи арзиши аслии харидорӣ инъикос меёбад, ки дар баҳисобгирӣ бо қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ

Фурӯши қоғазҳои қиматноки кӯтоҳмуддат аз рӯи нархҳои одилонаи бозорӣ сурат мегирад, бинобар ин ҳолатҳои фурӯш аз рӯи нархҳои баробар бо нархи харид, ё болотар, ё поинтар аз нархи харид имконпазиранд. Тафовути байни нархи фурӯш ва нархи хариди қоғазҳои қиматноки кӯтоҳмуддат бояд ҳамчун фоидаи (зарари) ҳолдингӣ аз дороиҳои молиявӣ эътироф гардад.

Мисол, агар ташкилот варақаҳои қарзии кӯтоҳмуддатро ба нархи болотар аз нархи харид фурӯшад, он гоҳ ин амалиётро чунин қайд ҳамроҳӣ менамояд:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ ба асъори миллӣ
Кт. 1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
Кт. 4 53 500 Фоидаи ҳолдингӣ – сармоягузориҳо (ба маблағи, афзунтар аз нархи харид)

Агар қоғазҳои қиматнок бо нархи поинтар аз нархи харид фурӯхта шаванд, он гоҳ қайд чунин хоҳад буд:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ
Дт. 5 33 600 Зарари ҳолдингӣ – сармоягузориҳо (ба тафовути байни нархи харид ва нархи фурӯш)
Кт. 1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ҳисоби **1 12 200 «Вомҳои додашуда»** барои баҳисобгирии вомҳои ба муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ташкилот ба мӯҳлати то як сол додашуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 12 300 «Саҳмияҳо»** барои баҳисобгирии саҳмияҳои аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон харидоришуда, ки ташкилот нияти фурӯши онро дар тӯли як сол дорад, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби 1 12 400 «Захираҳои техникӣ суғуртавӣ» барои баҳисобгирии дархостҳои марбут ба суғуртаҳои кӯтоҳмуддати қарордодшудаи ташкилотҳо бо ширкатҳои суғуртавӣ мебошад. Бо

гузашти мӯҳлати суғурта ё дар сурати истифодаи суғурта маблағи он ба сифати харочот эътироф карда хоҳад шуд.

Масалан, агар корманди давлатӣ ба мусофирати хидматӣ ба хориҷа равад ва ташкилот вазифадор бошад ўро суғуртаи тиббӣ намояд, он гоҳ амалиёти харидории суғуртаро чунин қайд ҳамроҳӣ мекунад:

Дт. 1 12 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои ташкилотҳои бучетӣ бо ашёи милли

Ҳисобҳои 1 12 500 *«Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо ашёи милли»* ва 1 12 600 *«Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо ашёи хориҷӣ»* барои баҳисобгирии амонатҳои тавассути ташкилот ба бонкҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати то як сол бо ашёи милли ва ашёи хориҷӣ мутаносибан гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 13 000 «Қарздорӣ дебиторӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

Ҳисоби **1 13 100 «Ҳисобҳо барои қабул»** барои баҳисобгирии нақдӣ ва гардиши қарздорӣ дебиторӣ муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи амалиётҳои муомилавии марбут ба молҳо, қору хизматрасониҳо бо қарз, пешбинӣ гардидааст.

Масалан, агар ташкилот – муассисаи бозорӣ ба ташкилоти дигари муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарз мол фурӯхта бошад, он гоҳ ин амалиёт бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

Кт. 4 42 100 Дармадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои қор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд.

Ҳисоби **1 14 000 «Дигар қарздорӣ дебиторӣ»** барои баҳисобгирии қарзҳои дебиторӣ дигари муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳисобҳои зеринро дарбар мегирад:

1 14 100 Қарздорҳои дебиторӣ марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ

1 14 200 Қарздорҳои дебиторӣ марбут ба маблағҳои интиқоли (трансфертҳо)

1 14 300 Қарздорҳои дебиторӣ марбут ба амалиёти бучетӣ

1 14 400 Қарздорҳои дебиторӣ марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)

1 14 500 Фоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул

1 14 600 Қарздорҳои дебиторӣ кормандон

1 14 700 Пардохтҳои иҷравӣ барои қабул

1 14 800 Қисми қории қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат

1 14 900 Қарздорӣ дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо

Ҳисоби **1 14 100 «Қарздорҳои марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ»** барои баҳисобгирии талаботҳои қобили қабули марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳангоме ки мақоми мутасаддӣ оид ба ҷамъовариҳои андозҳо ба бучети давлатӣ оид ба ворид шудани андозҳо иттилоия мегирад, он гоҳ дар баҳисобгирӣ он бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 14 100 Қарздорҳои дебиторӣ марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ

Кт. 4 13 000 Андозҳо аз рӯи молҳо ё хизматрасониҳо

Ҳисоби **1 14 200 «Қарздориҳои марбут ба маблағҳои интиқолӣ (трансфертҳо)»** баҳисобгирии интиқолоти қобили қабул аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли сол пешбинӣ гардидааст. Ҳангоме ки ТБ оид ба қабули интиқол аз воҳиди баҳши идораи давлатӣ иттилоия мегирад ва эҳтимоли дарёфти интиқол баланд аст, он гоҳ ТБ қайди зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 1 14 200 Қарздориҳои дебитории марбут ба маблағҳои интиқолӣ

Кт. 4 18 300 Аз дигар воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ

Ҳисоби **1 14 300 «Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти буҷетӣ»** барои баҳисобгирии қарздории дебитории баамаломатаи марбут ба амалиёти буҷетӣ, ки пардохти онҳо дар тӯли сол пешбинӣ шудааст, истифода бурда мешавад. Ҳисоб ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:

1 14 310 Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байнибуҷетӣ

1 14 320 Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байниидоравӣ

1 14 330 Қарздориҳои марбут ба амалиёти дохилиидоравӣ

Ҳисоби **1 14 310 «Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байнибуҷетӣ»** барои баҳисобгирии қарздории дебитории марбут ба амалиёти байнибуҷетии баамаломатаи байни мақомоти идораи марказӣ ва мақомоти идораи маҳаллии алоқадорӣ ба иҷрои буҷетҳо пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 14 320 «Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти байниидоравӣ»** барои баҳисобгирии қарздории дебитории баамаломатаи дар иртибот бо амалиёти байниидоравӣ бо ташкилотҳои буҷетии тобеи вазорату идораҳои мухталиф пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 14 330 «Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиёти дохилиидоравӣ»** барои баҳисобгирии қарздории дебитории баамаломатаи дар иртибот бо амалиётҳо бо ташкилотҳои буҷетии тобеи як вазорат ё идора пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 14 400 «Қарздориҳои дебитории марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)»** барои баҳисобгирии эҳдоияҳои, ки қабули онҳо аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи сол пешбинӣ шудааст ва эҳтимоли қабули онҳо баланд аст, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 14 500 «Ҷоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул»** барои баҳисобгирии ҷоиз ва суди саҳмияҳои қобили қабул дар тӯли сол аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад.

1 14 510 Ҷоизҳо барои қабул – асъори миллӣ

1 14 520 Ҳаққи саҳмҳо барои қабул – асъори миллӣ

1 14 530 Ҷоизҳо барои қабул – асъори хориҷӣ

1 14 540 Ҳақи саҳмҳо барои қабул – асъори хориҷӣ

Ҳангоме ки ТБ ҷоизҳои барои қабулро нисбати вомҳои бурднокӣ додашуда интиқол медиҳад, он гоҳ қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 1 14 510 Ҷоизҳо барои қабул

Кт. 4 41 100 Ҷоизҳо

Ҳисоби **1 14 600 «Қарздориҳои дебитории кормандон»** барои баҳисобгирии қарздории дебитории кормандони ташкилот мебошад.

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад:

1 14 610 Қарздориҳои дебитории шахсҳои ҳисобдеҳ

1 14 620 Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба моҳона ва пардохтҳои дигар

Ҳисоби **1 14 700 «Пардохтҳои иҷоравӣ барои қабул»** барои баҳисобгирии қарздорӣ дебитории марбут ба иҷораи вогузоркарда ба аҳли қарордоди дохилӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 14 800 «Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебитории дарозмуддат»** барои баҳисобгирии қарздорӣ дебитории дарозмуддати мавриди интизор барои қабул аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботии ҷорӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҷудо кардани қисми ҷорӣ қарздорӣ дебитории дарозмуддат, масалан, оид ба иҷораи молиявӣ ба таври зайл сурат мегирад:

Дт. 1 14 800 Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебитории дарозмуддат

Кт. 1 63 200 Қарздорӣ дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ

Ҳисоби **1 14 900 «Қарздорӣ дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо»** барои баҳисобгирии қарздорӣ дебитории дарозмуддати аз рӯи дигар амалиётҳо бо муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби 1 15 000 «Пешпардохтҳои додашуда» ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:

1 15 100 Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо

1 15 200 Пешпардохтҳои додашуда барои хизматрасониҳо

1 15 300 Пешпардохтҳои додашуда барои иҷора

1 15 400 Пешпардохтҳо барои андоз

1 15 900 Дигар пешпардохтҳои додашуда

Ҳисоби **1 15 100 «Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо»** барои баҳисобгирии пешпардохтҳо ба молтаъминкунандагон - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди молҳои, ки дар оянда қабул хоҳанд шуд, пешбинӣ гардидааст.

Масалан, агар ташкилот пардохти молро ба муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон пешакӣ анҷом диҳад, он гоҳ ин амалиёт бо қайди зерин ҳамроҳ хоҳад буд:

Дт. 1 15 100 Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо

Кт. 1 11 240 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллий

Ҳисобҳои **1 15 200, 1 15 300** барои баҳисобгирии маблағҳои ба муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизматрасонӣ, иҷорапулии пешпардохтҳои додашудае, ки дар оянда қабул хоҳанд шуд, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 15 400 «Пешпардохтҳо барои андоз»** барои баҳисобгирии андозҳои пешпардохтшуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 15 900 «Дигар пешпардохтҳои додашуда»** барои баҳисобгирии пешпардохтҳои ба муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ташкилот анҷомдодашуда, ки ба ҳисобҳои дар боло нишондодашуда мансуб намебошанд, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 16 000 «Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок- қарздории дебиторӣ»** барои баҳисобгирии захираҳое, ки аз рӯи қарзҳои шубҳанок ба вуҷуд меоянд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад:

1 16 100 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - қарздории дебиторӣ

1 16 200 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - дигар қарздориҳои дебиторӣ

Дар охири давраи ҳисоботӣ ТБ қарздории дебиториро баҳо дода ва бо усули дар сиёсати баҳисобгирӣ қабулшуда маблағи қарзҳои шубҳанокро муайян мекунад.

Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат- берунӣ(хориҷӣ)

Ҳисоби зерфасли **1 20 000 «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат –берунӣ»** барои баҳисобгирии нақдӣ ва ҳаракати дороиҳои молиявии воҳидҳои ниҳодие, ки ҳамчун кӯтоҳмуддат ва берунӣ табақабандӣ мешаванд, пешбинӣ гардидаанд.

Дороиҳои молиявӣ дар сурате берунӣ мебошад, ки ӯҳдадории ба дорой муносиб тавассути ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда бошад.

Зерфасли **«Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат-берунӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад :

1 21 000 Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо

1 22 000 Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат

1 23 000 Қарздории дебиторӣ

1 24 000 Дигар қарздории дебиторӣ

1 25 000 Пешпардохтҳои додашуда

1 26 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок

Баҳисобгирии марбут ба зерфасли «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат – берунӣ» мушобеҳи баҳисобгирӣ аз рӯи ҳисобҳои зерфасли «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат-дохилӣ» мебошад.

Дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат

Ҳисобҳои дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат барои баҳисобгирии захираҳои молию моддии мутааллиқ ба ташкилот ва дар назар гирифташуда барои фурӯш, истифода дар истеҳсолот ё корбурд дар оянда пешбинӣ шудаанд. Онҳо метавонанд захираҳои стратегӣ, ашёи хом ва масолеҳ, истеҳсолоти нотаом, маҳсулоти тайёр ё молҳо барои фурӯши дубора бошанд.

Зерфасли «Дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат» ҳисобҳои зеринро муттаҳид месозад:

1 31 100 Захираҳои стратегӣ

1 31 200 Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардиш

Захираҳо дороиҳое ҳастанд, ки ба шакли ашёи хом ва масолеҳ барои корбурд дар раванди истеҳсоли, ки ҳангоми хизматрасонӣ мавриди истифода ё таҳвил қарор мегиранд ва махсуси фурӯши дубора ё барои тақсим дар чараёни фаъолияти маъмулӣ мебошанд.

Ба ҳисоби **1 31 100 «Захираҳои стратегӣ»** молҳои ба мақсадҳои стратегӣ ва барои ҳолатҳои фавқулодда нигоҳдоришаванда, молҳои дорои аҳамияти хос барои кишвар, масалан ғалла ва нафт, мансубанд. Мутаносибан, дар ҳисоби фаръии 1 31 110 захираҳои эҳтиётии энергия, дар ҳисоби фаръии 1 31 120 – захираҳои озукаворӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ҳисоби **1 31 200 «Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ»** ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешаванд:

- 1 31 210 Молҳои канселярӣ ва асбобҳои таълимӣ
- 1 31 211 Молҳои хоҷагӣ ва инвентар
- 1 31 212 Маводҳои хароҷотӣ
- 1 31 213 Инвентари мулоим ва либоси расмӣ
- 1 31 214 Маҳсулоти хӯрока
- 1 31 215 Доруворӣ, воситаҳои ҷароҳатбандӣ
- 1 31 216 Сӯзишворӣ-равғанҳои молидани
- 1 31 217 Сӯзишворӣ дар ҳисоботдиҳии ронандагон
- 1 31 218 Истифодабарии захираҳои молӣ-маводӣ (ЗММ)
- 1 31 219 Молҳои дигаре, ки ба дараҷаҳои дигар мансубнадошта
- 1 31 220 Истеҳсолоти нотаом
- 1 31 230 Маҳсулоти тайёр
- 1 31 240 Молҳо барои фурӯши дубора
- 1 31 250 Дороиҳои биологӣ истеъмоли

Ҳисоби фаръии гурӯҳи **1 31 200 «Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ»** барои баҳисобгирии ашёи хом ва масолеҳи барои истифода ба сифати захираҳо дар чараёни истеҳсолот ё дар раванди воғузорӣ хизматрасониҳо нигоҳдоришаванда пешбинӣ шудааст. Вобаста аз тааллуқи идоравӣ ва хусусияти фаъолият дар ҳисоби фаръӣ метавонанд молҳои хоҷагидорӣ ва лавозимоти таҳрир, сӯзишворӣ, равғанҳои молидани ва маводи сӯхт, қисмҳои эҳтиётӣ, масолеҳи сохтмонӣ, озукаворӣ, доруворӣ ва маводи захмбандӣ, захираҳои мақсадҳои низомӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ғ. ба ҳисоб гирифта шаванд.

Эътирофи ашёи хом ва масолеҳ ба сифати дорой оиди дебити мутобики ҳисобҳои гурӯҳи 1 31 200 дар иртибот бо ҳисобҳои воситаҳои пулӣ, агар пардохт ҳангоми харид сураат гирад ё бо ҳисоби 2 11 110 «Ҳисобҳо барои пардохт», агар ашёи хом ва масолеҳ ба қарз гирифта шаванд, инъикос карда мешавад.

Ҳисоби фаръии **1 31 218 «Истифодабарии захираҳои молӣ-моддӣ (ЗММ)»** барои ба ҳисоб гирифтани боигариҳои молӣ-моддӣ, ки дар фаъолияти ташкилот истифода бурда мешаванд, вале тибқи гурӯҳбандӣ барои гузарондани онҳо ба воситаҳои асосӣ мутобик намебошад. Онҳоро инчунин зуд аз ҳисоби хароҷот баровардан мумкин нест. Тартиби эътирофи ЗММ дар ҳисоби мазкур ва меъёрҳои эътироф бо сиёсати муҳосибии ташкилот муайян карда мешаванд. Ба истифодабарии ЗММ, одатан боигариҳои молӣ-моддӣ мансуб доништа мешаванд, ки арзиши онҳо барои як дона аз ҳаде, ки дар санадҳои маъёрию ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба

масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ барои гузаронидани дороиҳои моддӣ ба воситаҳои дар гардишбуда муқаррар шудаанд, кам аст. Бо вучуди он, дороиҳои моддӣ ба ЗММ дар захира буда, мансуб доништа намешаванд, ки арзиши онҳо барои як дона аз ҳади муқарраршуда кам аст, вале мўҳлати истифодабарии онҳо зиёда аз як сол мебошад. Рўйхати маълумоти дороиҳои моддӣ дар дар санадҳои маъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ муайян мешаванд.

Ҳисоби фаръии **1 31 220 «Истеҳсолоти нотаом»** барои ҷамъбаст ва баҳисобгирии иттилоот дар бораи вучуд ва ҳаракати маҳсулоти қисман коркардшуда, ки нисбат ба он ҷараёни истеҳсолӣ дар давраи оянда давом дода хоҳад шуд, пешбинӣ шудааст. Воҳидҳои баҳши идораи давлатие, ки хизмат мерасонанд, метавонанд ҳаҷмҳои на он қадар калони истеҳсолоти нотаом дошта бошанд ё тамоман надошта бошанд, чун барои аксари чунин хизматрасониҳо, дар сурате, ки ҷараёни онҳо беист бошад, фосилаи замони кўтоҳе талаб карда мешавад. Ҷузҳои таркибии истеҳсолоти нотаомро хароҷотҳо барои масолеҳи асосӣ, хароҷот ба меҳнати асосӣ ва хароҷоти истеҳсолии болосарӣ ташкил медиҳанд.

Қайдҳои ҳисобдорӣ ба тарзи зерин дар дебети 1 31 220 «Истеҳсолоти нотаом», дар кредит – дар ҳисобҳои марбутаи дороиҳо ва хароҷот: 1 31 210 «Ашёи хом ва масолеҳ», 5 10 130, 5 10 230 «Музди меҳнат – хароҷоти истеҳсолӣ», 5 11 100 «Суғуртаи иҷтимоӣ», мумкин аст дар 5 10 900 «Дигар пардохтҳо ба кормандон» дар қисми кормандони истеҳсолӣ, 5 12 190 «Хароҷоти истеҳсолию болосарӣ» анҷом дода мешаванд.

Камшавӣ аз рӯи ҳисоби «Истеҳсолоти нотаом» ҳангоми ба охир расидани ҷараёни истеҳсолӣ ва тавлиди маҳсулоти тайёр ба амал меояд:

Дт. 1 31 230 Маҳсулоти тайёр

Кт. 1 31 220 Истеҳсолоти нотаом.

Ҳисоби фаръии **1 31 230 «Маҳсулоти тайёр»** барои баҳисобгирии маснуот ва маҳсулоти тайёри ҷараёни пурраи истеҳсолиро гузашта пешбинӣ гардидааст. Эътирофи маҳсулоти тайёр ҳангоми ба охир расидани ҷараёни истеҳсолӣ ва таҳвили маҳсулоти тайёр аз коргоҳҳои истеҳсолӣ, чуноне ки дар боло нишон дода шудааст, ба амал меояд. Агар баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ ба тарзи беист сурат гирад, он гоҳ зимни фурӯши маҳсулоти тайёр ҳамзамон бо эътирофи даромад аз фурӯш хароҷоти дахлдор-арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташуда дар иртибот бо ҳисоби маҳсулоти тайёр эътироф карда мешавад:

Дт. 5 12 180 Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, кору хизматрасониҳо

Кт. 1 31 230 Маҳсулоти тайёр

Агар баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ ба тарзи фосилавӣ пеш бурда шавад, он гоҳ ҳисоби «Маҳсулоти тайёр» бо роҳи барӯйхатгирии мутобиқи сиёсати баҳисобгирии тасдиқшуда барои ташкилотҳои бучавӣ тасҳеҳ мегардад.

Ҳисоби **1 31 240 «Молҳо барои фурӯши дубора»** барои баҳисобгирӣ ва ҳаракати молҳои ба мақсади фурӯш бе коркарди баъдӣ харидоришуда, пешбинӣ гардидааст. Баҳисобгирии харид мушобеҳи баҳисобгирии хариди маводди хом ва масолеҳ мебошад. Баҳисобгирии фурӯш шабеҳи баҳисобгирии фурӯши маҳсулоти тайёр мебошад. Баҳисобгирии харид шабеҳи баҳисобгирии

хариди ашёи хом ва масолеҳ мебошад. Баҳисобгирии фурӯш монанди баҳисобгирии маҳсулоти тайёр мебошад.

Ҳисоби **131 250 «Дороиҳои биологӣ истеъмоли»** барои баҳисобгирии маҳсулоти кишоварзӣ (маҳсулоти ғалладона, ҳосили чамъоваришудаи пахта, дарахтони қатъшуда (буридашуда), мевачоти чамъоваришудаи дарахтон ва буттай, пашми гӯсфанд, шири дӯшидашуда, тухм, танай ҳайвоноти ҳалолкардашуда ва ғ.), ки ба мақсади фурӯш ҳамчун мол ё ҳамчун маҳсулоти тайёр харидорӣ шудаанд ё барои истеъмоли шахсӣ нигаҳдорӣ мешаванд, пешбинӣ гардидааст. Мутобиқан, баҳисобгирӣ мисли захираҳои молино-моддӣ ба шакли ашёи хом ва масолеҳ, истеҳсолоти нотаом, маҳсулоти тайёр ё молҳо барои фурӯши дубораи дар боло баррасигардида сурат мегирад.

Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат

Фасли **«Дороиҳои дарозмуддат»** дорои зерфаслҳои зайл мебошад:

1 40 000 Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат

1 60 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат

Зерфасли 1 40 000 **«Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат»** иборат аз ҳисобҳои зерин мебошад:

1 41 000 Воситаҳои асосӣ

1 42 000 Фарсудашавии чамъшудаи воситаҳои асосӣ

1 43 000 Воситаҳои асосӣ барои насб

1 44 000 Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул

1 45 000 Фарсудашавии чамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда

1 46 000 Сохтмони нотаом

1 47 000 Дороиҳои биологӣ

1 48 000 Истиҳоки чамъшудаи дороиҳои биологӣ

1 49 000 Дороиҳои ғайримоддӣ

1 50 000 Истеҳоки чамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ

1 51 000 Дороиҳои истеҳсолнашуда

1 52 000 Сарфшавии чамъшудаи захираҳои табиӣ

1 53 000 Истеҳоки чамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда

1 54 000 Дороиҳои қиматнок

1 55 000 Беарзишавии чамъшудаи дороиҳо

Ҳисоби **1 41 000 «Воситаҳои асосӣ»** бароибаҳисобгирии объектҳои воситаҳои асосӣ, ки ба онҳо дороиҳои моддӣ мансубанд, ки барои истифодаи чандинқарата дар чараёни истеҳсол ё молрасонӣ ва хизматрасонӣ, ҳангоми иҷорадиҳӣ ё мақсадҳои маъмурий дар назар дошта шудаанд ва пешбинӣ мешавад дар тӯли беш аз як давраи ҳисоботӣ мавриди истифода қарор гиранд, пешбинӣ гардидааст.

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин мутобиқи табақабандии воситаҳои асосӣ иборат аст:

1 41 100 Биноҳо

1 41 200 Иншоот

1 41 300 Мошинҳо ва таҷҳизот

1 41 400 Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ

1 41 500 Ободонии замин

Ҳисоби **1 41 100 «Биноҳо»** ба зерҳисобҳои зерин тақсим мешавад :

1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)

1 41 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ

Ба биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ) биноҳое, ки қомилан ё асосан ҳамчун манзили истиқоматӣ, аз он ҷумла гаражҳо ва сохтмонҳои дигари ба истиқоматгоҳ алоқаманд истифода мешаванд, мансубанд. Ба ҳамин категория хонаҳои шиноварӣ, киштиҳои боркаши ядакӣ(/баржаҳо), мошинҳои сарбастаи (фургонҳои) маскунӣ ва ядаки мошин, ки ба сифати ҷои асосии истиқомат истифода мешаванд, шомиланд. Ба биноҳои ғайриистиқоматӣ қулли биноҳо, ба ҷуз истиқоматӣ шомил мебошанд.

Ҳисоби **1 41 200 «Иншоот»** ба:

1 41 210 Иншоот ва

1 41 220 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ тақсим мешавад.

Ҳисоби 1 41 210 **«Иншоот»** махсуси баҳисобгирии бузургроҳҳо, кӯчаҳо, роҳҳо, пулҳо (мостҳо) шохроҳҳои рӯизаминӣ, нақбҳо, роҳҳои оҳан, хаттҳои парвози фуруди майдонҳои ҳавоӣ, шабакаҳои фозилоб (канализатсия), оброҳҳо, лангаргоҳҳо, саддҳои об, иншооти дигари гидротехникӣ, қонҳо, иншооти вобаста ба истеҳсоли захираҳои зеризаминӣ, иншооти марбут ба машғулият ба варзиш ва барои истироҳат дар ҳавои қушод мебошад.

Ҳисоби **1 41 220 «Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ»** махсуси баҳисобгирии хаттҳои алоқа, хаттҳои интиқоли барқ ва лӯлакашиҳо мебошад.

Ҳисоби **1 41 300 «Мошинҳо ва таҷҳизот»** ба:

1 41 310 Таҷҳизоти нақлиётӣ ва

1 41 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот тақсим мешавад.

Ҳисоби **1 41 310 «Таҷҳизоти нақлиётӣ»** махсуси баҳисобгирии таҷҳизот барои интиқоли одамон ва ашё, аз ҷумла воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ядакҳо ва нимаҷадакҳо, киштиҳои баҳрӣ, локомотивҳо ва мураккаботи мутахарриқи роҳи оҳан, ҳавопаймоҳо, мотосиклҳо ва дучарҳо мебошад.

Ҳисоби **1 41 320 «Дигар мошинҳо ва таҷҳизот»** махсуси баҳисобгирии қулли мошинҳо ва таҷҳизот ба ҷуз таҷҳизоти нақлиётӣ мебошад. Ба ин баҳисобгирӣ намудҳои зайли дорой: мошинҳои қорбурди умумӣ ва истифодаи махсус, таҷҳизоти дафтарӣ, муҳосиботӣ ва компютерӣ, таҷҳизоти барқӣ, дастгоҳҳои вобаста ба радио, телевизион ва алоқа, асбобҳои тиббӣ шомил мегарданд;

Ҳисоби **1 41 400 «Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ»** махсуси баҳисобгирии мебели дафтарӣ ва лавозимот (рахтовез/[либосовез], минбарҳои хитоба(/кафедраҳо), тахтаи хатнависӣ, зарфҳои партобҳо, сандуқҳои суختанашаванда, ҷевонҳои оҳанӣ, тоқчаҳо, рафҳо, монеаҳои интиқолшаванда, дастгоҳҳои телефонӣ, бодзанҳо, қоли[н]ҳо, ҷароғҳо, қилҷироғҳо ва ғ.), асбобҳои дақиқ ва нурий; асбобҳои мусиқӣ, ашёи истеҳсолӣ,

хоҷагидорӣ (аз ҷумла зиддисӯхтор) ва варзишӣ мебошад. Илова бар ин, ба категорияи мазкур наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, осори дигари санъат ва маводди атиқа, ҳамчунин маҷмӯаҳои дигари дорои арзиши қобили мулоҳиза, ки ба осорхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои мушобеҳи онҳо тааллақдоранд ва аз тарафи онҳо ба мақсадҳои хизматрасонии ғайрибозаргонӣ намоиш дода мешаванд, шомил мебошанд. Ин гуна ашёи барои корбурд дар истеҳсолот дар назар доштанишуда, ҳамчун арзиш табақабандӣ мешаванд.

Ҳисоби **1 41 500 «Ободонию змин»** махсуси баҳисобгирии хароҷоти асосии марбут ба беҳсозии заминҳо мебошад, ки хароҷоти марбут ба ниҳолҳои сабззоркунанда ва зинатдиҳанда дар кӯчаҳо, майдонҳо, боғу бўстонҳо, дар ҳудуди ташкилотҳои давлатӣ, дар ҳавлиҳои хонаҳои истиқоматӣ, деворҳои сабз, наворхаттҳои аз барф ғимояткунанда ва ҳифзкунандаи майдонҳо, ниҳолҳои тақвияткунандаи регҳо ва соҳилҳои дарёҳо, ниҳолҳои дараю масилӣ, ниҳолкории сунъии боғҳои ботаникӣ ва муассисаҳои дигари илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълимии давлатӣ барои мақсадҳои илмӣ ва ниҳолкории сунъии бисёрсолаи дигар ҷузъи онҳо ҳастанд;

1. Ҳангоме ки ТБ воситаи асосӣ, масалан бинои истиқоматиро харидорӣ менамояд, қайдҳои зерини баҳисобгирӣ анҷом дода мешаванд:

а). Дарёфти эҳдоияи пулӣ аз БҶ барои хариди воситаи асосӣ (бинои истиқоматӣ)

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо ашёи миллӣ

Кт. 2 11 971 Дармадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ), ё

Кт. 4 18 120 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати давлатҳои хориҷӣ дастрас шуда бошад), ё

Кт. 4 18 220 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз ташкилотҳои байналмилалӣ дастрас шуда бошад)

б) Хариди бинои истиқоматӣ

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истіқоматгоҳ)

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо ашёи миллӣ

Дар баробари ин ҳисоби 2.11.971 ба ҳисоби 3.10.110 маҳкам мешавад

Дт Кт 2.11.971 Дармадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)

Кт. 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба фондҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас шуда бошад),

2. Ҳангоме ки ТБ ба сифати эҳдоия маскани истиқоматӣ мегирад, қайдҳои зерини баҳисобгирӣ анҷом дода мешаванд:

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истіқоматгоҳ)

Кт. 3 10 210 Сармоягузориҳои ҷудокарданишуда ба фондҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас шуда бошад), ё

Кт. 4 18 120 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати давлатҳои хориҷӣ дастрас шуда бошад), ё

Кт. 4 18 220 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз ташкилотҳои байналмилалӣ дастрас шуда бошад)

3. Зимни таъмири асосии воситаҳои асосӣ, масалан биное, ки молики он ТБ мебошад, хароҷоти таъмир бояд ба сармоягузорӣ табилаш дода шавад, агар сифати воситаи асосӣ ба таври қобили мулоҳиза беҳтар гардад ё мӯҳлати хидмати он афзояд, масалан:

- таъмире, ки боиси тақвияти қобилияти муқовимати бино дар баробари заминчунбӣ гардад;

- таъмире, ки боиси тағйирёбии сифатии ҷузъиёти муҳими меъморӣ бино: насби системаи нави гармидиҳӣ, тағйири мавқеии чойгоҳҳо бо роҳи аз байн бурдан ва/ё изофа кардани деворҳои

дохилӣ, тағйири шакли ҷойгоҳҳои зеризаминӣ барои истифодаи баъдии онҳо ба мақсадҳои дигар, ивази фаршҳо, тирезаҳо, деворҳо ба деворҳои беҳтар ва ғ.
Хароҷоти таъмир арзиши воситаи асосиро меафзояд, ки он бо чунин қайд инъикос меёбад:

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истикоматгоҳ)

Кт. 1 31 200 Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ

Кт. 2 11 100 Қарздории кредиторӣ

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт ва инчунин имкон дорад, ки дигар ӯҳдадорихои ҳисобкардашуда низ дар тарафи кредит нишон дода шаванд

Хароҷоти таъмири таҷҳизот дар сурати такмили он барои афзудани мӯҳлати истифодаи муфиди онҳо, афзоиши сифати маҳсулот ё самаранокӣ ба сармоя табдил дода мешавад.

4. Ҳангоме ки ТБ ба бинои истиқоматӣ бо роҳи фурӯхтан ба нархи зиёдтар аз арзиши тавозунии он ихтиёрдорӣ менамояд, фоида ҳамчун даромад ба ҳисоб гирифта мешавад (ба шарте, ки дар давраҳои пешин воситаи асосӣ таҷдиди нарх нашуда бошад, ки дар ҳисоби фоидаи ҳолдингии фасли дороиҳои соф/сармоя инъикос меёфт):

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ

Дт. 1 42 110 Фарсудаҳои ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истикоматгоҳ)

Кт. 4 51 110 Фоидаи ҳолдингӣ-биноҳои истиқоматӣ

Агар бинои истиқоматӣ бо нархи камтар аз нархи тавозунии он фурӯхта шавад, он гоҳ чунин қайд карда мешавад (ба шарте ки дар давраҳои пешин воситаи асосӣ ба самти афзоиш бо қайди он дар ҳисобҳои дороиҳои/сармояи соф таҷдиди нарх нашуда бошад):

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ

Дт. 1 42 110 Фарсудаҳои ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ

Дт. 5 31 110 Зарари ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истикоматгоҳ)

5. Ҳангоме ки ТБ бинои истиқоматиро дар натиҷаи заминчунӣ аз эътибор соқит менамояд, қайди зерин анҷом дода мешавад:

Дт. 1 42 110 Фарсудаҳои ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ

Дт. 5 41 110 Дигар тағйирот дар ҳаҷм – биноҳои истиқоматӣ

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истикоматгоҳ)

Қайдҳои ҳамонанди баҳисобгирӣ барои дигар гурӯҳҳои воситаҳои асосӣ анҷом дода мешаванд.

Ҳисоби **1 42 000 «Фарсудаҳои ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ»** барои инъикоси маблағи истеҳлоки ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ ва дараҷаи фарсудагии онҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб ба ҳисобҳои зерини фаръӣ тибқи табақабандии воситаҳои асосӣ тақсим мешавад.:

1 42 100 Фарсудаҳои ҷамъшуда – биноҳо

- 1 42 200 Фарсудашавии чамъшуда – иншоот
- 1 42 300 Фарсудашавии чамъшуда –мошинҳо ва таҷҳизот
- 1 42 400 Фарсудашавии чамъшуда – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ
- 1 42 500 Фарсудашавии чамъшуда - ободонии замин

Ҳисоби истеҳлоки чамъшуда ҳисоби тақлилии тасҳеҳкунандаи ҳисоби воситаҳои асосӣ мебошад. Зимни хариди воситаи асосӣ муҳлати хизмати муфиди дорой ва арзиши мавриди истеҳлоки он, ки дар оянда бар асоси системавӣ ба шакли хароҷот дар тӯли тамоми муҳлати истифодаи муфиди дорой тақсим мегардад, муайян карда мешавад.

Баҳисобгирии истеҳлоки воситаи асосӣ аз лаҳзае оғоз меёбад, ки дорой барои истифода дастрас ва то аз тавозун хориҷ карда шудан, ҳатто агар он дар тӯли ин давра истифода нагардад, давом мекунад. Баҳисобгирии истеҳлоки масалан бинои истиқоматӣ бо қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 5 13 100 Хароҷоти истеҳлоки воситаҳои асосӣ

Кт. 1 42 110 Фарсудашавии чамъшуда –биноҳои истиқоматӣ

Ҳисоби **1 43 000 «Воситаҳои асосӣ барои насб»** барои баҳисобгирии воситаҳои харидоришуда то лаҳзаи омодагии онҳо барои баҳрабардорӣ пешбинӣ гардидаанд. Масалан, воситаи асосии харидоришуда дар роҳ аст ё дар анбор қарор дорад. Баъзе воситаҳои асосӣ барои омодагӣ ба баҳрабардорӣ насб, чамъоварии қисмҳои он ва васл ба зерпоя ё пояҳо, фарш ва ғ.-ро талаб менамоянд.

Ҳисоби 1 43 000 «Воситаҳои асосӣ барои насб» тибқи табақабандии воситаҳои асосӣ ба ҳисобҳои зерини фаръӣ тақсим мешавад:

1 43 100 Биноҳо

1 43 200 Иншоот

1 43 300 Машинҳо ва таҷҳизот

1 43 400 Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ

Хариди таҷҳизот ба қарз бо қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 1 43 320 Дигар машинҳо ва таҷҳизот

Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Ҳангоме, ки таҷҳизот ба ҳолати омодагӣ барои баҳрабардорӣ қарор мегирад, қайди зерин анҷом дода мешавад:

Дт. 1 41 320 Дигар машинҳо ва таҷҳизот

Кт. 1 43 320 Дигар машинҳо ва таҷҳизот

Ва аз ҳамин лаҳза баҳисобгирии истеҳлоки таҷҳизот оғоз мешавад.

Ҳисоби **1 44 000 «Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул»** барои баҳисобгирии амволи ғайриманқули ба шакли подош даромадоваранда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 44 100 Биноҳо
1 44 200 Иншоот
1 44 300 Замин

Амволи ғайриманкули мавриди сармоягузорӣ амволи ғайриманкуле мебошад, ки дар моликияти касе (молик ё иҷоракор мутобиқи шартномаи иҷораи молиявӣ) қарор дошта, ба мақсади гирифтани пардохтҳои иҷоравӣ ё афзоиш додани арзиши сармоя, ё ҳар ду, вале на барои истифода дар истехсолот, хизматрасонӣ, мақсадҳои маъмурӣ, фурӯш дар чараёни фаъолияти маъмулии хоҷагидорӣ, мавҷуд бошанд.

Масалан, бинои мутааллиқ ба Донишгоҳ (ё бинои тибқи шартномаи иҷораи молиявӣ дар моликияти вай қарор дошта) ва тибқи як ё якчанд шартнома дар асоси тижоратӣ ба иҷораи истифодаи амалӣ вогузоршуда. Ё бинои ҳолӣ, вале барои ба иҷорадихӣ ба тарафҳои дигар тибқи як ё якчанд шартнома бар пояи бозаргонӣ ба истифодаи амалӣ вогузор кардан пешбинишуда. Амволи ғайриманкули ба иҷораи молиявӣ тахвилдодашуда амволи ғайриманкули мавриди сармоягузорӣ намебошад.

Ҳисоби **1 45 000 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманкули сармоягузоришуда»** барои баҳисобгирии истехлок ва баҳисобгирии маблағи истехлоки ҷамъшудаи амволи ғайриманкули мавриди сармоягузоришуда қарор додшуда пешбинӣ гардидааст:

1 45 100 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманкули сармоягузоришуда – биноҳо»
1 45 200 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманкули сармоягузоришуда - иншоот»

Ҳисоби **1 46 000 «Соҳтмони нотаом»** барои баҳисобгирии иншоот бо силсилаи соҳтмони нотаом дар сурати анҷоми соҳтмон тавассути ҳуди ташкилот пешбинӣ гардидааст. Ин ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зайл мебошад:

1 46 100 Соҳтмони нотаом-биноҳо
1 46 200 Соҳтмони нотаом- – иншоот
1 46 300 Соҳтмони нотаом—мошинҳо ва таҷҳизот

Дар ҳисоби соҳтмони нотаом кулли хароҷоти марбута ҷамъ мешавад, ки дар тӯли соҳтмони иншоот ба миён омадаанд. Пас аз тамом шудани соҳтмон ҳисоб баста шуда, иншоот ба ҳисобҳои воситаҳои асосӣ гузаронида мешавад.

Ҳисоби **1 47 000 «Дороиҳои биологӣ»** барои баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ҳосилшуда аз фаълияти кишоварзӣ ба мақсади фурӯш ё тахвили бечуброни онҳо ё ба нияти табилии онҳо ба маҳсулоти кишоварзӣ дороиҳои иловагии биологӣ, пешбинӣ гардидааст. Фаъолияти кишоварзӣ шомили чорводорӣ, ҷангалпарварӣ, парвариши рустаниҳои кишоварзӣ, боғу поллизсозӣ, гулпарварӣ, моҳипарварӣ (хоҷагидории парвариши моҳӣ) мебошад.

Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ баҳисобгирии давраи рушд, таназзул ва таксири (зиёдшавии) онҳо ва ҳамчунин баҳисобгирии маҳсулоти кишоварзӣ танҳо то лаҳзаи ҷамъовариҳои онро (барои баҳисобгирии баъдӣ ҳисоби «Захираҳо» ба қор бурда мешавад) дар назар дорад.

Ҳисоби 1 47 000 «Дороиҳои биологӣ» дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 47 100 Ҳайвонот (маҳсулдиханда)
1 47 200 Растаниҳо (самарадиханда)
1 47 900 Дигар дороиҳои биологӣ

Дар ҳисоби **1 47 000 «Ҳайвонот (маҳсулдиҳанда)»** чорвои маҳсулдиҳанда ва зотӣ: говҳо, буғаҳои тухмӣ (/насловар), модӣҳои (байталҳои) зотӣ, нараспҳои (тойҳои) насловар, шутурҳои насловар ва модӣҳои онҳо; нархуқҳои насловар ва модахуқҳо; мешу ғӯсфандҳо, бузҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд. Маҳсулоти кишоварзии аз чорво ҳосилшуда, масалан, шир, пашм, танай ҳайвон дар ҳисоби «Захираҳо» ба ҳисоб гирифта мешавад.

Дар ҳисоби **1 47 200 «Растаниҳо (самарадиҳанда)»** растаниҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, масалан, буттаҳо (пахта, чой), растаниҳои мевагии дарахтӣ буттавӣ (ангур, себ ва ғ.). Маҳсулоти кишоварзии аз растаниҳо ҷамъоваришуда, масалан, пахта, чой, ангур, себ дар ҳисоби «Захираҳо» ба ҳисоб гирифта мешавад.

Дар ин ҳисоб дороиҳои биологии ба мақсадҳои гузаронидани таҳқиқот, таълимот, интиқолот, фароғатҳо, истироҳат ва ғ. ба ҳисоб гирифта намешаванд, яъне на барои ғайриқилифати кишоварзӣ истифодашаванда. Онҳо бояд дар ҳисобҳои марбутаи воситаҳои асосӣ ва захираҳо ба ҳисоб гирифта шаванд.

Ҳисоби **1 48 000 «Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ»** барои баҳисобгирии истеҳлок ва маблағи истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 49 000 «Дороиҳои ғайримоддӣ»** барои баҳисобгирии дороиҳои ғайримоддӣ истеҳсолшуда (мустақилона офаридашуда) аз қабилӣ таъминоти барномавӣ, вебсайтҳо, ҳуқуқи муаллифӣ, патентҳо(ҷавозҳо) кинофилмҳо ва ғ., пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби 1 49 000 ба ҳисобҳои фаръӣ зерин тақсим мешавад:

- 1 49 100 Таъминоти барномавӣ
- 1 49 200 Веб-сайтҳо
- 1 49 300 Патентҳо (ҷавозҳо)
- 1 49 400 Ҳуқуқи муаллифӣ
- 1 49 500 Осори адабиёт ва ҳунари
- 1 49 900 Дигар дороиҳои ғайримоддӣ

Масалан, ташкилот таъминоти барномавӣ барои истифодаи дохилӣ - анҷоми ҳисоботи омӯрӣ ва фурӯш барои тарафҳои алоқамандӣ берунӣ таҳия намудааст. Агар ин таъминоти барномавӣ ба маҳакҳои эътирофи дороиҳои ғайримоддӣ истеҳсолшуда мутобикат намояд, он гоҳ ташкилот онро ҳамчун дороиҳои ғайримоддӣ (ДФМ) истеҳсолшуда эътироф менамояд, аз ҷумла хароҷоти марбутаи анҷомшуда ба арзиши аслии ДФМ-ро:

- Дт. 1 49 100 Таъминоти барномавӣ
- Кт. 5 12 130 Масолеҳи масрафшаванда
- Кт. 5 10 000 Пардохти музди меҳнати кормандон
- Кт. 5 22 500 Андозҳои ҷорӣ

Мисоли дигари дороиҳои ғайримоддӣ истеҳсолшуда метавонад веб-сайти барои мақсадҳои истифодаи дохилӣ ва берунӣ мустақилона таҳияшуда бошад. Веб-сайти барои дастрасии берунӣ таҳиягардида метавонад барои мақсадҳои гуногун, аз қабилӣ паҳнкунии иттилоот, муттаъсирсозӣ оид ба хизматрасониҳо, дархости тавзеҳот оид ба лоиҳаи қонунҳо, пешбурд ва таблиғи (рекламаи) маҳсулот ё хизматрасонӣ, воғузории шакли хизмат дар низомӣ on-line мавриди истифода қарор гирад. Веб-сайти барои истифодаи дохилӣ офаридашуда метавонад барои

чойгиркунии сиёсати субъект ва иттилооти муфассал оид ба истифодакунандагони хизматрасониҳо ва ҳамчунин барои ҷустуҷӯи иттилооти марбутатаи зарурӣ ба кор бурда шавад.

Ҳамчунин ҳукуки муаллифӣ ба осори таҳияшуда, технологияҳои саноатӣ, патентҳо ба ихтирооти таҳияшуда, намунаҳои саноатӣ, ноу-хау, осори адабиёт ва ҳунар ва дороиҳои ғайримоддии истехсолшуда метавонанд мисоли ДФМ-и истехсолшуда бошанд.

Патентҳо ҳифзи ҳукукӣ ва судии ихтироотро таъмин менамоянд. Таркиби моддаҳо, равандҳо, механизмҳо, схемаҳо ва созгонҳои барқӣ ва электронӣ, таркиботи доруҳо ва намудҳои ба таври сунъӣ офаридашавандаи организмҳои зинда метавонанд мисоли ихтирооти мавриди ғайримоддии ҳимоят бошанд.

Осори адабиёт ва ҳунар шомили асли филмҳо, сабтҳои садо, дастхатҳо, наворҳои мағнотисӣ ва намунаҳо, ки дар онҳо намоишҳои драмавӣ барномаҳои радиой ва телевизионӣ, намоишҳои мусиқӣ, ҳодисаҳои варзишӣ, ҳамчунин осори адабиёт ва санъат сабт ё мучассам гардидаанд, мебошанд.

Ҳисоби **1 50 000 «Истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ»** барои баҳисобгирии истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истехсолшуда мебошад.

Ҳисоби **1 51 000 «Дороиҳои истехсолнашуда»** барои баҳисобгирии дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии истехсолнашуда пешбинӣ гардидааст. Дороиҳои моддии истехсолнашуда дороиҳои табиӣ аз қабилҳои замин, сарватҳои зеризаминӣ ва сарватҳои табиӣ дигар мебошанд.

Ҳисобҳои дороиҳои истехсолнашуда дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошанд:

1 51 100 Замин

1 51 200 Захираҳои зеризаминӣ

1 51 300 Дигар захираҳои табиӣ

1 51 400 Дороиҳои ғайримоддии истехсолнашуда

Дар ҳисоби **1 51 100 «Замин»** қитъаҳои замин, ҳамчунин бехбудиҳои назаррас, ки аз замин таъян ҷудонопазир мебошанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Бехбуди сатҳии заминҳо барои истифодаи кишоварзӣ шомили решакании майдонҳо барои шудгор, поксозии саҳроҳо аз сангу ғӯласангҳо, қатъи дӯнгҳо, пок кардани замин аз буттазорҳо, поксозии обанборҳо, қорҳои обёрӣ, хушкسозӣ, тақсими об ва қорҳои дигаре, ки аз замин ҷудонопазиранд, мебошад. Биноҳо ва иншооти дар он заминҳо сохташуда (масалан роҳҳо, нақбҳо, биноҳои маъмурӣ ва ғ.), ниҳолҳои шинондашуда, захираҳои обҳои сатҳӣ (қӯлҳо, дарёҳо, обанборҳо), обҳои зеризаминӣ ё захираҳои биология, ки дар ҳисобҳои марбута ба ҳисоб гирифта мешаванд, истисно мебошанд.

Ба арзиши замин арзиши бехбудиҳои муассири амалан аз он ҷудонопазир шомил карда мешавад. Ҷунин бехбудиҳо ё хусусиёти камиятию кайфиятии замин ё самаранокии онро меафзоянд, ё ин ки монетарӣ бадшавии сифати он мегарданд.

Дар ҳисоби **1 51 200 «Захираҳои зеризаминӣ»** объектҳои дороиҳои истехсолнашуда, ки ба онҳо захираҳои тасдиқшудаи нафт, газӣ табиӣ, ангишт, захираҳои маъданҳои фулузӣ (аз он ҷумла, маъданҳои фулузоти сиёҳ, ранга ва қиматбаҳо) ва захираҳои ғайримаъданиҳои канданиҳои ғайримоддӣ мебошанд.

(аз он ҷумла, маъданҳои санг, маҳаллҳои истеҳсоли гилу қум, конҳои маводу нуриҳои кимёӣ, конҳои намак, дурри кӯҳӣ [квартс], гач, сангҳои қиматбаҳои табиӣ, асфалт, қир ва торф) мансубанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Чоҳконҳо, чоҳҳо ва иншооти дигар барои истеҳсоли канданиҳои ғоиданок воситаҳои асосӣ мебошанд, на сарвати табиӣ.

Конҳо метавонанд дар сатҳи замин ё зери он, аз ҷумла дар зери об воқеъ бошад, аммо онҳо бояд барои баҳрабардории иқтисодӣ имконпазир бошанд.

Дар ҳисоби **1 51 300 «Дигар захираҳои табиӣ»** захираҳои парваришнашавандаи биологӣ, захираҳои об ва тайфи электромагнитӣ (басомади радиояӣ) ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Захираҳои парваришнашавандаи биологӣ - ҳайвонот, растаниҳо ва ҳамчунин захираҳои обии (қишрҳои обзо[й] ва захираҳои дигари обҳои зеризаминӣ) дар моликияти давлат қарор дошта мебошад, ки афзоиши табиӣ онҳо ва/ё таҷдиди онҳо хориҷ аз назорати бевосита, масъулият ва идораи ягон воҳиди ниҳодист. Ба ҳайси мисол метавонанд ҷангалҳои боқир ва захираҳои моҳӣ, ки имкони баҳрабардории бозаргониро медиҳанд, хизмат кунанд. Ба ин категория танҳо захираҳои дорои арзиши иқтисодӣ, ки ба нархи арзиши замини бо онҳо алоқадор дохил нест, шомил карда мешаванд.

Дар ҳисоби **1 51 400 «Дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда»** дороиҳои ғайримоддии харидоришуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат аст:

1 51 410 Гудвилл

1 51 420 Патентҳо, иҷозатномаҳо, франшизаҳо

1 51 430 Ҳуқуқи муаллифӣ

1 51 440 Тамғаҳои тичоратӣ

1 51 450 Ҳуқуқи истифодаи замин

1 51 460 Ҳуқуқи коркарди конҳо ва истихроҷи маъданҳои ғоиданок

1 51 470 Таъминоти барномавӣ

1 51 490 Дигар дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда

Гудвилл - тафовути байни арзиши пардохтшаванда нисбати корхонаи харидашуда ва маблағи дороиҳои софи вай мебошад.

Патентҳо, иҷозатномаҳо (литсензияҳо), франшизаҳо, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқ ба истифодаи замин, ҳуқуқ ба истихроҷи канданиҳои ғоиданок аз конҳо, имтиёзҳо (контсессияҳо) ҳаққи анҷоми ин ё он фаъолияти мушаххас ё ин ки истеҳсоли ин ё он моли мушаххас ё хизматрасониро фароҳам меоваранд.

Таъминоти барномавии харидоришуда - таъминоти барномавии компютерӣ ва маҳзани иттилоотие мебошанд, ки ташкилот истифодаи онро дар фаъолияти ҳеш беш аз як сол дар назар дорад. Таъминоти барномавии компютерӣ насбшудаи мошину таҷҳизот бо идораи барномавӣ, системаи амалиётии компютерӣ ҳамчун ДҒМ ба ҳисоб гирифта намешавад.

Дороиҳои ғайримоддии дигар шомили дороиҳои ғайримоддии дигаре мебошанд, ки ба ҳисобҳои фаръии зикршуда дохил намешаванд.

Дар ҳисоби **1 51 500 «Фонди китобхонавӣ»** фондҳои китобхонавӣ, новобаста аз арзиши нусхаҳои алоҳидаи китобҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ба фонди китобхонавӣ адабиёти илмӣ, адабӣ ва таълимӣ, намудҳои махсуси адабиёт ва нашрияҳои дигар шомил мебошанд.

Ҳисоби **1 52 000 «Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ»** барои баҳисобгирии маблағи сарфшавии захираҳои табиӣ пешбинӣ гардидааст. Сарфшавӣ паст шудани арзиши захираи сарватҳои зеризаминӣ, захираҳои парваришнашавандаи биологӣ ё захираҳои об дар натиҷаи истихроҷи қисми дороии марбута мебошад. Қайди баҳисобгирии эътирофи сарфшавӣ чунин аст:

Дт. 5 13 400 Хароҷоти сарфшавии захираҳои табиӣ
Кт. 1 52 000 Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ

Ҳисоби **1 53 000 «Истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истехсолнашуда»** барои баҳисобгирии маблағи истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истехсолнашуда пешбинӣ гардидааст.

Қайди баҳисобгирии истехлоки ДҒМ истехсолнашуда чунин аст:

Дт. 5 13 300 Хароҷоти истехлоки дороиҳои ғайримоддии истехсолнашуда
Кт. 1 53 000 Истехлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истехсолнашуда

Ҳисоби **1 54 000 «Дороиҳои қиматнок»** ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:

1 54 100 Сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо
1 54 200 Тасвирҳо, мучассамаҳо ва ғайра
1 54 300 Маснуоти заргарӣ
1 54 900 Дигар боигариҳо

Дороиҳои қиматнок - молҳои сохташудаи қиматбаҳое мебошанд, ки харидорӣ ва умдатан ба сифати воситаи ҷамъоварӣ бо мурури замон ниғадорӣ мешаванд ва асосан ба мақсадҳои истехсолӣ ё масраф истифода намешаванд. Интизор меравад, ки бо мурури замон арзиши воқеии онҳо меафзояд, ё, ҳеҷ набояд, поин намеояд, сифати онҳо бошад дар шароити оддӣ бо гузашти вақт бадтар намешавад.

Дар ҳисоби фаръии **1 54 100 «Сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо»** сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо, аз қабили алмос, тилои ғайрисиккаӣ, тилои сафед (платина), нукра, ки махсуси истифода ба сифати захираҳои мобайнӣ дар ҷараёни истехсолот намебошанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби фаръии **1 54 200 «Тасвирҳо, мучассамаҳо ва ғайра»** осори наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва ғ., ки осори ҳунар ё маводи атиқа эътироф шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби фаръии **1 54 300 «Маснуоти заргарӣ»** ҷавоҳироти қиматбаҳои аз сангу фулузоти қиматбаҳо сохташуда, маҷмӯаҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ҳисоби фаръии **1 54 900 «Дигар боигариҳо»** барои баҳисобгирии боигариҳои дигари гуногун пешбинӣ гардидааст.

Аксари мавридҳои мутобиқ ба тавсифи дороиҳои қиматнок бояд ҳамчун мошину таҷҳизот дигар табақабандӣ шаванд, дар сурате ки онҳо асосан барои хизматрасонӣ ба чомеа истифода шаванд, на ҳамчун воситаи сарватандӯзӣ. Масалан, дар осорхонаҳои давлатӣ –наққошиҳо, ҳайкалҳо, осори ҳунарии дигар ва тасвиру мучассамаҳо, ҳамчунин маҷмӯаҳои дигари қиматбаҳо, ки тавассути онҳо ба мақсади хизматрасонии ғайрибозаргонӣ намоиш дода мешаванд. Ин қабил ашё, ки махсуси истифода дар истеҳсолот намебошанд, ҳамчун дороиҳои қиматнок табақабандӣ мешаванд.

Қайдҳои марбут ба харид, фурӯш ва таҷдиди баҳои дороиҳои қиматнок шабеҳи қайдҳои марбут ба азхуднамоию фурӯши воситаҳои асосӣ мебошанд.

Ҳисоби **1 55 000 «Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳо»** барои баҳисобгирии маблағи беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои молиявии дарозмуддат пешбинӣ гардидааст.

Таҳти мафҳуми **беарзишшавӣ** пастшавии фойданокии дорой барои субъекте, ки вайро назорат мекунад, фаҳмида мешавад.

Масалан, субъект метавонад анбори низомии сохти махсус, ки онро дигар истифода намебарад, дошта бошад. Ғайр аз ин, ба сабаби махсусияти он анбор ва мавқеияти он, эҳтимоли ба ичора додан ё фурӯши вай ночиз аст, бинобар ин субъект наметавонад сели воситаҳои пулиро аз ҳисоби иҷорадихӣ ё хоричшавии ин дорой ангезад. Дорой хангоме беарзиш ҳисобида мешавад, ки дигар он қобилияти ба субъект вогузор намудани тавони хизмати ро доро набошад –вай фойданокии хурд ро дорост ё барои субъект дар расидан ба ҳадафҳои тамоман бефоида аст.

Барои ҳар як санаи ҳисоботӣ субъект вучуди ҳама гуна нишонаҳои ба эҳтимоли беарзишшавӣ ишоракунандаро муайян месозад. Дар сурати вучуди ҳар гуна нишона субъект таҷдиди баҳои арзиши дороиро анҷом медиҳад.

Нишонаҳои ба беарзишшавии дорой ишоракунанда ҳадди ақалл нишонаҳои зерин мебошанд:

Нишонаҳои зоҳирӣ:

- а) қатъӣ (ё қариб қатъии пурра) талаб ё эҳтиёҷ ба хизмате, ки дорой анҷом медиҳад;
- б) дар ҷараёни давра тағйироти муҳими дарозмуддат ба амал омадаанд ё интизор меравад дар ояндаи наздик ба вукӯъ пайванданд, ки ба субъект дар муҳити технологӣ, қонунгузорӣ ё сиёсие, ки субъект дар он кор мекунад, таъсири номусоид мерасонад;

Нишонаҳои дохилӣ:

- в) далелҳои осебдидагии воқеии дорой мавҷуданд;
- г) дар давоми давра тағйироти муҳимми дарозмуддат дар дараҷа ё тарзи истифодаи дорой ба амал омаданд ё интизор меравад ба амал оянд, ки ба субъект таъсири номусоид мерасонад. Масалан, руқуди дорой, нақшаҳои марбут ба қатъ ё таҷдиди сохтори фаъолият бо иштироки дорой ё нақшаҳои марбут ба хуруҷи дорой пеш аз санаи мавриди интизор;
- д) қарор оид ба боздоштани эҷоди дорой то итмоми он ё расондан то ба ҳолати қобили қорбурд;
- е) маълумоти ҳисоботи дохилӣ мавҷуданд, ки намоёнгари он мебошанд, ки хизмати дорой бадтар шудааст ё аз он ки интизор мерафт, бадтар хоҳад шуд.

Ҳисоби **1 55 000 «Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳо»** мутобиқи табақабандии дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат *дорой* ҳисобҳои зерин мебошад:

- 1 55 100 Беарзишшавии чамъшудаи воситаҳои асосӣ
- 1 55 200 Беарзишшавии чамъшудаи амволи ғайриманкули сармоягузоришуда
- 1 55 300 Беарзишшавии чамъшудаи сохтмони нотаом
- 1 55 400 Беарзишшавии чамъшудаи дороиҳои биологӣ
- 1 55 500 Беарзишшавии чамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ
- 1 55 600 Беарзишшавии чамъшудаи дороиҳои истеҳсолнашуда,

ки дар навбати худ ба гурӯҳҳо ба ҳамон тартибе, ки онҳо дар ҳисобҳои дороиҳои ғайримоддӣ дарозмуддат зикр гардидаанд, боз тақсим мешаванд.

Қайди баҳисобгирии марбут ба беарзишшавӣ, масалан, бинои ғайриистикоматӣ ба таври зайл дарҷ карда мешавад:

Дт. 5 31 120 «Зарари ҳолдингӣ –биноҳои ғайриистикоматӣ»

Кт. 1 55 110 «Беарзишшавии чамъшуда – биноҳои ғайриистикоматӣ»

Ҳисоби беарзишшавии чамъшудаи дороиҳо ҳисоби аҳли қарордодӣ мебошад, ки ба арзиши тавозунии дороиҳо таъсир менамояд.

Дороиҳои молиявии дарозмуддат

Зерфасли «Дороиҳои молиявии дарозмуддат» ба дороиҳои молиявии дарозмуддати дохилӣ ва берунӣ бозтақсим мешавад:

1 60 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – дохилӣ

1 70 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – берунӣ

Зерфасли **1 60 000 «Дороиҳои молиявии дарозмуддат - дохилӣ»** барои баҳисобгирии дороиҳои молиявии дарозмуддати бавучудода дар натиҷаи амалиёт бо аҳли қарордодҳои дохилӣ, яъне бо муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. Зерфасли **1 60 000 «Дороиҳои молиявии дарозмуддат - дохилӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

1 61 000 Сармоягузориҳои дарозмуддат

1 62 000 Дисконтҳо ва подошҳо аз рӯи сармоягузориҳои дарозмуддат

1 63 000 Қарздорӣ дебитории дарозмуддат

1 64 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок – қарздорӣ дебитории дарозмуддат

Ҳисоби **1 61 000 «Сармоягузориҳои дарозмуддат»** барои баҳисобгирии сармоягузориҳои дарозмуддати саҳмгузоришуда ба ширкатҳо ё ташкилотҳои муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин аст:

1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

1 61 200 Вомҳои додашуда

1 61 300 Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя

1 61 400 Захираҳои техникий суғуртавӣ

1 61 500 Амонатҳои бонкӣ мӯҳлатнок бо аъзори милли

Дар ҳисоби фаръии **1 61 100 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо»** қоғазҳои қиматноки аз ширкатҳо-муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли вомбаргҳо (облигатсияҳо) ва васиқаҳо (векселҳо) харидоришударо, ки ташкилот нияти беш аз як сол нигоҳ доштани онҳоро дорад, ба

ҳисоб мегирад. Хариди қоғазҳои қиматнок аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи исмӣ, ки фарз меравад то 1 сол нигоҳдорӣ шавад, бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои ТБ ба асъори милли

Дар ҳисоби фаръии **1 61 200 «Вомҳои додашуда»** вомҳои тавассути ташкилот ба ширкатҳои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 1 сол ва беш аз он додашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби фаръии **1 61 300 «Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя»** сармоягузориҳои ташкилот ба саҳмияҳо ё шаклҳои дигари сармоягузорӣ ба ширкатҳои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **1 61 400 «Захираҳои техникии суғуртавӣ»** маблағҳои талабҳои марбут ба шартномаҳои суғуртавӣ бо ширкатҳои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мӯҳлати онҳо аз 1 сол зиёд аст, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **1 61 500 «Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори милли»** амонатҳои дарозмуддат ба асъори миллии сармоягузоришуда ба бонкҳои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ҳисоби **1 62 000 «Дисконтҳо ва подошҳо аз рӯи сармоягузориҳои дарозмуддат»** барои ба ҳисобгирии тахфифҳо (/дисконтҳо) ва подоши марбут ба сармоягузориҳои дарозмуддати сармоягузоришуда ба ширкатҳои муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
1 62 200 Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Дисконт тафовути байни арзиши исмӣ ва воқеии қоғазҳои харидоришуда мебошад. Агар қоғазҳои қиматнок бо тахфиф харидорӣ шуда бошад, он гоҳ дисконт вучуд дорад.

Подош тафовути байни арзиши воқеӣ ва исмии қоғазҳои қиматноки харидоришуда мебошад. Агар қоғазҳои қиматнок бо нархи болотар аз арзиши исмӣ харидорӣ шуда бошад, он гоҳ подош вучуд дорад.

Истеҳлоки дисконт ё подош – эътирофи харочот ё даромадҳои марбут ба қоғазҳои қиматнок дар асоси созгонӣ (системавӣ).

Хариди қоғазҳои қиматнок аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи поинтар аз нархи исмӣ (яъне бо тахфиф) бо нияти нигоҳдории онҳо беш аз 1 сол, бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи нархи муқарраршуда
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли – ба маблағи пардохтшуда
Кт. 1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи тахфиф

Хариди қоғазҳои қиматнок аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нархи болотар аз арзиши исмӣ (яъне бо подош) бо нияти нигоҳдории онҳо беш аз 1 сол, бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи нархи муқарраршуда
Дт. 1 62 200 Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи изофапулӣ
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли – ба маблағи пардохтшуда.

Подошҳо ва дисконтҳо бар асоси созгонӣ (системавӣ) дар муддати мӯҳлати нигоҳдории қоғази қиматнок баробар истеҳлок мешаванд.

Истеҳлоки дисконти қоғазҳои қиматнок харидоришуда ба таври камкунии ҳисобҳои фаръии дисконт дар иртибот бо афзоиши даромад аз ғоида инъикос карда мешавад. Қайдҳои ҳисобдорӣ оид ба истеҳлоки дисконт ба таври зерин сурат мегирад :

Дт. 1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок ба ғайр аз саҳмияҳо

Кт. 4 41 140 Ғоизҳои вобаста ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Истеҳлоки подоши қоғазҳои қиматноки харидоришуда бо роҳи камкунии даромад ва ҳисоби фаръии подош инъикос карда мешавад. Қайдҳои ҳисобгирии истеҳлоки подош ба таври зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 4 41 140 Ғоизҳои вобаста ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Кт. 1 62 200 Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ҳисоби **1 63 000 «Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 63 100 Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон

1 63 200 Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ

1 63 900 Дигар қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат

Ҳисоби фаръии **1 63 100 «Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон»** барои ба ҳисобгирии қарздорӣ дебиторӣ марбут ба ҳисобу китоб бо харидорон ва фармоишгарон - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дороиҳои ба онҳо фурӯхӯхташуда, қорҳои анҷомшуда ва хизматрасониҳо бо мӯҳлати пардохти беш аз як сол пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби фаръии **1 63 200 «Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ»** барои ба ҳисобгирии маблағи воридоти иҷоравӣ оид ба иҷоракорон - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷораи молиявӣ вогузор намудани дороиҳо барои давраҳои оянда пешбинӣ гардидааст.

Иҷораи молиявӣ – иҷораест, ки тахвили амалан кулли хатарҳо ва манфиатҳои вобаста ба соҳибӣ бар дороиро пешбинӣ менамояд. Ҳукуқи моликият, ниҳоятан, метавонад ҳоҳ мавриди тахвил қарор гирад, ҳоҳ тахвил дода нашавад.

Ҳангоме ки ташкилот ба муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон дороиеро, ки ҳамчун иҷораи молиявӣ табақабандӣ мешавад, ба иҷора вогузор менамояд, дар лаҳзаи тахвили дорой ташкилот қарздорӣ дебиториро ба маблағи кулли воридоти иҷоравӣ қобили қабул барои тамоми давраи иҷора, ки ба арзиши одилонаи дорои мавриди тахвил баробар аст, эътироф менамояд:

Дт. 1 63 200 Қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ

Кт. 1 41 000 Воситаҳои асосӣ (воситаи асосии ба иҷораи молиявӣ тахвил додашуда)

Ҳисоби фаръии **1 63 900 «Дигар қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат»** барои ба ҳисобгирии амалиёти марбут ба қарздорӣ дебиторӣ дигари муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳисобҳои дигар ишоранашуда, бо мӯҳлати беш аз як сол пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **1 64 000 «Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок»** барои баҳисобгирии захираҳо барои қарзҳои шубҳаноки (нособити) марбут ба қарздории дебитории даррозмуддати муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.

Зерфасли **1 70 000 «Дороиҳои молиявии дарозмуддат –берунӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

1 71 000 Сармоягузориҳои дарозмуддат

1 72 000 Дисконтҳо ва подошҳои марбут ба сармоягузориҳои дарозмуддат

1 73 000 Қарздории дебитории дарозмуддат

1 74 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок

Таъинот ва баҳисобгирӣ аз рӯи ин ҳисобҳо шабеҳи таъинот ва баҳисобгирӣ аз рӯи ҳисобҳои дороиҳои молиявии дарозмуддат-дохилӣ мебошад.

Ҳисоби **1 80 000 «Тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ (Ҳуқуқи махсуси қарзгирӣ)»** барои баҳисобгирии тиллоӣ сиккаӣ ва ҲМҚ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

1 80 100 Тиллоӣ пулӣ

1 80 200 ҲМҚ

Дар ҳисоби **1 80 100 «Тиллоӣ пулӣ»** тиллоӣ пулие, ки дороии молиявии дар а шакли захираи давлатии тилло ба шумор рафта, тавассути мақомоти ҳокимияти давлатӣ (Бонки миллии Тоҷикистон ва Хазонадорӣ) маҳфуз дошта мешавад, ба ҳисоб гирифта мешавад.

Захираҳои тиллоии марказонидашударо маъмулан тиллоӣ сиккаӣ (пулӣ) меноманд, чунки он захираи воситаҳои пардохтии байналмилалӣ мебошад. Он дар шакли шамшҳои асъории комилаёри меъёри вучуд дорад. .

Баҳисобгирии тиллоӣ пулӣ тибқи қурби БМТ (ФБА) дар рӯзи баргузории амалиёт сурат мегирад.

Дар ҳисоби фаръии **1 80 200 «ҲМҚ (СДР)»** - ҳуқуқи махсуси қарзгирии вогузоршаванда тавассути Фонди байналмилалӣ асъор (ФБА) ба ҳисоб гирифта мешавад.

Баҳисобгирии ҲМҚ мутобиқи нархи ФБА ба таърихи анҷоми амалиёт ба амал меояд.

2. ЁХДАДОРИҲО

Фасли «Ёхдадориҳо» аз ҳисобҳои ёхдадориҳои ҳамчун дарозмудат ва кӯтоҳмудат табақабандишуда, ки ба навбати худ ҳамчун дохилӣ ва берунӣ табақабандӣ мешаванд, иборат аст.

Ўҳдадориҳо – ин уҳдадориҳои дар натиҷаи ҳодисаҳои пешин ба вучуд омадаи субъект мебошанд, ки танзими онҳо ба хориҷ шудани захираҳои оварда мерасонад, ки дорои манфиатҳои иқтисодӣ ё тавони хизматрасонӣ мебошанд.

Табақабандии ўҳдадориҳои молиявӣ ба дохилӣ ва берунӣ бар он асос ёфтааст, ки оё тавассути муқим ё ғайримуқим мутаносибан дороии ба ўҳдадорӣ мутобиқ қабул шудааст ё не?

Фасли ўҳдадориҳо дорои зерфаслҳои зерин мебошад:

2 10 000 Ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат

2 20 000 Ўҳдадориҳои дарозмуддат

Ўҳдадорӣ бояд ҳамчун кўтоҳмуддат табақабандӣ шавад, ки агар:

- а) пардохт намудани он дар чараёни силсилаи одии амалиётӣ дар назар дошта шуда бошад;
ё ин ки
- б) ўҳдадорӣ дар давоми 12 моҳи баъди таърихи ҳисоботӣ пардохт карда шавад.

Кулли ўҳдадориҳои дигар бояд ҳамчун дарозмуддат табақабандӣ шаванд.

Ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат

Ҳисобҳои ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат барои баҳисобгирии ўҳдадориҳои ҳамчун кўтоҳмуддат табақабандӣ шаванда пешбинӣ гардидааст. Зерфасли ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

2 11 000 Ўҳдадориҳои кўтоҳмудат-дохилӣ

2 12 000 Ўҳдадориҳои кўтоҳмудат-берунӣ

Зерфасли «**Ўҳдадориҳои кўтоҳмудат-дохилӣ**» дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

2 11 100 Қарздориҳои кредиторӣ

2 11 200 Ўҳдадориҳои қарзии кўтоҳмуддат

2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо

2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо

2 11 500 Ўҳдадориҳои кўтоҳмуддати ҳисобкардашуда

2 11 600 Андозҳо барои пардохт

2 11 700 Захираҳои харочоту пардохтҳои дарпешистода

2 11 900 Дигар ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат

Ҳисоби **2 11 100 «Қарздориҳои кредиторӣ»** ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:

2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда

2 11 190 Дигар ҳисобҳо барои пардохт

Ҳисоби **2 11 110 «Ҳисобҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии ўҳдадориҳои бавучудомада аз молҳои харидоришуда, корҳо ва хизматрасониҳои қарзӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҳангоме ки ТБ ба тариқи мувофиқаи анҷоми пардохт зарфи давраи муайяни замон мол ё хизмат меҳарад, инъикоси ин амал дар қайдҳо чунин хоҳад буд:

Дт. 1 31 210 Ашёи хом ва масолеҳ, ё

Дт. 1 31 240 Молҳо барои фурӯши дуоора, ё

Дт. 5 12 600 Хароҷоти хизматрасониҳо

Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Ҳисоби **2 11 120 «Пешпардохтҳои гирифташуда»** барои баҳисобгирии пешпардохтҳои гирифташуда аз муштариёни дохилӣ оид ба таҳвили мол, анҷоми корҳо ё хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст. Гирифтани воситаҳои пулӣ, масалан ба хазина ба сифати пешпардохт бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ ба асъори миллий

Кт. 2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда

Эътирофи даромад нисбати пешпардохтҳои гирифташуда дар лаҳзаи таҳвили бор, анҷоми корҳо ё хизматрасонӣ ба амал оварда шуда, чунин инъикос карда мешавад:

Дт. 2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда

Кт. 4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ

Ҳисоби **2 11 190 «Дигар ҳисобҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии қарздорӣи кредиторӣ аз рӯи амалиёти дигаре, ки ба фаълияти асосии ташкилот дахл надоранд, пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 200 «Ўҳдадорихои қарзии кӯтоҳмуддат»** барои баҳисобгирии ўҳдадорихои қарзии кӯтоҳмуддат пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

2 11 230 Дигар қарзҳо ва вомҳо

2 11 240 Қисми чорӣи ўҳдадорихои қарзии дарозмуддат

2 11 250 Мусоидаҳои (қарзҳои) аз бучети ҷумҳуриявӣ гирифташуда

2 11 260 Мусоидаҳои (қарзҳои) аз бучети маҳаллӣ гирифташуда

Ҳисоби **2 11 210 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо»** барои баҳисобгирии қоғазҳои қиматноки давлатӣ, ба ғайр аз саҳмияҳо, ки тавассути Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти худидораи маҳаллӣ бо мўҳлати пардохти то як сол интишор мегарданд, пешбинӣ гардидааст.

Вақте, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон василаи қарзии кӯтоҳмуддатро бо арзиши исмӣ интишор менамояд, ин амалиёт дар баҳисобгирӣ чунин қайд мегардад:

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллий

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ҳисоби **2 11 220 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо»** барои баҳисобгирии қарзҳои (кредитҳои) бонкӣ ё вомҳои тавассути субъект аз бонкҳо - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шартӣ пардохт намудан то мӯҳлати як сол пешбинӣ гардидааст.

Амалиёти дарёфти қарз бо қайди зерин дарҷ мегардад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли

Кт. 2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

Ҳангоми расидани мӯҳлати пардохти қарзи асосӣ қайди зерин ворид карда мешавад:

Дт. 2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли

Ҳисоби **2 11 230 «Дигар қарзҳо ва вомҳо»** барои баҳисобгирии қарзҳо (кредитҳо) ва вомҳои дигари гирифташуда аз субъектҳо - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 240 «Қисми ҷорӣи ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат»** барои баҳисобгирии қисми ҷорӣи ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат дар назди субъектҳо - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки он бояд зарфи як сол пардохт карда шавад, пешбинӣ гардидааст. Ҷудокунии қисми ӯҳдадориҳои дарозмуддат, масалан, қарзи бонкӣ бо муқотиботи зерин қайд мегардад:

Дт. 2 21 200 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

Кт. 2 11 240 Қисми ҷорӣи ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат,

ба маблағе, ки ташкилот вазифадор аст муқотиботи шартнома бо бонке, ки ин қарзро додаст, дар давраи ҳисоботи ҷорӣ пардохт намояд.

Ҳисобҳои **2 11 250 «Муқодаҳои (қарзҳои) аз буҷети ҷумҳуриявӣ гирифташуда»** ва **2 11 260 «Муқодаҳои (қарзҳои) аз буҷети маҳаллӣ гирифташуда»** барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳои оид ба қарзҳои мутаносибан аз буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ё маҳаллӣ барои иҷрои мақсадҳои мушаххас м гирифташуда Пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 300 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо»** барои баҳисобгирии тахфифҳои зимни интишори вомбаргҳо ва васиқаҳо бо арзиши поинтар аз арзиши исмӣ пешбинӣ гардидааст, ки бо муқотиботи баҳисобгирии зерин қайд мегардад:

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори милли

Дт. 2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо

Маблағи дисконт зарфи мӯҳлати пардохт шудани он бо роҳи афзоиши хароҷот барои пардохти фоиз истеҳлоқ мешавад:

Дт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ

Кт. 2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо

Ҳисоби **2 11 400 «Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо»** барои баҳисобгирии изофанархҳо зимни интишори вомбаргҳо ва васиқаҳо болотар аз арзиши аслии пешбинӣ гардидааст, ки бо қайди зерин дарҷ карда мешавад:

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори милли

Кт. 2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Маблағи подош зарфи мӯҳлати пардохти он, бо роҳи камкунии хароҷот барои пардохти фоиз, истеҳлок мешавад:

Дт. 2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо

Кт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои баҳши давлатӣ

Ҳисоби **2 11 500 «Ҷадаворҳои қўтоҳмуддати ҳисобкардашуда»** барои баҳисобгирии ҷадаворҳои ҳисобкардашуда пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

2 11 520 Суди саҳмияҳо барои пардохт

2 11 530 Фоизҳо барои пардохт

2 11 540 Аъзоҳаққи иттифоқи касаба барои пардохт

2 11 550 Депонентҳо барои пардохт

2 11 560 Идрорпулиҳо барои пардохт

2 11 570 Рухсатпулиҳо барои пардохт

2 11 590 Дигар ҷадаворҳои ҳисобкардашуда

Ҳисоби фаръии **2 11 510 «Музди меҳнат барои пардохт»** барои баҳисобгирии музди меҳнати кормандони ташкилот пешбинӣ гардидааст, ки дар қайд чунин инъикос меёбад:

Дт. 5 10 000 Пардохти музди меҳнати кормандон

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Ҳамзамон аз музди меҳнат андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромад нигоҳ дошта мешавад, ки дар баҳисобгирӣ бо қайдҳои зерин дарҷ мегардад:

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Кт. 2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт

Кт. 2 11 670 Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 520 «Суди саҳмияҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии суди саҳмияҳо (дивидендҳо) барои пардохт пешбинӣ гардидааст. Суди саҳмияҳо (дивидендҳо) дар рӯзи эълони суди саҳмияҳо чунин қайд карда мешаванд:

Дт. 3 60 000 Фоидаи (зарари) тақсимнашуда

Кт. 2 11 520 Суди саҳмияҳо барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 530 «Ҷоизҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии ҷоизҳои барои пардохт тибқи василаҳои қарзӣ мебошад.

Масалан, ташкилот аз қарздиҳандагони дохилии бахши хусусӣ ба мӯҳлати як сол таҳти шартҳои 10% (ҷоизҳои) солона бо пардохти ҷоиз дар ҳар семоҳа қарз мегирад. Дар ин сурат ташкилот ҳармоҳа ҷоизро дар шакли зерин ба ҳисоб мегирад:

Дт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ
Кт. 2 11 530 Ҷоизҳо барои пардохт

Бо гузашти семоҳа ташкилот барои се моҳ ҷоизҳо пардохт менамояд:

Дт. 2 11 530 Ҷоизҳо барои пардохт
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо аъзои милли

Ҳисоби фаръии **2 11 540 «Аъзоҳои иттифоқи касба барои пардохт»** барои нигоҳдории аъзоҳои иттифоқи касба аз музди меҳнати ҳисобгардида пешбинӣ гардидааст. Нигоҳдорӣ бо чунин қайд дарҷ карда мешавад:

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт
Кт. 2 11 541 Аъзоҳои иттифоқи касба барои пардохт - ба иттифоқи касбаи ҷумҳуриявӣ
Кт. 2 11 542 Аъзоҳои иттифоқи касба барои пардохт - ба иттифоқи касбаи муассиса

Ҳисоби фаръии **2 11 550 «Депонентҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии маблағи музди меҳнате, ки тавассути кормандон дар мӯҳлати муқарраршуда гирифта нашудааст, пешбинӣ мегардад.

Ҳисоби фаръии **2 11 560 «Идропулиҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии идропулиҳо пешбинӣ гардидааст:

Дт. 5 22 100 Идропулиҳо
Кт. 2 11 560 Идропулиҳо барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 570 «Рухсатпулиҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирӣ ва ҷамъ кардани маблағҳои рухсатпулиҳои истифоданашуда барои пардохт пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби фаръии **2 11 590 «Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда»** барои баҳисобгирии дигар ӯҳдадориҳои дар гурӯҳҳои дигар ба ҳисоб гирифтанишуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 600 «Андозҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии андозҳои пешбинӣ гардидааст, ки ташкилот вазифадор аст пардохт намояд ва дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 11 610 Андоз аз Ҷоида барои пардохт
2 11 620 Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) барои пардохт
2 11 630 Андози аксизӣ барои пардохт
2 11 640 Андоз аз амволи ғайриманқул барои пардохт

2 11 650 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои пардохт
2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт
2 11 670 Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт
2 11 680 Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт
2 11 690 Дигар андозҳо барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 610 «Андоz аз фоида барои пардохт»** барои баҳисобгирии андози фоида аз даромади ташкилот аз фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ гардидааст:

Дт. 5 22 540 Пардохтҳо ба буҷет аз даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ

Кт. 2 11 610 Андози қобили пардохт аз фоида

Ҳисоби фаръии **2 11 620 «Андоz аз арзиши иловашуда барои пардохт (ААИ)»** барои инъикоси ўҳдадории марбут ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт ба буҷети кишвар зимни анҷоми амалиёти марбут ба фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасонӣ тавассути ташкилотҳои пардохткунандаи ААИ пешбинӣ гардидааст:

Дт. 1 11 231 ҲЯХи ҳисоби махсуси БҶ бо ашёи миллий – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ)

Кт. 2 11 620 Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт

Кт. 4 42 100 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд

Ҳисоби фаръии **2 11 630 «Андози аксизӣ барои пардохт»** барои ҳисоб намудани аксизҳои барои пардохт ҳангоми фурӯши молҳои зераксизӣ пешбинӣ гардидааст:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ – и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо ашёи миллий

Кт. 4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ

Кт. 2 11 630 Андози аксизӣ барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 640 «Андоz аз амволи ғайриманқул барои пардохт»** барои баҳисобгирии андоз аз амволи ғайриманқул пешбинӣ гардидааст:

Дт. 5 22 510 Андоз аз амволи ғайриманқул

Кт. 2 11 640 Андоз аз амволи ғайриманқул барои пардохт

Ҳисоби фаръии **2 11 650 «Андоz аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои пардохт барои баҳисобгирии андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пешбинӣ гардидааст. Баҳисобгирӣ бо қайди зерин расмӣ мегардад:**

Дт. 5 22 520 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

Кт. 2 11 650 **Андоz аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои пардохт**

Ҳисобҳои фаръии **2 11 660 «Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт»** ва **2 11 670 «Андоz аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт»** дар боло мавриди баррасӣ қарор гирифта буданд

Ҳисоби фаръии **2 11 680 «Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт»** барои баҳисобгирии андози иҷтимоӣ тавассути ташкилот пешбинӣ гардидааст. Баҳисобгирии андози иҷтимоӣ ҳангоми баҳисобгирии музди меҳнат ба тарзи зайл ба амал меояд:

Дт. 5 11 100 Суғуртаи иҷтимоӣ

Кт. 2 11 680 *Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт*

Ҳисоби фаръии **2 11 690 «Дигар андозҳо барои пардохт»** барои баҳисобгирии андозҳои қобили пардохти дигари дар гурӯҳҳои дигар ишоранашуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 700 «Захираҳои хароҷоту пардохтҳои дарпешистода»** барои фароҳамовариҳои захираҳои марбут ба пардохтҳои дарпешистода пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ

2 11 720 Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ

2 11 790 Дигар Захираҳо

Ҳисоби фаръии **2 11 710 «Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ»** барои баҳисобгирии фароҳамоварӣ ва ҳаракати захираи марбут ба ӯҳдадорихои кафолатии бавучудода да натиҷаи фуруши маҳсулот ё хизматрасонӣ бо кафолати додашаванда ба мӯҳлати то як сол пешбинӣ гардидааст. Фароҳамовариҳои захира барои хизматрасонии кафолатӣ бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 5 12 480 Хароҷоти хизматрасонии кафолатӣ

Кт. 2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ

Зимни хизматрасонии кафолатӣ ба муштариён ташкилот чунин қайди баҳисобгирӣ анҷом медиҳад:

Дт. 2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Кт. 1 31 200 Дигар захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ

Кт. 2 11 590 Дигар ӯҳдадорихои ҳисобкардашуда

Ҳисобҳои фаръии **2 11 720 «Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ»** ва **2 11 790 «Дигар захираҳо»** барои фарҳамоварӣ ва баҳисобгирии захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ ва захираҳои дигари дар ташкилотҳо фароҳам оянда пешбинӣ гардидаанд. Қайдҳо оид ба фароҳамоварӣ ва истифодаи захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ ва захираҳои дигар ба фароҳамоварӣ ва истифодаи захираи хизматрасонии кафолатӣ ҳамшабеҳ мебошанд.

Ҳисоби **2 11 900 «Дигар ӯҳдадорихои кӯтоҳмуддат»** барои баҳисобгирии дигар ӯҳдадорихои кӯтоҳмуддати дохилӣ пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 11 910 Ҷҳдадорихои марбут ба иҷора

2 11 920 Қисми чории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ

2 11 930 Қарздории кредиторӣ кӯтоҳмуддати байнибучетӣ

2 11 940 Қарздории кредиторӣ кӯтоҳмуддати байниидоравӣ

2 11 950 Қарздории кредиторӣ кӯтоҳмуддати дохилиидоравӣ

2 11 960 Ҷҳдадорӣ Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои пулӣ ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои бучетӣ

2 11 970 Даромадҳои давраҳои оянда

2 11 980 Дигар ӯҳдадориҳо дар назди фондҳои ғайрибюджетӣ

2 11 990 Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат

Ҳисоби **2 11 910 «Ўҳдадориҳои марбут ба иҷора»** барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳо оид ба иҷораи амалиёти дорониҳои ба ташкилот аз тарафи муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон додасуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 920 «Қисми қории ӯҳдадориҳо марбут ба иҷораи молиявӣ»** барои дар баҳисобгирӣ эътироф намудани қисми қории ӯҳдадорӣ дар назди иҷоракор - муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон (аҳли қарордоди дохилӣ) оид ба иҷораи молиявӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 930 «Қарздорӣ кредитории кӯтоҳмудати байнибюджетӣ»** барои эътирофи ӯҳдадориҳои байни мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти идораи маҳаллӣ пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 940 «Қарздорӣ кредитории кӯтоҳмудати байниидоравӣ»** барои эътирофи ӯҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои тобеи мақоми идораҳои дигар пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 950 «Қарздорӣ кредитории кӯтоҳмудати дохилиидоравӣ»** барои эътирофи ӯҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои тобеи мақоми идораи мазкур пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 11 960 «Ўҳдадории Ҳазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои пулӣ ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои бюджетӣ»** барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳои Ҳазинадорӣ дар мавриди интиқоли маблағҳои пулӣ аз ҳисоби БҶ ба ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бюджетӣ, ва инчунин барои инъикоси бақияҳо оиди маблағҳои махсуси ТБ ва бақияҳои ҳисобҳои ташкилотҳо мутобиқи талаботҳои донор ва пешниҳодкунандаи грант (эҳдоия) пешбинӣ гардидааст, бояд суратҳисобҳоро дар Ҳазинадорӣ кушоянд.

Ин ҳисоб таҳлили зеринро дарбар мегирад:

2 11 961 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои БҶ

2 11 962 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои махсуси БҶ

2 11 963 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди БМ

2 11 964 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои махсус– асъори миллӣ

2 11 965 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди ташкилотҳои дигар– асъори миллӣ

Масалан воридшавии воситаҳои махсуси ташкилоти бюджетӣ ба ҳисоби тасҳеҳкунандаи Ҳазинадорӣ бо қайдҳои зерин инъикос меёбанд:

Дт 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои бюджетӣ

Кт 2 11 962 Ўҳдадории Ҳазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои махсуси БҶ

Ташкилоти бюджетӣ, соҳиби маблағҳои махсус ин амалиётро бо қайдҳои зерин инъикос мекунад:

Дт 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бюджетии БҶ ташкилотҳои бюджетӣ бо асъори миллӣ

Кт 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои қори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ

Ҳисоби **2 11 970 «Даромадҳои давраҳои оянда»** барои эътирофи ӯҳдадориҳо дар назди бюджетҳои ҷумҳуравӣ ва маҳаллӣ тибқи эҳдоияҳои шартӣ қабулшуда барои хароҷоти қорӣ (яъне эҳдоияҳои, ки иҷрои ягон дархостро пешбинӣ менамоянд), пешбинӣ гардидааст. Бо мурури

ичрошавии харочотҳои ҷорӣ маблағҳо ҳамчун даромад этироф мешаванд. Ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)

2 11 972 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети маҳаллӣ)

Масалан, ташкилот аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои анҷоми таъмири ба нақша гирифташуда эҳдоия мегирад. Ин амалиёт дар баҳисобгирӣ бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии БҶ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ

Кт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)

Вобаста ба анҷомёбии таъмир даромадҳои марбут ба қисми иҷрошудаи ӯҳдадорӣ дар назди БҶ этироф хоҳанд гардид. Ҳамчунин, хароҷоти дахлдор низ ҳамзамон этироф хоҳанд шуд:

Дт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ).

Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ аз дигар воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ ва ҳамзамон:

Дт. 5 12 500 Хароҷоти таъмири ҷорӣ

Кт. 1 31 210 Ашёи хом ва масолеҳ

Кт. Ҳисобҳои дахлдори ӯҳдадорӣҳо

Ҳисоби **2 11 980 «Дигар ӯҳдадорӣҳо дар назди фондҳои ғайрибуҷетӣ»** барои инъикоси ӯҳдадорӣҳо дар назди фондҳои ғайрибуҷетӣ оид ба маблағҳои аз онҳо барои иҷрои мақсадҳои муайян гирифташуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат аст:

2 11 981 Ҷҳдадорӣҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои аз фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ ба даст омада, пардохт мешаванд

2 11 982 Ҷҳдадорӣҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд

2 11 983 Ҷҳдадорӣҳои марбут ба кӯмакрасонии иҷтимоӣ ба аҳоли

Масалан, агар ташкилот аз фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ барои ёрии тиббӣ ба корманд ҷубронпулӣ гирифта бошад, ин амалиёт дар баҳисобгирӣ бо қайди зерин расмӣ мегардад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ

Кт. 2 11 982 Ҷҳдадорӣҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд

Ҳангоми пардохти маблағҳои пулӣ ба корманд вобаста ба ҳизматрасониҳои тиббӣ ӯҳдадорӣҳо ҳатман пардохткарда мешаванд:

Дт. 2 11 982 Ҷҳдадорӣҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ,

Ҳисоби **2 11 990 «Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат»** барои ба ҳисобгирии дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати дохилии ба гурӯҳҳои дигар дохилнагардида пешбинӣ гардидааст.

Зерфасли «Ҷҳдадориҳои кӯтоҳмуддат – берунӣ» барои эътирофи ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати берунӣ пешбинӣ гардидааст. Зерфасл дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

- 2 12 100 Қарздории кредиторӣ
- 2 12 200 Ҷҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ
- 2 12 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо
- 2 12 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо
- 2 12 500 Ҷҳдадориҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда
- 2 12 900 Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат

Ҳисоби **2 12 100 «Қарздории кредиторӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 2 12 110 Ҳисобҳо барои пардохт
- 2 12 120 Пешпардохтҳои гирифташуда
- 2 12 190 Дигар ҳисобҳо барои пардохт

Истифодаи ин ҳисобҳои фаръӣ шабеҳи истифодаи ҳисобҳои фаръии марбутаи ӯҳдадориҳои кӯтоҳмудат-дохилӣ: 2 11 110 «Ҳисобҳо барои пардохт», 2 11 120 «Пешпардохтҳои гирифташуда» ва 2 12 190 «Дигар ҳисобҳо барои пардохт» мебошад.

Ҳисоби **2 12 200 «Ҷҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 2 12 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 2 12 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
- 2 12 230 Дигар қарзҳо ва вомҳо
- 2 12 240 Қисми чорӣи ӯҳдадориҳои дарозмуддати қарзӣ

Истифодаи ҳисобҳои фаръии мазкур шабеҳи истифодаи ҳисобҳои фаръии марбутаи дохилии ӯҳдадориҳои қарзии кӯтоҳмуддат: 2 11 210, 2 11 220, 2 11 230, 2 11 240 мебошад.

Ҳисобҳои **2 12 300 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо»** ва **2 12 400 «Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо»** барои ба ҳисобгирии дисконтҳо ва подошҳои марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳои кӯтоҳмуддати интишоршуда, ки молики онҳо ғайримуқимони ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН мебошанд, пешбинӣ гардидаанд. Ба ҳисобгирӣ шабеҳи ба ҳисобгирии ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати дохилии ҳисобҳои мутаносибан 2 11 300 ва 2 11 400 пеш бурда мешавад.

Ҳисоби **2 12 500 «Ҷҳдадориҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда»** барои ба ҳисобгирии ӯҳдадориҳои ҳисобкардашудаи кӯтоҳмуддат дар назди иштирокдорони шартномаҳои хориҷӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 2 12 510 Музди меҳнат барои пардохт
- 2 12 520 Суди саҳмияҳо барои пардохт
- 2 12 530 Фоизҳо барои пардохт
- 2 12 540 Депонентҳо барои пардохт

2 12 590 Дигар ўҳдадориҳои ҳисобкардашуда

Истифодаи ҳисобҳои фаръии мазкур шабеҳи истифодаи ҳисобҳои марбути фаръии дохилии ўҳдадориҳои қарзии кўтоҳмуддат: 2 11 510, 2 11 520, 2 11 530, 2 11 540 ва 2 11 590 мебошад.

Ҳисоби **2 12 900 «Дигар ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

2 12 910 Ўҳдадориҳои марбут ба ичора

2 12 920 Қисми ҷории ўҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ

2 12 930 Даромадҳои давраҳои оянда

2 12 990 Дигар ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат

Ҳисоби **2 12 910 «Ўҳдадориҳои марбут ба ичора»** барои баҳисобгирии ўҳдадорӣ оид ба иҷораи амалиётӣ дар назди иҷорадиҳанда - ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон (иштирокдори берунии шартнома) пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 12 920 «Қисми ҷории ўҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ»** барои баҳисобгирии қисми ҷории ўҳдадориҳои иҷораи молиявӣ дар назди иҷорадиҳанда – ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 12 930 «Даромадҳои давраҳои оянда»** барои баҳисобгирии ўҳдадориҳо оид ба маблағҳои аз иштирокдорони берунии шартномаҳо қабулгардида пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин аст:

2 12 931 Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)

2 12 932 Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ)

Истифодаи ҳисобҳои фаръии **2 12 931 «Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)»** ва **2 12 932 «Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ)»** шабеҳи истифодаи ҳисобҳои марбут ба ўҳдадориҳои дохилӣ: 2 11 971 «Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)» ва 2 11 972 «Даромадҳои давраҳои оянда (ўҳдадориҳо дар назди бучети маҳаллӣ)» мебошад.

Ўҳдадориҳои дарозмуддат

Зерфасли **«Ўҳдадориҳои дарозмуддат»** аз зерфаслҳои зерин иборат мебошад:

2 21 000 Ўҳдадориҳои дарозмуддат – дохилӣ

2 22 000 Ўҳдадориҳои дарозмуддат – берунӣ

Зерфасли **2 21 000 «Ўҳдадориҳои дарозмуддат – дохилӣ»** барои баҳисобгирии ўҳдадориҳои дарозмуддат дар назди муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

2 21 200 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

2 21 300 Дигар қарзҳо ва вомҳо

2 21 400 Ҷҳададорихои марбут ба ичораи молиявӣ
 2 21 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ
 2 21 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо
 2 21 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо
 2 21 800 Даромадҳои давраҳои оянда
 2 21 900 Дигар ӯҳададорихои дарозмуддат

Ҳисобҳои **2 21 100 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо»**, **2 21 600 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо»**, **2 21 700 «Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо»** барои баҳисобгирии қоғазҳои қиматноки дарозмуддати интишоршуда, ба ғайр аз саҳмияҳо барои иштирокдорони дохилии шартномаҳо пешбинӣ гардидаанд.

Масалан, Ҳазинадорӣ барои сармоягузори хусусии дохилӣ ба арзиши исми 100 000 сомонӣ ба мӯҳлати 5 сол бо купони 8% ба нархи 92 278 сомонӣ (бо назардошти меъёри фоизи бозории 10%) бо пардохти фоизҳо 2 дафъа дар сол вомбаргҳо интишор менамояд. Ин амалиёт бо қайди зерин дарҷ карда мешавад:

Дт. 1 11 210 ҶЯХ-и БҶ бо асъори милли	92 278
Дт. 2 21 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо	7 722
Кт. 2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо	100 000

Ҳисобкунии арзиши бозории қоғазҳои қиматнок:

$$PV(100\,000, 5\%, 10) + PVA(4\,000, 5\%, 10) = 100\,000 * 0,61391 + 4\,000 * 7,72173 = 92\,278 \text{ сомони.}$$

Пардохтҳои фоизӣ ва истехлок дар таърихи ҳар як пардохтҳои фоизӣ инъикос карда мешавад. Баъди ҳар як 6 моҳ қайдҳои зерин гузаронида мешаванд:

Дт. 5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои бахши идораи давлатӣ	4 772
Кт. 2 21 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо	772
Кт. 1 11 210 ҶЯХ-и БҶ бо асъори милли	4 000

Пардохт намудани вомбаргҳо ҳангоми фарорасии мӯҳлати пардохт бо қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо	100 000
Кт. 1 11 210 ҶЯХ-и БҶ бо асъори милли	100 000

Ҳисоби **2 21 200 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо»** барои баҳисобгирии маблағҳои аз бонкҳо ё қарздиҳандагони (кредиторони) хусусӣ - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кредит гирифташуда пешбинӣ гардидааст. Амалиёт бо қайди зерин расмӣ карда мешавад:

Дт. 1 11 250 ҶЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли	
Кт. 2 21 200 қарзҳои бонкӣ ва вомҳо	

Ташкилоте, ки қарз (кредит) гирифтааст, ҳармоҳа фоиз ҳисоб менамояд:

Дт. 5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои баҳши идораи давлатӣ
Кт. 2 11 530 Фоизҳо барои пардохт

Ба санаи пардохти фоиз қайдҳои баҳисобгирии зерин гузаронида мешаванд:

Дт. 2 11 530 Фоизҳо барои пардохт
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли

Пардохт кардани қарз (кредит) бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 2 21 200 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори милли

Ҳисоби **2 21 300 «Дигар қарзҳои бонкӣ ва вомҳо»** барои баҳисобгирии дигар қарзҳо ва вомҳои аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда пешбинӣ гардидааст. Қайдҳои баҳисобгирии марбут ба ин ҳисоб шабеҳи қайдҳои марбут ба ҳисоби дохилии 2 21 200 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо» мебошад.

Ҳисоби **2 21 400 «Ўҳдадорихот марбут ба иҷораи молиявӣ»** барои баҳисобгирии ўҳдадорихо оид ба иҷораи молиявии маблағҳои асосии мавриди иҷора аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон (иштирокдорони дохилии шартномаҳо) пешбинӣ гардидааст.

Хароҷоти умумии марбут ба иҷораи молиявиро бояд ба ду ҷузъиёт (таркибдиханда) тақсим кард:

- (i) Маблағе, ки арзиши ба сармоя табдилдодашудаи ҳуқуқи иҷорагирро дар дорой инъикос менамояд, дар тавозун ҳамчун воситаи асосӣ эътироф шуда, истехлоқ мегардад;
- (ii) Пардохтҳои молиявие, ки муодили хароҷоти марбут ба фоизҳо аз рӯи қарз (кредит) мебошанд.

Масалан, ташкилот бо муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иҷораи таҷҳизоти нақлиётӣ, ки ҳамчун иҷораи молиявӣ бо арзиши фурушии кафолатӣ табақабандӣ мешавад, шартнома мебандад. Дар шартнома пардохтҳои иҷоравӣ ба маблағи умумии 62 000 сомонӣ пешбинӣ шудаанд, ки зарфи 5 сол, ҳар сол 12 400 сомонӣ пардохт хоҳад шуд. Воситаи асосӣ (мабалағи ба сармоя табдилдодашуда) ба андозаи 50 000 сомонӣ, пардохти молиявӣ бошад ба андозаи 12 000 сомонӣ арзёбӣ шудаанд. Амалиёти марбут ба иҷораи молиявӣ чунин ба қайд гирифта мешавад:

Дт. 1 43 310 Таҷҳизоти нақлиётӣ	50 000
Кт. 2 21 400 Ўҳадории марбут ба иҷораи молиявӣ	50 000

Пардохтҳои марбут ба иҷораи молиявӣ 12 400 сомони шомили пардохти марбут ба кам намудани ўҳадорӣ (қисми арзиши воситаи асосӣ) ва пардохти молиявӣ (фоизҳо барои истифодабарии дорой) мебошанд. Барои тақсими пардохти марбут ба иҷораи молиявӣ усули ҷамъи воҳидҳо истифода бурда мешавад:

Чун мўҳлати иҷора баробари 5 сол аст, ҷамъи рақамҳо $1+2+3+4+5=15$ мешавад..

Харочот аз рӯи фоизҳо бо чунин тарз ҳисоб карда мешавад:

соли 1: $5/15 \times 12\,000 = 4\,000$;

соли 2: $4/15 \times 12\,000 = 3\,200$;

соли 3: $3/15 \times 12\,000 = 2\,400$;

соли 4: $2/15 \times 12\,000 = 1\,600$;

соли 5: $1/15 \times 12\,000 = 800$.

Ҳисобкунии пардохти маблағи асосӣ:

соли 1: $12\,400 - 4\,000 = 8\,400$;

соли 2: $12\,400 - 3\,200 = 9\,200$;

соли 3: $12\,400 - 2\,400 = 10\,000$;

соли 4: $12\,400 - 1\,600 = 10\,800$;

соли 5: $12\,400 - 800 = 11\,600$.

Бар ҳамин асос соли нахуст қисми ҷорӣ ӯҳдадорӣ дарозмуддат ҷудо карда мешавад:

Дт. 2 21 400 Ҷаъбадорӣ марбут ба иҷораи молиявӣ 8 400

Кт. 2 11 920 Қисми ҷорӣ ӯҳдадорӣ марбут ба иҷораи молиявӣ 8 400

Ҳангоми пардохти нахустин қайди зерин ба амал оварда мешавад:

Дт. 2 11 920 Қисми ҷорӣ ӯҳдадорӣ марбут ба иҷораи молиявӣ 8 400

Дт. 5 14 000 Фоизҳо 4 000

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллий 12 400

Ғайр аз ин, иҷорагир истехлоки марбут ба дороии мавриди иҷораро дар муҳосиба зикр менамояд:

Дт. 5 13 100 Хароҷоти истехлоки воситаҳои асосӣ

Кт. 1 42 310 Фарсудаҳои ҷамъшуда – таҷҳизоти нақлиётӣ

Ҳисоби **2 21 500 «Захираҳои техникии суғуртавӣ»**-ро он ташкилотҳое истифода меkunанд, ки метавонанд оид ба суғурта ба сифати тарафи идоракунандаи барномаҳои суғуртавӣ, ба ғайр аз суғуртаи ҳаёт, ӯҳдадорӣ қабул намоянд.

Агентии давлатӣ оид ба суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа (собиқ Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли - ФҲИА) ин ҳисобро барои баҳисобгирии маблағи ӯҳдадориҳои нафақавӣ, ки вай онро идора менамояд, истифода мекунад.

Даромади аъзоҳаққиҳои нафақавӣ бо қайди зерин сурат мегирад:

Дт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллий

Кт. 2 21 500 Захираҳои техникийи суғуртавӣ

Вақте ки пардохти нафақапулӣ аз ФҲИА фаро мерасад, қайдҳои зерин гузаронида мешаванд:

Дт. 2 21 500 Захираҳои техникийи суғуртавӣ

Кт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллий

Ҳисобҳои **2 21 600 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва векселҳо»** ва **2 21 700 «Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо»** барои инъикоси дисконтҳо ва подошҳои марбут ба қоғазҳои қиматноки интишоршуда, ба ғайр аз сахмияҳобарои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. Дар мисоли дар боло дар мавриди интишори вомбаргҳо бо нархи поинтар аз нархи бозорӣ овардашуда, истифодаи ҳисоби 2 21 600 нишон дода шудааст. Агар қоғази қиматнок бо нархи болотар аз нархи бозории қоғазҳои қиматноки ҳамшабеҳ интишор гардад, он гоҳ ҳисоби 2 21 700 ба кор бурда мешавад.

Ҳисоби **2 21 800 «Даромадҳои давраҳои оянда»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)

2 21 820 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети маҳаллӣ)

2 21 890 Дигар даромадҳои давраҳои оянда

2 21 900 Дигар ӯҳдадорихои дарозмуддат

Ҳисоби **2 21 810 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)»**, **2 21 820 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети маҳаллӣ)»** барои инъикоси ӯҳдадорихои ташкилот дар иртибот бо воситаҳои пулӣ пешбинӣ гардидаанд, ки мутаносибан аз бучети ҷумҳуриявӣ ё бучети маҳаллӣ гирифта шуда, ӯҳдадор менамоянд шартҳои муайяне иҷро карда шаванд ё маҳдудиятҳои ҷорӣ гарданд.

Шартҳо ва маҳдудиятҳо метавонанд аз ташкилот истифода ё истеъмоли манфиатҳои иқтисодии оянда ё тавони хизматрасонии мансуб ба дороиро барои мақсади муайян талаб намоянд. Шартҳо метавонанд талаб намояд, ки манфиатҳои иқтисодии оянда ё тавони хизматрасонӣ ба индоссант дар сурати хилофкорӣ ба шароити мазкур пас гардонда шаванд.

Мисоли трансфертҳо бо қайду шартҳо. Ҳукумати миллӣ ба маблағи 50 млн. сомони ба корхонаи давлатии машғули сохтмони манзили иҷтимоӣ бо дастурҳои зерин трансферти нақдӣ чундо мекунад:

(i) фонди сохтмони манзили иҷтимоӣ ба 1000 воҳид ҳамзамон бо афзоишҳои нақшагии дигар афзоиш дода шавад; ё

(ii) трансферти нақдӣ барои ҷустуҷӯи тарзҳои имконпазири дастгирии ҳадафҳои сохтмони манзили иҷтимоӣ ба кор бурда шавад.

Дар сурате ки ҳеҷ кадоме аз шартҳои мутазаккира қонун нагардад, корхонаи гирандаи маблағҳо бояд ба ҳукумати миллӣ маблағҳои пулии нақдро бозпас диҳад.

Корхонаи давлатии машғули сохтмони манзили иҷтимоӣ бояд афзоиши дорой (нақдӣ) ва даромад ба маблағи 50 миллион сомони роъиъро намояд. Шартҳои дар шартнома қайдгардида оиди интиқол тавре танзим шудаанд, ки ҳеҷ гуна ӯҳдадорихо оиди иҷро ба дӯши гирандаи маблағҳо таҳмил намегардад.

Мисоли эҳдоияи ҳукумат бо шартҳо. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (седент/седент) ба Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВН ҚТ) барои нигоҳдории созгонӣ (системаи) нақлиёти ҷамъиятӣ 10 млн. сомони медиҳад. Чунончӣ, пул бояд ба таври зайл мавриди истифода қарор гирад: 40 % – барои беҳсозии роҳи оҳани мавҷуда ва муосирсозии созгони хатти

троллейбус, 40 % - барои сохтмони роҳи оҳани нав ё созгонҳои нави хатти троллейбус ва 20 % - барои харидории маҷмӯи нақлиёти роҳи оҳан (парк подвижного состава) ва ободонӣ. Мутобиқи шарту қайди эҳдоия, пулро метавон танҳо барои мақсадҳои муқарраршуда дар шартнома истифода кард ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ вазифадоранд тафсилоти марбут ба воситаҳои истифодашударо дар эзоҳҳои ҳисоботҳои молиявӣ, равшан намоянд. Тибқи талаботи шартнома, эҳдоия бояд дар соли қорӣ мутобиқи ҳадафҳои муқарраршуда мавриди истифода қарор гирад ё ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ бозгардонида шавад.

Воситаҳои пулии дастрастшудаи эҳдоия тавассути Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати дорой эътироф карда мешавад. Ҷамчунин Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадорихои нисбати талаботи дар мавриди эҳдоия муқарраргардидаро эътироф менамояд.

Дт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои бучетии БҶ ташкилотҳои бучетӣ бо асъори миллий
Кт. 2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)

Ба қадри он, ки Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи харҷи маблағҳоро иҷро менамояд, андозаи ӯҳдадорӣ тақлил ёфтаи мегирад ва даромади давраи ҳисоботӣ, ки дар он ӯҳдадорӣ иҷро мешавад, эътироф шудан мегирад:

Дт. 2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди бучети ҷумҳуриявӣ)
Кт. 4 18 320 Асосӣ

Ҳисоби **2 21 890 «Дигар даромадҳои давраҳои оянда»** барои баҳисобгирии ӯҳдадорихои марбут ба маблағҳои дастрастшуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **2 21 900 «Дигар ӯҳдадорихои дарозмуддат»** барои баҳисобгирии ӯҳдадорихои ба гурӯҳҳои дигари ӯҳдадорихо вориднашудаи ташкилот пешбинӣ гардидааст.

Зерфасли **2 22 000 «Ҷҳдадорихои дарозмуддат-берунӣ»** барои баҳисобгирии ӯҳдадорихои дарозмуддат пешбинӣ гардида, дорой ҳисобҳои зерин мебошад:

2 22 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
2 22 200 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо
2 22 300 Дигар қарзҳо ва вомҳо
2 22 400 Ҷҳдадорихои марбут ба иҷораи молиявӣ
2 22 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ
2 22 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо
2 22 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо
2 22 800 Даромадҳои давраҳои оянда
2 22 900 Дигар ӯҳдадорихои дарозмуддат

Истифодаи ҳисобҳои марбут ба ӯҳдадорихои дарозмуддати берунӣ шабеҳи истифодаи ҳисобҳои марбутаи ӯҳдадорихои дарозмуддати дохилӣ мебошад.

Зерфасли 2 23 000 ва 2 24 000 Ҳисобҳои интиқолий барои инъикоси чараёнҳои пулии воридшуда бо асъори миллий ва хоричӣ ба таври муносиб ба нақшаи ҳисобҳо махсусан барои худкор намудани маблағҳои пулии ба ҳисоби тасҳеҳкунандаи Ҳазинадорӣ воридшуда, қорӣ карда мешаванд. Ин

ҳисобҳо инъикоси оинавии ҳисобҳои зерфасли 1 ҲЯХ ва дигар ҳисобҳои Ҳазинадорӣ мебошанд. Ин зерфасл муфасссалии зеринро доро мебошад:

- 2 23 110 Ҳисоби интиқоли – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори милли
- 2 23 120 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори милли – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ)
- 2 23 130 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори милли
- 2 23 140 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои махсуси БМ бо асъори милли – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ)
- 2 23 150 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори милли – маблағҳои ошкорнашуда (МО)
- 2 23 160 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои махсуси БМ бо асъори милли – маблағҳои ошкорнашуда (МО)
- 2 23 170 Ҳисоби интиқоли – маблағҳои фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли (ФҲИА)
- 2 23 180 Ҳисоби интиқоли - ҳисобҳои дигар то муайян кардан
- 2 23 190 Ҳисоби интиқоли - маблағҳои хусусигардонӣ
- 2 23 191 Ҳисоби интиқоли – воридотҳои дигар (маблағҳои муштариён)
- 2 23 192 Ҳисоби интиқоли – маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ)

Ҳисобҳои интиқоли бояд ба сарчашмаҳои мувофиқи воридот ба амалиёти минбаъд ё дар ҳолате, ки ин дар мӯҳлатҳое, ки мутобиқи тартиби Ҳазинадорӣ муайяншуда, имконнопазир аст, паҳн карда шаванд. Агар дар ин ҳисобҳо дар санаи ҳисоботдиҳӣ бақияҳо боқӣ монанд, ин маъно дорад, ки кадом воридотҳо мутобиқи сарчашмаҳои воридот дар ҳисоботҳои молиявии Ҳазинадорӣ инъикос меёбанд.

Масалан. Ба бонки ҳазинадорӣ супоришномаи пардохтӣ барои гузаронидани ААИ-и дохилӣ ба БҶ ворид мешавад. Ин амалиёт бо қайдҳои зерин инъикос меёбад:

Дт 1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори милли

Кт 2 23 110 Ҳисоби интиқоли – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори милли

Шӯъбаи муносиби Ҳазинадорӣ бояд ин дароварданро ба сарчашмаи воридот инъикос диҳад – даромад аз ААИ-и дохилӣ:

Дт 2 23 110 Ҳисоби интиқоли – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори милли

Кт 4 13 110 ААИ-и дохилӣ

3. ДОРОИҲОИ СОФ/САРМОЯ

Фасли «Дороиҳои соф/сармоя» дорои зерфаслҳои зерин мебошад:

3 10 000 Сармояи гузошташуда

3 20 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Фоида (зарар) -и ҳолдингӣ

3 30 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм

3 40 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ -Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ

3 50 000 Дигар захираҳо

3 60 000 Фоида (зарар) -и тақсимнашуда

3 70 000 Ҳиссаи ақаллият

Сармояи гузошташуда (сармоягузорӣ) ҷамъбасти маҷмӯи супурдаҳои сармоявии моликон ба таърихи ҳисоботии супурдаҳои моликон тарҳи тақсимои байни соҳибон мебошад. Зерфасли «Сармояи гузошташуда» аз ҳисобҳои зерин иборат мебошад:

- 3 10 100 Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокардашуда
- 3 10 200 Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокарданашуда
- 3 10 300 Сармояи саҳомӣ

Ҳисоби **3 10 100 «Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокардашуда»** барои баҳисобгирии сармояҳои гузошташудаи молиқони ташкилотҳои буҷетӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба фондҳои асосӣ
- 3 10 120 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ
- 3 10 130 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба сохтмони асосӣ
- 3 10 140 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда барои мақсадҳои дигар

Масалан, вақте ки ҳукумат ба сифати молиқи ТБ маблағҳои пулиро барои хариди воситаи асосӣ ба ҳайси сармоя ба молиқият мегузаронад, амали мазкур бо қайди зерин расмӣ карда мешавад:

Дт.1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии ташкилотҳои буҷетӣ бо ашёи милли

Кт.2.11.971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)

Дар вақти ба дафтари мадоҳили тавозун даровардани маблағҳои асосӣ, ТБ дар баробари ин чунин қайдро иҷро менамояд:

Дт.2.11.971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)

Кт. 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба фондҳои асосӣ

Зимни ҷудо кардани маблағҳои пулӣ ба ҳайси сармояи молиқон барои хариди дороиҳои ғайримоддӣ ё барои сохтмони асосӣ мутаносибан ҳисобҳои 3 10 120 «Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ» ё 3 10 130 «Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба сохтмони асосӣ», истифода мешаванд.

Ҳисоби **3 10 200 «Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокарданашуда»** барои баҳисобгирии сармоягузориҳои молиқон ба ташкилотҳои буҷетӣ ба шакли фондҳои асосӣ, дороиҳои ғайримоддӣ ва масолеҳ барои сохтмони асосӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 3 10 210 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ
- 3 10 220 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ
- 3 10 230 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба сохтмони асосӣ

Масалан, вақте ки ҳукумат ба сифати молиқи ташкилоти буҷетӣ (ТБ) ба ТБ ҷойгоҳи истиқоматиро ба ҳайси сармояи супурдаи молиқ тахвил медиҳад, ТБ қайди зеринро ба амал меоварад:

Дт. 1 44 110 Биноҳои истиқоматӣ

Кт. 3 10 210 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ

Қайдҳои баҳисобгирии мушобеҳ ҳангоми қарори ҳукумат дар бораи ба ТБ ба ҳайси сармоягузорӣ тахвил додани дороиҳои ғайримоддӣ ё дороиҳои, ки дар сохтмони асосӣ ба кор бурда мешаванд, ,

ба амал оварда мешаванд ва дар ин сурат ҳисобҳои 3 10 220, 3 10 230 мавриди истифода қарор мегиранд.

Ҳисоби **3 10 300 «Сармояи саҳомӣ»** барои истифодаи он ташкилотҳое пешбинӣ мегардад, ки дорои сармояи саҳомӣ мебошанд. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 3 10 310 Саҳмияҳои оддӣ
- 3 10 320 Саҳмияҳои имтиёзнок
- 3 10 330 Сармояи барилова пардохтшуда
- 3 10 340 Саҳми худии бозхаридшуда

Ҳамчунин, ҳисоби **3 10 300 «Сармояи саҳомӣ»** барои баҳисобгирии сармояи саҳомии кулли баҳши давлатӣ мебошад ва зимни таҳияи тавозуни ҷамъбасти баҳши давлатӣ истифода мегардад.

Зерфасли «Захираҳо» захираҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ ва дигар захираҳоро дарбар мегирад:

- 3 20 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ
- 3 30 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм
- 3 40 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ
- 3 50 000 Дигар захираҳо

Ҳисобҳои **«Захираҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ»** барои баҳисобгирии захираҳои дар натиҷаи азнавнархгузори арзиши дороиҳо ва ўҳдадориҳои ташкилот баамалоянда, вобаста ба тағйири нархҳо ва қурбҳои асъор, ҳамчунин вобаста ба тағйири ҳаҷми дороиҳо ва ўҳдадориҳои пешбинӣ мегарданд.

Зерфасли **3 20 000 «Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

- 3 21 000 Фоида (зарар) –и ҳолдингӣ – Воситаҳои асосӣ
- 3 22 000 Фоида (зарар) - ҳолдингӣ – Захираҳо
- 3 23 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои қиматнок
- 3 24 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ –Дороиҳои истехсолнашуда
- 3 25 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои молиявӣ
- 3 26 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Тиллои пулӣ ва ҲМҚ (СДР)
- 3 27 000 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ, Ўҳдадориҳо

Фоида ё зарари ҳолдингӣ тағйири арзиши дорой ё ўҳдадориро дар натиҷаи тағйирот дар сатҳ ва сохтори нархҳо ҳангоми мавҷуд набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии дорой ё ўҳдадорӣ дарбар мегирад.

Дар охири ҳар як давра бояд азнавнархгузори арзиши дороиҳо ва ўҳдадориҳо ба амал оварда шавад. Фоидаҳо ё зарарҳое, ки аз ҳисоби азнавнархгузори воситаҳои асосӣ пайдо мегарданд, бевосита дар дороиҳои соф./сармояҳо дар ҳисобҳои фоида ё зарари ҳолдингӣ инъикос меёбанд.

Ҳисобҳои 3 21 000 «*Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Воситаҳои асосӣ*» ва 3 24 000 *Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Дороиҳои истехсолнашуда*» барои баҳисобгирии тағйирот дар баҳодиҳии воситаҳои асосӣ пешбинӣ гардидаанд.

Ҳисоби 3 21 000 «*Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – воситаҳои асосӣ*» дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 3 21 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – биноҳо
- 3 21 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – иншоот
- 3 21 300 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – мошинҳо ва таҷҳизот
- 3 21 400 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
- 3 21 500 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дороиҳои биологӣ
- 3 21 600 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дороиҳои ғайримоддӣ

Ҳисоби 3 24 000 «*Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои истехсолнашуда*» дорои ҳисобҳои фаръии зерин аст:

- 3 24 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – замин
- 3 24 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои зеризаминӣ
- 3 24 300 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дигар захираҳои табиӣ
- 3 24 400 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда

Масалан ТБ бинои истиқоматиро азнавнархгузорӣ менамояд. Арзиши аввалияи истиқоматгоҳ 100 000 сомонӣ, фарсудашавии ҷамъшуда - 20 000 сомонӣ буд, пас арзиши тавозунӣ ба 80 000 баробар мебошад. Дар натиҷаи афзоиши нархи бозории истиқоматгоҳ азнавнархгузорӣ маблағи 90 000 сомонино (ки нархи тавозуниаш ба 10 000 меафзояд) ташкил кард. Дар сурате ки қойгоҳи истиқоматӣ пештар беқурб нашуда бошад, азнавнархгузори бино дар қайдҳои баҳисобгирӣ чунин инъикос меёбад:

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ	12 500
Кт.1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ	2 500
Кт. 3 21 110 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ	10 000,

Барои ҳисобу китобҳо раванди таносубии азнавнархгузорӣ, ки афзоиши таносубии арзиши аввалия ва фарсудашавии ҷамъшудаи он бар коэффитсиенти азнавнархгузорӣ ба $90\,000/80\,000=1,125$ баробар мебошад, истифода гардид.

Вале, агар истиқоматгоҳ пештар бо ба зарарҳои давраи ҳисоботӣ мансуб кардани маблағи беқурбшавӣ камарзиш гардида бошад, бояд ба ҳамон маблағ (аммо на бештар аз маблағи азнавнархгузорӣ) даромади давра эътироф гардад.

Масалан, солҳои қабл арзиши дорой ба маблағи 5000 сомонӣ коҳиш ёфт. Пас азнавнархгузори давраи ҳисоботӣ бо қайди зерин инъикос меёбад:

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ	12 500
---------------------------------	--------

Кт 1 42 110 Фарсудашавии чамъшуда - биноҳои истиқоматӣ 2 500
Кт. 4 51 110 Фоидаи ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ 5000
Кт. 3 21 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ 5000

Дар ҳолати азнавнархгузори дигар воситаҳои асосӣ чунин қайдҳои баҳисобгирӣ гузаронида мешаванд.

Ҳисоби 3 22 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Захираҳо» барои баҳисобгирии тағйири арзиши захираҳо дар натиҷаи тағйироти нарх дар ҳолати набудани тағйироти миқдорӣ ё сифатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои стратегӣ
3 22 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дигар захираҳо

Ба захираҳои стратегӣ молҳои барои мақсадҳои стратегӣ ва барои ҳолатҳои фавқулодда нигоҳдорӣ шаванда, молҳои, ки тавассути мақомоти танзимкунандаи бозор ҷифзшаванда ва ҳамчунин молҳои дорои аҳамияти махсус барои кишвар аз қабيلي ғалладона ва нафт мансубанд. Нархи бозори молҳои стратегӣ тағйир меёбад ва ташкилоти дар ҳисоби худ захираҳои стратегӣ дошта бояд дар охири давраи ҳисоботӣ онҳоро азнавнархгузорӣ кунад ва тафовутро ба ҳисоби 3 22 100 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои стратегӣ» дохил намояд. Дар сурати болоравии нархҳо – ба кредити ҳисоби:

Дт. 1 31 100 Захираҳои стратегӣ
Кт. 3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои стратегӣ,

Дар сурати пастравии нархҳо – ба дебити ҳисоби:

Дт. 3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои стратегӣ
Кт. 1 31 100 Захираҳои стратегӣ

Ҳисоби **3 23 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дорoiҳои қиматнок»** барои баҳисобгирии тағйирёбии дар натиҷаи тағйирот дар нарх ҳангоми набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии арзиши дорoiҳои қиматноки мавҷудбуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **3 25 000 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Дорoiҳои молиявӣ»** барои баҳисобгирии тағйирёбии дар натиҷаи тағйирот дар нарх ҳангоми набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии арзиши қoғазҳои қиматноки мавҷудбуда пешбинӣ гардидааст.. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 25 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дорoiҳои молиявӣ- дохилӣ
3 25 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дорoiҳои молиявӣ -- берунӣ

Ҳисоби **3 25 100 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дорoiҳои молиявӣ - дохилӣ»** барои баҳисобгирии инъикоси натиҷаҳои азнавнархгузори қoғазҳои қиматноки мавҷудбудае, ки аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон (иштирокдорони дохилии шартнома) харидорӣ шудаанд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:
3 25 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – қoғазҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо

3 25 120 Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя

Масалан, агар ташкилот аз муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади фурӯш дар давраи тӯлонӣ вомбаргҳо харидорӣ намуда бошад, онгоҳ бояд дар охири давраи ҳисоботӣ онҳо бо нархи одилона азнавнархгузорӣ гарданд. Фарқияти азнавнархгузорӣ дар ҳисоби 3 25 110 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо» инъикос карда мешавад.

Ҳисоби **3 25 200 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Дороиҳои молиявӣ – берунӣ»** барои баҳисобгирии азнавнархгузориҳои дороиҳои дарозмуддати молиявии берунӣ пешбинӣ гардидааст. Фарқи дороиҳои берунӣ аз дохилӣ дар он аст, ки дороиҳои беруниро метавон дар асёри хориҷӣ ифода намуд, дар ҳоле ки дар қайдҳо ба сомони ба таърихи харид инъикос дода мешавад. Бинобар ин ҳангоми гузаронидани азнавнархгузорӣ ба фоидаи ((зарари) ҳолдингӣ дороиҳои молиявии берунӣ, ба ғайр аз тағйирёбии нархи дорой, инчунин фарқиятҳои қурбӣ дар натиҷаи тағйири нархҳои мубодилавӣ ба таърихи эътирофи доройҳо ба санаи ҳисоботӣ бавучудода низ таъсир мерасонанд. Ҳисоб дорой ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 25 210 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

3 25 220 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя

3 25 230 Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – захираҳои техники суғуртавӣ

Қайдҳои инъикоскунандаи дороиҳои молиявӣ шабеҳи қайдҳои мисоли дар боло зикршуда мебошанд

Ҳисоби **3 26 000 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ»** барои баҳисобгирии тағйирёбии арзиши тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ мавҷудбуда, ки дар натиҷаи тағйирот дар нархҳои бозорӣ ҳангоми мавҷуд набудани тағйироти миқдорӣ ё сифатӣ ба вучуд меоянд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорой ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 26 100 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – Тиллоӣ пулӣ

3 26 200 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – ҲМҚ

Ҳисоби **3 27 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Ўҳдадориҳо»** барои баҳисобгирии тағйирёбии арзиши ўҳдадориҳои мавҷудбуда, ҳангоми мавҷуд набудани тағйиротҳои миқдорӣ ё сифатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорой ҳисобҳои зерин мебошад:

3 27 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ– Ўҳдадориҳо - дохилӣ

3 27 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Ўҳдадориҳо берунӣ

Ҳисоби **3 27 100 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Ўҳдадориҳо - дохилӣ»** дорой ҳисоби фаръии зерин аст:

3 27 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ҳисоби фаръии 3 27 110 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо» барои баҳисобгирии фоидаи (зарари) ҳолдингии марбут ба вомбаргҳои дарозмуддати тавассути ташкилот барои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон интишоршуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **3 27 200 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Ёҳдадориҳо - берунӣ»** барои баҳисобгирии фоидаи (зарари) ҳолдингии марбут ба ёҳдадориҳо дар назди ғайримукимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 27 210 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – қогзҳои қиматнок, ба ғайр аз сахмияҳо

3 27 220 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ – захираҳои техники суғуртавӣ

3 27 230 Фоида (зарар) –и ҳолдингӣ – ёҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ

Дар мувофиқа ба фоидаи (зарари) ҳолдингии марбут ба ёҳдадориҳои дохилӣ, фоидаи (зарари) ҳолдингии марбут ба ёҳдадориҳои берунӣ инчунин дар натиҷаи тағйирёбии фарқиятҳои қурбӣ аз лаҳзаи эътирофи ёҳдадорӣ ба таърихи ҳисобот низ ба вуҷуд меояд.

Илова бар мавридҳои баррасишуда, агар ташкилот дар ҳайати худ субъектҳои машғул ба фаъолияти хориҷӣ дошта бошад, лозим аст, ки натиҷаҳо ва ҳолати молиявии ҳар як субъекти алоҳидаи хоҷагидори шомили субъекти хоҷагидори ҳисоботдиҳанда ба сомони аз нав ҳисоб карда шавад, яъне ба асъоре, ки субъекти хоҷагидори ҳисоботдиҳанда ҳисоботи молиявии худро пешниҳод менамояд. Қулли дороиҳо ва ёҳдадориҳои бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, бояд мутобиқи қурби рӯзи ҳисобот таҷдиди арзиш гарданд ва фарқи нарх бояд ба ҳисобҳои марбутан зерфасли 3 20 000 «Захираҳои марбут бо азнавархгузорӣ - Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ » дохил карда шавад.

Зерфасли **3 30 000 «Захираҳои марбут бо азнавархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм»** барои баҳисобгирии тағйирот дар арзиши дороию ёҳдадориро пешбинӣ гардидааст, ки ба амалиёт ё фоидаи ҳолдингӣ иртибот надоранд.

Зери [мафҳуми] дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо ва ёҳдадориҳо тағйирот дар ҳаҷми дар натиҷаи мавридҳои зерин ба амаломата фаҳмида мешавад:

- а) ҳодисаҳои, ки ба тағйирёбии миқдорию сифатии дороию ёҳдадориҳои мавҷуда оварда мерасонанд,
- б) ҳодисаҳои, ки ба тавозуни ташкилот дороию ёҳдадориҳои нав изофа меkunанд ё дороию ёҳдадориҳои мавҷудро аз тавозун хориҷ менамоянд,
- в) Инчунин ҳодисаҳои, ки тағйирёбии табақабандии дороию ёҳдадориро тақозо менамоянд,

Зерфасли **3 30 000 «Захираҳои марбут бо азнавархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

3 31 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – воситаҳои асосӣ

3 32 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Захираҳо

3 33 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Дороиҳои қиматнок

3 34 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –Дороиҳои истехсолнашуда

3 35 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Сохтмони отамом

3 36 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Дороиҳои молиявӣ

3 37 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Тилои пулӣ ва ҲМҚ

3 38 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Ёҳдадориҳо

Ҳисобҳои **3 31 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – воситаҳои асосӣ»** ва **3 34 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои истеҳсолнашуда»** барои баҳисобгирии тағйирот дар ҳаҷми воситаҳои асосии дар боло тавсифшудаи ташкилот пешбинӣ гардидааст. Тағйирот дар ҳаҷм бояд дар баҳисобгирӣ ҳангоми фарорасии ҳодисаи марбута сурат гирад.

Ҳисоби **3 31 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– воситаҳои асосӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 31 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –биноҳо
3 31 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – иншоот
3 31 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мошинҳо ва таҷҳизот
3 31 400 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсоли ва хоҷагидорӣ
3 31 500 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ
3 31 600 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ

Ҳисоби **3 34 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои истеҳсолнашуда»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

3 34 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин
3 34 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ
3 34 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ
3 34 400 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримодии истеҳсолнашуда

1. Мисоли дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм тағйирёбии арзиши дорой дар натиҷаи табақабандии он мебошад. Дороиҳо ва ӯҳдадорихои мавҷуда аз як категорияи табақабандӣ ба дигар одатан дар сурати тағйирёбии мақсади истифодаи дорой гузаронида мешаванд.

Масалан, хонаи истиқоматии давлатӣ бо арзиши тавозунии 40 млн. сомонӣ (арзиши аввалия – 60 млн. сомонӣ, истеҳлоки ҷамъшуда – 20 млн.сомонӣ) ба бинои маъмурии давлатӣ аз нав табақабандӣ мешавад, ки дар ин ҳолат арзиши он ҳамчун бинои маъмурий баробари 30 млн. сомонӣ мебошад. Дар баҳисобгирӣ тағйирёбии таъиноти истифодабарии бино ҳамчун табақабандии бино аз бинои истиқоматӣ ба бинои ғайриистіқоматӣ инъикос меёбад ва фарқият дар арзиш бошад ҳамчун дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм инъикос карда мешавад:

Дт. 1 41 120 Биноҳои ғайриистіқоматӣ	30 млн.
Дт. 1 42 110 Истеҳлоки ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ	20 млн.
Дт. 3 31 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – биноҳои истиқоматӣ	10 млн.
Кт.1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ	60 млн.

Боз мисолҳои дигар тағйиротҳо дар ҳаҷмро меоварем:

2. Тағйирёбии миқдории замин:

дар баъзе ҳолатҳо заминҳо метавонанд аз ҳисоби ҳудуди баҳр бо истифодаи саддҳо ва иншооти масдудкунандаи дигар ташкил карда шаванд. Чунин ташкилшавии заминҳо дар баҳисобгирӣ ҳамчун дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм инъикос карда мешавад:

Дт. 1 51 100 Замин

Кт. 3 34100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин

3. Тағйири ҳадафи истифодаи замин аз қабили хориҷкунӣ аз гардиши кишоварзӣ ва ҷудо кардани он барои сохтмон, метавонад ба афзоиш ё камшавии арзиши он оварда расонад, хоссатан агар чунин тағйир натиҷаи тағйир дар табақабандии минтақавии заминҳо ё расмиёти дигари маъмурий бошад.

4. Афзоиши арзиши сохтмон ё қитъаи мавҷуда, ки ба он ба сабаби аҳамияти хосси бостоншиносӣ (/археологӣ), таърихӣ ё фарҳангӣ доштани мақоми ёдгории таърихӣ дода шудааст, ҳамчун тағйирёбии сифатии(тағйирёбии табақабандӣ) баррасӣ мешавад.

5. Кашфи қони наво (ё дар натиҷаи кӯшишҳои илмӣ мунтазам, ё тасодуфан), ки имкони баҳрабардории тижоратӣ медиҳад, дар баҳисобгирӣ мисли дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм инъикос карда мешавад.

6. Ҳамчунин зарарҳои воридшуда дар натиҷаи осеббинӣ, вайроншавии воситаҳои асосӣ низ дар баҳисобгирӣ ҳамчун дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм инъикос карда мешаванд.

Ҳисоби **3 32 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– Захираҳо»** барои баҳисобгирии дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми захираҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 32 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ

3 32 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо

3 33 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– Дороиҳои қиматнок»

3 35 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм- Сохтмони нотамо»

Ҳисоби **3 36 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– Дороиҳои молиявӣ»** барои баҳисобгирии дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳои молиявии дар натиҷаи тағйиротёбии миқдорӣ ва сифатӣ ба вучудода пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 36 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ - дохилӣ

3 36 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ - берунӣ

Дар навбати худ ҳисоби фаръии **3 36 100 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ - дохилӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 36 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қўғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

3 36 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя

Ва ҳисоби фаръии **3 36 200 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм- Доройҳои молиявӣ - берунӣ»** дорой ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 3 36 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 3 36 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя
- 3 36 230 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии суғуртавӣ

Масалан, агар ташкилот дорой саҳмияҳои аз муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади фурӯш дар оянда харидоришуда бошад ва агар ташкилоти интишоркунанда саҳмия дар бораи мубодилаи саҳмия ба вомбаргҳо эълон манзур карда бошад, онҳо зарур аст, ки аз нав табақабандии саҳмия ба вомбаргҳо дар баҳисобгирӣ инъикос карда шавад:

Дт. 1 61 100 Қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Кт. 3 36 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Дт. 3 36 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя

Кт. 1 61 300 Саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок дар сармоя

Ҳисоби **3 37 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ»** барои баҳисобгирии тағйирот дар ҳаҷми тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорой ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 37 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – тиллоӣ пулӣ

3 37 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲМҚ

Тақсими нави ҲМҚ ва аз эътибор соқит кардани ҲМҚ-и мавҷуда ҳамчун тағйирот дар доройҳои молиявӣ дар натиҷаи дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аксаран, ҲМҚ ба тартиби тақсим ба бонкҳои марказӣ вогузор мешаванд, вале онҳо метавонанд дар тавозуни воҳиди давлатӣ инъикос карда шаванд, агар ин воҳид ин ё он вазифаи мақомоти танзими пулиро кредитиро иҷро менамуда бошад.

Пулӣ кардани тиллоӣ ғайрипулӣ вақте ба амал меояд, ки воҳиди мақомоти танзими пулиро кредитӣ тиллоӣ ғайрипулиро ба тилоӣ пулӣ табақабандӣ намояд. Ва баръакс, вай метавонад тиллоро бо роҳи аз нав табақабандии тиллоӣ пулӣ (сиккаӣ) ба тиллоӣ ғайрипулӣ аз ҷумлаи сиккаи асбӯрӣ хориҷ намояд. Ин гуна тағйири ҳолати тилло тағйирот дар табақабандӣ ҳисоб мешавад ва дар баҳисобгирӣ ҳамчун дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм эътироф мегардад.

Ҳисоби **3 38 000 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм–Ўҳдадориҳо»** барои баҳисобгирии дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми ўҳдадориҳо мебошад. Ҳисоб дорой ҳисобҳои фаръии зерин аст:

3 38 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Ўҳдадориҳо - дохилӣ

3 38 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Ўҳдадориҳо\ берунӣ

Зерфасли **3 38 100 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– Ўҳдадориҳо - дохилӣ»** иборат аз ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

3 38 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қоғазҳои қиматнок , ба ғайр аз саҳмияҳо

3 38 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –захираҳои техникийи суғуртавӣ

Ҳисоби фаръии **3 38 200 «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– Ўҳдадориҳо - берунӣ»** аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад:

3 38 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

3 38 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – саҳираҳои техникии суғуртавӣ

Баҳисобгирии дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми ўҳдадориҳо шабеҳи баҳисобгирии тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо мебошад.

Ҳисоби **3 40 000 «Заҳираҳои марбут бо азнавархгузориш – Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ»** барои баҳисобгирии тасҳеҳҳои бавучудода дар натиҷаи тағйироти қабулшуда дар сиёсати баҳисобгирӣ пешбинӣ гардидааст.

Масалан, аз аввали с. 2011 субъект сиёсати баҳисобгирии худро нисбати баҳисобгирии истеҳлоки марбут ба воситаҳои асосӣ тағйир додаст. Раҳбарият чунин меҳисобад, ки ин сиёсат иттилооти бештар аниқро шоистаеро таъмин менамояд, чунки он баҳисобгирии дақиқтари воситаҳои асосиро анҷом медиҳад ва бар охирин арқом асос ёфтааст. Сиёсат бо дурнамо аз аввали с. 2011 ба қор бурда мешавад.

Дар натиҷаи қорбурди сиёсати нави баҳисобгирӣ арзиши азнавархгузоришудаи воситаҳои асосӣ 900 000 сомониро ташкил дод, ки ба 600 000 сомонӣ аз арзиши тавозунии дорой то қабули сиёсати нави баҳисобгирӣ бештар аст. Ҳамчунин, мўҳлати хизмати дорой низ тағйир дода шуд, ки ба афзоиши маблағчудокуниҳои солони марбут ба фарсудашавӣ ба 1500 сомони оварда расонд.

Арзиши азнавархгузоришудаи дорой бо қайди зерин дар баҳисобгирӣ инъикос карда мешавад:

Дт. 1 41 000 Воситаҳои асосӣ 60 000

Кт. 3 40 000 Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ 60 000

Ҳисоби **3 50 000 «Дигар заҳираҳо»** барои баҳисобгирии дигарзаҳираҳои аз заҳираҳои дар боло зикр ёфта фарқкунанда пешбинӣ гардидааст

Ҳисоби фаръӣ 3 50 100 Фонди тасбит (устуворкунӣ) барои баҳисобгирии маблағҳои фонди тасбит.

Ҳисоби фаръӣ 3 50 110 Заҳира барои сотхтмони иншоотҳои муҳим

Ҳисоби **3 60 000 «Фоида (зарар) - и тақсимнашуда»** барои баҳисобгирӣ пешбинӣ шудааст.

3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ

3 60 200 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраҳои гузашта

Ҳисоби **3 60 100 «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ»** барои баҳисобгирии фоидаи тақсимнашуда ё зарари давраи ҳисоботӣ пешбинӣ гардидааст.

Дар охири ҳар як давраи ҳисоботӣ ҳар як ТБ ҳисоби муваққатии 6 10 000 «Маҷмӯи даромадҳо ва хароҷот»-ро ба ҳисоби доимии 3 60 100 «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ» ба таври зерин мебандад:

Дар сурати бақияи кредитӣ:

Дт. 6 10 000 Маҷмӯи даромадҳо ва харочот

Кт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ

Дар сурати бақияи дебетӣ:

Дт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ

Кт. 6 10 000 Маҷмӯи даромадҳо ва харочот

Ҳисоби **3 60 200 «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраҳои гузашта»** барои баҳисобгирии даромади ҷамъшуда ё зарар аз ғайриқарорӣ ташкилот дар давраҳои ҳисоботи солҳои гузашта пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **3 70 000 «Ҳиссаи ақаллият»** барои баҳисобгирии ҳисса дар дороиҳои соф мебошад, ки субъекти ҳисоботдиҳанда ба амаловарандаи назорат молики он намебошад.

Ҳиссаи ақаллият метавонад дар ҳисоботи ҳолати молиявии субъект дар натиҷаи тақвияти субъекти таҳти назорат ба миён ояд. Дар ҳисоботи муттаҳидкараршудаи молиявӣ субъект ҳиссаҳои тарафҳои дигарро дар дороиҳои/сармояи худ ва фоидаи соф ё камбудии субъектҳои таҳти назорати худ нишон медиҳад.

Масалан, дар сатҳи миллии гурӯҳи иқтисодӣ метавонад дар таркиби худ корхонаи давлатии тижоратиеро, ки қисман хусусӣ гардонида шудааст, дошта бошад. Мутаносибан, ҳамчунин метавонанд саҳомдорони хусусие вуҷуд дошта бошанд, ки дар дороиҳои софи/сармояи субъект ҳисса доранд.

Ҳисоботи молиявии муттаҳидкараршуда — ин ҳисоботи молиявии ташкилоти иқтисодӣ мебошад, ки тавре пешниҳод шудааст, ки гуё як ташкилот таҳия карда бошад.

Ҳиссаи ақаллият - ин қисми профитсит ё дефитсит ва дороиҳои софи/сармояи ташкилоти мавриди назорат аст, ки ба ҳисса дар дороии соф/сармояе, ки ташкилоти мавриди назорат ба он бевосита ё ба таври ҷонибӣ аз тариқи ташкилотҳои назоратшаванда молик нест, мутобиқ мебошад.

Қайдҳои баҳисобгирӣ, ки дорои маълумот оид ба таъсири ҳиссаи саҳомдорони хурд дар ФТН-и давраи ҷорӣ мебошанд, дар охири давра ворид карда мешаванд ва чунин намуд доранд:

Дт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ

Кт. 3 70 000 Ҳиссаи ақаллият

4. ДАРОМАДҲО

Ҳоло баъзе таърифҳои мавриди истифода дар ин фаслро меорем:

Даромад – ин воридоти маҷмӯи манфиатҳои(/судҳои) иқтисодӣ ё тавони хизматрасонӣ дар давраи ҳисоботӣ мебошанд, ҳангоме ки воридоти мазкур ба афзоиши дороиҳои соф/сармоя, ба истиснои афзоиши дороиҳои соф/сармояи марбут ба сармоягузориҳои моликон (/соҳибон) оварда мерасонад.

Сармоягузориҳои моликон(/соҳибон) – ин манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ё тавони хизматрасониҳои ба субъект аз тарафи шахсони дигар (ба истиснои ба ўҳдадориҳои субъект оварда расонанда) ба шакли сармоягузорӣ вогузоршуда мебошанд, ки дар дороиҳои соф/сармояи субъект манфиати молиявӣ муқаррар менамоянд ва:

(а) чи ба (i) манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ё тавони хизматрасониҳои тақсимшаванда тавассути субъект дар тӯли мавҷудияти он бино ба хости моликон, чи ба (ii) маблағҳои тақсимшавандаи ҳама гуна зиёдшавии дороиҳо аз ўҳдадориҳо дар сурати азбайнравии субъект, ҳуқуқмедиҳад, ва/ё

(б) ки метавонад фурӯхта, иваз карда, тахвил дода шуда ё харида гирифта шавад.

Тақсим ба нафъи моликон – манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ё тавони хизматрасониҳои тавассути субъект байни ҳамаи ё баъзе моликон ё ба шакли ғайриқонунии аз сармояи маблағгузоришуда, ё ба шакли бозгашти сармояи маблағгузоришуда тақсимшуда мебошад.

Амалиёти табодули – ин амалиётест, ки зимни он субъект дорой ё хизматрасонӣ ба даст меорад ё ўҳдадориҳои худро пардохт менамояд ва бевосита ба тарафи дигар ба иваз муодили тахминан арзиши баробарро (асосан ба шакли нақдӣ, мол у хизматрасонӣ ё додани имкони истифодаи дороиҳо) тахвил медиҳад.

Амалиёти ғайритабодули – амалиётест, ки мубодилавӣ намебошад. Зимни амалиёти ғайритабодули субъект ё муодили арзишро аз тарафи дигар, бе додани бевоситаи арзиши муодил ба даст меорад ё арзишро ба корхонаи дигар бидуни бевосита гирифтани муодили арзиш, медиҳад.

Фасли 4 00 000 «Даромадҳо» барои баҳисобгирии даромадҳои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ мебошад. Воҳидҳои идораи давлатӣ ҷаҳор манбаи асосии даромаддоранд: андозҳо ва интиқолати ҳатмии дигари ворид кардашаванда тавассути воҳидҳои давлатӣ; даромадҳо аз моликияти, ки дар иртибот бо молик будан ба дороиҳо ба даст меоянд; фурӯши молҳо ва хизматрасониҳо, интиқолати ихтиёрии мавриди қабул аз воҳидҳои дигар.

Мутобиқи он, ки даромадҳо метавонанд дар натиҷаи анҷоми амалиёт ва анҷом нашудани амалиёт (яъне азнавнархгузорӣ, соқиткунии дорой ё ўҳдадориҳо) ба даст оварда шаванд ва ғайр аз ин, чун амалиёт маъмулан мубодилавӣ ва ғайримубодилавӣ ҳастанд, фасли 4 00 000 «Даромадҳо» ба зерфаслҳои зерин тақсим карда шудааст:

4 10 000 Даромадҳо аз амалиётҳои ғайритабодули

4 40 000 Даромадҳо аз амалиётҳои табодули

4 50 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ

Ҳисобҳои зерфаслҳо бо моддаҳои дахлдори табақабандии бучетии даромадҳо бо назардошти тағйирот ва иловаҳо яхелаанд.

Зерфасли **4 10 000 «Даромадҳо аз амалиётҳои ғайритабодули»** барои баҳисобгирии даромадҳои дар натиҷаи амалиёти ғайритабодули бадастовардаи ташкилотҳо, яъне даромадҳо ба шакли андозҳо, ҳиссачудокунӣ иҷтимоӣ, эҳдоияҳо, интиқолот ва ғайра пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои зерини мутобиқ ба андозҳои дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва табақабандии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷшаванда мебошад:

- 4 11 000 Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя
- 4 12 000 Андоз аз моликият
- 4 13 000 Андозҳо аз рӯи молҳо ва хизматрасониҳо (Андозҳои ғайримустақим)
- 414 000 Дигар андозҳо аз истифодаи молҳо ва иҷозат ба истифодаи онҳо ё ба амалигардонии ғайриҷамъиятӣ
- 4 15 000 Андозҳо оиди савдо ва амалиётҳои байналмилалӣ
- 4 16 000 Дигар андозҳо
- 4 17 000 Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо саҳмгузориҳои иҷтимоӣ
- 4 18 000 Эҳдоияҳо (грантҳо)
- 4 19 000 Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои муҳлатӣ (пеня), ғароматпулиҳо (неустойка)
- 4 20 000 Интиқолоти ихтиёрӣ, ба истиснои эҳдоияҳо
- 4 21 000 Дигар даромадҳои мушаххаснашуда

Ҳисобҳои 4 11 000, 4 12 000, 4 13 000, 4 14 000, 4 15 000, 4 16 000, 4 17 000 барои истифодабарии мақомоти идораи давлатии баамаловарандаи ғайриҷамъиятӣ дар соҳаи андозу буҷет ва асосан аз андозҳо ва маблағгузориҳои иҷтимоӣ даромадгиранда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **4 11 000 «Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя»** барои баҳисобгирии даромадҳое, ки воҳидҳои бахши идораи давлатӣ аз андозҳо бар даромад, фоида ва афзоиши сармояи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мегиранд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 4 11 100 Тавассути шахсони воқеӣ пардохтшаванда
- 4 11 200 Тавассути корпоратсияҳо ва дигар корхонаҳо пардохтшаванда ки ба навбати худ мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зерин тафсил шудаанд:
 - 4 11 110 Андоз аз суди саҳмияҳои шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
 - 4 11 120 Андоз аз фоизҳои шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
 - 4 11 130 Андоз аз даромади соҳибкорони инфиродӣ
 - 4 11 140 Андозҳои ҳадди ақалл аз соҳибкорони инфиродӣ
 - 4 11 150 Андоз аз даромади шахсони воқеии кироҷкор
 - 4 11 160 Андоз аз даромадҳои ғайримӯқимон – шахсони воқеӣ
 - 4 11 170 Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ, ки бо низоми соддакардашуда пардохт карда мешавад
 - 4 11 180 Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ - истифодабарандагони роҳҳои мошингард
 - 4 11 190 Дигар андозҳое, ки аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармояи шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешаванд,
- инчунин ҳисобҳои фаръии:

- 4 11 210 Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ
- 4 11 220 Андозҳои ҳадди ақалл аз шахсони ҳуқуқӣ
- 4 11 230 Андоз аз суди саҳмияҳои шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад

- 4 11 240 Андоз аз Ҳуқуқи шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад
- 4 11 250 Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ, ки ба низоми соддакардашуда пардохт мешавад
- 4 11 290 Дигар андозҳое, ки аз даромадҳо, Ҳуқуқи ва афзоиши сармояи шахсони ҳуқуқӣ нигоҳ дошта мешаванд

Ҳисоби **4 12 000 «Андоз аз моликият»** барои баҳисобгирии даромадҳои гирифташуда аз рӯи андоз аз моликият пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим карда шудааст:

- 4 12 100 Андозҳои фосилавӣ аз амволи ғайриманқул
- 4 12 200 Андоз аз замин
- 4 12 300 Андози ягона бар истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ
- 4 12 400 Андоз аз амалиёти молиявӣ ва амалиёт бо сармоя
- 4 12 500 Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт
- 4 12 900 Дигар андозҳо аз моликият, ки дар навбати худ, ба андозҳое, ки аз шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ ё хоҷагиҳои деҳқонӣ ба даст меоянд, ҷузъбандӣ шудаанд.

Ҳисоби **4 13 000 «Андозҳо аз рӯи молҳо ва хизматрасониҳо(Андозҳои ғайримустақим)»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз андозҳои ғайримустақим ҷонибӣ(=косвенные налоги) барои молу хизматрасониҳо ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:

- 4 13 100 Андоз аз арзиши иловагӣ
- 4 13 200 Андоз аз фурӯш
- 4 13 300 Аксизҳо
- 4 13 400 Андоз аз Ҳуқуқи инҳисороти (монополияи) фискалӣ
- 4 13 500 Андоз аз намудҳои хоси хизматрасонӣ,
- ки дар навбати худ тибқи андозҳои ғайримустақими мавҷуда, аксизҳо, андозҳои хоси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва табақабандии иқтисодии даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъбандӣ шудааст:

Ҳисоби **4 14 000 «Дигар андозҳо аз истифодаи молҳо ва иҷозатба истифодаи онҳо ё ба амалигардонии Ҷаъолият»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз дигар андозҳои бар истифодаи молҳо ва бар иҷозатдиҳии истифодаи онҳо ё бар амалигардонии Ҷаъолият ба даст омадаанд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:

- 4 14 100 Подошҳои иловагӣ (бонусҳо)
- 4 14 200 Пардохтҳои оиди ҳаққи истифода (Роялти)
- 4 14 300 Андоз аз истихроҷ ва истифодаи захираҳои табиӣ
- 4 14 400 Бӯҷи давлатӣ

Ҳисоби **4 15 000 «Андозҳо оиди савдои амалиётҳои байналмилалӣ»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз рӯи андозҳои аз савдо ва амалиётҳои байналмилалӣ ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 15 100 Бочи гумрукӣ ва дигар бочҳои воридотӣ
4 15 200 Андоз барои амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
4 15 900 Дигар андозҳо аз савдо ва амалиёти байналмилалӣ

Ҳисоби **4 16 000 «Дигар андозҳо»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз дигар андозҳое, ки ба ҳисобҳои дар боло зикршудаи шомил намегарданд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 16 100 Танҳо тавассути корхонаҳои тичоратӣ пардохтшаванда
4 16 200 Тавассути дигар корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳои тичоратӣ ё корхонаҳои таҳхиснашаванда пардохтшаванда

Ба категорияи мазкури даромадҳо бочи мӯҳр[занӣ], шомил аст, ки истисноан ё имтиёзан ба як категорияи амалиёт ё фаъолият, ки андозҳои дигар дар бар мегиранд, мансуб намебошанд. Ё даромадҳо аз фурӯши тамғаҳо (маркаҳо), ки бояд ба шартномаю чекҳо часпонида шаванд.

Ҳисоби **4 17 000 «Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз ҳисоби андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 17 100 Андози таъминоти иҷтимоӣ
4 17 200 Маблағҳои ҳисоббардашудаи шахсоне, ки коргари кироя намебошанд
4 17 900 Дигар андозҳо ва аъзоҳаққиҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, ки дар навбати худ ба андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳои кормандон ва корфармоён тақсим мешавад.
Инъикоси даромадҳои воридшуда ба кулли ҳисобҳои даромадҳо аз андозҳои дар боло зикршуда ба таври зерин ба амал меояд:

Масалан, даромад намудани андоз аз арзиши иловагӣ (ААИ) аз ягон ташкилот ба ҲЯХ БМ, дар баҳисобгирии мақоми идораи давлатие, ки ба ҷамъоварии ААИ масъул аст, бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 1 11 220 ҲЯХ-и БМ бо асъори миллий
Кт. 4 13 110 ААИ-и дохилӣ

Андозҳои иҷтимоии аз ягон ташкилот ба ҳисоби ФҲИА воридшуда бо қайди зерин инъикос карда мешаванд:

Дт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллий
Кт. 4 17 100 Андози таъминоти иҷтимоӣ

Ҳисоби **4 18 000 «Эҳдоияҳо (грантҳо)»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз эҳдоияҳои гирифташуда пешбинӣ гардидааст.
Эҳдоияҳои интиқолати ғайриҳатмие мебошанд, ки воҳидҳои давлатӣ аз воҳидҳои дигари давлатӣ ё давлатҳо ва ташкилотҳои хориҷӣ ба даст овардаанд. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 18 100 Аз ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ
4 18 200 Аз ташкилотҳои байналмилалӣ
4 18 300 Аз дигар воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ,
ки ба навбати худ ба ҷорӣ ва асосӣ тақсим мешаванд

Эҳдоияҳои ҷорӣ мешаванд, ки барои ба амал овардани хароҷоти ҷорӣ дода мешаванд ва бо харидории ягон дорой тавассути гирандаи он рабте надоранд ва қайду шарте дар иртибот бо ҷунин харид мавҷуд нест.

Эҳдоияҳои асосӣ хариди дороиҳоро пешбинӣ менамоянд ва метавонанд аз интиқоли воситаҳои пулӣ фароҳам биданд, ки гиранда, ҳамон тавре ки аз ӯ интизор меравад ё ки талаб карда мешавад бояд барои хариди дорой (дориҳо) ё аз эътибор соқит кардани ӯҳдадориро бар асоси мувофиқати байниҳамдигарии кредитор ва дебитор истифода кунад.

Агар ТБ дар бораи гирифтани эҳдоияи бидуни қайду шарт (бе ӯҳдадорӣ иҷрои ягон талабот) барои хароҷоти ҷорӣ аз ташкилоти байналмилалӣ огоҳиномае дарёфт намояд ва эҳтимоли ба даст омадани эҳдоия баланд аст, он гоҳ ин амалиёт дар ТБ бо ҷунин қайд дарҷ карда мешавад:

Дт. 1 14 400 Қарздорӣ дебиторӣ марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)
Кт. 4 18 200 Аз ташкилотҳои байналхалқӣ

Қабули маблағҳои пулӣ марбут ба ин эҳдоия ҷунин қайд мешавад:

Дт. 1 21 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори хориҷӣ
Кт. 1 14 400 Қарздорӣ дебиторӣ марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)

Дар мавриди огоҳиномаҳои марбут ба эҳдоияҳои бидуни қайду шарт ва пардохтҳо аз манбаъҳои дигар барои мақсадҳои ҷорӣ қайдҳои мушобеҳи баҳисобгирӣ ворид карда мешаванд.

Барои мақсадҳои баҳисобгирӣ эҳдоияҳои асосӣ бидуни қайду шарт қайдҳои мушобеҳ, ба ҷуз воридот аз моликони ТБ, ворид карда мешаванд. Ҷунин воридоти асосӣ аз моликони ТБ ба шакли воситаҳои пулӣ ё ба шакли дороиҳои дигар ҳамчун маблағгузориҳои ҷудошуда ё ҷудонашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Чанд мисоле аз эҳдоияҳои ҷорӣ қайду шартдор ва бидуни қайду шарт меорем:

1. Эҳдоияи ба мақомоти ҳокимияти маҳаллии аз лиҳози тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ қафоафтадаи [шомили] минтақа ҷудокардаи Ҳукумат ба маблағи 10 млн. сомонӣ. Ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ (ташкilotи ҳисоботдиҳанда) тибқи қонунгузорӣ анҷоми барномаҳои гуногуни иҷтимоӣ лозим аст, агар ҳатто барои он ки ин барномаҳоро бе кӯмаки ҷонибӣ оғоз намояд, камбуди воситаҳои пулӣ дошта бошад. Эҳдоия вучуди ҳеҷ гуна шарту қайди маҳдудкунандаеро пешбинӣ наменамояд. Кулли мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ вазифадоранд ҳисоботҳои баррасишудаи молиявии дорои ҳадафи умумиро таҳия ва пешниҳод намоянд. Эҳдоия ҳамчун дорой ба шакли пулӣ ва даромад дар ҳисоботҳои молиявии ҳадафи умумии давраи

ҳисоботӣ, ки онҳо аз тарафи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ гирифта шудаанд эътироф мешаванд, чун ин эҳдоияҳо дар худ шарту қайди маҳдудкунанда ва ӯҳдадории мавриди ичрое надоранд.

2. Эҳдоияи Ҳукумат ба малағи 10 млн.сомонӣ ба мақоми худидоракунии маҳаллӣ (ташкilotи ҳисоботдиҳанда) барои беҳсозии ниғаҳдории созғони (/системаи) нақлиёти чамбиятӣ. Аз ҷумла, пул бояд чунин истифода гардад: 40 % барои роҳи оҳани мавҷуда ва муосирсозии шабакаи хатти троллейбус, 40 % барои роҳи оҳани нав ё шабакаҳои хатти троллейбус ва 20 % барои хариди катораҳои роҳи оҳан ва ободонӣ. Мутобиқи талаботи эҳдоия пулро метавон фақат барои мақсадҳои дар шартнома муқарраршуда истифода кард ва ҳокимияти маҳаллӣ вазифадор аст, ки дар мавриди маблағҳои и истифодашуда ҳангоми муфасссалсозии ҳисоботҳои тафтишшудаи (/аудитшудаи) молиявии таҳияшуда барои мақсадҳои умумӣ, тасҳеҳот ворид созад. Мутобиқи талаботи шартнома, эҳдоия бояд дар тӯли соли ҷорӣ мувофиқ бар мақсадҳои муқаррар истифода гардад ё бозгардонда шавад. Воситаҳои пулии эҳдоия тавассути мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ҳамчун дорой эътироф мешаванд. Ҳокимияти маҳаллӣ ҳамчунин ӯҳдадориҳо дар мавриди талаботи муқарраршуда оид ба эҳдоияро эътироф менамояд. Ба қадри он ки воҳиди маҳаллии маъмурию ҳудудӣ талаботи хароҷоти иҷозатдодашудаи воситаҳоро қонун намояд, андозаи ӯҳдадорӣ ихтисор хоҳад ёфт ва даромад дар ҳисоботи молиявии мутобиқ бар мақсади умумии давраи ҳисоботӣ, ки ӯҳдадорӣ дар он иҷро мегардад, эътироф карда хоҳад шуд.

3. Ҳукумат интиқоли ваҷҳи нақд ба маблағи 50 млн. сомонӣ ба корхонаи давлатии машғули сохтмони манзили иҷтимоӣ бо дастурҳои зерин ҷудо мекунад:

- (i) фонди сохтмони манзили иҷтимоӣ ба 1000 воҳид, баробари афзоишҳои дигари нақшавӣ афзуда шавад; ё
- (ii) интиқоли нақдӣ барои ҷустуҷӯи тарзҳои гунавии (=альтернативный) дастгирии мақсадҳои сохтмони манзили иҷтимоӣ ба кор бурда шавад.

Агар ҳеҷ яке аз ин шарту қайди маҳдудкунанда қонун гардонда нашавад, корхонаи гирандаи маблағҳо бояд ба ҳукумати милли маблағҳои пулии нақдиро баргардонад.

Корхонаи давлатӣ бояд афзоиши дорой (нақдӣ) ва даромад ба маблағи 50 миллион сомонино эътироф намояд. Талаботи маҳдудкунанда дар шартномаи таҳвил тавре танзим шудаанд, ки ҳеҷ гуна ӯҳдадорӣ оид ба иҷро ба дӯши гиранда воғузур намешавад – чунин ӯҳдадорӣ тавассути қоидаҳои қори қорхона муқаррар мегарданд, на бо талаботи интиқолот (/трансферт).

4. Ҳукумат (седент) ба донишгоҳ (ташкilotи ҳисоботдиҳанда) дар шаҳри қалон барои офаридани шаҳраки донишгоҳӣ 200 гектар замин дод. Дар шартномаи таҳвил дар бораи он гуфта мешавад, ки замин бояд барои офаридани шаҳраки донишгоҳӣ истифода шавад, вале мавриди бозгардондани он дар сурате ки агар он барои мақсадҳои сохтмон истифода нагардад, аниқ нашудааст. Донишгоҳ заминро дар ҳисоботи давраи ҳисоботӣ оид ба ҳолати молиявӣ, ки дар он назорат бар ин заминро таҳти ихтиёр мегирад, ҳамчун дорой эътироф менамояд. Замин бояд бо нархи одилона эътироф гардад. Маҳдудият ҷавобгӯи таърифи қарздорӣ ё нишонаи эътироф ба сифати қарздорӣ намебошад. Бинобар ин, донишгоҳ даромади марбут ба заминро дар ҳисобот оид ба фаъолияти молиявии давраи ҳисоботӣ, ки дар он замин ҳамчун дорой эътироф мешавад, эътироф менамояд.

Ҳисоби **4 19 000 «Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ, ғароматпулиҳо»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ, ғароматпулиҳо пешбинӣ гардидааст ва ҳисобҳои фаръии зеринро доро мебошад:

4 19 100 Ҷаримаҳо

4 19 200 Ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ

4 19 300 Ғароматпулиҳо

Вақте ки ТБ ҷаримаҳои қобили қабули дар натиҷаи қарорҳои судиро арзёбӣ менамояд ва эҳтимоли ситонидани онҳо баланд аст, чунин қайд ворид карда мешавад:

Дт. 1 14 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо

Кт. 4 19 100 Ҷаримаҳо

Қабули пардохт бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои бучетӣ бо асъори милли

Кт. 1 14 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи дигар амалиётҳо

Ҳисоби **4 20 000 «Интиқолоти ихтиёрӣ, ба истиснои эҳдоияҳо»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз интиқолоти ихтиёрӣ ба истиснои эҳдоияҳо пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 20 100 Интиқолоти ихтиёрии ҷорӣ, ба истиснои эҳдоияҳо

4 20 200 Интиқолоти ихтиёрии асосӣ, ба истиснои эҳдоияҳо

Ба категорияи мазкур ҳадяҳо ва садақаҳои ихтиёрӣ аз шахсони воқеӣ, ташкилотҳои тичоратии хусусӣ, фондҳои ғайридавлатӣ, корпоратсияҳо ва аз ҳар манбаъҳои дигар, ба истиснои мақомоти идораи давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ шомиланд.

Ба интиқолоти ихтиёрии ҷорӣ, ба истиснои эҳдоияҳо, масалан интиқолоти озуқаворӣ, кӯрпа ва дорувориҳо дар доираи кӯмакҳо ба мақомоти идораи давлатӣ шомил мегарданд.

Ба интиқолоти ихтиёрии асосӣ, ба истиснои эҳдоияҳо интиқолот барои сохтмон ё хариди беморхонаҳо, мактабҳо, осорхонаҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳанг, ҳамчунин ҳадяи китъаҳои замин, биноҳо ё дороиҳои ғайримоддӣ аз қабилҳои ҷавозҳо (патентҳо) ва ҳаққи муаллифӣ дохил мегарданд.

Ҳисоби **4 21 000 «Дигар даромадҳои мушаххаснашуда»** барои баҳисобгирии дигар даромадҳои мушаххаснашуда аз амалиёти ғайритабодули, ки наметавонанд ба ягон категорияи дигар мансуб карда шаванд, пешбинӣ гардидааст.

Зерфасли **4 40 000 «Даромадҳо аз амалиётҳои табодули»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз амалиётҳои табодули пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

4 41 000 Даромадҳо аз моликият

4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ

4 43 000 Дигар даромадҳои мушаххаснашуда

4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасонӣ

Ҳисоби **4 41 000 «Даромадҳо аз моликият»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз моликият пешбинӣ гардидааст. Ба даст овардани даромадҳо аз моликият вақте ҷой дорад, ки воҳидҳои бахши идораи давлатӣ дороиҳои молиявӣ ва/ё дороиҳои истехсолнашударо ба ихтиёри воҳидҳои дигар вогузор намоянд. Ҷузъҳои таркибии асосии ин категория Ҷоизҳо, суди саҳмияҳо (дивидендҳо) ва рента мебошанд. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин аст:

4 41 100 Ҷоизҳо

4 41 200 Суди саҳмияҳо

4 41 300 Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо

4 41 400 Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғурта гузошта шудаанд

4 41 500 Даромадҳо аз рентаи замин

4 41 900 Дигар даромадҳо аз моликият

Ҳисоби фаръии **4 41 100 «Ҷоизҳо»** мутобиқи табақабанди даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъбандӣ мешавад:

4 41 110 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

4 41 120 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ

4 41 130 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ

4 41 140 Аз қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Агар ташкилот молики дороиҳои Ҷоизҳои молиявӣ бошад, он гоҳ вай барои эътирофи даромади марбут ба Ҷоизҳо ва баҳисобгирии Ҷоизҳо барои қабул қайди зеринро ба амал меорад:

Дт. 1 14 500 Ҷоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул

Кт. 4 41 100 Ҷоизҳо

Зерфасли **4 41 200 «Суди саҳмияҳо»** мутобиқи табақабанди даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин ҷузъбандӣ мешавад:

4 41 210 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

4 41 220 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ

4 41 230 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ

Эътирофи даромади марбут ба суди саҳмияҳо ҳангоми эълони суди саҳмияҳо тавассути ношир (эмитент) ба амал меояд ва дар қайдҳои баҳисобгирӣ ҷунин дарҷ карда мешавад:

Дт. 1 14 500 Ҷоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул

Кт. 4 41 200 Суди саҳмияҳо

Ҳисоби фаръии **4 41 300 «Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо»** барои баҳисобгирии маблағҳои аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо ҷудокардашаванда пешбинӣ гардидааст. Мутобиқи таъриф, квазикорпоратсияҳо наметавонанд даромадҳоро ба шакли суди саҳмияҳо тақсим намоянд, аммо молик метавонад дар мавриди (қисман ё пурра) ҷудо кардани

маблағҳо аз даромадҳои квазикорпорация қарор қабул кунанд. Фарзан ҷудокунии маблағ аз ҷунин даромадҳо муодили тақсими даромадҳои корпоратсия аз тариқи суди саҳмияҳо буда, айнан ҳамон тавр ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Маблағи даромаде, ки молики квазикорпорацияҳо тасмим гирифтааст ҷудо карда интиқол диҳад ба дараҷаи қобили мулоҳиза аз ҳаҷми даромадҳои софи квазикорпорацияҳовобаста аст.

Квазикорпорацияҳо— сохторҳои мебошанд, ки корхонаҳои иттиҳодиявӣ набуда, дар шакли ташкилии дигари пешбинишуда дар қонун таъсис наёфтаанд, вале ҳамчун иттиҳодия фаъолият менамоянд.

Мисоли квазикорпорацияҳои давлатӣ матбааҳои давлатӣ, театрҳо, осорхонаҳо, яъне ташкилотҳои мебошанд, ки дар соҳаи фарҳанг ва ғ. ба аҳоли хизматҳои пулакӣ мерасонанд.

Ҳисоби фаръии **4 41 400 «Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғурта гузошта шудаанд»** барои баҳисобгирии даромадҳои дарёфтшаванда аз ширкатҳои суғурта тавассути ташкилотҳои суғуртакунанда, яъне дорандагони биманомаҳо (полиси суғуртавӣ) пешбинӣ гардидааст. Ширкатҳои суғуртавӣ метавонанд ҳаққи суғуртаи суғуртакунандагонро маблағгузорӣ кунанд ва дар сурати ба даст овардани даромад аз ин маблағгузориҳо онҳо бояд байни суғуртакунандагон тақсим карда шаванд.

Ҳисоби фаръии **4 41 500 «Даромадҳо аз рентаи замин»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз ҳисоби рента ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Воҳидҳои бахши идораи давлатӣ метавонанд, ки молики сарватҳои зерзаминии дар шакли қонҳои қанданиҳои ғоиданок бошанд ва метавонанд шартномаҳои иҷора, ки ба воҳидҳои дигар имкон медиҳанд қонҳои мазкурро дар тӯли давраи замони мувофиқашуда ба ивази як ё якчанд пардохт қорқард намоёнд, аҳднома банданд.

Рента — ин пардохт оиди истихроҷи захираҳои барқарорнашаванда аз қонҳо мебошад, ки мутобиқи шартномаи рента ба молики захираҳо пардохта мешавад.

Ҳисоби фаръии **4 41 900 «Дигар даромадҳо аз моликият»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз дигар моликияти ба ҳисобҳои дар боло шомил нагардида пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **4 42 000 «Даромадҳо аз ғуруши мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз ғуруши мол, иҷрои қор ё хизматрасониҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 42 100 Даромадҳо аз ғуруши мол ва иҷрои қор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд

4 42 200 Даромад аз хизматрасонӣ

4 42 300 Даромадҳо аз ғуруши мол ва иҷрои қори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ

4 42 400 Даромадҳо аз ғуруши шартан ҳисобшудаи ғуруши молу хизматрасонӣ

4 42 900 Дигар даромадҳо аз ғуруши мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ

Зерҳисоби **4 42 100 «Даромадҳо аз ғуруши мол ва иҷрои қор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз ғуруш ё иҷрои қорҳо тавассути муассисаҳои бозорӣ пешбинӣ гардидааст.

Муассисаи бозорӣ дар ҳайати воҳиди давлатӣ муассисаест, ки кулли маҳсулоти худ ё қисми бештари онро ба нархҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ аҳамиятнок ба фурӯш мерасонад.

Вақте ки ташкилоти бучетӣ – муассисаи бозорӣ молро ба фурӯш мерасонад (ё корхоро иҷро менамояд), пас дар баҳисобгирӣ бояд даромад эътироф гардад:

Дт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

Кт. 4 42 100 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд

Ҳисоби фаръии **4 42 200 «Даромад аз хизматрасонӣ»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз ҳисоби хизматрасониҳои воҳидҳои марбутаи бахши идораи давлатӣ, ки вазифаҳои батанзимдарориро иҷро менамояд, пешбинӣ гардидааст. Мисолҳои чунин хизматрасонӣ боҷҳои ҷамъшаванда тавассути додани шаҳодатномаҳои ронандагӣ, шиносномаҳо, шаҳодатномаҳои таваллуд, шаҳодатномаҳои издивоҷ ё марг, боҷи судии пардохтшаванда барои ҷуброни хароҷоти судӣ, боҷи иҷозатномаи фаъолияти радиошунавонӣ ва намоишҳои телевизионӣ мебошанд.

Ҳисоби фаръии мазкур мутобиқи табақабанди даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҷузьбандӣ шудааст:

4 42 210 Барои хизматрасонии маъмурӣ

4 42 220 Барои хизматрасониҳои гумрукӣ

4 42 230 Барои варақаҳои шиносномаҳо

4 42 240 Барои тамғаҳои аксизӣ

4 42 290 Барои дигар хизматрасониҳои маъмурӣ

Ҳисоби фаръии **4 42 300 «Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ»** барои баҳисобгирии даромадҳои муассисаҳои ғайрибозоргонӣ аз фурӯши мол ва иҷрои корҳо пешбинӣ гардидааст.

Эътирофи даромад айнан бо ҳамин гуна қайди эътирофи даромад тавассути муассисаҳои бозоргонӣ ҳамроҳ мебошад.

Ҳисоби фаръии **4 42 400 «Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобишудаи фурӯши молу хизматрасониҳо»** барои баҳисобгирии даромадҳои аз фурӯш (корҳо, хизматрасониҳо) –и шартан ҳисобкардашуда пешбинӣ гардидааст.

Агар воҳиди ниҳодӣ мол истеҳсол намояд (кор иҷро кунад, хизмат расонад) ва меҳнати коркунонро ба шакли табиӣ – бо молҳои истеҳсолшуда (корҳо, хизматрасониҳо) пардохт кунад, он гоҳ молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) ба сифати музди меҳнат додашуда чунон инъикос дода мешаванд, ки гӯё музди меҳнат бо воситаҳои пулӣ пардохт шуда, баъд кормандон ба он маблағ мол (кор, ё хизматрасонӣ) харида бошанд. Қайдҳои баҳисобгирӣ ба таври зерин хоҳанд буд:

Баҳисобгирии музди меҳнат:

Дт. 5 10 200 Музди меҳнат дар шакли табиӣ

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Нигоҳ доштани андоз аз музди меҳнат

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Кт. 2 11 670 Андоз аз даромадбарои пардохт

Кт. 2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт

Фурӯши шартии молҳо (корҳо хизматрасониҳо):

Дт. 1 14 620 Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба музди меҳнат

Кт. 4 42 400 Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши молу хизматрасониҳо

Пардохти мутақобилаи музди меҳнати ҳисобкардашуда ва қарздории дебиторӣ

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Кт. 1 14 600 Қарздории дебитории кормандон

Ҳисоби **4 43 000 «Дигар даромадҳои мушаххаснашуда»** барои баҳисобгирии даромадҳо аз амалиёти табодули, ки наметавонанд ба ягон категорияи дигар мансуб карда шаванд, пешбинӣ гардидааст. Дар ин ҷо метавонанд даромадҳо аз фурӯши пасмондаҳо, даромадҳо аз суғурта мутобиқи барномаҳои суғуртакуниҳое, ки мақомоти идораи давлатӣ анҷом медиҳанд, даромадҳои оиди зиёни расида ба моликияти давлатӣ, ҳамчунин ҳама гуна даромадҳое, ки дар мавриди онҳо иттилоӣ кофӣ барои табақабандии онҳо дар таркиби категорияҳои дигар мавҷуд нест, инъикос карда шаванд.

Ҳисоби **4 44 000 «Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо»** барои баҳисобгирии маблағҳои бозгардондан ва тахфифҳои пешниҳодшудаи вобаста ба молҳои фурӯхташуда, корҳои иҷрокардашуда ва хизматрасониҳо мебошад. Ҳисоб ҳисоби контрпассивии(/афзояндаи) тасҳеҳкунандаи ҳисоби 4 42 000 «Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ» мебошад. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 44 100 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳо, фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои муассисаҳои бозоргонӣ

4 44 200 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои муассисаҳои ғайрибозоргонӣ

Бозгардондани молҳои фурӯхташуда (корҳо ё хизматрасониҳо) ба иштирокдори қарордоди дохилӣ бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо

Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул (агар мол ба қарз (кредит) фурӯхта шуда бошад)

ё

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллий (агар маблағи мол пардохт шуда бошад)

Тахфифҳои пешниҳодшудаи вобаста ба ҳаҷми моли фурӯхташуда (корҳо, хизматрасонӣ) ҳамзамон бо эътирофи даромад бо қайди зерин инъикос карда мешаванд:

Дт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

Дт. 4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо
Кт. 4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ

Тахфифҳои пешниҳодшудаи вобаста ба мӯҳлатҳои пардохти молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) ба қарз фурӯхташуда ҳангоми пардохт бо қайди зерин инъикос карда мешаванд:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ (агар маблағи мол пардохт шуда бошад)

Дт. 4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо
Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул

Зерфасли *«Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ»* барои баҳисобгирии даромадҳо аз рӯи азнавнархгузориҳои дороиҳо (ё ўҳдадориҳо) дар натиҷаи тағйирот дар ҳаҷм ё арзиши онҳо, ки натиҷаи амалиёт ба ҳисоб намераванд, пешбинӣ гардидааст. Тағйирот дар ҳаҷми дороиҳо (ўҳдадориҳо) дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо (ўҳдадориҳо) ба ҳисоб рафта, тағйироти арзиш бошад, фоидаи ҳолдингӣ ё зарарҳо номида мешаванд. Зерфасл аз зерфаслҳои зерин иборат мебошад:

4 50 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - Фоидаи ҳолдингӣ

4 60 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ- дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм

Дар навбати худ, зерфасли **4 50 000 «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Фоидаи ҳолдингӣ»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

4 51 000 Фоидаи ҳолдингӣ –дориҳои ғайримолиявӣ

4 52 000 Фоидаи ҳолдингӣ –дориҳои истехсолнашуда

4 53 000 Фоидаи ҳолдингӣ– дориҳои молиявӣ - дохилӣ

4 54 000 Фоидаи ҳолдингӣ - дориҳои молиявӣ - берунӣ

4 55 000 Фоидаи ҳолдингӣ –тиллои пулӣ ва ҲМҚ

4 56 000 Фоидаи ҳолдингӣ -ўҳдадориҳо- дохилӣ

4 57 000 Фоидаи ҳолдингӣ -ўҳдадориҳо - берунӣ

Кулли ин ҳисобҳо ба ҳамон тарзе, ки онҳо дар ҳисобҳои дороию ўҳдадориҳо нишон дода шудаанд, дорои ҳисобҳои фаръии батафсил мебошанд.

Фоидаи ҳолдингии марбут ба дороиҳо ва ўҳдадориҳо натиҷаи тағйирот дар нархи ин дороиҳо ва ўҳдадориҳо зимни набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии онҳо мебошад. Агар дороиҳо ва ўҳдадориҳои ба асъори хориҷӣ ифода ёфта бошанд, он гоҳ фоидаи ҳолдингӣ дар натиҷаи афзоиши нархҳои таъбулӣ низ ба вуҷуд меояд.

Дар фасли 3 «Дориҳои соф/сармоя» фоидаи ҳолдингии амалинагардидаи марбут ба дороиҳо ва ўҳдадориҳои дарозмуддат ҳамчун афзоиши сармоя мавриди баррасӣ қарор гирифта буд. Фоидаи ҳолдингӣ амали нагардида номида мешавад, агар дорои дар моликият боқӣ бимонад. Вале агар дорои мавриди баррасӣ фурӯхта, пардохт гардида, истифода карда шавад ё ба таври дигар ё аз байн барояд, он гоҳ фоидаи ҳолдингӣ амалигардида номида мешавад. Ҳисобҳои зерин барои баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии амалигардидаи дороиҳои дарозмуддат пешбинӣ гардидаанд:

4 51 100 Фоидаи ҳолдингӣ – биноҳо

4 54 200 Фоидаи ҳолдингӣ -иншоот
 4 51 300 Фоидаи ҳолдингӣ – мошинҳо ва таҷҳизот
 4 51 400 Фоидаи ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
 4 51 500 Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои биологӣ
 4 51 600 Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои ғайримоддӣ
 4 51 700 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳо
 4 51 800 Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои қиматнок
 4 52 100 Фоидаи ҳолдингӣ - замин
 4 52 200 Фоидаи ҳолдингӣ – захираҳои зеризаминӣ
 4 52 300 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ
 4 52 400 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда.

Масалан, агар ташкилот бинои истиқоматиро бо арзиши тавозунӣ фурӯшад, ки бо он ҳисобҳои зерин иртибот дошта бошанд:

1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ – 2 000 000
 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ - 1 200 000
 3 21 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ - 600 000 (бақияи кредитӣ), яъне дар тӯли давраҳои гузашта дорой ба тарафи афзоиш ба маблағи 600 000 сомонӣ азнавнархгузори гардидааст, ки дар ҳисобҳои дороиҳои соф ҳамчун афзоиши сармоя инъикос дода шудааст.

Ҳангоми фурӯши дорой маблағи фурӯхтанашудаи фоидаи ҳолдингӣ бояд ҳамчун фоидаи ҳолдингии амалигардида инъикос дода шавад:

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ 800 000
 Дт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ 1 200 000
 Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ 2 000 000

ва ҳамзамон:

Дт. 3 21 110 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ 600 000
 Кт. 4 51 110 Фоидаи ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ 600 000.

Ҳисоби **4 53 000 «Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ - дохилӣ»** барои баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии дороиҳои молиявии дохилӣ пешбинӣ гардида, дорой ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 53 100 Фоидаи ҳолдингӣ – воситаҳои пулӣ дар хазина (касса) бо асъори хориҷӣ
 4 53 200 Фоидаи ҳолдингӣ – чекҳо бо асъори хориҷӣ
 4 53 300 Фоидаи ҳолдингӣ – дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ
 4 53 400 Фоидаи ҳолдингӣ – амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ
 4 53 500 Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо

Ин ҳисобҳои фаръӣ махсуси инъикоси фоидаи ҳолдингии бавучудода аз фарқияти нархҳо мебошанд. Илова бар ин, ҳисоби фаръии 4 53 500 «Фоидаи ҳолдингӣ – сармоягузориҳо» инчунин барои баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии амалигардидаи марбут ба қоғазҳои қиматноке,

ки то мӯҳлати пардохт нигоҳдорӣ мешаванд ё қоғазҳои қиматноки барои фурӯш дар давраи дарозмуддат табақабандишуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **4 54 000 «Ҷоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои молиявӣ - берунӣ»** барои баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ дороиҳои молиявӣ берунӣ пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 54 100 Ҷоидаи ҳолдингӣ – воситаҳои пулӣ дар хазина бо асҳори хориҷӣ

4 54 200 Ҷоидаи ҳолдингӣ – ҲЯХ бо асҳори хориҷӣ

4 54 300 Ҷоидаи ҳолдингӣ – дигар ҳисобҳо бо асҳори хориҷӣ

4 54 400 Ҷоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо

4 54 500 Ҷоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ

4 54 600 Ҷоидаи ҳолдингӣ – амонатҳои бонкӣ бо асҳори хориҷӣ

4 54 700 Ҷоидаи ҳолдингӣ – қарздорӣ дебиторӣ

Баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ марбут ба дороиҳои молиявӣ берунӣ шабеҳи баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ марбут ба дороиҳои ҳолдингӣ дохилӣ мебошанд.

Ҳисоби **4 55 000 «Ҷоидаи ҳолдингӣ – тиллои пулӣ ва ҲМҚ»** барои баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ амалигардидаи марбут ба тиллои пулӣ ва ҲМҚ мебошад. Баҳисобгирӣ шабеҳи баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ амалигардидаи марбут ба дороиҳои дарозмуддати дар боло баррасигардида мебошад.

Ҳисоби **4 56 000 «Ҷоидаи ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳо - дохилӣ»** барои баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ дар натиҷаи азнавнархгузори ӯҳдадориҳои дохилӣ, ҳамчунин дар натиҷаи ба амал омадани фарқияти нархҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 56 100 Ҷоидаи ҳолдингӣ - қарздорӣ кредиторӣ

Масалан, агар дар охири давраи ҳисоботӣ дар ҳисоб маблағе ба асҳори хориҷӣ ба таърихи 30.11. с.2010 бо нархи табодули инъикос ёфта бошад ва ба таърихи 31.12 с.2010 қурби асҳори хориҷӣ тақлил ёбад (кам шавад, поин биёяд), он гоҳ тафовут (фарқ) бояд ҳамчун ҷоидаи ҳолдингӣ эътироф гардад:

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт

Кт. 4 56 100 Ҷоидаи ҳолдингӣ – қарздорӣ кредиторӣ

Ҳисоби **4 57 000 «Ҷоидаи ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳо - берунӣ»** барои баҳисобгирии ҷоидаи ҳолдингӣ марбут ба ӯҳдадориҳои берунӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

4 57 100 Ҷоидаи ҳолдингӣ – қарздорӣ кредиторӣ

4 57 200 Ҷоидаи ҳолдингӣ – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

4 57 300 Ҷоидаи ҳолдингӣ – қарзҳои бонкӣ ва вомҳо

4 57 400 Ҷоидаи ҳолдингӣ – дигар қарзҳо ва вомҳо

4 57 500 Ҷоидаи ҳолдингӣ – захираҳои техникии суғуртавӣ

4 57 600 Фоидаи ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ

Баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои берунӣ шабеҳи баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои дохилӣ мебошад.

Зерфасли **4 60 000 «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

4 61 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои ғайримолиявӣ

4 62 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои истехсолнашуда

4 63 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои молиявии дохилӣ

4 64 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои молиявии берунӣ

4 65 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм–тиллои пулӣ ва ҲМҚ

4 66 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– ӯҳдадориҳои дохилӣ

4 67 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– ӯҳдадориҳои берунӣ.

Кулли ин ҳисобҳо ҳамон тавре дорои ҳисобҳои фаръии муфасссал мебошанд, ки дар ҳисобҳои дороию ӯҳдадориҳо омадаанд.

Ҳисобҳои зерфасли «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм» барои баҳисобгирии даромадҳо аз тағйирот дар ҳаҷми дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ҳангоми хориҷ ё пардохт намудани онҳо мебошад, агар пештар даромад аз рӯи азнавнархгузорӣ- дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм, ки дар баҳисобгирӣ ҳамчун афзоиши сармоя (ки дар фасли 3 тавсиф шудааст ва барои баҳисобгирии даромадҳои бавучудода дар натиҷаи тағйирот дар ҳаҷми дороию ӯҳдадориҳои беиртибот ба амалиёт ё даромади ҳолдингӣ пешбинӣ гардидааст) инъикос дода шудааст, ҷой дошта бошад.

Яъне фоидаҳо ё зарарҳои бавучудоянда аз рӯи азнавнархгузориҳои воситаҳои асосӣ бевосита дар дороиҳои соф/сармоя инъикос карда мешаванд. Ҳангоме ки ин дороиҳо ба асъори хориҷӣ арзёбӣ мешаванд, ҳамчунин зарур аст, ки маблағи дар рафти арзёбӣ ба қурби табодули ба таърихи таъйини арзиш дарёфтшуда аз нав ҳисоб карда шавад, ки ин ба фарқиятҳои қурбӣ оварда расонда дар дороиҳои соф/сармоя низ эътироф карда мешаванд. Фарқиятҳои қурбӣ аз рӯи моддаи пулӣ ба амалоянда, ки қисми сармоягузориҳои софи ташкилоти ҳисоботдиҳандаро ба фаъолияти хориҷӣ ташкил медиҳанд, бояд сараввал дар ҷузъи таркибии алоҳидаи дороиҳои соф/сармоя ва пас аз хориҷшавӣ- ҳамчун даромад дар ҲНМ (ОФР) эътироф гарданд.

5. ХАРОҶОТ

Фасли «Хароҷот» барои баҳисобгирии хароҷоти воҳидҳои бахши идораи давлатӣ пешбинӣ гардидааст.

Хароҷот – ин камшавии манфиатҳои иқтисодӣ ё тавони хизматрасонӣ дар давраи ҳисоботӣ ба шакли хориҷшавӣ ё истеъмоли дороиҳо ё бавучудоиҳои ӯҳдадориҳои мебошад, ки ба ихтисор гардидани дороиҳои соф/сармоя, ба истиснои онҳое, ки ба тақсимот ба нафъи моликон рабтдоранд, оварда мерасонанд.

Тақсим ба нафъи моликон – ин манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ё тавони хизматрасонии тақсимшуда тавассути субъект дар байни кулли ё баъзеи моликон ё ба шакли фоида аз сармояи маблағгузоришуда ё ба намуди бозгарди сармояи маблағгузоришуда мебошад.

Ҳисобҳои хароҷот аз рӯи нафъи иқтисодии амалиёт табақабандӣ шудааст ва бо моддаҳои марбутаи табақабандии иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти тағйирот ва иловаҳо ҳамшабеҳ мебошад.

Фасли «Хароҷот» дорои зерфаслҳои зерин мебошад:

- 5 10 000 Пардохти музди меҳнати кормандон
- 5 11 000 Аъзоҳаққиҳо /маблағҳои ҳисобкардашуда барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
- 5 12 000 Истифодаи молу хизматрасониҳо
- 5 13 000 Истифодабарии сармояи асосӣ
- 5 14 000 Фоизҳо
- 5 15 000 Мусоидаҳо (Субсидияҳо)
- 5 16 000 Эҳдоияҳо
- 5 17 000 Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ
- 5 20 000 Дигар хароҷоти
- 5 30 000 Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Зарарҳои ҳолдингӣ
- 5 40 000 Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм

Ҳисоби **5 10 000 «Пардохти музди меҳнати кормандон»** барои баҳисобгирии хароҷот барои пардохти музди меҳнати кормандони ташкилотҳои буҷетӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 5 10 100 Музди меҳнат дар шакли пулӣ
- 5 10 200 Музди меҳнат дар шакли табиӣ
- 5 10 300 Подошпулиҳо
- 5 10 400 Ҳаққи заҳмат
- 5 10 900 Дигар пардохтҳо ба кормандон

Ҳисоби **5 10 100 «Музди меҳнат дар шакли пулӣ»** барои баҳисобгирии хароҷот оиди музди меҳнати кормандон, ки ба шакли воситаҳои пулӣ пардохт карда мешавад, пешбинӣ гардидааст. Ўзтирофи хароҷот оиди музди меҳнат чунин қайд карда мешавад:

Дт. 5 10 100 Музди меҳнат дар шакли пулӣ
Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт

Ҳисоби **5 10 200 «Музди меҳнат дар шакли табиӣ»** барои баҳисобгирии хароҷот оиди музди меҳнати кормандон, ки дар шакли табиӣ, яъне ба шакли мол ё хизматрасонӣ пардохт мешавад, пешбинӣ гардидааст. Ҳамчунин ба ин категорияи хароҷот, хароҷот ба кормандон дар шакли либоси расмӣ ва шаклҳои дигари либоси махсус; дар шакли хӯроки нахорӣ; дар шакли воситаҳои нақлиёти ба кормандон барои истифодаи шахсӣ вогузоршуда ва ашёи дигари муддати хизматашон тӯлонӣ; дар шакли молҳои мавриди истеҳсол ва хизматрасониҳои коррфармо, масалан аз як нукта ба нуктаи дигар дар ҳавопаймоҳои давлатӣ ройгон парвоз кардани кормандон ва аҳли оилаҳои онҳо; дар шакли имкони истифодаи қойгоҳҳо барои варзиш, истироҳат ё гузаронидани руҳсатии

кормандон ва аҳли оилаҳои онҳо; дар шакли таъмини расондан ба маҳалли кор ва бозгашт; дар шакли имтиёзҳо барои фарзандони кормандон ҳангоми ба кӯдакистонҳо ҷой кардани онҳо дохил мегарданд.

Ҳисоби **5 10 300 «Подопулиҳо»** барои баҳисобгирии хароҷот оиди пардохти подопулиҳои кормандон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **5 10 400 «Ҳаққи заҳмат»** барои баҳисобгирии хароҷот оиди пардохти ҳаққи заҳмати кормандон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **5 10 900 «Дигар пардохтҳо ба кормандон»** барои баҳисобгирии хароҷот оиди дигар пардохтҳо ба кормандон пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби **5 11 000 «Аъзоҳаққиҳо/маблағҳои ҳисобкардашуда барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ»** барои баҳисобгирии хароҷоти ТБ ба маблағҳои ҳисобкардашудаи пардохтшаванда ба фондҳои таъминоти иҷтимоӣ ё суғуртаи иҷтимоӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 11 100 Суғуртаи иҷтимоӣ
5 11 200 Суғуртаи тиббӣ
5 11 300 Дигар суғуртаи давлатӣ

Қайди эътирофи хароҷот ба суғуртаи иҷтимоӣ ба шакли зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 5 11 100 Суғуртаи иҷтимоӣ

Кт. 2 11 680 Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт

Эътирофи хароҷот ба суғуртаи иҷтимоӣ ё дигар суғуртаҳои давлатӣ ба таври мушобеҳ сурат мегирад.

Ҳисоби **5 12 000 «Истифодаи молу хизматрасониҳо»** барои баҳисобгирии хароҷоти дар қараёни фаъолияти ташкилотҳо ва истеҳсол ё бозфурӯшии молҳои бозорию ғайрибозорӣ ва хизматрасониҳо ба вучуд омадаанд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 12 100 Истифодаи молҳо
5 12 200 Истифодаи молҳои техникӣ
5 12 300 Истифодаи маводи сӯхт ва равшанҳои молидани
5 12 400 Хароҷоти ҷорӣ, ба истиснои таъмир
5 12 500 Хароҷоти таъмири ҷорӣ
5 12 600 Хароҷоти хизматрасониҳо
5 12 700 Хароҷоти марбут ба хизматрасониҳои коммуналӣ
5 12 800 Хизматрасонии бонкӣ
5 12 900 Истифодаи дигар молҳо ва қору хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансуб нашуда
5 12 910 Бозгардондани ААИ

Истифодаи молҳо ё хизматрасониҳо бо қайди зерин инъикос дода мешавад:

Дт. 5 12 000 Истифодаи молу хизматрасониҳо
Кт. 1 31 000 Захираҳои молино моддӣ
ё
Кт. 2 11 190 Дигар ҳисобҳо барои пардохт

Ҳисоби фаръии **5 12 100 «Истифодаи молҳо»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин муфасссал гардонида шудааст:

5 12 110 Молҳои таҳрирӣ (конселярӣ) ва лавозимоти таълимӣ
5 12 120 Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ
5 12 130 Масолеҳи масрафшаванда
5 12 140 Ҷиҳоз ва либоси расмӣ дигар
5 12 150 Хӯрокворӣ
5 12 160 Доруворӣ, воситаҳои бастубанд
5 12 170 Дигар ашёҳои ба категорияҳои дигар мансубнанашуда,

Илова бар ин, барои баҳисобгирии арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, қору хизматрасониҳо ва хароҷоти истеҳсолию болосарӣ ба он ду ҳисоб дохил карда шудаанд:

5 12 180 Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, қору хизматрасониҳо
5 12 190 Хароҷоти истеҳсолию болосарӣ

Ҳисоби фаръии **5 12 200 «Истифодаи молҳои техникӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфасссал гардонида шудааст:

5 12 210 Молҳои техники таъиноти низомӣ

Ҳисоби фаръии **5 12 300 «Истифодаи маводи сӯхт ва рағанҳои молиданӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфасссал гардонида шудааст:

5 12 310 Бензин
5 12 320 Сухти дизелӣ (Солярка)
5 12 330 Керосин
5 12 340 Мазут
5 12 350 Равғани автомобил
5 12 390 Дигар маводди сӯхт

Ҳисоби фаръии **5 12 400 «Хароҷоти ҷорӣ, ба истиснои таъмир»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфасссал гардонида шудааст:

5 12 410 Хароҷоти иҷора
5 12 420 Таълим ва таҷдиди таълими кормандон
5 12 430 Хароҷоти намоёндагӣ
5 12 440 Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо (сертификатҳо), медалҳо, тангаҳо(сикаҳо) ва хариди тӯҳфаҳо
5 12 450 Хароҷоти сафарҳои хизматӣ

- 5 12 460 Харочоти реклама ва мусоидат ба фурӯш
- 5 12 470 Харочоти нигоҳдорӣ ва боркашонӣ
- 5 12 480 Харочоти хизматрасонии кафолатӣ
- 5 12 490 Дигар харочоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар нисбат дода нашудаанд

Ҳисоби фаръии **5 12 500 «Харочоти таъмири ҷорӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии харочот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:

- 5 12 510 Биноҳо ва иншоот
- 5 12 520 Роҳҳо
- 5 12 530 Воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин
- 5 12 540 Мебелӣ идоравӣ ва таҷҳизоти техникий идоравӣ
- 5 12 590 Хизматрасонии техникий ва таъмири ҷорӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Ҳисоби фаръии **5 12 600 «Харочоти хизматрасониҳо»** мутобиқи табақабанди иқтисодии харочот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:

- 5 12 610 Хизматрасониҳои мутахассисони барои иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои мушаххас кироҷардашуда
- 5 12 620 Хизматрасониҳои марбут ба интишорот ва корҳои нашриётӣ, наشري хабарҳо ва иттилооти дигар дар воситаҳои ахбори омма
- 5 12 630 Хиизматрасониҳои марбут ба насби дастгоҳҳои техникий ва таҷҳизот
- 5 12 690 Дигар хизматрасониҳои, ки ба категорияҳои дигар мансуб нашудаанд

Ҳисоби фаръии **5 12 700 «Харочоти марбут ба хизматрасониҳои коммуналӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии харочот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:

- 5 12 710 Энергияи барқ
- 5 12 720 Газ
- 5 12 730 Гармидиҳӣ(/Отопление)
- 5 12 740 Ҳамли партовҳо(/Вывоз мусора)
- 5 12 750 Таъмини об (/Водоснабжение)
- 5 12 760 Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансуб нашуда
- 5 12 770 Пардохтҳо барои алоқа
- 5 12 771 Хизматрасониҳои алоқа
- 5 12 772 Насби воситаҳои алоқа
- 5 12 773 Хизматрасониҳои почта
- 5 12 779 Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансуб нашуда

Ҳисоби фаръии **5 12 900 «Истифодаи дигар молҳо ва қору хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансуб нашуда»** барои баҳисобгирии харочот ба молҳо, қору хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансуб нашуда пешбинӣ гардидааст.

Ҳисоби фаръии **5 12 910 «Бозгардондани ААИ»** барои инъикоси амалиётҳо оиди баргардонидани ААИ аз бучети андозсупорандагон дар асоси қарори мақомоти давлатии мутобиқ.

Ҳисоби **5 13 000 «Истифодаи сармояи асосӣ»** барои баҳисобгирии харочот оиди истехлоки воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

- 5 13 100 Харочоти истехлоки воситаҳои асосӣ
- 5 13 200 Харочоти истехлоки дороиҳои ғайримоддӣ истехсолшуда
- 5 13 300 Харочоти истехлоки дороиҳои ғайримоддӣ истехсолнашуда.
- 5 13 400 Харочоти сарфшавии захираҳои табиӣ

Баҳисобгирии истехлоки, масалан, воситаҳои нақлиёт бо қайди зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 5 13 100 Харочоти истехлоки воситаҳои асосӣ

Кт. 1 43 310 Таҷҳизоти нақлиётӣ

Чунин қайдҳо оиди ҳисоб намудани гирии истехлоки дороиҳои дигар анҷом дода мешаванд.

Ҳисоби **5 14 000 «Ҷоиизҳо»** барои баҳисобгирии эътирофи харочотҳои марбут ба ҷоиизҳо пешбинӣ гардидааст, мебошад. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин буда, мутобиқи табақабандии иқтисодии харочот муфасссал гардонида шудааст:

- 5 14 100 Ба ғайримуқимон
- 5 14 200 Ба муқимон, ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ
- 5 14 300 Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ

Ҳисоби фаръии **5 14 100 «Ба ғайримуқимон»** барои баҳисобгирии харочотҳои марбут ба ҷоиизҳо оиди пардохт ба ғайримуқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, чунин тафсил гардидааст:

- 5 14 110 Оид ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Эътирофи харочоти марбут ба ҷоиизҳои вомбаргҳои интизоршуда барои ғайримуқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қайди баҳисобгирии зерин инъикос карда мешавад:

Дт. 5 14 100 Ҷоиизҳо

Кт. 2 12 530 Ҷоиизҳо барои пардохт

Ҳисоби фаръии **5 14 200 «Ба муқимон, ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ»** барои баҳисобгирии харочоти марбут ба ҷоиизҳо оиди пардохт ба субъектҳо – муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби фаръии мазкур чунин муфасссал карда шудааст:

- 5 14 210 Ба муассисаҳои молиявии бахши давлатӣ
- 5 14 220 Ба Бонки миллии Тоҷикистон
- 5 14 230 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истисноӣ воҳидҳои бахши давлатӣ

Ҳисоби фаръии **5 14 300 «Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ»** барои баҳисобгирии хароҷоти марбут ба фоизҳо оиди пардохт ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ пешбинӣ гардида ва дорои чунин қузиёт мебошад:

5 14 310 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Кайдҳои эътирофи хароҷоти марбут ба фоизҳо шабеҳи мисоли дар боло зикршуда мебошанд.

Ҳисоби **5 15 000 «Мусоидаҳо»** барои баҳисобгирии хароҷот ба шакли пардохтҳои ҷорӣ ройгон ба корхонаҳои баҳши давлатӣ ба мақсади таъсиррасонӣ ба сатҳи истеҳсоли онҳо, ба нархҳои фурӯш, ба паст кардани сатҳи партови моддаҳои зарарнок ва ғ. пешбинӣ гардидааст. Мусоидаҳо барои ҷуброни зарарҳои воридшуда ба сабаби муқаррар гардидани нархҳои поинтар аз сатҳи миёнаи хароҷоти истеҳсолӣ дар натиҷаи сиёсати давлатии иқтисодӣ иҷтимоӣ тарҳрезӣшуда дода мешаванд. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 15 100 Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ

5 15 200 Ба корхонаҳои хусусӣ

Ҳисоби фаръии **5 15 100 «Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ»** чунин муфассал карда шудааст:

5 15 110 Ба корпоратсияҳои(ташкilotҳои) ғайримолиявӣ

5 15 111 Ба корхонаҳои тобё

5 15 119 Ба дигар корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии ғайримолиявӣ

5 15 120 Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ

Ҳисоби фаръии **5 15 200 «Ба корхонаҳои хусусӣ»** чунин муфассал гардидаанд:

5 15 210 Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

5 15 220 Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

Вақте ки оид ба вогузор кардани мусоида ба корпоратсияи (ташкilotи) давлатии ғайримолиявӣ қарор қабул карда мешавад, ҳазинадорӣ чунин қайди баҳисобгирӣ анҷом медиҳад:

Дт. 5 15 110 Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии ғайримолиявӣ

Кт. 2 11 990 Дигар ӯҳдадорҳои кӯтоҳмуддат

Ҳамин гуна қайдҳо дар мавриди мусоидаҳои (субсидияҳо) барои корпоратсияҳои (ташкilotҳои) молиявии давлатӣ, корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ ва корхонаҳои молиявии хусусӣ пешбинигардида гузаронида мешаванд.

Ҳисоби **5 16 000 «Эҳдоияҳо»** барои баҳисобгирии хароҷотҳои вобаста ба эҳдоияҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 16 100 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

5 16 200 Ба ташкilotҳои байналмилалӣ

5 16 300 Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ

Вақте ки оид ба додани эҳдоия ба воҳиди бахши идораи давлатӣ тавассути, масалан, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул карда мешавад, хазинадорӣ қайди зеринро анҷом медиҳад:

Дт. 5 16 300 Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ

Кт. 2 11 990 Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат

Ҳисоби фаръии **5 16 100 «Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти муфасссал гардонида шудааст:

5 16 110 Қорӣ

5 16 120 Асосӣ

Ҳисоби фаръии **5 16 200 «Ба ташкилотҳои байналмилалӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти муфасссал гардонида шудааст:

5 16 210 Қорӣ

5 16 211 Ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ

5 16 212 Ба дигар ташкилотҳо

5 16 220 Асосӣ

5 16 221 Ба мақомоти ҳукумати байналмилалӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ

5 16 222 Ба мақомоти ҳукумати сермиллат

5 16 223 Ба категорияҳои дигар мансуб нашуда

Ҳисоби фаръии **5 16 300 «Ба воҳидҳои дигар бахши идораи давлатӣ»** мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон муфасссал гардонида шудааст:

5 16 310 Қорӣ

5 16 311 Ба фондҳои мақсаднок (махсус)

5 16 312 Барои ҳисоббаробаркунии мутақобил

5 16 313 Эҳдоияҳои хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ

5 16 314 Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ

5 16 320 Асосӣ

5 16 321 Эҳдоияҳои хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ

5 16 322 Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои қорӣ

5 16 323 Барои зиёдкунии фонди оинномавӣ

5 16 329 Ғайра

Қайдҳои баҳисобгирии марбут ба ҳисобҳои эҳдоияҳо барои ҳукуматҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ шабеҳи қайдҳои дар боло зикршуда мебошанд:

Ҳисоби **5 17 000 «Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ»** барои баҳисобгирии хароҷот барои кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ – интиқолот ба шакли пулӣ ё табиӣ ба мақсади ҳифзи аҳоли ба таври умум ё

категорияҳои алоҳидаи шахрвандон аз хатарҳои муайяни иҷтимоӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 17 100 Кӯмакпулиҳои марбут ба таъминоти иҷтимоӣ

5 17 200 Кӯмакпулӣ ба кӯмаки иҷтимоӣ

Ҳисоби фаръии **5 17 100 «Кӯмакпулиҳои марбут ба таъминоти иҷтимоӣ»** барои баҳисобгирии хароҷот барои кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ дар ҷаҳорҷӯби барномаҳои иҷтимоӣ пардохтшаванда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкури фаръӣ дар иртибот бо кӯмакпулиҳои ба шакли пулӣ ва шакли табиӣ пардохтшаванда муфассал гардонида мешавад:

5 17 110 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ

5 17 120 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ

Кӯмакпулиҳо ба иштирокдорони Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда, кӯмаки моддӣ ба нафақахӯрон, кӯмакпулиҳо ба маъҷубон, кӯмакпулиҳо ба ҳомиладорон ва кӯмакпулиҳои марбут ба таваллуд, кӯмакпулиҳо ба оилаҳои кӯдакор, кӯмакпулиҳо барои омӯзиш, кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ, кӯмакпулиҳои марбут ба сабаби аз даст додани сарпарастон, ҳамчунин кӯмакпулӣ ба сабаби марг мисолҳои кӯмакпулиҳо марбут ба таъминоти иҷтимоӣ ба шакли пулӣ мебошанд.

Неъматҳои муайян мутобиқи талаботи барнома мададҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ба шакли табиӣ мебошанд. Муолиҷаи тиббӣ ё дандонпизишкӣ, амалиёти ҷарроҳӣ, нигоҳубин дар беморхона, пардохти доруворӣ ва молҳо ва хизматрасониҳои дигар мисол буда метавонанд.

Вақте ки дар бораи ба ТБ воғузор кардани кӯмаки иҷтимоӣ, барои додан ба онҳое(=гирандагоне), ки ба ин ҳаққи марбута доранд, қарор қабул карда мешавад, қайди баҳисобгирии зерин ворид карда мешавад:

Дт. 5 17 110 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ

Кт. 2 11 590 Дигар ӯҳдадорҳои ҳисобкардашуда

Ҳисоби фаръии **5 17 200 «Кӯмакпулӣ ба кӯмаки иҷтимоӣ»** барои баҳисобгирии хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба кӯмаки иҷтимоӣ, ки интиқолати барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти ҳамонанди кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ пардохтшаванда буда, вале хориҷ аз барномаи суғуртаи иҷтимоӣ амалӣ мегарданд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби фаръӣ мутобиқи табақабандӣ иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон муфассал гардонида шудааст:

5 17 210 Кӯмакпулӣ

5 17 220 Пардохтҳои ҷубронӣ ба аҳоли

Қайдҳо дар мавриди эътирофи хароҷоти марбут ба пардохти кӯмакпулиҳо оид ба кӯмаки иҷтимоӣ мушобеҳи мисоли зикршуда дар боло мебошанд

Ҳисоби **5 20 000 «Дигар хароҷот»** дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

5 21 000 Хароҷоти марбут ба моликият, ба истиснои ғоизҳо

5 22 000 Дигар харочотҳои гуногун - ҷорӣ

5 23 000 Дигар харочотҳои гуногун -и асосӣ

Ҳисоби **5 21 000 «Хароҷоти марбут ба моликият, ба истиснои ғоизҳо»** барои баҳисобгирии хароҷоти марбут ба моликият, ба истиснои ғоизҳо пешбинӣ гардидааст ва дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 21 100 Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ вогузоршуда

5 21 200 Хароҷот барои рентаи замин

Ҳисоби **5 21 100 «Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ вогузоршуда»** барои баҳисобгирии хароҷоти марбут ба полиси суғуртавӣ (биманомаҳо) пешбинӣ гардидааст.

Вақте ки воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ барномаи суғуртавиرو амалӣ мегардонанд, онҳо барои талофии хатарот бар иртибот бо суғуртаномаҳо захира ба вучуд меоваранд. Ҳама гуна даромади аз маблағгузори захираҳои техникии суғуртавӣ бадастоянда, моликияти дорандагони суғурта ҳисоб мешаванд, бинобар ин барои инъикоси афзоиши ӯҳдадорӣҳо дар баҳисобгӣ хароҷоти марбут ба моликият саб карда мешаванд.

Андозаи маҷмӯи ӯҳдадорӣҳои барномаи нафақавӣ бо мурури замон аз сабаби бадастовариҳои сахмгузориҳо/аъзоҳаққиҳои иловагӣ, пардохти кӯмакпулиҳо, тағйири эҳтимолоти дар ҳисоббаробаркуниҳои актурий пешбинишуда дар натиҷаи гузашти вақт, тағйир меёбад. Хароҷоти марбут ба моликияти мансуб шуда ба дорандагони полиси суғуртавӣ (биманомаҳо) ба афзоиши уҳдадорӣҳои мазкур бо гузашти вақт, баробаранд.

Бо гузашти вақт ФҲИА барои афзоиши маблағи уҳдадорӣҳои нафақавӣ қайдҳои зерин ба амал меорад:

Дт. 5 21 100 Хароҷоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ вогузоршуда

Кт. 2 21 500 Захираҳои техникийи суғуртавӣ

Ҳисоби **5 21 200 «Хароҷот барои рентаи замин»** барои баҳисобгирии хароҷот барои пардохтҳои, марбут ба шартномаҳои муайяни иҷораи замин, истихроҷи захираҳои зеризаминӣ ва дороиҳои дигари табиӣ пешбинӣ гардидааст. Ба рента ҳамчунин пардохтҳо бобати ҳаққи дарахтбурӣ дар ҷангал дар қитъаҳои замини бекишт, бобати истифодаи фазоҳои назоратнашавандаи обӣ барои ташкили истироҳат ё ба мақсадҳои бозаргонӣ, пардохтҳо оиди ҳаққи моҳигирӣ, оиди истифодаи об барои обёрӣ ва оиди ҳаққи ҷарондани ҷорво дар заминҳои мутааллиқ ба воҳидҳои ниҳодии дигар мансубанд. Рента метавонад шакли пардохтҳои замон ба замон ба маблағи собитро, новобаста аз суръати истихроҷ, ба худ гирад, ё ин ки, аксаран, вобаста ба миқдор, ҳаҷм ё арзиши дороиҳои бадастомада, ҳисоб карда шавад.

Қайд оид ба эътирофи хароҷоти марбут ба рента чунин инъикос дода мешавад:

Дт. 5 21 200 Хароҷот барои рентаи замин

Кт. 2 11 590 Дигар ўхдадориҳои ҳисобкардашуда

Ҳисоби **5 22 000 «Дигар хароҷоти гуногун - ҷорӣ»** ва **5 23 000 «Дигар хароҷоти гуногун - асосӣ»** барои баҳисобгирии дигар хароҷотҳо ба ҳисобҳои хароҷоти дар боло зикршуда дохил карданашуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисобҳо мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон муфассал гардонида шудааст: Ҳисоби **5 22 000 «Дигар хароҷоти гуногуни ҷорӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 22 100 Идрорпулиҳо
5 22 200 Ҷубронпулиҳо
5 22 210 Ҷубронпулиҳо барои хӯрокворӣ
5 22 220 Ҷубронпулиҳо барои дигар молҳо
5 22 300 Ҷаримаҳо ва ҷаримаҳои мӯҳлатӣ (пенсияҳо)
5 22 400 Интиқолот (Трансфертҳо)
5 22 410 Интиқолот ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
5 22 420 Ҷубронпулии яквақтаина
5 22 430 Интиқолоти ба дигар категорияҳо шомилнашуда
5 22 500 Андозҳои ҷорӣ
5 22 510 Андоз аз молиякӣ
5 22 520 Андоз аз истифодабарии роҳҳо
5 22 530 Андоз аз нақлиёт

Ҳисоби **5 23 000 «Дигар хароҷоти гуногун - асосӣ»** дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:

5 23 100 Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ
5 23 200 Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ
5 23 300 Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
5 23 400 Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
5 23 900 Интиқолоти асосии дохилие, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудаанд

Қайдҳо оид ба эътирофи хароҷоти мансуб ба хароҷотҳои дигари гуногун мушобеҳи қайдҳои мабут ба эътирофи дигар хароҷотҳои дар боло зикршуда мебошанд.

Зерфасли **5 30 000 «Зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ—Зарари ҳолдингӣ»** барои баҳисобгирии зарарҳои ҳолдингӣ аз рӯи азнавнархгузорӣ пешбинӣ гардида, дорои ҳисобҳои зерин мебошад:

5 31 000 Зарари ҳолдингӣ— дороиҳои ғайримолиявӣ
5 32 000 Зарари ҳолдингӣ — дороиҳои истехсолнашуда
5 33 000 Зарари ҳолдингӣ — дороиҳои молиявии дохилӣ
5 34 000 Зарари ҳолдингӣ — дороиҳои молиявии берунӣ
5 35 000 Зарари ҳолдингӣ — тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ
5 36 000 Зарари ҳолдингӣ — ўхдадориҳои дохилӣ
5 37 000 Зарари ҳолдингӣ — ўхдадориҳои берунӣ

Ҳисобҳо ҳамон тавре батафсил шудаанд, ки дорои ўхдадориҳо дар фаслҳои дорои ўхдадориҳо дар ҷарғидаанд

Агар ташкилоти буҷетӣ дороиҳои худро бори аввал азнавнархгузорӣ кунад, масалан бинои истиқоматӣ ва арзиши ин бинои истиқоматӣ коҳиш ёфтааст, он гоҳ зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ ба тариқи зерин эътироф мегардад:

Дт. 5 31 110 Зарари ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истіқоматгоҳ)

Вале агар дороиҳои мазкур солҳои пешин ба самти афзоиш азнавнархгузорӣ шуда бошанд, зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ ғоидаи ҳолдингӣ аз рӯи азнавнархгузорино, ки ҳамчун афзоиши сармоя инъикос карда шуда буд, коҳиш медиҳад. Дар ин сурат қайди зерин ба амал меояд:

Дт. 3 21 110 Ғоида(зарар) –и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истіқоматгоҳ)

Агар маблағи зарар аз маблағи ғоидаи ҳолдингӣ дар ҳисоби 3 21 110 зиёд бошад, он гоҳ маблағи зиёдатӣ бояд ҳамчун зарар дар ҲНМ (ОФР) эътироф гардад

Агар ТБ дорои (ё ӯҳдадори) дар асъори хориҷӣ ифодаёфта дошта бошад, дар охири давраи ҳисоботӣ ТБ бояд нархи табодулии марбут ба ин дороиҳо (ё ӯҳдадориҳо)-ро инъикос намояд. Зимни пастравии нархи асъори хориҷӣ дар мавриди дороиҳои ба асъори хориҷӣ ифодаёфта аз фарқияти нархи асъор зарар ба вучуд меояд. Масалан, ТБ ба маблағи 10 000 USD қарзи дебиторӣ дорад, ки дар баҳисобгирӣ ба сомонӣ аз рӯи қурби 4, 81 сомонӣ инъикос карда шудааст. Ба таърихи 31 декабри соли 20XX қурби USD поин омад ва ба 4,65 сомони баробар шуд. Зарар аз фарқияти қурбӣ ба тариқи зайл эътироф мегардад:

Дт. 5 34 470 Зарари ҳолдингӣ – қарздори дебиторӣ 1 600

Кт.1 23 100 Ҳисобҳо барои қабул 1 600

Зерфасли **5 40 000 «Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм»** махсуси баҳисобгирии зарарҳо аз тағйироти дигар дар ҳаҷми дороию ӯҳдадориҳо буда, шомили ҳисобҳои зерин мебошад:

5 41 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои ғайримолиявӣ

5 42 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои истехсолнашуда

5 43 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –дороиҳои молиявии дохилӣ

5 44 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –дороиҳои молиявии берунӣ

5 45 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – тиллоӣ пулӣ ва ҲМҚ

5 46 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ӯҳдадориҳои дохилӣ

5 47 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм –ӯҳдадориҳои берунӣ

Ҳисобҳо ҳамон тавре муфассал гардидаанд, ки дороию ӯҳдадориҳо дар фаслҳои дороию ӯҳдадориҳо дарҷ шудаанд.

Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо метавонанд дар натиҷаи хориҷ кардани дорой аз тавозун ба иллати нотаवонии фаро овардани манфиатҳои иқтисодӣ ё зимни вуқӯи вайроншавиҳо, осебҳо ба вучуд оянд. Масалан, талафёбии нисбатан зиёди захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ дар

натичаи сӯхтор, дуздӣ ё олудашавии захираҳо бо ҳашарот ва зараррасонҳои ғалладона имконпазиранд.

Талафот дар натиҷаи заминчунбӣ, обхезиҳо, сӯхторҳо, бўронҳо, ҷангҳо ва фалокатҳои дигар имконпазир мебошанд. Ҳамчунин, дигар тағйиротҳо - қарзҳои безътимоди тавассути кредиторҳо аз рӯйхати қарзҳо соқитшуда, кӯҳнашавии ғайриҷашмдошти дороиҳо, таназзули ғайриинтизори воситаҳои асосиро дар натиҷаи ифлосшавии муҳити атроф (табиат) дарбар мегирад.

Вақте ки дороие ки ТБ бар он молик аст, сабаби зарар аз фалокат мегардад, онгоҳ андозаи зарар арзиши дороиро коҳиш медиҳад ва дар ҳисоби «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм» инъикос меёбад. Масалан, арзиши замин метавонад ба сабаби зиёни ҳассоси воридшуда аз обхезии фарогиру тӯлонӣ коҳиш ёбад ва дар ин сурат қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

Дт. 5 42 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин
Кт. 1 51 100 Замин

Ҳисоби фаръии **5 43 610 «Ҳарочоти қарзҳои шубҳанок»** барои эътирофи харочоти марбут ба қарзҳои шубҳанок зимни ба вучуд овардани захираи марбут ба ҳисобҳои қобили қабули шубҳанок мебошад. Вақте ки ТБ ба қароре меояд, ки дарёфти кулли маблағи бархе аз ҳисобҳои қарздории дебиторӣ бар асоси сабабҳои муайян шубҳаовар аст, он гоҳ ба маблағҳои арзёбишуда ТБ қайдҳои зерин ворид месозад:

Дт. 5 43 610 Харочоти қарзҳои шубҳанок
Кт. 1 16 100 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок-қарздории дебиторӣ

6. БАҚИЯИ АМАЛИЁТИИ СОҒ

Фасли бақияи амалиётии соғ дорои ҳисоби **6 10 000 «Маҷмӯи даромадҳо ва хароҷот»** мебошад. Ин ҳисоб барои бастанӣ ҳисобҳои муваққати хароҷоту даромадҳо ва муайянкунии натиҷаи молиявии давра истифода мешавад. Бақияи ҳосилшудаи марбут ба унсури мазкур ба ҳисоби **3 60 100 «Ҷоида(зарар)-и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ»** интиқол дода мешавад.

7. ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ

Фасли «Ҳисобҳои ғайритавозунӣ» барои баҳисобгирии дороиҳои дар тавозун ба ҳисоб гирифтанишавандаи муваққатан дар ташкилоти давлатӣ қарордошта пешбинӣ гардидаанд.

7 01 000 Дороиҳои иҷоравӣ

7 02 000 Арзишҳои молию моддӣ ба амонати масъулиятдор қабулшуда

7 03 000 Варақаҳои ҳисоботашон қатъӣ

7 04 000 Ҳуҷҷатҳои пулӣ

7 05 000 Қарздории соқитшудаи дебиторони қобилияти пардохт надошта

7 06 000 Қарздории хонандагон ва донишҷӯён оиди дороиҳои арзишноки бозгардонида нашуда

7 07 000 Ҷоизаҳо ва ҷомҳои гузарандаи варзишӣ

7 08 000 Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)

7 09 000 Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии мунтазири иҷроиш

Дар ҳисоби **7 01 000 «Дороиҳои иҷоравӣ»** объектҳои воситаҳои асосие ба ҳисоб гирифта мешаванд, ки ташкилот ҳуқуқи истифодаи онҳоро дар асоси шартномаи иҷора ё ин ки истифодаи ройгон қабул намудааст.

Дар ҳисоби **7 02 000 «Арзишҳои молию моддии ба амонати масъулиятдор қабулшуда»** арзишҳои молию моддии аз тарафи ташкилот барои нигоҳдории бомасъулият гирифташуда, инчунин то лаҳзаи тахвили онҳо ба моликияти давлатӣ ба таври мачбурӣ гирифташуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар ҳисоби мазкур инчунин ашёи хом ва масолеҳҳо, ки барои коркард тибқи нархҳои дар шартномаҳо пешбинишуда гирифта шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **7 03 000 «Варақаҳои ҳисоботашон қатъӣ»** варақаҳои дар нигоҳдорӣ буда ва тахти ҳисобот додашавандаи қоғазҳои қиматнок, дафтарчаҳои чекӣ, китобчаҳои расидҳо (квитансияҳо), шаҳодатномаҳои камолот (аттестатҳо), дипломҳо, варақаҳои шаҳодатномаҳо, дафтарчаҳои меҳнатӣ иловабаргҳои онҳо (вкладыш)) ва дигар варақаҳои ҳисоботашон қатъӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **7 04 000 «Ҳуҷҷатҳои пулӣ»** роҳхатҳои пардохтшуда ба истироҳатгоҳҳо, осоишгоҳҳо, пойгоҳҳои сайёҳӣ (турбазаҳо), чиптаҳои пардохтшудаи ҳавопаймо, чиптаҳои пардохтшудаи қатораҳои роҳи оҳан, огоҳиномаҳои қабулшуда барои интиқоли почта, тамғаҳои почтавӣ ва тамғаҳои боҷи давлатӣ ва ғ. ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **7 05 000 «Қарздориҳои соқитишудаи дебиторони қобилияти пардохт надошта»** қарзҳои қарздорони дебиторӣ дар тӯли муддати гузашти мӯҳлати даъво аз лаҳзаи соқит кардани он аз қайди тавозунӣ барои назорати имкони ситонидани он дар сурати тағйир ёфтани ҳолати амволии қарздорон ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар сурати воридшавии маблағҳо барои пардохт намудани қарздориҳои қарздорони дебиторӣ, қарздориҳои мазкур дар тавозун барқарор карда шуда, маблағи он аз баҳисобгирии ғайритавазунӣ соқит карда мешавад.

Дар ҳисоби **7 06 000 «Қарздориҳои хонандагон ва донишҷӯён оиди дороиҳои арзишноки бозгардонида нашуда»** қарздориҳои хонандагон ва донишҷӯён оиди либоси расмӣ, лавозимоти раҳти хоб, асбобу олот ва дигар дороиҳои арзишноки баргардонида нашуда ба ҳисоб гирифта мешавад.

Дар ҳисоби **7 07 000 «Ҷоизаҳо ва ҷомҳои гузарандаи варзишӣ»** ҷоизаҳои гузаранда (тахвилӣ), парчамҳо, ҷомҳои тавассути ташкилотҳои гуногун таъсисдодашуда ва аз онҳо барои мукофотонидани дастаҳои варзишии ғолиб гирифташаванда, инчунин тӯҳфаҳо ва ёдгориҳои қимат ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҷоизаҳо, парчамҳо, ҷомҳо дар тӯли тамоми давраи мавҷуд будани онҳо дар ташкилоти мазкур ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **7 08 000 «Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)»** роҳхатҳои аз ташкилотҳои чамбиятӣ, иттифокҳои касаба ва ташкилотҳои дигар ба таври ройгон қабулшуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоби **7 09 000 «Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии мунтазири иҷроии»** ҳуҷҷатҳои аз рӯи ҳисоби бучетӣ гирифташуда ва пардохтнашудаи мақомоти хазинадорӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.